

**М. ЗИЁЕВ, Ф. ОЛИМОВА, Б. ЗООЛИШОЕВА**

# **ЗАБОНИ МОДАРИЙ**

Нашри 4 -ум

**Китоби дарсӣ барои синфи 4-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2023**

**ТДУ (УДК) 81 Тоҷик (075)+371.671+373**

**ТКБ (ББК) 81.2 Тоҷик (Я72)+74.261.4**

**3-57**

**3-57.** Зиёев М., Олимова Ф., Зоолишоева Б. **Забони модарӣ.** Китоби дарсӣ барои синфи 4-ум. – Душанбе: Маориф, 2023. – 280 сах.

### **Хонандагони азиз!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар шавад ва онҳо низ аз он истифодаи баранд.

### **Чадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Холати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

**ISBN 978-99985-0-531-5**

**Моликияти давлат**

**© МАОРИФ, 2023**

## АЛОМАТҲОИ РОҲНАМО



Хонед



Зебо, покиза ва бегалат нависед



Ичро кунед



Чавоб дихед



Дар хотир нигоҳ доред



Бозӣ



Бежан ва Манижа



Кори гурӯҳӣ



Ранги зард – лугат



Ранги сабз – қоида

## **БОБИ 1. ВАТАН. ВАҲДАТ ВА ИФТИХОРИ МИЛЛӢ**

### **1. ДАРСИ СУЛХ**



- Ассалом, ҳамсолони азиз!
- Биёед, шинос мешавем. Мо, Бежану Манижа – дӯстони шумоем. Инак, соли нави таҳсил оғоз ёфт.
- Бале, – гуфт омӯзгор, – дарси аввали мо – дарси сулх. Биёед, ба хотир меорем, ки дар бораи сулҳ чӣ медонем.

Манижа гуфт:

- Ман дар бораи сулҳ шеър медонам.

Бежан гуфт:

- Кабӯтар рамзи сулҳ аст.

Шумо дар бораи сулҳ шеър медонед? Бигӯед.



**Шеърро ифоданок хонед ва маънидод кунед.**

### **СУЛХ**

Хонаи умеди дунё, кишварам,  
Кишвари паҳновару баҳтоварам,  
З-ин саодат сар ба гардунҳо барам,  
Ҳофизи озодии баҳру барам.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

Сулҳ чун хуршеди тобон ҳар саҳар  
Мешавад аз кишвари ман чилвагар.  
Ҷумла оламро диҳад ўзебу фар,  
Нур пошад бар сари навъи башар.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

Бахри олам сулх даркор аст, сулх,  
Насли одамро нигаҳдор аст сулх.  
Чун шифои чони бемор аст сулх,  
Модаронро бахти бедор аст сулх.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

*Боқӣ Раҳимзода*



### **Машқи 1. Дар ҷойи нуқтаҳо ҳарфи зарурӣ гузошта нависед.**

Ба...ор, ро...гузар, машқ...о, мо...ӣ, шо..ӣ, ҷаво...ирот, го...вора, шо...ин, ба...р, на...р, қа..р, ...урмат, тирамо.... .



### **Машқи 2. Қалимаҳои зеринро аввал дуруст талафғуз кунед, баъд нависед.**

Сулҳ, субҳ, моҳ, кӯҳ, коҳ, нуҳ, роҳ, роҳрав, даҳ, шоҳ, подшоҳ, маҷруҳ.



### **Машқи 3. Боз қадом қалимаҳоро медонед, ки ҳарфи «ҳ» доранд? Нависед.**



### **Машқи 4. Ибораҳои муқобилмаъноро навишта, бо пайкон (тирча) ишора кунед.**

ҳониши булбул  
осмони соф  
ҳандаи бегаш  
дӯстии одамон  
манзили обод

ҷанги хонумонсӯз  
хонаи вайрон  
нолаи чуғз  
дуди сиёҳ  
гиряи модарон

Ибораҳои сутуни якум маънои сулҳро ифода мекунанд.  
Ибораҳои сутуни дуюм-чӣ?



### **Машқи 5. Дар мавзуи «Ман сулҳро чӣ хел мефаҳмам?» шифоҳӣ ҳикояи хурд тартиб бидиҳед. Ҳангоми нақл кардан ба меъёрҳои зерин аҳаммият дижед:**

- пайдарпайи нақл;
- дар қолаби чумлаҳои дуруст баён кардан;
- риояи қоидаҳои забони адабии тоҷикӣ.



**Машқи 6. Дар бораи аҳаммияти сулҳу оштӣ шеър, панду зар-булмасалҳоро нависед ва аз ёд кунед.**

## 2. ТАЪТИЛИ ТОБИСТОНА ЧӢ ТАВР ГУЗАШТ?



– Таътили тобистона чӣ тавр гузашт, Бежан? – пурсид Манижа.

– Ман хуб истироҳат кардам. Ба истироҳатгоҳи тобистона рафтам ва дар он ҷо дӯстони зиёд пайдо кардам. Дӯстони ман аз ҳар гӯшаву канори Тоҷикистон буданд. Мо рӯзона ба варзиш ва бозиҳои гуногун машғул мешудем. Бегоҳӣ якҷоя шеъру суруд меҳондем. Вале ман соли таҳсили навро бесаброна интизор будам, – гуфт Бежан.

– Ту-чӣ? – пурсид Бежан аз Манижа.

– Ман ҳам мактабамонро пазмон шудам.



**Машқи 7. Дар бораи чӣ тавр гузарондани таътили тобистона шифоҳӣ ҳикоя кунед.**

**Нақша:**

Дар таътили тобистона ба кучо рафтед?

Дар он ҷо ба чӣ кор машғул шудед?

Кадом лаҳзаҳои таҳсилро ёд кардед?

Чӣ тавр ба мактаб тайёрӣ дидед?



**Машқи 8. Қоидаҳои хондани шеърро дар хотир гиред.**

1. Шеърро бодиққат мустақилона хонед. Тасаввур кунед, ки муаллиф чӣ гуна эҳсос дорад.

2. Шеърро бори дигар бо овози баланд хонед. Онро ба қисмҳо чудо кунед.

3. Дар ҳар қисмати шеър оҳанги маҳсус, калимаи асосӣ (задаи мантиқӣ)-ро чудо кунед (ин калимаҳо фикри асосиро ифода мекунанд).

4. Ҳар як қисми шеърро бо қадом оҳанг хонданӣ ҳастед? Мисраъҳои шеърро якчанд маротиба бо овози баланд хонед ва оҳангро интихоб кунед.



## Шеърро аз рӯйи қоидаҳои боло хонед.

### МАКТАБИ МО

Ба тори қӯҳу бар домони сахро,  
Бар оғӯши деху шаҳри дилоро,  
Ба сӯйи ҷашмаву рӯди мусафро,  
Ба ҳар ҷое, ки таътил бурд моро,  
Ту будӣ ҳамраҳи мо.

Даме дар подара гулҳо бичидем,  
Ба фарқи қӯҳ чун оҳу расидем,  
Ба рӯйи сабзаи навҳат давидем,  
Ба зери бурсу ирғай орамидем,  
Туро ҳамроҳ дидем.

Ту ҳарфи аввали гуфтор будӣ,  
Барори тозае дар кор будӣ,  
Ба шодии дили мо ёр будӣ,  
Ба ёрӣ доимо тайёр будӣ,  
Аҷаб ғамхор будӣ.

Зи тори қӯҳу аз домони сахро,  
Чу тифле, ки нагардад сер асло  
Зи рӯйи шоду меҳри гарми момо  
Ба наздат омадем, оғӯш бикшо,  
Аё, эй модари мо – мактаби мо.

*Убайд Раҷаб*

**шахри дилоро** – шаҳри зебо  
**подара** – поёни дара  
**фарқи қўҳ** – тор, болои қўҳ  
**сабзаи навхат** – сабзаи навруста  
**бурс** – арча  
**ирғай** – як навъи дарахти буттагӣ  
**барор** – пешрафт



1. Шоир ин шеърро аз номи кӣ навиштааст?
2. Барои чӣ гумон мекунед, ки аз номи мактаббачагон на-  
виштааст?
3. Мактаббачагон дар вакти таътил ба кучоҳо рафтаанд?
4. Бачаҳо барои чӣ ба он ҷо рафтаанд?
5. Дар он ҷойҳо ба чӣ кор машғул шудаанд?
6. Кадом лаҳзаҳои дарсхониро ёд кардаанд?
7. Мактабро чӣ қадар пазмон шудаанд?
8. Мактабро ба кӣ монанд кардаанд?
9. Чаро шоир мактабро «модар» гуфтааст? Шумо дар бо-  
раи мактаб чӣ мегӯед?
10. Барои чӣ шоир «оғӯш бикшо» гуфтааст?
11. Оё мактаб ҳам ба оғӯш гирифта метавонад? Шарҳ дихед.



**Машқи 9.** Таътили тобистонаи худ ва симоҳои матнро муқои-  
са карда, дар нақша (диаграммаи Вени) нишон дихед.



**Машқи 10.** Коидаҳои гӯш карданро хонед ва риоя қунед:

- суханони гӯяндаро бодиқкат гӯш қунед;
- ҳангоми сұхбат ба гӯянда нигоҳ қунед;
- фикрҳоеро, ки ба гӯш кардан ҳалал мерасонанд, ба як сӯ  
гузоред;
- ба садоҳои атроф ва гуфтугӯйи дигарон аҳаммият надихед;
- чунин вонамуд қунед, ки гӯш карда истодаед;
- қоматро рост ва күшода нигоҳ доред;

- аҳаммияти риоя кардани қоидаҳоро ба дигарон шарҳ дихед;
- дигаронро барои бодиққат гӯш кардан, даъват кунед;
- кӯшиш кунед, ки мазмун ва мақсади гӯяндаро фаҳмед.

### **3. ВАТАН САР МЕШАВАД АЗ ГОҲВОРА**



Шеърро ифоданок хонед.

#### **ВАТАН**

Ватан сар мешавад аз гоҳвора,  
Зи шири поку аз пистони модар.  
Ватан сар мешавад аз он тавора,  
Ки онро сохта дастони модар.

Ватан беҳбудию беҳрӯзии мост,  
Ватан хушномию фирӯзии мост.

Ватан сар мешавад з-огарди дехқон,  
Зи «майдо»-ҳои хирманбодгарҳо.  
Ватан сар мешавад аз бурдаи нон,  
Ки мо ҳӯрдем аз хони падарҳо.

Ватан дилҷамъио озодии мост,  
Ватан хушбахтию ободии мост.

Ватан сар мешавад з-он остоне,  
Ки бар дунёи равшан по ниҳодем.  
Ватан сар мешавад з-он пардабоме,  
Ки парвозӣ шудему пар кушодем.

Ватан имрӯзи мо, ояндаи мост,  
Паноҳи мурдаи мо, зиндаи мост.

*Лоиқ Шералий*

**тавора** – девори аз шохҳои кашидашуда  
**з-огарди дехқон** – аз ҷӯякҳои дехқон  
«**майдо»-ҳо** – сурудхое, ки дар замони пеш ҳангоми қӯфтани гандуму ҷав месуруданд  
**хирманбодгарҳо** – дехқононе, ки дар ҷойҳои маҳсус (хирман) гандуму ҷавро мекӯфтанд  
**ҳон** – дастарҳон  
**з-он оston** – аз он даромадгоҳи хона



### Менависем

Ватан имрӯзи мо, ояндаи мост,  
Паноҳи мурдаи мо, зиндаи мост.

### Мехонем

Ватан имрӯзи мо/ ойандайи мост/  
Паноҳи мурдайи мо/ зиндайи мост//



### Машқи 11. Ватан аз чӣ сар мешавад? Ин қалимаҳоро аз матн муйаян карда нависед.

*Намуна:* Ватан сар мешавад аз гоҳвора, ....., ...



### Машқи 12. Шоир мегӯяд, ки Ватан аз гоҳвора сар мешавад. Шумо чӣ мегӯед? Ба ҷойи нуқтаҳо қалимаҳои мувоғификро фикр карда нависед.

«Ватан сар мешавад аз ... »



### Машқи 13. Ватан аз гоҳвора сар мешавад. Боз чӣ аз чӣ сар мешавад?

**Ҷадвалро хонед ва монанди намуна ҷумлаҳо тартиб дихед.**

*Намуна:* Дарё аз ҷашма сар мешавад.

Дониш сар мешавад аз ...

Дараҳт

Сол

Дарё

Хона



**Машқи 14.** Машқи имло. Калимаҳоро бо шарики худ бо навбат хонед ва нависед. Дафтарҳои худро иваз карда, ғалатхоро ислоҳ кунед.

Гоҳвора, беҳбудӣ, беҳрӯзӣ, хушномӣ, фирӯзӣ, дехқон, хӯрдем, дилҷамъӣ, хушбахтӣ, ободӣ, имрӯз.



**Машқи 15.** Калимаҳоро бо шарҳашон мувофиқ гузошта дар дафтар нависед.

Хон	даромадгоҳи хона
Тавора	дастархон
Остон	ҷӯяк
Огард	девор



**Машқи 16.** Кӣ чумлаи дарозтарин менависад? Фикр кунед, ки Ватан боз аз ҷӣ сар мешавад. Ҷумларо пурра кунед:

Ватан сар мешавад аз ...., ...., ...., .... .

#### 4. ВАТАН



**Омӯзгор ба синф даромад. Манижа ва Бежанро дид, ки бо ҳам баҳс мекарданд:**

- Ҷӣ шуд, бачаҳо?
- Манижа мегӯяд, ки кӯчаи онҳо барояш Ватан аст. Наход кӯча ҳам Ватан бошад?

Бежан бо ҳайрат ба омӯзгор нигарист. Омӯзгор ба сухани онҳо гӯш кард ва чунин ҷавоб дод:

– Дуруст гуфтӣ, Манижаҷон. Ватан аз хонаҳои мо, аз кӯчаҳои мо иборат аст. Кӯчаи ту як пораи Тоҷикистон аст.

Бачаҳо, боз чиҳо гӯшаи Ватан шуда метавонанд? Нависед.



## Шеърро ифоданок хонед.

**Ватан** дар синаам бо ин бузургӣ  
Ба монанди диле маъво гирифтаст,  
Ки гӯё чун раги хун аз дили ман  
Ба сахро роҳи нав дарё гирифтаст.

**Сафи амвоҷ** ҳамчун сатри шеърам  
Шавад иншо ба рӯйи дафтари дил.  
Ситода рост гӯё кӯҳсораш  
Ба мисли пособоне бар дари дил.

Даруни синаи ман хуфта гӯё,  
Ҳама сарбозҳои ҷонсупурда.  
Агарчи хуфта онҳо дар дили хок,  
Валекин ёдашон дар дил намурда.

Даруни синаи ман бешазорест,  
Даруни синаи ман кӯҳу сахрост.  
Даруни синаи ман кӯҳсорест,  
Даруни синаи ман ними дунёст.

**Ватан** дар синаам бо ин бузургӣ  
Ба монанди диле маъво гирифтаст,  
Ки гӯё чун раги хун аз дили ман  
Ба сахро роҳи нав дарё гирифтаст.

*Ҳабибулло Файзулло*

**маъво** – чой, манзил, маскан

**амвоҷ** – мавҷҳо

**ситода** – истода

**хуфта** – хобида



– Барои чӣ ранги баъзе калимаҳои шеър сиёхтар чоп шудааст? – пурсид омӯзгор.

– Ба фикри ман, ин калимаҳо як пораи Ватанро ифода мекунанд, – ҷавоб дод Манижа.

– Ба фикрам, дар ин шеър боз яқчанд калимаи дигар ҳам як пораи Ватанро ифода мекунанд, – гуфт Бежан.

– Ин калимаҳоро аз матн ёфта, нависед.

Бо ин калимаҳо чумлаҳои нав тартиб дихед.

*Намуна:* кӯҳсор – Тоҷикистон кишвари кӯҳсор аст.



1. Шеъри «Ватан»-ро бори дигар хонед.
2. Шоир Ватанро ба чӣ монанд кардааст?
3. Шумо Ватанро ба чӣ монанд мекунед?
4. Нависед ва шарҳ дихед.



**Машки 17.** Шумо барои обод кардани Ватан чӣ кор карда мегунашад? Фикратонро бо яқчанд чумла нависед.

*Намуна:* Ман кӯшиш мекунам, ки қӯчаи худро тозаву озода нигоҳ дорам. Буттаву шохи дараhtonro нашиканам. Оби ҷӯйро тоза нигоҳ дорам.



**Машки 18.** Калимаву ибораҳои зеринро хонед. Калимаҳоеро, ки мазмуни ватандӯстиро ифода мекунанд, чудо карда нависед:

вафодорӣ, дурӯғ гуфтан, ҳурмат кардани падару модар, дашном додан, ёрӣ расондан ба одамон, тоза нигоҳ доштани сарулибос, нигоҳубини рустаниҳо, сагу гурба ва мусичаву кафттарро озор додан, барои парандагон лона соҳтан, бо ҳамсояи худ дӯст будан.



**Машки 19.** Ба фикри шумо, боз қадом калимаву ибораҳо маънини ватандӯстиро ифода мекунанд? Нависед.



**Машқи 20.** Машқи имло (дұнафары). Тарзи навиштани шеър. Интихобан як банди шеърро ба ҳамнишини худ хонед ва би-нависед. Дафтархой ҳамдигарро санчед ва ғалатхоро ислох кунед.

## 5. ТАСВИРИ ВАТАН АЗ НИГОҲИ НАВИСАНДА



– Бачаҳо, шумо ҳимоятгарону муҳофизони ояндаи моед. Оё шумо шахсонеро, ки дар сафи Артиши миллӣ адои хизмат меқунанд, мешиносед? Онҳо дар кучо хизмат меқунанд?

– Онҳо, – гуфт Манижа, – дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат меқунанд.

– Бале, – гуфт омӯзгор, – вале ман шоҳиди солҳое будам, ки фарзандони мо берун аз ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекарданд. Ин матн аз ҳаёти аскарбачаҳои он солҳо ҳикоя меқунад.



**Матиро хонед ва бигӯед, ки ҷаро он «Бӯйи Ватан» ном дорад?**

### БӮЙИ ВАТАН

Пиразан – Қамарнисо аз наберааш – Мирзо ҳат гирифт. Шодии ӯ ҳадду канор надошт. Ин бесабаб набуд. Саҳл кам, як моҳ боз аз ӯ мактуб намеомад.

Чашми модаркалон ҳамеша ба дари кӯчаву роҳи ҳаткашон чор буд. Дар ин муддат, дурӯғ нашавад, ҳаткашон чор бор омад. Ҳар бор пиразан ба умеди номаи наберааш ба истикболи ҳаткашон мешитофт. Вале аз ӯ ҳабаре набуд.

Хайрият, рӯзи сию яқум аз ӯ мактуб омад. Ӯ бо ҳаяҷон мактубро күшод. «Шукӯр, нури дидай ман саломат будааст. Ин – ҳатти вай», – гуфт ҳуд ба ҳуд ва мактубро ба ҷашмонаш молид. Бӯйи қоғазу сиёҳӣ ба машоми ӯ гуворо расида, айнак ба ҷашм гузошт ва ба ҳондан сар карда буд, ки духтари ҳамсоя – Робия аз дари қӯча даромад ва ҳатро аз ӯ гирифт, ки бихонад.

«Модарчони азизу меҳрубон! Медонам, ки шумо хеле ҳа-  
вотир шудед. Бисту панҷ рӯз ба шумо мактуб нанавиштаам.

Моро ба Полша бурда буданд. Дар он ҷо ҷанд рӯз машқ  
мекардем. Машқҳои ҳарбӣ.

Як рӯз – баъди машқҳо, дар вакти дамгирӣ ба ҳар тараф  
нигоҳ карда, ягон теппаи дигар ё иморати баланд мечустам,  
ки ба болои он барояму ба хоки худамон нигоҳ қунам. Ҳеч  
набошад, ягон деҳаю одамонашро бинам.

Ниҳоят, ҷашмам ба як дарахти коч афтод, ки хеле баланд  
буд. Аз дил гузарондам, ки ба он бароям, тарафи худамон-  
ро мебинам. Ба ҳамин ният ба танаи на он қадар ғафси коч  
наздик шудаму даст ба танаи он бурдам. Пӯстлоҳаш дурушт  
буду поймонаки нағз мешуд. Танаи бе шоху барг қариб ҳафт  
метр меомад. Ягон ду метри дигар боло баромада будам, ки  
тарафи мо бармalo намоён шуд.

Ин як деҳаи сабзу хуррам буду дар берунаш қӯли қалон.  
Одамҳо, қӯчаю хонаҳо, чорвои ҷаридагашта – ҳама нағз ме-  
намуданд. Шамол бӯйи деҳаро ба димогам овард».

*Раҳим Ҷалил*

**Полша** – номи давлат дар Аврупо

**дурушт** – ноҳамвор, дагал

**коч** – дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз



1. Дар матн сухан дар бораи қадом пиразан меравад?
2. Пиразан аз кӣ ҳат гирифт?
3. Чаро аз гирифтани ҳат шодии ӯ ҳадду канор надошт?
4. Оё пиразан ҳатро хонда метавонист? Ҷӣ тавр муайян  
кардед?
5. Наберааш дар мактуб чӣ навиштааст?



**Шеър ва ҳикояҳои хондаатонро ба хотир биоред. Фарқ ва  
умумияти онҳоро муайян қунед. Натиҷаи кори худро дар диа-  
граммай Венн тасвир қунед.**

*Намуна:*



**Машқи 21.** *Машқи имло. Қалимаҳои саҳл, моҳ, сиёҳ, роҳ, нигоҳ-ро бонавбат ба ҳамнишини худ бигӯед ва нависед.*



**Машқи 22.** Аз матни «Бӯйи Ватан» номаи Мирзоро бори дигар хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Шумо ҳам ба падар, модар ё бобою бибӣ нома нависед.  
Мактубро ин тавр оғоз кунед:  
Салом, модарҷони азизу меҳрубон! ...



**Машқи 23.** Аз падару модар ё хоҳару бародаратон бипурсед, ки ҳангоми аз Ватан дур будан чиро ёд мекарданд. Аз нақли онҳо ҳикояи хурд нависед.

*Намуна:* Падарам моҳе як маротиба ба сафар мебарояд. Ў мегӯяд, ки вақти дар сафар будан хона, кӯча, ... ёд мекарданм.

## 6. ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ВАТАН



**Машқи 24.** Номи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонро бо тартиби алифбо нависед.

Душанбе, Дӯстӣ, Ховалинг, Айнӣ, Дарвоз, Шаҳристон, Мурғоб, Норак, Балҷувон, Конибодом, Лахш, Варзоб, Носири Хусрав, Шамсiddини Шоҳин, Маҷтоҳ, Ванҷ, Деваштич,

Нуробод, Восеъ, Ёвон, Сангвор, Роштқалъа, Шахринав, Чаполиддини Балхӣ, Муъминобод, Кӯҳистони Маҷтоҳ, Рӯшон, Тоҷикобод, Леваканд, Темурмалик, Зафаробод, Хоруг, Турсунзода, Абдураҳмони Ҷомӣ, Фарҳор, Панҷакент, Ҳисор, Ҳуросон, Кӯлоб, Ашт, Раҷт, Ҷайхун, Данғара, Спитамен, Ишқошим, Рӯдакӣ, Боҳтар, Бобоҷон Ғафуров, Файзобод, Шаҳритус, Ҳуҷанд, Шуғнон, Истаравшан, Ваҳдат, Кӯшониён, Истиқлол, Сайд Алии Ҳамадонӣ, Роғун, Ҷаббор Расулов, Ваҳш, Қубодиён, Бӯстон, Исфара, Панҷ, Гулистон.



### Машки 25. Ҷадвали зерро пур кунед.

Ному насад	
Мамлакат	
Шаҳр (ноҳия)	
Деха (кӯча, маҳалла)	
Рақами хона	



**Машки 26. Агар аз шумо пурсанд, ки дар бораи маҳаллаи худ ба мо ҳикоя кунед, чӣ мегӯед? Дар бораи деха, кӯча, ноҳия ё шаҳри худ монанди намунаҳои зер ҳикоя кунед.**

## ДЕҲАИ ГУЛИСТОН

Дехаи мо Гулистон ном дорад. Гулистон дар доманаи кӯҳ қарор дорад.

Дехаи мо дар тарафи офтобруя ҷойгир аст. Субҳ офтоби ҷонбахш аз паси кӯҳ баромада, аввал ба дехаи мо нурпоши мекунад. Аз тарафи чапи деха ҷашмаю дарёҳо ба сӯйи ҷангалзор ҷорӣ мешаванд. Дар ҷангалзор дарахтони худрӯй мерӯянд. Дар он ҷо гулу гиёҳҳои шифобахш низ ҳастанд. Мо онҳоро ҷида ҳамчун доруворӣ истифода мебарем.

Ман дехаамонро дӯст медорам. Рӯзи истироҳат ҳамроҳи аҳли хонавода ба тамошои ҷангалзор меравем.

## ХИЁБОНИ РЎДАКӢ

Ман дар хиёбони ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ зиндагӣ мекунам. Он калонтарин ва зеботарин хиёбони шаҳри Душанбе мебошад.

Хиёбони Рӯдакӣ дар маркази шаҳри Душанбе воқеъ аст. Муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ, Боди фарҳангии Устод Рӯдакӣ дар хиёбони мазкур ҷойгиранд. Дар хиёбони Рӯдакӣ боз биноҳои серошёна, муҷассамаҳо, донишгоҳҳо, театру гулгаштҳо мавҷуданд. Дар роҳҳои он мошинҳои гуногун ҳамеша дар равуоянд. Одамон доим дар гулгаштҳои ин хиёбон сайру гашт мекунанд.

МО бо аъзои хонавода ҳар шом ба тамошо мебароем. Тамошои хиёбони Рӯдакӣ дар ҳар фасли сол хотирмон аст. Ман фаҳр мекунам, ки дар хиёбони Рӯдакӣ зиндагӣ дорам. Шуморо ҳам ба тамошои он даъват мекунам.



**Машқи 27. Накли шифохии худро нависед. Ҳар як қисмро бо сарҳат оғоз қунед.**

Дафтаратонро бо дафтари шарикатон иваз қунед. Навиштаҳои якдигарро хонед. Агар ғалатҳо бошанд, маънидод ва ислоҳ қунед.



**Машқи 28. Масъалаҳоро хонед. Бо ҳамсинфон машварат карда роҳ нишон дихед.**

1. Дар роҳ ҳамроҳи рафиқатон гурӯсна мондед. Бояд ҳӯрок ҳӯред. Аммо намедонед, ки ошхона дар кӯчост. Касе ҳам наменамояд, ки аз ў бипурсед.

Дар канори роҳ танҳо аломатҳоро мебинед. Ба расмҳо нигаред. Ба кучо мегравед? Барои чӣ?



2. Шумо ҳамроҳи дўстон ба саёҳат рафтед. Дар дуроҳае яке аз дўстони шумо бемор шуд. Дар гирду атроф касе наменамояд, ки аз ў бипурсед. Аммо дар канори роҳ ду аломат оvezон аст. Шумо чӣ кор мекунед? Ба кучо меравед? Барои чӣ?

3. Аз мактаб меоед, ки ду нафар меҳмон аз шумо дар кучо будани мактабро мепурсанд. Роҳро чӣ хел нишон мебид? Баён кунед.



**Машқи 29.** Боз қадом аломатҳоро медонед? Расми онҳоро тасвир кунед ва нависед, ки ин аломат чиро ифода мекунад.

## 7. САЙРУ САЁҲАТ БА ШАХРУ НОХИЯҲОИ ДИГАР



**Машқи 30.** Дар ин ҷумлаҳо қалимаҳои ишорашуда чӣ маъно доранд?

Пули Мехтарқосимро дар болои дарёи Зарафшон сохта буданд. Он шаб осуда хобидем.



**Машқи 31.** Тарзи навишт ва талаффузи қалимаҳоро машқ кунед.

Менависем

хонаи

аробаи

дарвозаи

Мехонем

хонайи

аробайи

дарвозайи



**Машқи 32.** Матиро хонед ва мазмунашро ба ҳамнишини худ нақл кунед.

Сайри Бухоро ҳамеша дар хаёли ман буд. Инак, падарам ману бародарам, хоҳар ва модарамро ба Бухоро фиристоданий шуд. Он бегоҳ ман аз хурсандӣ дер гоҳ хобида натавонистам. Саҳари барвақт ношто карда, ба ароба савор шуда, ба сӯйи Бухоро ҳаракат кардем.

Мегуфтанд, ки байни Фиждувону Бухоро панҷ фарсанг

роҳ аст. Ин панҷ фарсангро, ки ҳар фарсангаш шаш километр аст, мо қариб дар як рӯз тай кардем. Дар нимаи рӯз ба сари пули Меҳтарқосим расидем. Ин пули хиштине буд, ки дар болои дарёи Зарафшон сохта буданд. Дар гирду пеши пул дарахте, сабзае набуд, дашт буд. Вале аз пул ки гузаштед, дар соҳили тарафи Бухоро чойхонаҳо, ошхонаҳо, саройҳо ва як растачаи болопӯшидае буд.

Мо чойхонаи канори дарёро манзил кардем. Пас аз соате дам гирифта, боз ба роҳ баромадем. Дар соатҳои 4–5-и бегоҳ аробаи мо аз дарвозаи Самарқанди Бухоро (Бухоро дувоздаҳ дарвоза дорад, ки номи яке аз онҳо Самарқанд аст) ба шаҳр дохил шуд. Ба ҳавлии дар гузари Дегрезӣ будаи худамон расидем. Ҳавлибудагон – наздикони мо хурсандона моро пешваз гирифтанд. Он шаб осуда хобидем...

*Ҷалол Икромӣ*

пул – кӯпрук,  
осуда – бофароғат, хотирчамъона



1. Дар ин матн сухан дар бораи чӣ меравад?
2. Чанд нафар ба сафар баромаданд?
3. Бо чӣ ба сафар баромаданд?
4. Дар Бухоро чиҳоро диданд?



**Машқи 33.** «Байнини Фиждувону Бухоро панҷ фарсанг роҳ аст», – мегӯяд муаллиф. Агар як фарсанг шаш километр бошад, панҷ фарсанг ба чанд километр баробар мешавад?



**Машқи 34.**

«Ин панҷ фарсангро, ки ҳар фарсангаш шаш километр аст, мо қариб дар як рӯз тай кардем», – мегӯяд муаллиф. Агар ин масофаро замони пеш дар як рӯз бо ароба тай ме-карда бошанд, ҳоло чӣ тавр тай мекунанд?



**Машқи 35.** Барои аз як ҷо ба ҷойи дигар рафтани аз чӣ истифода мебаранд?



Номи воситаҳои нақлиётро навишта, бо онҳо ҷумла тартиб бидиҳед.



**Машки 36.** Аз рӯйи намуна ба исмҳои хос сетой мисол биёред.

Кишварҳо: Тоҷикистон, ...

Шаҳрҳо: Ваҳдат, ...

Ноҳияҳо: Рашт, ...

Кӯчаву хиёбонҳо: Саъдии Шерозӣ, ...

Кӯлҳо: Сарез, ...

Дарёҳо: Хингоб, ...

Кӯҳҳо: Помир, ...



**Машки 37.** Номи умумии исмҳоро ёбед.

1. Лола, садбарг, хайрӣ, бунафша – ...

2. Садбарг, Бунафша, Хайрӣ, Лола – ...

**Ба ҷои нуқтаҳо номҳои мувоғиқ ёфта нависед.**

1. Номҳои духтарона – .....

2. Номи гулҳо – .....



**Машки 38.** Номи умумии қалимаҳоро ёбед.

1. Соҳибчамол, Мехрабону, Нозанин – ...

2. Рахш, Полвон, Мошон – ...

3. Суғд, Хатлон, Бадахшон – ...
4. Бохтар, Турсунзода, Леваканд – ...
5. Бахтиёр, Шаҳбоз, Ҷамшед – ...




**Машқи 39.** Ба чойи нуқтаҳо номи мувофиқ фикр карда нависед.

1. Номҳои духтарона – .....
2. Номи ҳайвонот – .....
3. Номи вилоятҳои Тоҷикистон – .....
4. Шаҳрҳо – .....
5. Номҳои писарона – .....



**Машқи 40.** Ба суратҳо бодикӣат назар кунед. Дар онҳо ёдгориҳои машҳури дунё – рамзи кишварҳои гуногун акс ёфтаанд. Дар поёни расмҳо номи онҳо омехта (пароканда) оварда шудааст. Онҳоро мувофиқи тартиби суратҳо нависед.



Девори бузурги Чин, Муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар Тоҷикистон, бинои Тоҷмаҳал дар Ҳиндустон, бинои Кремл дар Рӯسия.

**Машки 41.** Дарси имрӯзаро бо хонавода баррасӣ қунед. Аз падару модар дар бораи сафари онҳо ба шахру нохияҳои дигари мамлакат ва кишварҳо пурсон шавед. Аз рӯйи нақшай зер хикоя нависед.

1. Кихо сафар карданд?
2. Ба кучо сафар кардаанд?
3. Бо чӣ сафар кардаанд?
4. Дар он ҷо ҷиҳоро диданд?



**Ҷумларо ҳонед:** «Пули Мехтарқосимро дар болои дарёи Зарафшон сохта буданд». Калимаи «пул» чӣ маъно додрад?

- А. танга;
- Б. кӯпрук;
- В. дирам;
- Г. сомонӣ.

## 8. ВАҲДАТИ МО



– Бачаҳо, Тоҷикистон Ватани мост ва ободию шукуфоии он ба ваҳдати мо вобаста аст, – гуфт омӯзгор.

Бежан, ки бодикӯат суханони омӯзгорро гӯш мекард, пурсид:

- Лутфан, бигӯед, ки ваҳдат чист?
- Шумо метавонед, шеъри Сайидалӣ Маъмурро ҳонда, ба суолатон ҷавоб ёбед, – гуфт бо табассум омӯзгор.



## СУРУДИ ВАҲДАТ

Тоҷикему яқдилу ҷонем,  
Партави як субҳи тобонем.  
Шуълаи як моҳи шомафрӯз,  
Нури як хуршедӣ тобонем.

Ваҳдати мо – иқтидори мо,  
Ваҳдати мо – ифтихори мо.

Ҳамватаң ҳастему хурсандем,  
Ҳамтанему решапайвандем.  
Бо тамоми мардуми дунё  
Ҳамдаму ғамхору дилбандем.

Ваҳдати мо – иқтидори мо,  
Ваҳдати мо – ифтихори мо.

Тоҷикистон, ҳоки аҷдодӣ,  
Марзи баҳту қишвари шодӣ,  
Аз парешонӣ ту эмин бош  
Дар қабои сабзи озодӣ.

Ваҳдати мо – иқтидори мо,  
Ваҳдати мо – ифтихори мо.

*Сайидали Мамур*

**партав** – нур

**ваҳдат** – ягонагӣ, муттаҳидӣ

**ҳоки аҷдодӣ** – замини бобоён, замини гузаштагони мо

**моҳи шомафрӯз** – моҳе, ки шабро равшан мекунад

**иқтидор** – қувват; тавонойӣ

**дилбанд** – маҳбуб, азиз, меҳрубон

**қабо** – як навъ либоси рӯйпӯши дарози пешкушода; чома, челак



1. Чаро шеър «Суруди ваҳдат» ном гирифтааст?
2. Чаро ваҳдат иқтидор ва ифтихори мо аст?
3. Кадом калимаю ибораҳо дар шеър маънои «ваҳдат»-ро ифода мекунанд.
4. Дар банди сеюми шеър кадом калима муқобилмаънои «ваҳдат» аст?



1. Нависед ва фарқи байни калимаю ибораро гӯед.  
Моҳ – моҳи шомафрӯз, хуршед – хур shedи тобон, ваҳдат

– ваҳдати мо, мардум – мардуми дунё, хок – хоки ачдодӣ.

2. Ибораҳои «ваҳдати мо», «моҳи шомафрӯз», «хоки ачдодӣ»-ро шарҳ дихед.



### Машқи 42. Пандҳоро хонед, нависед ва маъниидод кунед.

Ду дарзе зи дил бишканад кӯҳро,  
Парокандагӣ орад анбуҳро.

*Низомии Ганҷавӣ*

Парокандагӣ аз нифоқ ҳезад,  
Пирӯзӣ аз иттифоқ ҳезад.

*Низомии Ганҷавӣ*

Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст.

*Ҷалолиддини Балҳӣ*



**Машқи 43.** Дар ибораҳои «хоки ачдодӣ», «кишвари шодӣ» ва «қабои сабзи озодӣ» ба тарзи талаффуз ва навишти «и» ва «ӣ» дикқат дихед ва фарқи байни онҳоро бигӯед.



**Машқи 44.** Тарзи талаффуз ва навишти «и» ва «ӣ»-ро машқ кунед. Фарқи онҳоро бигӯед.

кӯҳи баланд	пудинаи қӯҳӣ
тасвири табиат	санъати тасвириӣ
дасти рост	соати дастӣ



**Машқи 45.** Монанди намуна боз чанд ибораи дигар тартиб дихед.

*Намуна:* фикри дуруст – кори фикрӣ



## 9. ВАҲДАТ

Субҳи имрӯз омӯзгор ба синф даромада, Бежану Манижаро саргарми кор дид. Дар дasti Бежан бодбарак буд.

– Инро кӣ соҳт?

- Ин – маҳсули дасти Бежан аст, – гуфт Манижа.
  - Манижа ҳам ба ман ёрӣ расонд, – гуфт Бежан.
- Омӯзгор бачаҳоро «Офарин!» – гуфта, ба онҳо хондани матни «Ангушт ва мушт»-ро пешниҳод кард.

**Ҳикояро дар нақши симоҳои он ҳонед.**

## 10. АНГУШТ ВА МУШТ (муҳтасар)



Бачаҳо ба зудӣ ҷойи хуберо ёфта, ба ҳезумғундорию қолинпаҳнкунӣ шурӯъ карданд ва оташдончае сохта, ба таги ҷойҷӯш оташ монданд.

– Акнун ба мо дар бораи киштиатон ҳикоя қунед, Шарифако, – ҳоҳиш карданд бачаҳо, вақте ки ҳама дар гирди ӯ ҷамъ омаданд.

– Хуб, хуб, – ҳандида розӣ шуд Шарифако, – лекин аввал гӯед, ки ин заврақро кӣ соҳт.

– Ҳудамон! – бо як овоз ҷавоб доданд бачаҳо.

– Ростӣ?

– Ҳа, ҳа, – тасдиқ намуд Анвар, – ин тухфаи мо ба шумо!

– Офарин, офарин! – ба китфи ӯ тап-тап зада таҳсин намуд Шарифако.

– Ин корро ту сар кардагистӣ-а?

– Не, Шарифако, – ҷавоб дод Анвар, – ин корро Инъом сар кард. Аммо вай аввал...

– Ҷӣ «аввал»? – ба ҷизе сарфаҳм нарафта пурсид Шарифако.

– Ман, ако, аввал ҳудам соҳтаний шудам... – гӯён Инъом воқеаро сар то по ҳикоя кард.

Баъд аз гапи ӯ ҳама ҳомӯш монданд. Шарифако гарки фикру хаёл буд.

– Канӣ, гӯед-ҷӣ, – бо симои ҷиддӣ ногоҳ ба бачаҳо рӯй овард вай, – ин чист? – ва мушташро нишон дод.

– Мушт! – ҷавоб доданд онҳо пас аз қадре ҳайронӣ.

– Дуруст. Ин-ҷӣ? – Шарифако як ангушташро нишон дод.

- Ангушт!
- Дуруст. Кадомаш зўр? – бо диққат як-як аз назар гузаронда пурсид Шарифако.
- Мушт, албатта! – фарёд карданд ҳама.
- Дуруст гуфтед, – сар чунбонда тасдиқ кард Шарифако.
- Ҳар коре, ки ба як ангушт душворӣ мекунад, барои даҳангушт мушкил нест! Ана мисоли равшан: Инъом як моҳи дароз зўр зада завракро сохта натавонист, вале, ҳангоме ки ҳамаатон ба он часпидед, дар се рӯз пурра ба анҷом расонидед! Ин ба шумо дарси нағз шавад. Ҳеч вақт ангушти танҳо нашавед, балки мисли мушт бошед. Дуруст мегӯям?
- Дуруст, Шарифако! – бо як овоз насиҳати ўро маъқул донистанд бачаҳо.
- Ана, акнун, – бо табассум гуфт Шарифако, – ман ба шумо дар бораи киштии зериобиамон ҳикоя мекунам... – ва ў дар бораи киштии худ ҳикоя кард.

*Пӯлод Толис*

**киштии зериобӣ** – киштие, ки дар қаъри баҳр шино мекунад



1. Симоҳои матн қиҳоянд?
2. Дар матн сухан дар бораи соҳтани чӣ меравад?
3. Соҳтани завракро кӣ сар кард?
4. Кӣ ба ў ёрӣ расонд?
5. Дар қадом қисми матн сухан дар бораи «Мушт ва ангушт» меравад?
6. Барои чӣ Шарифако мушт ва ангуштро мисол овард?
7. Барои чӣ Шарифако ба бачаҳо офарин гуфт?
8. Бачаҳо аз Шарифако чиро хоҳиш карданд?
9. Барои чӣ матн «Ангушт ва мушт» ном дорад?
10. Фикри асосии матн дар қадом ҷумлаҳо оварда шудааст? Онро хонед.

11. Хонандагони синфи шумо тифоқанд? Дар бораи муттаҳид будани ҳамсинфони худ шифоҳӣ ҳикоя кунед.



**Машки 46.** Зарбулмасал ва пандхоро хонед ва маънидод кунед.

Қувваи мушт дар панҷ ангушт.

\*\*\*

Аз як даст садо намебарояд.

\*\*\*

Машварат идроку ҳушёрӣ дихад,  
Ақлро мар ақлҳо ёрӣ дихад.

*Ҷалолиддини Балхӣ*

Дар ҳама кор машварат бояд,  
Кори bemashvarat наку н-ояд.

*«Анвори Суҳайлий»*



**Машки 47.** Дар ибораи «киштии зериобӣ» ба тарзи талафуз ва навишти «и» ва «ӣ» диққат дихед ва фарқи онҳоро бигӯед.



**Машки 48.** Тарзи талафуз ва навишти «и» ва «ӣ»-ро машқ кунед. Фарқи онҳоро бигӯед.

тирамоҳи заррин

гандуми тирамоҳӣ

ҷони ширин

дӯсти ҷонӣ

модари меҳруbon

забони модарӣ

офтоби дураҳшон

рӯзҳои офтобӣ



**Машки 49.** Монанди намуна боз чанд ибораи дигар тартиб дихед.

*Намуна:* оби зеризамиинӣ



**Машки 50.** Дар бораи тифокии хохарону бародарон шифоҳӣ  
хикоя тартиб дихед.

## 11. НИЗОЪ БАДБАХТӢ МЕОРАДУ ДӮСТИ МУҶИЗА МЕОФАРАД



Матиро дар нақши симоҳои он ҳонед.

### ҶӮЙЧА ВА ОФТОБ

Боре офтоб ҳангоми аз болои замин гузаштан бозистоду назараш ба боғи зебои хурраме афтод, ки аз паҳлюяш ҷӯйчай на чандон қалони оби соғу сард ҷорӣ буд. Ӯ ба зер нигариста ҳаловат бурд. Офтоб ба ваҷд омада ниҳо кард:

- Аҳсант ба ман, ки чунин боғи ачибера парваридаам!
- Ту ба ин чӣ муносибат дорӣ? – бо ғазаб шилдиррос зад Ҷӯйча, ки худситоии Офтобро шунида буд.
- Чӣ тавр? – ҳайрон шуд Офтоб. – Агар ман заминро бо нурҳоям гарм намекардам, ин боғи ачиб сабзу хуррам намешуд.
- Қоҳ-қоҳ! – ҳандида дубора шилдиррос зад Ҷӯйча. – Агар ман боғро обёрий намекардам, ҳатто гиёҳе намерӯид.

Ҳар қадоми онҳо баҳскунон зарур будани худро исбот мекарданд. Мунозираашон дер давом кард, то даме ки Ҷӯйча аз Офтоб ранцида, оби худро дар тарқиши замин пинҳон намуд.

- Акнун боғатро бе ман сабзон! – гуфт ӯ пеш аз ҳайруншуз бо Офтоби худсито.
- Ана мебинӣ, месабзонам! – оташин шуд Офтоб.

Ӯ нурҳои гарми худро ба сӯйи боғ равон мекард. Вале дарахтон рӯз то рӯз аз гармии зиёд пажмурдаю хушк мешуданд. Баргҳояшон зард шуда, гулҳояшон ҳатто ғӯра набаста мерехтанд. Офтоб тарсид, ки мабодо тамоман боғро насӯзонад ва дар паси қӯҳҳо пинҳон шуд. Он гоҳ аз зери замин Ҷӯйча зада баромада ҷорӣ шуд.

- Ин беҳтар аст! – шод шуд ӯ, ки бар Офтоб ғолиб омадааст. – Акнун ин корро худам иҷро мекунам!

Ӯ пайваста боғро обёрий мекард.

Вале боғ, ки пас аз нурхой сўзони Офтоб акнун ба худ меомад, мева овардан намехост. Ў маъюсу торик буд. Ҳатто байзе дарахтон аз бех пўсиданд ва қариб буд, ки ба болои якдигар афтанд.

Ин замон боғбон омад.

Ў дид, ки боғи дўстдоштааш дар ҳолати нобудшавист, ба ҳарос афтод.

Вақте ки аз низои Офтобу Ҷўйча огахӣ ёфт, ба онҳо муроҷиат кард:

– Дўстонам! Ҳар яки шумо ба таври худ тавоноед, лекин танҳо дар муттаҳидӣ мо пурқудратему муъчиза офарида метавонем, то ки ба одамон хурсандӣ бахшем. Агар ман ин ниҳолҳоро намешинондам, Ҷўйча ба онҳо об намедоду Офтоб гармӣ намебахшад, боғ сабзу хуррам намешуд. Дар танҳоӣ мо ҳатто гиёҳеро парварида наметавонистем. Низоъ бадбахтӣ меораду дўстӣ муъчиза меофарад.

Офтобу Ҷўйча бо ҳам муросо намуда ба кор шуруъ карданд, яке об медоду дигаре гармӣ, боғбон низ дарахтонро нигоҳубин карда ба онҳо ёрӣ мерасонд. Ба зудӣ дарахтон ҳосил доданд: себҳои сурху зардолуҳои ширину гуворо ва пур аз шарбат.

(Афсонай ҳалқӣ)



1. Дар матн сухан дар бораи чӣ меравад?
2. Офтобу Ҷўйча дар бораи чӣ баҳс мекарданд?
3. Боғ ба чӣ ҳол афтод?
4. Кӣ онҳоро оштӣ доронд? Чӣ тавр?
5. Оё рафтори Ҷўйча ва Офтоб дуруст аст? Чаро?
6. Агар ба ҷойи боғбон мебудед, Офтобу Ҷўйчаро чӣ тавр оштӣ медодед?
7. Фикри асосии матн дар қадом ҷумлаҳо оварда шудааст? Онро хонед.
8. Дар байни ҳамсинфони шумо ҳам нофаҳмиҳо рӯй мебидҳанд? Онҳоро чӣ гуна бартараф мекунед?



1. Дар бораи аҳаммияти оштӣ кардан шифоҳӣ ҳикоя кунед.

2. Матни «Ангушт ва мушт»-ро бо матни «Офтоб ва ҷӯйча» муқоиса кунед. Натиҷаҳои муқоисаро дар диаграммаи Венн нишон дихед.



**Машки 51.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳарфи зарурӣ гузошта нависед.

Низо..., ма...юс, му..чиза, шурӯ....



**Машки 52.** Калимаҳои зеринро аввал дуруст талафғуз кунед, баъд нависед.

Аъло, шеър, даъво, таъна, баъд, суръат, шамъ, шуъла, мӯъциза, наъл, Саъдӣ, санъат, маъруф, баъзе, раъду барқ, аъзам, наъра, маърифат, мавзӯъ, тулӯъ, феъл, меъда, ручӯъ, мавзееъ, манъ.



**Машки 53.** Боз қадом қалимаҳоеро медонед, ки ҳарфи «ъ» доранд? Нависед.



**Машки 54.** Аз матн қалимаҳоеро, ки ҳарфи «ӯ» доранд, ёфта, нависед.



**Машки 55.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳарфи «ӯ» ё «ӯ́» гузошта қалимаҳоро нависед.

Б...нёд, р...з, фир...з, х...рмо, нил...фар, х...роқ, х...ша, қ...рбон, дур...д, каб...тар, ҷ...йбор, к...рсӣ, д...рбин, м...й, буз...ргӣ, м...штарӣ, ҷ...й, к...за, ш...навоӣ, к...ҳсор, б...лгорӣ.



**Машки 56.** Боз қадом қалимаҳоеро медонед, ки ҳарфи «ӯ́» доранд? Нависед.



**Машки 57.** Монанди дарси имрӯза ду амал ё ашёро бо ҳам муқоиса кунед. Масалан, муқоиса кардани парандаҳои хона-гӣ ва даштӣ.

## БОБИ 2. ТИРАМОҲИ ТОЧИКИСТОН

### 1. ВАСФИ ТИРАМОҲ АЗ НИГОҲИ ОЛИМОН



1. Дарсҳои фанни табиатшиносиро ба хотир оварда, бигӯед, ки барои чӣ тирамоҳ фаро мерасад?
2. Он кай фаро мерасад?
3. Хусусиятҳои тирамоҳ кадомҳоянд?
4. Чаро баргҳо дар тирамоҳ зард мешаванд?
5. Боз кадом нишонаҳои тирамоҳро медонед?



**Матиро хонед ва ба суолҳо ҷавоб бигӯед.**

### ФАСЛИ ТИРАМОҲ КАЙ ОҒОЗ МЕЁБАД?

Рӯзҳо ҳанӯз дароз ва ҳаво хеле гарм бошад ҳам, лекин номаълум, оҳиста-оҳиста фасли тирамоҳ меояд.

Агар аз рӯйи тақвим ҳисоб кунем, тирамоҳ якуми сентябр сар мешавад. Аз рӯйи ҳисоби астрономӣ тирамоҳ 22-юми сентябр, вақте ки дар тамоми кураи Замин рӯзу шаб баробар асту дувоздаҳсаатиро ташкил медиҳад, оғоз меёбад.



Баъди ин рӯзҳо кӯтоҳ мешаванду шабҳо баръакс дароз. Офтоб рӯз аз рӯз бешитоб сӯйи зимистон ҳаракат мекунад. Агар тағиироти худи табиатро ба назар гирем, тирамоҳ баъзан дер, баъзан зуд фаро мерасад.

Тирамоҳ нишонаҳои бисёр дорад: парандагони гармидӯст сӯйи кишварҳои гарм парида мераванд, дар рафтори ҷонварон тағиирот пайдо мешавад. Лекин нишонаи аз ҳама маълуму зуд ба ҷашм барҳӯранда дигар шудани ранги баргҳои дараhton мебошад. Онҳо зарду аргувонӣ ва бунафш мешаванд.

Чаро дар тирамоҳ баргҳо зарду аргувонӣ ва бунафш мешаванд?

Дар таркиби баргҳо доначаҳои зиёди хурд-хурде ҳастанд, ки ранг доранд: сабз, зард, сурх. Ин доначаҳо зудзуд вайрон шуда, боз аз нав барқарор мегарданд. Дар тобистон ба сабаби рӯшной ва гармии бисёр доначаҳои сабз зуд ва осон барқарор мегарданд, бинобар ин баргҳо тару тоза сабз мешаванд. Ранги барг тағиیر намеёбад, чунки доначаҳои сабз онҳоро нигоҳ медоранд.

Рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд. Рӯшной торафт кам мегардад. Доначаҳои сабз мисли тобистони зудгузар барбод раванд ҳам, тухми нави онҳо суст инкишоф меёбад ва барг беранг мешавад.

Аммо дар ҳуҷайраи барг моддаи рангдор – зард вуҷуд дорад; дар тобистон афзоиши доначаҳои сабз онҳоро пахш мекунад. Дар тирамоҳ инкишофи доначаҳои сабз суст мешавад, доначаҳои зард ғолиб меоянд ва дурахшонтар мегарданд. Баргҳо зард мешаванд.

Баргҳо на факат зард, балки ранги сурху бунафш низ мегиранд. Дар баргҳо боз як моддаи рангин падид омада, он рангро тағиир медиҳад. Ин модда дар фасли тирамоҳ дар қисми зиёди баргҳо ҷой мегирад, зеро барои ба вуҷуд омадани он ҳаво бояд сард шавад ва ҳаёти рустаниҳо қатъ гардад. Ҳамаи ин дар фасли тирамоҳ ба амал меояд.

Ана барои чӣ баргҳо ранги худро тағиир медиҳанд.  
Чаро ин тавр мешавад?

**астрономӣ** – ситорашиносӣ, нуҷумшиносӣ

**арғувонӣ** – сурх, сурхтоб

**бунафш** – ранги нофармон, ранги кабуди моил ба ранги гули бунафша



1. Фасли тирамоҳ кай оғоз меёбад?
2. Нишонаҳои тирамоҳ қадомҳоянд?
3. Дар фасли тирамоҳ кай шабу рӯз баробар мешавад?
4. Баъд аз баробаршавии шабу рӯз қадомаш дарозу қадомаш кӯтоҳ шудан мегирад?
5. Барои чӣ дар тирамоҳ ранги баргҳо тағиир меёбад?

## 6. Ҷонварон тирамохро чӣ тавр мегузаронанд? Ба зимистон чӣ хел омодагӣ мебинанд?



Манижа аз Бежан пурсид, ки ҳангоми хондани матни «Тирамоҳ кай оғоз меёбад?» чиро мушоҳида кардааст.

Бежан чунин ҷавоб дод:

– Ҳондани матни «Тирамоҳ кай оғоз меёбад?» нисбатан осон аст. Ҳангоми хониши ин матн овоз паству баланд, тезу оҳиста намешавад ва бомаром сурат мегирад. Дар он симоҳо иштирок намекунанд ва ифодаи ҳолати рӯҳӣ низ истифода намешавад.

– Барои чӣ? – пурсид Манижа.

– Матнҳо бадеъ ва маърифатӣ мешаванд. Матнҳои бадеъ: шеър, ҳикоя, афсона мебошанд. Дар ин гуна матнҳо симоҳо мавҷуданд ва дар он ягон воеа ё саргузашт зикр мешавад. Ҳангоми нақл нависанда ё шоир аз қалимаю ибораҳое, ки оҳанги шодиу хурсандӣ ё ғаму андуҳро ифода мекунанд, истифода мебарад, – ҷавоб дод омӯзгор.

Матнҳои маърифатӣ дар бораи ашё, ҳодисаи табии ё қашфиёти олимон маълумот медиҳанд. Дар ин гуна матнҳо қалимаю ибораҳое, ки оҳанги шодиу хурсандӣ ё ғаму андуҳро ифода мекунанд, истифода намешаванд.

Шумо ҳам ҳангоми хондан инро ҳис кардед?



**Матни бадеъ ва маърифатиро муқоиса намуда, фарқ ва умумияти онҳоро муайян қунед.**



Бачаҳо, олимон фарорасии фасли тирамоҳро мушоҳида карда, тағиیرёбии табиатро муайян кардаанд. Шумо ҳам ба гирду атроф нигаред. Чиро мебинед? Ҷизҳое, ки моро иҳота кардаанд, чӣ ном доранд? Магар чизе ҳаст, ки ном надошта бошад? Бале, чунин чиз вуҷуд надорад. Ҳама мавҷудоти олам, ҳоҳ зинда бошад, ҳоҳ ғайризинда, ном дорад. Номро исм ҳам мегӯянд. Масалан: ҷумлаҳо «Номи шумо чист?» ва «Исми шумо чист?» як маъно доранд. Исм ба суолҳои чӣ? ҷизҳо? кӣ? қиҳо? ҷавоб мешавад.

Чӣ? – китоб, гул, нон, шона, паланг, заррофа, абр, кӯҳ.  
Чиҳо? – дарахтон, баргҳо, ҳайвонот, хазандаҳо, мурғон.  
Кӣ? – модар, падар, Бежан, Манижа, омӯзгор, одам.  
Киҳо? – одамон, варзишгарон, писарбачаҳо, хонандагон.



### **Машки 58. Калимаҳоро ба гурӯҳҳо чудо карда нависед (кор дар гурӯҳҳо):**

Номи одамон: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи ҳайвонот: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи қасбу кор: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи парандаҳо: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи меваҳо: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи сабзавот: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи ҳӯрокҳо: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи асбобҳои хониш: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи ширинихо: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи гулҳо: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи воситаҳои нақлиёт: ..., ..., ..., ..., ..., ...  
Номи асбобҳои техникий: ..., ..., ..., ..., ..., ...

Рӯзнома, сихкабоб, бунафша, Ситора, хурмо, хайрӣ, торт, ош, муҳандис, картошка, дафтар, компьютер, сабзӣ, духтур, нарғис, чангкаш, Ҷамshed, асп, шалғам, гӯсфанд, кулчақанд, Шаҳбоз, товус, себ, шӯрбо, Фирӯз, қалам, автобус, мошин, тафдон, ҷадвал, соч, Шаҳноз, парасту, қишиғӣ, шоколад, омӯзгор, хурӯс, қанд, ҳавопаймо, шафттолу, гов, шер, бодом, манту, яхдон, бобуна, фил, китоб, зардолу, қутуб, дарзмол, ёсуман, қарам, телевизор, қатора, роҳсоз, Маҳваш, барномасоз, гунчишк, мармалод, турб.



### **Машки 59. Дар бораи фасли тирамоҳ ҳикояи хурд нависед.**

Ҳикояро ин тавр оғоз кунед:  
Боз ба диёри мо тирамоҳи заррин ...

## 2. ВАСФИ ТИРАМОҲ АЗ НИГОҲИ ШОИР



**Машқи 60.** Озмуни «Кӣ бештар?» Номи меваҳо ва полезихо-ро дар қатор нависед.

*Намуна:*

Меваҳо: афлесун, ..., ...

Полезихо: каду, ..., ....



**Матиро ифоданок хонед.**

### ХОНИ ЭҲСОН

Бо ханда рӯйи худ тофт

Хуршеди тирамоҳон.

Тасвири дигаре ёфт

Маҳбуб Тоҷикистон.

Рухсора шуст дар нур

Себу анори хушбӯ,

Рӯ тоза кард бодом

Бо пистаҳои худрӯ.

Ангур ранг овард

Дар навдаи хами ток.

Чун қанд гашт ширин

Анциру олую нок.

Дар ҷӯяҳои полез

Бо об нур ҳал шуд.

Харбуза шуд шакаррез,

Тарбуз чун асал шуд.

Хурмои наврасида

Бо шуълаҳо даромехт.

Фарзанди офтоб аст,

Нури чаҳон ба ӯ реҳт.

Дар субхи тоза лимӯ

Ҳамранги барги тар буд.

Нуре дамид дар рӯ,

Хушрангу тозатар шуд.



Бо ханда рӯйи худ тофт  
Хуршеди тирамоҳон,  
Бикшод хони эҳсон  
Маҳбуб Тоҷикистон.

*Убайд Раҷаб*



**Машқи 61.** Бо ибораҳои «хуршеди тирамоҳон», «санори шириндона», «пистахои худрӯ», «харбузай шакаррез» ҷумла тартиб дихед.



**Машқи 62.** Аз матн номи меваю полезиҳо ва таъми онҳоро ёфта нависед.

*Намуна:* олу – олуи ширин, харбуза – харбузай шакаррез.



**Машқи 63.** Аз рӯйи намуна ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ ёфта нависед.

*Намуна:*

Себу ноки хушбӯй. Боз чиҳо хушбӯй мешаванд? .....,

....., .....

Пистай худрӯй. Боз чӣ худрӯй мешавад? ...., ...., ....



**Машқи 64.**

1. Ҷуфти калимаҳои ҳамқоғияро муайян кунед.

*Намуна:* ток-нок, хушбӯй-худрӯй

2. Ба ҳар як ҷуфти калимаҳои ҳамқоғия боз як-ду калимаи ҳамқоғия ёфта, нависед.

*Намуна:* ток-нок-пок-хок



**Машқи 65.** Кӣ ҳашт мисраи аввали шеърро зебо, тоза, бегалат ва босуръат менависад?



**Машқи 66.** Дар бораи тирамоҳи маҳалли худ ҳикоя нависед.

### 3. РАНГХОИ ТИРАМОХ



Шеърро хонед ва ба талаффузи калимаҳои ишорашуда дикқат дихед.

#### БАРГХОИ ТИЛЛОЙ

Баргҳои сабз **тиллоӣ** шуданд,  
Сурхӯ гӯё ки аз **бойӣ** шуданд.  
Лек аз сайри шамоли тирамоҳ  
Зери по афтода, **харҷоӣ** шуданд.  
Дар фироқи боғ **савдоӣ** шуданд.

Меваҳоро чида чун дурдонаҳо<sup>1</sup>  
Мардумон бурданд сӯйи хонаҳо.  
Баргҳо монданд чун болу паре  
Баъди қӯчи булбулон аз лонаҳо,  
Дур аз сарманзили чононаҳо.

Боз фардо чун расад фасли баҳор,  
Баргҳои тоза андар шоҳсор  
Боз ҳам гаҳворачунбонӣ кунанд,  
Дар сари гулҳо қатор андар қатор,  
То шавад ҳар як ниҳоле сербор.

Боғҳо чун Ҳотами Тойӣ шаванд,  
Меваҳои сабз **тиллоӣ** шаванд  
Дида инро баргҳо боз аз ғуур  
Худписанду маст аз **бойӣ** шаванд.  
Боз ҳам рӯзарду **харҷоӣ** шаванд.

*Аминҷон Шукӯҳӣ*

**фироқ** – чудоӣ, дурӣ

**дурдонаҳо** – чизҳои қиматбаҳо, гавҳарҳо

**ғуур** – ҳавобаландӣ



1. Дар шеър манзараи кадом фасли сол тасвир шудааст?
2. Чаро шоир «баргҳои сабз тиллой шуданд», – гуфтааст?
3. Ранги тиллой чӣ гуна ранг аст?
4. Аз синфҳои дуюм ва сеюм матнҳои дар бораи «Ҳотами Той» хондаатонро ба ёд оварда, бигӯед, ки ӯ бо кадом ва хислатҳо машҳур шудааст? Барои чӣ шоир боғҳоро ба Ҳотами Той монанд кардааст?



**Машқи 67.** Машқи имло: Калимаҳои зеринро ба ҳамдигар хонед ва нависед. Дафтари ҳамдигарро бисанҷед. Агар ғалатҳо бошанд, фаҳмонда ислоҳ қунед.

*Тиллой, бойӣ, ҳарҷойӣ, савдоӣ, Ҳотами Тойӣ*



**Машқи 68.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳарфи зарурӣ гузошта калимаҳоро нависед.

Танҳо..., чудо..., ҳаво..., доно..., тавоно..., таҳҷой..., раҳнамой....



**Машқи 69.** Калимаҳои сутуни якум ва дуюмро муқоиса қунед. Фарқи онҳоро бигӯед.

Барг – баргҳо  
Мева – меваҳо  
Дурдана – дурданаҳо  
Хона – хонаҳо  
Булбул – булбулон  
Лона – лонаҳо  
Гул – гулҳо  
Боғ – боғҳо

Исмҳо танҳо ва ҷамъ мешаванд. Агар калима якто будани ашё ва одамонро фаҳмонад, исми танҳо аст. Мисол: хона, духтар.

Агар исм ҷандто будани ашё ё одамонро фаҳмонад, исми ҷамъ аст. Мисол: хонаҳо, духтарон.

Пасвандҳои **-ҳо, -он, -гон** ба охири исми танҳо ҳамроҳ шуда, исми ҷамъ месозанд.



### **Машки 70. Исмҳои зерро дар шумораи чамъ нависед.**

Дараҳт, себ, писар, шаҳр, гул, чашм, қалам, модар, роҳ, хоҳар, бародар, навозанда, кӯҳ, хонанда, бобо.



### **Машки 71. Ба ҷойи нуқтаҳо пасвандҳои *-ҳо*, *-он*, *-гон* гузошта матнро нависед.**


Хониши паранд... ва фаррос зада паридани кабк... шунида мешуд.

Алафи кӯҳ аз алафи дашт хеле баланд буда, пой...ямонро то ба зону аз шабнам тар мекард. Пушта...и сабзи дилфиреб дил...и моро ба сӯйи худ мекашиданд. Ҳавои ин ҷо ҳам дигар хел, соғу беғубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мегирифт.

*Пӯлод Толис*



**Бозӣ.** Исмҳои катакчаҳо бо ҳарфи Б сар мешаванд. Онҳоро аз шеъри «Баргҳои тиллой» ёфта ба дафтар нависед.



## **4. ТАШАККУР БАР ТУ БОДО, УСТОДАМ!**



1. Дар бораи омӯзгор қадом шеърҳоро медонед?
2. Аз ёд гуфта метавонед?
3. Барои чӣ шоирону нависандагон дар бораи омӯзгор шеър мегӯянд?
4. Қадоме аз шумо омӯзгор шудан меҳоҳед? Барои чӣ?

## ШОНИ МУАЛЛИМ

Баланд аст аз фалак шони муаллим,  
Бувад чонбахши мо ҷони муаллим.  
Набошад неъмате дар ҳар ду олам  
Ҳалол аз пораи нони муаллим.  
Бидон инро, ки вичдони ҳама ҳалқ  
Бувад аз рӯйи вичдони муаллим.  
Агар фардои меҳанро бичӯйӣ,  
Биёб аз файзи эҳсони муаллим.  
Агар армони меҳанро бихоҳӣ,  
Бидон аввал ту армони муаллим.  
Каму беши замонро рост кардан  
Тавон танҳо ба мизони муаллим.  
Кучо ояндаи рӯшан тавон дид,  
Набошад нури ҷашмони муаллим.  
Ягон ҳосил ба ҳоки мазраи таб  
Магар рӯйида бе дони муаллим?  
Бидон парвозгоҳи миллати мо  
Бувад дар рӯйи дастони муаллим.

*Камол Насрулло*

**шон** – шараф, эътибор, қадр, мартаба.

**армон** – орзу

**фалак** – осмон

**неъмат** – ризқу рӯзӣ, эҳсон

**мизон** – тарозу

**мазраи таб** – ҷойи кишт, замини зироат



### Машқи 72. Машқи «Худамро месанҷам».

Омӯзгор, неъмат, биёб, оянда, рӯйида, марди роҳгузар, аллаи модар, ҷавонмардӣ, шиносой, гули худрӯй, либоси шоҳӣ, биҳӣ, доноӣ, навои най, гандуми баҳорӣ, нони гандумӣ, дӯсти нонӣ, баҳои панҷ, барои, некӣ, қадуи ширин, китоби нав.



**Машқи 73.** Омӯзгоратонро бо иди қасбиаш шифохӣ табрик кунед.



**Машқи 74.** Табрикнома нависед.



**Машқи 75.** Дар бораи дарси имрӯза бо аҳли хонавода сухбат кунед. Аз онҳо ҳоҳиш намоед, ки дар бораи айёми таҳсил ва омӯзгорони худ ҳикоя қунанд. Ҳамроҳ сифатҳои беҳтарини омӯзгорро муайян қунед ва нависед.



## 5. ТИРАМОҲ ДАР ТАСВИРИ НАВИСАНДА

Матни «Сайри шоир»-ро хонед. Калимаҳои душвори матнро муайян қунед.

### САЙРИ ШОИР

Шоир дар чорбоғ сайр мекард. Насими саҳаргоҳӣ нарм- нарм вазида, бӯйи биҳию себҳои ҳанӯз дар шоҳҳои дараҳтон бокимондаро бо бӯйи ҳазону алафу ҳошоки шабнамзада омехта, ба ҳаво мефишонд. Биҳии тиллоранг, себҳои сурхгун ва нуқрафом бо гаронии худ шоҳҳои дараҳтонашонро ҳам карда буданд. Зардию сурхии тирамоҳӣ саросари боғу бӯстонро пӯшонда, ба онҳо боз ҳусни дигаре бахшидааст. Шоир назди дараҳти себи баланди паҳноваре истода ба шоҳҳои пурбору анбӯҳи он менигарад. Он гуна себи ниҳоят ширину ҳушбӯй факат дар ин вилоят бор меовард, бинобар ин бо номи себи Ғазнӣ машҳур аст. Гӯё ҳар донаи онро то нисф ранги қирмизӣ молидаанду ба нисфи дигараш ранг камӣ кардааст. Ҳар пагоҳ хизматгори Моҳак аз ин себ ва меваҳои дигар як табақча барои Фирдавсӣ ба ҳучраи вай оварда мемонад. Ҳӯшаҳои вазнини ангури зарду сиёҳу обиранг аз байни баргҳои нимҳазонзада худнамойӣ мекарданд. Инак, ангури соҳибии Кобулистон, ки ҳамчунин ба ширини дар Ҳурросон машҳур аст. Инак, токзори кишиши сурх ва кишиши сабз – токзор дар ин фасл аз бор холист, ҳосилашро дар аввалҳои

тирамоҳ канда, тамом мекунанд, меҳӯранд ва бештар меҳушконанд. Ин навъи ангур ҳам маҳсуси Фазнӣ ва умуман Зобулистон аст. Аз саҳовати мизбон кишмишҳо доимо зеби дастархони шоиранд. Меваи таре, ки шоир онро хуш мекунад, олуест бо номи олуи Бухоро, шояд зоташро аз Бухоро оварда бошанд, онро хушконида, дар як қисм ҳӯрокҳо мепазанд, ҳӯрокро хуштамъ ва дилкаш мекунад, хушкашро савдогарон ҷувол-ҷувол ба Ҳиндустон бурда, мефурӯшанд ва мусоғирони ҳиндӣ дар бозгашт ба ватанашон аз вай ҳатман як ҳалта мебаранд. Аҷаб ҳаловате дорад сайри боғу бӯston дар чунин саҳарии фараҳафзои равонбахш.

Сотим Улугзода



**Машки 76.** Расми себро тасвир қунед. Дар матн дар бораи себ ҷӣ гуфта шудааст? Аз матн он ҷумлаҳоро ёфта, ба зери расми себ нависед.



**Машки 77.** Расми ҳӯшии ангуруро тасвир қунед. Дар матн дар бораи ангур ҷӣ гуфта шудааст? Аз матн он ҷумлаҳоро ёфта, ба зери расми ҳӯшии ангуруро нависед.



**Машки 78.** Дар матн ҷумлаҳое, ки ибораҳои «себи баланд», «шоҳи пурбор», «ҳӯшаҳои вазнини ангур», «меваи тар» доранд, ёфта хонед.

Ба ибораҳои боло ибораҳои муқобилмаъно ёфта нависед. Интихобан бо ду ибораи он ҷумла тартиб дода нависед.

*Намуна:* дарахти себи баланд – дарахти себи паст

Дар ҳавлии мо дарахти себи баланде ҳаст, ки меваи бисёр медиҳад.



**Машки 79.** Дар бораи тирамоҳ шифоҳӣ ҳикоя қунед. Дар он нишонаҳои фасли тирамоҳро истифода баред.

**Машки 80.** Манзараи фасли тирамоҳи боғро тасвир қунед ва мазмуни онро нависед.

## 6. ТАСВИРИ ТИРАМОХ

Ягон воқеаи дар фасли тирамоҳ рӯйдодаро ба хотир оварда, ҳикоя кунед.



**Матнро хонед ва мазмunaшро муҳтасар нақл кунед.**

### ЯК Рӯзи ТИРАМОҲ



Фасли тирамоҳ буд. Ману ҳоҳарам – Наргис бо маслиҳати яқдигар хостем барои нокхӯрӣ ба ҳавлии бобоямон равем. Кӯху теппа, дашту саҳро ранги дигар гирифта буданд. Ранги зарди ҳар гуна рустаниҳо ва барги дараҳтон ба назар мерасид. Офтоби тира аз паси абрҳои сиёҳу хокистарранг гоҳ ҳудро намоён мекард, гоҳе пинҳон мешуд. Бод беист мевазид. Барги дараҳтон аз таъсири бод аз шохчаю навдаҳо канда шуда, алвонҷзанон ба замин мерехтанд. Хунуқӣ аллакай нишонаҳои ҳудро намудор карда буд: одамон кайҳо либоси гарм ба тан карда буданд. Мардумони деҳаҳои Обгузар, Офтоббрӯя, Чорбоғ, Навғилем ҳосили меваҳои дараҳтонро чамъ мекарданд. Мо кори онҳоро бо завқ тамошо мекардем ва саргарми тамошои ин манзараи зебои табиат шуда роҳро гум кардем.

Мо суҳбаткуонон роҳ мепаймудем. Рӯз бегоҳ мешуд. Ҳеч не ки дехай бобоямон намоён шавад. Ба роҳи калон расидем. Гоҳ-гоҳ мошинҳо аз пешамон гузашта мерафтанд. Пул ки надоштем, мошинҳоро боз намедоштем.

Шаб шуд. Дар диламон тарсу вахм пайдо шудан гирифт. Мошинҳо дигар рафтуу намекарданд. Танҳо аз дур ак-аки сагон ба гӯш мерасид. Ҳам монда ва ҳам гурусна шуда будем. Дигар роҳ рафта наметавонистем.

– Акачон, – гуфт Наргис гириякуонон аз гарданам дошта, – ман метарсам, мабодо гург омада, моро хӯрад. Кошки Хай-барро ҳамроҳ меовардем.

– Наргис, натарс, – гуфтам ба ӯ, – ягон илоҷ меёбем. Ҳарчанд дар дилам тарсу вахм зиёдтар чой гирифта бошад ҳам, хоҳарамро тасалло медодам. Ҳардуямон аз тарс ба ҳаяҷон омада будем. Ҷӣ кор карданамонро намедонистем. Ҳамдигарро ба оғӯш гирифта зор-зор мегириstem. Баногоҳ садои мошин ба гӯшамон расид. Аз гиря бозистода, ба қанори роҳ гузаштем. Аз дур равшаний чароғҳои мошин намоён шуд. Мо аз чой намечунбидем. Ронанда ба мо наздик шуда, суръати ҳаракати «Опел»-ро суст кард ва дар наздамон мошинро боздошт.

– Ҳа, бачаҳо, шумо дар ин бевактии шаб аз кучо меоед?  
– бо ҳайрат пурсид ронанда.

Мо чизе нагуфтем. Ман ронандаро шинохтам. Вай аз дехай Саричашма буд.

Ронанда ҳолати ногувори моро дида, дари мошинро қушоду моро савор кард. Ӯ аз кадом деха будани моро пурсид. Моякция:

– Аз дехай Навобод, – гуфтем. Дар роҳ асли воқеаро ба ронанда, ки Дилшод ном доштааст, баён кардем.

– Ҳой, бачаҳо, магар намедонед, ки одам бе иҷозат, бе пурсиш ба ягон чо намеравад, беҳуда ба ягон кор даст намезанд, – насиҳаткуонон гуфт ронанда.

– Шумо бехабаред, vale падару модаратон, мумкин, бо

сүзу гудоз ва бо тарсу харос ба чустучүйи шумо баромада бошанд.

Ману Наргис дар хичолат мондем.

Ба дөхәи худ расидем. Дар равшании чароғҳои мошин дидем, ки ҳамсояҳо ва наздиқон парешонҳолу боизтироб ба ҳар тараф нигоҳ карда ба ин сү меоянд. Фаҳмидем, ки онҳо ба кофтукови мо баромадаанд.

Аз мошин фуромадем. Ҳама ба сүйи мо давиданд. Модарам моро дидан замон ба оғӯш гирифту аз ҳаячону хурсандӣ дигар чизе гуфта натавонист. Аз ҷашмонаш беист ба рухсо-раҳояш ашкি шодӣ мешорид. Мо чизе намегуфтем.

Падарам расида омад. «Собирчон, Наргисчон!» гуфта моро оғӯш кард.

– Нодонакҳои ман, кучо будед? – гуфта дар ҷашмони падарам ҳам ашк ҳалқа зад.

– Падарчон, модарчон, – гуфтам, – моро бубахшед.

Аз чӣ буд, ки гирия гулугирам кард. Диdam, ки падару модарам хушҳол шуда буданд. Мо ҳам аз гирия бозмондем. Ҳамсояҳо падару модарамро табрик гуфта, ба ҳонаҳояшон баргаштанд. Мо сүйи ҳона равон шудем. Дар роҳ сабаби роҳгум заданамонро гуфтем.

*M. Набиев*



1. Дар матн сухан дар бораи кӣ меравад?
2. Воқеа аз номи кӣ баён мешавад?
3. Онҳо ба кучо рафтанд?
4. Дар роҳ чиро тамошо карданд?
5. Барои чӣ онҳо раҳгум заданд?
6. Чаро Наргис гирия кард?
7. Собирчон ва Наргис аз қадом деха буданд?
8. Ба бачаҳо кӣ ёрӣ расонд?
9. Вай чӣ тарз ёрӣ расонд?
10. Онҳоро чӣ гуна пешвоз гирифтанд?
11. Оё Собирчону Наргис кори дуруст карданд? Барои чӣ?

12. Мазмуни асосии матн аз чӣ иборат аст?
13. Оё бо шумо ё ҳамсинфонатон чунин воқеа рух дода-аст? Ҳикоят карда метавонед?



### Машки 81.

1. Собирчону Наргис ба қадом мошин савор шуданд?
2. Ин ҷумларо аз матн ёбед ва нависед.
3. Боз номи қадом тамғаи мошинҳоро медонед? Нависед.

Номи тамғаи мошинҳо исми хос буда, ҳарфи аввалашон қалон ва ном пурра дар дохили нохунак навишта мешавад. Масалан: «Мерседес», «Мазда», «Тойота»....



### Машки 82. Озмуни «Ҷумлаи дарозтарин!» Номи тамғаи мошинҳоро нависед.

**Намуна:** Ман меҳоҳам, ки мошинҳои «Опел», «Мерседес», «БМВ», «Ауди», «Лада», .... дошта бошам.



### Машки 83. Ба қалимаҳои Обгузар, Офтобрӯя, Чорбоғ, Навгилем ҷумла тартиб дода нависед ва бифаҳмонед, ки ҷаро онҳо бо ҳарфи қалон навишта мешаванд?



### Машки 84. Қалимаҳоро мувоғики ҷадвал нависед.

Бед, ҳайрӣ, Гулдара, анор, тӯс, наргис, Лола, Чанорҳо, Савсан, нок, ҷанор, сияҳгӯш, Фарҳод, савсан, Саричашма, нок, насрин, анҷир, Ҳуррамобод, лола, Садбарг, ёсуман, арча, Чортут.

Дарахт	Одам	Деха	Гул
арча	Фарҳод	Саричашма	савсан



### Машки 85. Расми машини дӯстдоштаатонро тасвир кунед ва дар бораи он як ҳикояи хурд нависед.



**Бозӣ.** Ба матни «Як рӯзи тирамоҳ» нигариста, кроссвордро дар дафтар аз боло ба поён пур кунед.

- Номи духтарона
- Лақаби саг
- Номи деха
- Номи писарона
- Номи деха
- Тамғай мошин
- Номи ронанда



## 7. МУНОСИБАТИ МО БА ТАБИАТ



Матиро хонед ва мазмұнашро мұхтасар нақл қунед.

### ТАБИАТ

- Боре дар фасли тобистон ду құра – Аржангу Ҳушанг бо мақсади сайругашт ба дараи Сардоб рафтанд. Сүхбати сарирохии онқо аз баҳси номи он дара – «Сардоб» оғоз шуд:
- Чаро он дарарап «Сардоб» гүфтаанд? – пурсид Ҳушанг.
- Бояд обаш хунук бوشад. Аммо «Чашмаи хунукоб» ё «Чашмаи обаш хунук» ҳам гүфтан мумкин, – гүфт Аржанг.
- Не, намешавад. Номи макон бояд күтоқ бушад, – розың нашуд Ҳушанг.
- Рост гүфті, Ҳушанг. Номи макон ҳам күтоқ бушаду ҳам осонғұ: Сурхоб, Зардоб, Сардоб, Тезоб, Шұроб, – тасдиқ намуд Аржанг.

Баъди якчанд дақиқа құрақо ба сари чашмаи Сардоб расиданд.

Аржанг ба об даст расонида гүфт:

- Бесабаб «Сардоб» нагуфтаанд.
- Оби ин чашма аз күчо меояд? – пурсид бо ҳайрат Ҳушанг.
- Ба боло нигоҳ кун. Дидій он күххой барғпұшро? Оби ҳамон барғхо таг-таги замин омада, аз ин қо қүшида ба-

ромадааст. Ҳамин чашма ин ниҳолакони зардолуро шодоб кардааст.

Ҳар ду бо ҳавас ба сўйи зардолузори атрофи чашма чашм давонданд.

– Соҳиби ин зардолузор боғдори пухтакор будааст, – таъриф кард Ҳушанг.

– Аз чӣ донистӣ, ки соҳиби ин боғ дехқони чашмикор-дон аст? – пурсид Аржанг.

– Намебинӣ, зери ҳамаи дараҳтонро шудгор кардааст?

Аржанг бодиққат ба зери дараҳтони зардолу нигоҳ кард:

– Рост гуфтӣ, – тасдиқ намуд сухани ҷӯраашро. – Соҳиби ин боғ ҳам ҷӯпонӣ мекардаасту ҳам боғдори хушҳавсала будааст. Лекин боғдорони ботаҷриба факат атрофи решай дараҳтонро нарм мекунанд. Ачиб, ки ин одам зери ҳамаи дараҳтонро шудгор кардааст. Биё, ба наздаш рафта, аз худаш пурсем.

Ҳар ду ба назди марди миёнсоли сиёҳчарда, ки назди хонаи саҳроӣ ба коре машғул буд, рафтанд. Пас аз салому алайк Аржанг гуфт:

– Амак, ҷӯраи ман шуморо таъриф кард, ки ҳам ҷӯпонӣ мекардаеду ҳам боғдори хушҳавсалабудаст.

– Кори ман ба ҷӯраат писанд омадааст? – пурсид ҷӯпон бо табассум.

– Таҷрибаи боғдориатон ба мо хуш омад. Одатан боғдорон танҳо бехи дараҳтонро побел мекунанд, шумо зери ҳамаи дараҳтонатонро шудгор кардаед, – гуфт Аржанг таърифи ҷӯраашро қувват дода.

Ҷӯпон хушҳолона хандид ва ба ҳамсүҳбатони ҷавонаш бо завқ нигариста гуфт:

– Мо – мардуми чорводор, аз кучо фурсати зиёд меёбем, ки рӯзи дароз машғули молчаронӣ бошему боз зери ин қадар дараҳтро побел кунем. Ин корро ба ҷойи мо «дастёрҳои беминнатамон» – хуқҳои ёбай кардаанд. Шабона аз кӯҳ фуромада, зери зардолуҳо гашта, якто-дуто зардолуи ба замин

афтидаро ёфта, хўрдаанд. Баъд гумон кардаанд, ки он зардолуҳо мисли сабзию картошка аз замин рӯйидаанд, бинобар ин бо дандони ашкашон зери зардолуҳоро шудгор кардаанд.

Ба кирдори ин ҳайвонҳои ваҳшӣ ҳамсухбатон бо завқ хандиданд.

*Б. Камолиддинов*



Симоҳои асар киҳоянд?

Онҳо ба кучо сафар карданд?

Дар роҳ дар бораи чӣ сухбат карданд?

Дар дараи Сардоб чиро мушоҳида карданд?

Зери дарахтонро чӣ нарм карда будааст?

Мақсади муаллиф аз навиштани ин ҳикоя дар чист?



### **Супориш барои гурӯҳи 1.**

1. Матнро хонед ва мазмунашро ба ҳамдигар нақл кунед.

2. Номи ҳайвонҳои ваҳшии Тоҷикистонро аввал дар шумораи танҳо, баъд дар шумораи чамъ нависед.

### **Супориш барои гурӯҳи 2.**

1. Матнро хонед ва мазмунашро ба ҳамдигар нақл кунед.

2. Исмҳои танҳо ва чамъро ба ёд оред. Аз матн танҳо исмҳои чамъро нависед.

а. Исмҳое, ки пасванди -ҳо доранд – ...

б. Исмҳое, ки пасванди -он доранд – ...

### **Супориш барои гурӯҳи 3.**

1. Матнро хонед ва мазмунашро ба ҳамдигар нақл кунед.

2. Аз рӯйи намуна мисолҳо биёред.

*Намуна:* Зеби табиат парандагон, дарахтон ва рустаниҳо мебошанд.

Зеби боғ – меваҳо, ..... , ..... , ..... , ..... , .....

Зеби шаҳр – ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , .....

Зеби одам – ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , .....

Зеби хона – ..... , ..... , ..... , ..... , ..... , .....

## Супориш барои гурӯҳи 4.

1. Матнро хонед ва мазмunaшро ба ҳамдигар нақл кунед.
2. Табиат бе обу ҳайвонҳо зеб дорад? Боз бе чиҳо зеб надорад? Аз рӯйи намуна чанд мисол биёред.

*Намуна:* Табиат бе гулҳо, дараhton, ... зеб надорад.

## 8. ҶАШНИ МЕҲРГОН



### Хонед ва дар бораи ҷашни Меҳргон маълумот дихед.

Аз рӯйи солшумории ниёғони мо 22-юми сентябр оғози моҳи Меҳр аст. Рӯзи шонздахуми моҳи меҳрро, ки рӯзи Меҳр ном дошт, эрониёни қадим муборак шумурда, ҷашн мегирифтанд ва ин ҷашнро Меҳргон меномиданд.

Меҳрубонӣ кун ба ҷашни Меҳргону рӯзи меҳр,  
Меҳрубонӣ бех зи рӯзи меҳру ҷашни Меҳргон.

*Масъуди Саъди Салмон*

Ин моҳро аз он сабаб Меҳрмоҳ мегӯянд, ки мардум дар ин моҳ ба якдигар бештар меҳрубонӣ мекунанд. Аз ҳосили ғаллаву мева ба ҳамдигар ҳадя медиҳанд.



Дар замони мо чашни Мехргонро ҳамчун чашни ҳосил қайд мекунанд. Дар рӯзҳои чашни Мехргон зироати ғалладона пухта мерасад. Ҳосили сабзавоту меваҳо фаровон мешавад. Рӯйи дастархонро ҳама гуна дастрончи дөхконону боғдорон зебу зинат мебахшанд.

Мехргонро, аз рӯйи ривоятҳо, аз рӯзи ғалаба ё пирӯзии Фаридун бар Захҳок чашн мегиранд.



1. Барои чӣ ин чашнро Мехргон мегуфтанд?
2. Барои чӣ ин моҳро Мехр мегуфтанд?
3. Дар ҷандуми моҳи Мехр онро чашн мегиранд?
4. Бо солшумории мо Мехрмоҳ кай оғоз мешавад?
5. Агар моҳи Мехр 22-юми сентябр оғоз шавад, 16-уми Мехр ба қадом рӯз баробар аст?
6. Ин чашн кай пайдо шудааст?



**Машки 86.** Дар маҳалли шумо Мехргонро чӣ тарз чашн мегиранд? Ҳикоя қунед.



**Машки 87. Машки «Худамро месанҷам».**

Мехрубонӣ кун ба чашни Мехргону рӯзи меҳр,  
Мехрубонӣ бех зи рӯзи меҳру чашни Мехргон.



**Машки 88. Монанди намуна ду ҷумла тартиб дода нависед:**

Ман ба модарам, падарам, хоҳаронам, бародаронам ва ҳамсинфонам меҳрубонӣ мекунам.

Хоҳарам, бародарам, модарам, падарам, бобоям ва бибиям ба ман меҳрубонӣ мекунанд.



**Машки 89. Бахшида ба чашни Мехргон ҳамсинфон, дӯston, падару модар ва хоҳару бародари худро аввал ба тарзи ши-**

фохӣ, баъд хаттӣ табрик кунед. Аввал сохтор ва мазмуни табрикномаро бо ҳамдигар баррасӣ намоед.

*Намуна:*

Ҳамсинфони азиз!

Шуморо бо фарорасии ҷаҳони Мехрғон табрик мегӯям.  
Ҳамеша бо ҳам меҳрубон бошед.

Бо таманиёти нек, Беҳрӯз



**Машқи 90.** Дар бораи замон ва макони баргузории ҷаҳонгирӣ Мехрғон эълон нависед.

*Намуна:*

(Дикқат! Дикқат!)

Рӯзи 07. 10.2023 соати 13:00 дар саҳни мактаб баҳшида ба ҷаҳони Мехрғон намоиши қалон баргузор мегардад.

Шитобед ба тамошо!



**Машқи 91.** Аз рӯйи мазмуни расми «Ҷаҳони Мехрғон» ҳикоя нависед.

## БОБИ З. ДҮСТІЙ

### 1. ДҮСТОНИ ҚОНЙ, НОНЙ ВА ЗАБОНЙ



**Машқи 92.** Матиро хонед ва муайян қунед, ки сухан дар борай қадом дүст меравад?

Собир ном бача қалами худро дар мактаб бапохост шикаст. Қалами дигар надошт. Ба Аҳмадчони шариқдарсаш гуфт: «Агар қалами зиёдатй дошта бошй, ба ман амонат бидех, ки хат нависам».

Аҳмадчон хурсанд шуда қаламдони худро во карда, панҷ дона қалам бароварда, гуфт: «Аз инҳо қадомаш, ки даркор бошад, бигир. Коғаз ҳам, чй қадар даркор бошад, медиҳам. Ману ту шарик ҳастем. Ҳар чиз ки ман дошта бошам, мисли чизи худ гирифта, сарф кун».

Садриддин Айнӣ



**Машқи 93.** Матиро хонед ва муайян қунед, ки сухан дар борай қадом дүст меравад?

Гавазне дар наздикии сабзазоре бемор буд. Дүстону азиzon ҳама ба дидани вай омаданд, то ҳолашро бипурсанд. Вақте дүстон ба дидани вай меомаданд, аз алафи сабзазор барои ҳўрдани худ истифода мекарданд ва тамоми сабзаҳоро ҳўрданд. Дар охири кор гавазни бечора ҷон дод, на аз беморй, балки аз гуруснагй.

Зарари дүстони бад нисбат ба фоидаашон бештар аст.



**Машқи 94.** Таркибхоро хонед ва аз рӯйи намуна ба се гурӯҳ ҷудо карда нависед.

*Намуна:*

Дүсти ҷонй – сирри дилашро мегӯяд, ...

Дүсти забонй – хушомад мегӯяд, ...

Дүсти нонй – фоида мечӯяд, ....

Хушомад мегӯяд, фоида мечӯяд, дар наздат як чиз мегӯя-

ду дар ақиб чизи дигар, сирри дилашро мегүяд, сиррашро пинҳон мекунад, то ичро шудани кораш хубй мекунад, чизеро дарег намедорад, ҳамеша дўст буданро таъкид мекунад, ғалатҳоро нишон медиҳад, баҳона мекобад, суханҳои туро ба дигарон хабар медиҳад, ваъдаҳои хушку холӣ медиҳад, агар пул надошта бошӣ, бо дигарон дўст мешавад.



**Машқи 95.** **Машқи имло.** Панди зеринро бонавбат ба ҳамнишини худ бигӯед ва нависед. Дафтарҳои худро иваз карда, ғалатҳои чойдоштаро ислоҳ қунед.

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон  
Бартар аз дидори рӯйи дўстон.  
Ҳеч талҳӣ нест дар дил талҳтар  
Аз фироқи дўстони пурҳунар.

*Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ*



**Машқи 96.** Дар бораи дўстӣ ҳикояи хурд нависед.



## 2. ДЎСТОН ОИНАИ ЯҚДИГАРАНД

Мақоли «Дўston оинаи яқдигаранд»-ро чӣ тавр мефаҳмедин? Фикратонро баён қунед.

Матнро хонед ва бигӯед, ки чаро Умед нагузошт, ки Асад шоколадро бичашад.



### ШОКОЛАДИ ТАЛХ (мухтасар)

Ба қарибӣ дар рӯ ба рӯйи ҳавлии Асад як мағозаи хушнамуд қомат афроҳт. Асад орзуи тамошои ин мағозаро дошт. Вақте ки дарсҳо тамом шуданд, назди ҳамсинфаш – Умед омаду изҳори матлаб кард:

– Биё, ҷӯра, мағозаро тамошо карда, баъд ба хона равем. Мегӯянд, ки ҷаннати рӯйи замин аст. Ҳазору як чизи тамошбоб дорад.

Умед одати мағозаравй надошт, дудила шуда, гардан тофт.

– Дар киса танга набошад, бехуда дар мағоза сарсарй гаштан чī ҳочат? Нағзаш, ки барвақт ба хона равем. Ба модар ёрй дихем, баъд каме бозй кунем. Чī гуфтӣ?

Асад хафа шуд.

– Э, моне, боз ман туро рафик гуфта гаштаам. Дар умрам якто илтимос кардаму ҳамон ҳам ичро нашуд. Меравй ё не?

Умед ранчиши чӯраашро дида розӣ шуд.

– Хайр, ихтиёрат...

Мағоза, дар ҳақиқат, зебо, сермаҳсулот, тамошобоб буд. Чӯраҳо паси рафҳои худхизматрасонӣ гашта, аз қанду қандалот, наботу шоколадҳои гуногун ҷашм қанда наметавонистанд.

– Чī қадар бомаза бошад-а? – ба шоколад даст бурда гуфт Асад. – Ҷашида бинем-чī?

– Ин ҷо бозор не-ку, мағоза, – гуфт Умед. – Биё, тамошо бас, вақти рафтан шуд.

«Хеле маҳмаддоно шудай-а, Умед? Чī як дона ҷашида бинем, моли мағоза кам мешавад? Ё ки ҳазинадор моро поида шиштааст?» – инро гуфта, Асад ҳаросон сечор дона шоколадро паси ҳам ба даҳон андохта, саросема фурӯ бурд.

– Гир, ту ҳам ҳӯр. Дидӣ, касе нигоҳ намекунад.

– Ту моли давлатро дуздиҷӣ, ту – дузд! – ногоҳ гайричашмдошти Асад оташин шуд Умед.

Ҳанӯз даҳони Асад аз шоколади дуздӣ ширин буду ӯ гуноҳи худро пурра ҳис намекард.

Асад пешопеш, Умед аз қафо сӯйи баромадгоҳ, ки дар он ҷо Зайнабхола менишаст, равон шуданд. Ҳола меҳрубонона ба бачаҳо нигариста, суол дод:

– Ягон чиз нағирифтед? Пул набудагист-дия?

– Ҳамту як тамошо кардем, – ҳозирҷавобӣ кард Асад ва оҳангӣ баромадан намуд. Умед дигар тоқат карда натавонист ва аз домани Асад қафо ҷашида, ба ҳола:

– Дурӯғ мегӯяд, вай дурӯғгүй, фиребгар! Чор дона шоколадро бе пул хӯрд! – Умед инро гуфта, аз кисааш 20 дирам бароварда, ба назди Зайнабхола гузошт. Асад ба обу арақ гӯтида, назди Зайнабхола сар поён андохт. Умед бори гаронеро аз дӯш партофтагӣ барин бо сари баланд аз мағоза ба-ромад.

... Онҳо рӯзи дигар пеш аз дарс бо ҳам рӯ ба рӯ шуданд. Асад 20 дирами чӯраашро баргардонда, гуфт:

– Маро бубахш, чӯра. Ҳақ ба ҷониби ту. Чунин шоколади талҳро дар умрам начашида будам.

*Ибод Файзуллоев*

### матлаб – мақсад



1. Оё рафтори Асад дуруст буд?
2. Ин воқеа дар кучо рух дод?
3. Онҳо барои чӣ ба мағоза рафтанд?
4. Ба мағоза рафтанро кӣ пешниҳод кард?
5. Чаро Умед ба пешниҳоди Асад розӣ шуд?
6. Агар шумо мебудед, розӣ мешудед? Чаро?
7. Оё рафтори Асад дуруст буд? Барои чӣ?
8. Гуфтан мумкин аст, ки Умед дӯсташро фурӯҳт? Барои чӣ?
9. Ба фикри шумо, агар Умед сирри Асадро фош намекард, вай аз кардааш пушаймон мешуд ё не?
10. Агар ба ҷойи Умед мебудед, чӣ гуна рафтор мекардед?
11. Ба фикри шумо, муаллиф аз навиштани ин ҳикоя ба мо чиро таъкид мекунад?



### Машқи 97. Номи симоҳои матнро нависед.

Симои якум: .....

Симои дуюм: .....

Симои сеюм:.....



### **Машки 98. Ба чойи нүқтаҳо калимаҳои ифодакунандай хислат ва хулқу атворро нависед.**

Калимаҳои номбурдаи шумо ба қадом суолҳо ҷавоб мешаванд?

*Намуна:*

Асад – зудранҷ, .....

Умед – ёрирасон, ....

Зайнабхола – меҳрубон, ....



### **Машки 99. Масъалаҳоро хонед. Дар гурӯҳ маслиҳат карда роҳи ҳалро нишон дихед.**

1. Агар дӯст ё дугонаатон пешниҳод намояд, ки бо ӯ ба мағоза равед, шумо розӣ мешавед? Ҷӣ бояд кард, ки ӯ хафа нашавад?

2. Агар дӯстнатон қаламу дафтар гирифта, ба хонаи шумо омада, ҳоҳиш кунад, ки ба ӯ дар навиштани ҳикоя ёрӣ расонед, аммо модаратон каме пештар таъкид карда бошад, ки аз хонаи хола ҳоҳарчаатонро биёред, ба дӯсти худ ҷӣ мегӯед?

3. Фараҳноз духтари зудранҷ аст. Агар ӯ аз шумо ҳоҳиш намояд, ки аз дафтари шумо вазифаро рӯйбардор кунад, шумо ҷӣ мегӯед?

4. Шумо ҳамроҳи дӯстнатон аз мактаб бармегаштед. Дар роҳ рафиқи шумо бачаҳои хурдсолро озор дод. Шумо ҷӣ кор мекунед?

### **3. ДӮСТРО ДАР САФАР БОЯД ШИНОХТ!**



### **Машки 100. Матиро хонед ва ба рафтори дӯston баҳо дихед.**

(Ин саргузашт аз номи Ҳошим ном  
писарак ҳикоя карда шудааст)

Аз ин чанд сол пеш, дар яке аз рӯзҳои аввали моҳи апрел ман ва ҷӯраам – Юсуф маслиҳат кардем, ки ба кӯҳи Муғул ба лолачинӣ равем...

Хониши парандагон ва фаррос зада паридани кабкон шунида мешуд. Алафи құх аз алафи дашт хеле баланд буда, пойхоямонро то ба зону аз шабнам тар мекард. Пуштахой сабзи дилфиреб, ки паси ҳам дар пеши назари мо падидор мешуданд, дили моро ба сүйи худ мекашидан. Ҳавои ин ҷо ҳам дигар хел, соғу бегубор буд ва кас бо ҳаловат нафас мегирифт...

Аммо хурсандии мо дер накашид. Ягон сад қадами дигар роҳ гашта будем, ки ногоҳ аз қадом гүр як саги калони бадвоҳимае пайдо шуд. Саг дандонхояшро гиз қарда, гурросзанон ба сари роҳ баромад ва бо овози хирриаш ак-акқунон ба сүйи мо давид...

Бо гүшаи ҷашм оҳиста ба Юсуф нигоҳ қардам. Ранги рӯйи ўсап-сафед қанда, дар болои лабаш донаҳои калон-калони арақ пайдо шуда буданд. Вай ҷашмони сиёҳи бузургшудаи худро аз саг қанда наметавонист.

– Санг меғурронем, – гуфтам ман пичиррос зада.

– Мабодо ин номаъқулиро накун, ки хом меҳӯрад, – низ пичиррос зада гуфт Юсуф. – Ҳап истодан гир. Рост ба ҷашмаш нигоҳ кун, метарсад.

– Наметарсад...

– Аҳмақ, ба гапи одам гүш кун! – гуфт боз Юсуф.

Намедонам, гапи Юсуф ҷон доштааст магар, ки саг аз мо ягон панҷ қадам дурттар омада, дар ҷояш истод... Саг ҳатто бе ҳашму ғазаб, гүё моро назараш нагирифта, аккос мезад.

Дилам андаке ба ҷояш омад.

Оҳиста аз кисаам бурдаи нонро бароварда, ба саг дароз қардам.

– Мах. Йулбарс, мах!

Аммо саг ногоҳ гуррос зада, ба пойҳои пешаш заминро панчол қард ва баланд-баланд аккос задан гирифт. Ҳар дам гүё ҳамла қарданӣ мешавад. Ҳис қардам, ки аз тарс зонухојам ба ларза даромадаанд.

– Начунб, гуфтам ман, начунб! – фашибос зада гуфт Юсуф. Саг беш аз пеш хашмгин мешуд...

Намедонам, ин ҳолат чӣ қадар давом кард: эҳтимол аз панҷ дақиқа зиёд набошад, лекин ба назари ман як соли дурдароз барин намуд.

Саг дум ҷунбонда ором шуд.

*Порча аз ҳикояи «Лолачинӣ»-и Пӯлод Толис*



1. Симоҳои матн киҳоянд?
2. Онҳо ба кучо рафтанд?
3. Барои чӣ рафтанд?
4. Онҳо бо чӣ воҳӯрданд?
5. Ин воқеа кай рух дод?
6. Ин воқеа дар кучо рух дод?
7. Оё онҳо ба ҳамдигар ёрӣ расонданд? Чӣ тарз?
8. Чаро саг ором шуд?
9. Худро дар ҷойи онҳо тасаввур кунед. Чӣ гуна рафтор мекардед?
10. Агар онҳо шуморо ба сафар даъват кунанд, бо онҳо меравед? Чаро?
11. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?
12. Ба матн сарлавҳаи мувофиқ интихоб кунед.



**Машки 101. Матнро хонед ва ба рафтори дӯston баҳо дихед.**

### **РАФИКИ БАД**

Хуршед ва Ҷамшед дар байни қӯҳҳо роҳ мерафтанд. Ноҳист ба онҳо як хирс дучор омад. Ҷамшед тарсиҳд ва давида ба як дараҳт баромад.

Хуршед гурехта натавонист ва худро мурда вонамуд карда, хобид.

Хирс омада, пой ва рӯйи Хуршедро бӯй карду ба роҳаш рафт. Ҷамшед аз дараҳт поён фуромада хандиду гуфт:

– Хирс ба гүшат чӣ гуфт?  
Хуршед чунин ҷавоб дод:  
– Хирс гуфт, ки одаме, ки дар вақти мусибат рафиқи худро партофта мегурезад, рафиқи бад аст.

*Мазмун аз ҳикояи Лев Толстой*



1. Симоҳои матн қиҳоянд?
2. Онҳо ба кучо рафтанд?
3. Барои чӣ рафтанд?
4. Онҳо бо чӣ воҳӯрданд?
5. Ин воқеа қай рух дод?
6. Ин воқеа дар кучо рух дод?
7. Оё онҳо ба ҳамдигар ёрӣ расонданд? Барои чӣ?
8. Чаро хирс ба одам зарар нарасонд?
9. Худро дар ҷойи онҳо тасаввур кунед. Чӣ гуна рафтор мекардед?
10. Агар онҳо шуморо ба сафар даъват кунанд, бо онҳо меравед? Чаро?
11. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?
12. Ба матн сарлавҳаи мувофиқ интихоб кунед.



**Машқи 102.** Мазмуни матнҳоро бо ҳам муқоиса карда, умумият ва фарқи онҳоро дар диаграммаи Вени нишон дихед.



**Машқи 103.** Бозӣ: «Кӣ зудтар?» 10 сифати дӯсти худро муайян карда, нависед.

Қобил, зебо, чаққон, доно, ботамкин, маслиҳатгар, хушрӯй, дилсӯз, шармгин, хушӯр, зирақ, ботамиз, хуб, меҳмондӯст, нотарс, часур, ростқавл, раҳмдил, боадоб, саҳоватманд.



**Машқи 104.** Аз рӯйи мазмуни матни «Рафиқи бад» нақли хаттӣ нависед.

1. Ба сафар баромадани дӯston.
2. Воҳӯрӣ бо хирс.
3. Суҳанони хирс ба гӯши Хуршед.



**Машки 105.** Дар бораи дарси имрӯза бо ахли хонавода сухбат кунед. Бо онҳо маслиҳат намуда, панҷ сифати рафиқи хуб ва бадро фикр карда нависед.

Рафиқи хуб: ....

Рафиқи бад: ....

#### 4. ДЎСТ Ё БАРОДАР?



Шеърро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

#### ШОДӢ ВА ҲОДӢ



Дар як бинои барҳаво,  
Андар чаҳорум ошён.  
Ҳамсояи яқдигаранд,  
Шодию Ҳодӣ, ҷӯраҷон.

Шодӣ ҳароби қадбаланд,  
Ҳодист фарбехӯ лаванд.  
Фардо қадам бар синни даҳ,  
Ҳар ду баробар мениҳанд.

Шодӣ ба гулҳо резад об,  
Хонад гаҳу бегаҳ қитоб.  
Ҳодӣ вале рӯзи тамом,  
Дар фикру зикри хӯрду хоб.

Шодӣ ба варзиш меравад,  
Ҳодӣ қимоб аз номи он.  
(Гар номи варзиш бишнавад,  
Таб мебарорад дарзамон).

Шодӣ, набошад модараш,  
Бозӣ кунад бо додараш.

Ходӣ намечунбад зи ҷо,  
Ҳарчанд гиряд ҳоҳараш.

Ман ҷӯраам бо он яке,  
Аз ҷӯраҳои қадрдон.  
Оҳиста гӯй акнун ба ман:  
Шодист ё Ҳодист он?

*Убайд Раҷаб*



Дар матн сухан дар бораи киҳо меравад?  
Онҳо дар қучо зиндагӣ мекарданд?  
Гуфтору кирдори онҳоро номбар кунед.  
Ба гуфтору рафтори онҳо баҳо дихед.  
Шумо бо қадоме аз симоҳои матн дӯст будан меҳоҳед?  
Барои чӣ?  
Ба фикри шумо, муаллиф бо навиштани ин шеър ба мочиро таъкид мекунад?



### **Машқи 106. Номи симоҳои матнро нависед.**

Симои якум: .....

Симои дуюм: .....

### **Машқи 107. Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои Шодӣ ва Ҳодиро нависед.**

*Намуна:*

Шодӣ – ҳароб, .....

Ҳодӣ – ....., .....



### **Машқи 108. Ба ҷойи нуқтаҳо амалҳои Шодӣ ва Ҳодиро нависед.**

*Намуна:*

Шодӣ – ба гулҳо об мерезад, .....

Ҳодӣ – дар фикри хӯрдану хоб рафтан аст, .....



**Машқи 109.** Гуфттору рафтори Шодӣ ва Ҳодиро мӯқоиса карда, дар диаграммаи Венн нишон дихед.



**Машқи 110.** Калимаҳоро хонед ва нависед. Қадом қисми калимаҳо якхела аст? Ин калимаҳо чиро ифода мекунанд?

Ҳамсоя, ҳамсол, ҳамватан, ҳамشاҳр, ҳамкор, ҳамранг, ҳамсинф, ҳамсуҳбат, ҳамроз.

Пешванди ҳам- пеш аз исм омада, маъни онро дигар мекунад. Мисол: синф – ҳамсинф, ном – ҳамном.

Пешванди ҳам бо қалима якҷоя навишта мешавад.



**Машқи 111.** Дар қадом ҷумлаҳо «ҳам» пешванд аст? Онҳоро бинависед.

1. Шодӣ ва Ҳодӣ ҳамсоя мебошанд.

2. Шодӣ ва Ҳодӣ ҳамсол мебошанд.

3. Шодӣ ҳам китоб меҳонад, ҳам ба корҳои модар ёрӣ мерасонад.



**Машқи 112.** Озмуни «Кӣ бештар?» Ҳар чӣ бештар калимаҳои пешванди «ҳам» – дошта фикр карда нависед.

## 5. АГАР ДӮСТАТ ТУРО НАФАҲМАД...



Расмҳоро мӯқоиса кунед. Дар бораи рӯбоҳ ва сугур маълумот дихед.



Матнро хонед ва бигӯед, ки чаро Рӯбоҳаку Суғурҷон ҳамдигарро нафаҳмиданд.

### СУҒУРҶОН ВА РӷБОҲАҚ

Рӯзе аз рӯзҳо Рӯбоҳак дар марғзори доманақӯҳ сайругашт мекард. Аз кучое Суғурҷон омад. Рӯбоҳак вайро дида

хурсанд шуду гуфт:

– Ох, Сугурчон, дар кучо будй? Чй кори хуб кардй, ки ба тарафҳои мо тоб хўрдй!

Сугурчон гуфт:

– Дар хона нишаста дилгир шудам. Гуфтам, ки берун барояму аз ҳавои тоза нафас кашам.

Рўбоҳак гуфт:

– Сугурчон-е! Ману ту ҳамсояи дарбадарем, лекин аз ҳоли яқдигар хабар намегирим. Ҳеч хабар дорй, ки ман тамоман яккаву танҳо зиндагӣ меқунам, мисли гарибон хору зору гунгу қарам. Биё, ҳар ду дўст шавему ҳар замон воҳурда, аз ҳар хусус чак-чақкунон губори диламонро барорем.

Сугурчон гуфт:

– Кори савоб мешавад, Рўбоҳак. Ман ҳам, ба қавли одамон, зог барин танҳоям. Дар суроги ягон дўсти ҳақиқӣ ҳастам. Худо туро ба ман аз кучо расонд?!

Рўбоҳак гуфт:

– Ин тавр бошад, фардо ба хонаи ман биё. Туро аз сидқи дил меҳмондорй меқунам.

Сугурчон розӣ нашуд. Вай гуфт:

– Не, ту аввал ба хонаи ман биё! Ман як шавлаи қоқуғини оли мепазам. Чй гуфтӣ?

Рўбоҳак хурсанду розӣ шуд ва қавл дод, ки фардо соати шашу сӣ дақиқаи субҳ ба хонаи Сугурчон меояд.

Рўзи дигар соати шашу сӣ дақиқаи субҳ Рўбоҳак ба хонаи Сугурчон омад. Сугурчон аз шодӣ курта-курта гӯштирифт, ҳафт қабат кўрпача партофта, Рўбоҳакро шинонду хайрамақдам гуфт. Баъд дасту остин барзада, як шавлаи



қоқугини олӣ пухт. Шавлаи чунон бомаза пухт, ки Рӯбоҳак мислашро дар умраш начашидааст.

– Ташаккур, ҷӯрачон, – гуфт Рӯбоҳак ба Суғурчон баъди як табақча шавларо ҳӯрда, табақчаро лесида, лабу даҳонашро пок кардан.

– Аз чунин шиносой басо мамнунам. Ростӣ, ки ин дунё бе дӯсту бародар як сахрои холиро мемондаасту ману ту бехабарем...

Ҳамин тавр ҷӯраҳо сүҳбат оғоз карданд. Аз ҳар хусус чақ-чақ карданд. Дар омади сухан Рӯбоҳак ногаҳон пурсид:

– Суғурчон, ту дар зимистон низ ҳамин хел ҳӯрокҳои болаззат меҳӯрӣ?

Суғурчон гуфт:

– Не, Рӯбоҳак. Ман дар фасли зимистон ҳеч чиз на-меҳӯрам...

– Ҷӣ хел ҳеч чиз намеҳӯрӣ?

– Ҳамин хел, ҳеч чиз намеҳӯрам.

– Аз гушнагӣ намемурӣ?

– Аз гушнагӣ намемурам.

Рӯбоҳак пиндошт, ки Суғурчон шӯхӣ мекунад. Аз ин сабаб бо шӯхӣ дуюмбора пурсид:

– Як дона гандум ҳам намеҳӯрӣ?

– Як дона гандум ҳам намеҳӯрам, – ҷавоб дод Суғурчон.

– Дурӯғ! – якбора оташин шуду хитоб кард Рӯбоҳак.

– Не, рост мегӯям, – ҷавоб дод Суғурчон. – Дар зимистони қаҳратун...

Аммо Рӯбоҳак риштаи сухани вайро бурида, фарёд зад:

– Дурӯғ мегӯйӣ, ман аз чунин дӯсти дурӯғгӯй безорам!

Аз дӯстиамон як соат нагузаштаасту оламро пури дурӯғ кардӣ! Ту, ки дар сүҳбати нахустинамон ин қадар дурӯғи қалон гуфтӣ, дар сүҳбатҳои дигар чиҳо гуфта, сари бечораи маро гаранг карданӣ бошӣ!

Рӯбоҳак инро гуфту аз ҷой бархесту ба хонааш рафтаний шуд.

- Хайр, ман рафтам! – гуфт вай. – Алвидоъ!
- Сабр кун, Рӯбоҳак, – гуфт Суғурчон.
- Биист, биист, ки ман ба ту фаҳмонам...
- Э-э-э хомӯш бош! – фифон кашид Рӯбоҳак ва хонаи Суғурчонро тарк кард.

Суғурчон дилтанг шуд ва зор-зор гиря кард. Охир вай мисли хирсу юрмомун хорпушт аз охири тирамоҳ то аввали баҳор хоб меравад, дурудароз хоб меравад, расо ним сол хоб меравад, хоби зимистона меравад. Чаро инро Рӯбоҳак шунидану донистан наҳост?

Барои чӣ Рӯбоҳак ин қадар саросема шуд? Наход дӯстӣ ҳамин хел бошад, ки сухани дӯстатро то охир нашунида равӣ?

Аммо вай зуд ба худ омад ва гуфт:

– Аз дӯсте, ки сухани туро то охир шунидан намехоҳад, чудо будан беҳтар аст!

*Азизи Азиз*

**басо мамнунам** – хеле миннатдорам  
**оташин** – ҳашмгин, қаҳролуд, газабнок  
**аз сидқи дил** – аз таҳти дил  
**сабр** – тоқат  
**дилтанг** – хафа, ғамгин



1. Барои чӣ Рӯбоҳаку Суғурчон ҳамдигарро нафаҳмиданд?
2. Барои чӣ гапи онҳо гурехт?
3. Онҳо ба ҳамдигар чӣ шуда буданд?
4. Воқеаи асосӣ кай ва дар кучо рух дод?
5. Онҳо ҳамдигарро ба кучо даъват карданд?
6. Кадоме аз онҳо аввал ба меҳмонӣ даъват кард?
7. Соати чанд ба меҳмонӣ даъват кард?
8. Суғурчон чӣ хел хӯрок пухт?
9. Кадоме аз онҳо рафтори нодуруст кард? Чаро?

10. Агар ба чойи Рұбоқак мебудед, чī кор мекардед?
11. Агар ба чойи Сүгурчон мебудед, чī мегуфтед?
12. Оё чунин шахсонро дар замони мо вохұрдан мумкин аст?
13. Ба фикри шумо, айби Рұбоқак буд, ки ба суханони Сүгурчон бовар накард ё айби Сүгурчон, ки дуруст фаҳмонда натавонист?
14. Нофаҳмии байни онҳоро пешгирий кардан мумкин буд? Чī тарз?
15. Оё метавонед онҳоро оштī дихед? Чī тавр?
16. Ба фикри шумо, нависанда бо навиштани ин ҳикоя ба мо чиро таъкид мекунад?



1. Мазмұни афсонаро муфассал ва мұхтасар нақл күнед.
2. Дар нақши Рұбоқак ва Сүгурчон бозī кунед. Оғанги гуфтори онҳоро риоя кунед.
3. «Сүгурчон дилтанд шуд ва зор-зор гирия кард». Ин амали Сүгурчонро бо имову ишора нишон дихед.
4. Агар шумо мебудед, Сүгурчонро чī тарз тасаллī мәдодед? Кадом панд ё зарбулмасалу мақолро мегуфтед?
5. Нақшаи матнро тартыб дихед.
6. Расми Рұбоқак ва Сүгурчонро тасвир кунед.
7. Шумо кадом қисми афсонаро тағыйир додан мөхостед? Чī тарз? Ҳикоя кунед.



### **Машқи 113. Ба чойи нұқтахо аз матн қалимаҳои мувофиқ ёғта нависед.**

Рұбоқак Сүгурчонро дида ... шуд. Сүгурчон гуфт: – Дар хона нишаста ... шудам. Ман ҳам ба қавли одамон ... барин танҳоям. Аз чунин шиносой басо .... Туро аз ... дил мөхомндорī мекунам. Сүгурчон ... шуд ва зор-зор гирия кард.



**Машқи 114.** Рӯбоҳак Суғурчонро дидо хурсанд шуд. **Боз дар кадом мавридҳо хурсанд мешаванд?** Нависед.

*Намуна.* Агар баҳои панҷ гирам, хеле хурсанд мешавам.



**Машқи 115.** «Аз чунин шиносой басо мамнунам», – мегӯяд Рӯбоҳак. **Боз дар кадом мавридҳо «басо мамнунам» мегӯянд?** Нависед.

*Намуна.* Аз омадани меҳмонон басо мамнунам.



**Машқи 116.** «Туро аз сидқи дил меҳмондорӣ мекунам», – мегӯяд Рӯбоҳак. **Боз кадом корҳоро «аз сидқи дил» ичро мекунанд?** Нависед.

*Намуна.* Ман модарамро аз сидқи дил дӯст медорам.



**Машқи 117.** Суғурчон гуфт: «Дар хона нишаста дилтанг шудам». **Боз дар кадом мавридҳо «дилтанг шудам» мегӯянд?** Нависед.

*Намуна.* Агар корам омад накунад, дилтанг мешавам.



**Машқи 118.**

Рӯбоҳак қаҳр карда ба хонааш рафтаний шуд. «Сабр кун, Рӯбоҳак», – гуфт Суғурчон.

**Боз дар кадом мавридҳо «сабр кун» мегӯянд?** Нависед.

*Намуна.* Агар маро дар коре саросема карданӣ шаванд, «сабр кун» мегӯям.



**Машқи 119.** Аз рӯйи мазмуни афсона саҳнача омода кунед. **Нақшҳоро бо шарикон тақсим кунед. Ҳар кас дар хона суханини нақши худро аз ёд кунад.**



**Машқи 120.** Саҳначаи омодакардаатонро намоиш дихед.



**Машқи 121.** Аз рӯйи мазмуни афсона китобча тартиб дихед.

## БОБИ 4. ЗАБОНИ МОДАРĪ ВА ОДОБИ СУХАН

### 1. ҚАДРИ ЗАБОНИ МОДАРĪ



#### Машқи 122. Җумлахоро нависед, хонед ва шарҳ дихед.

Сарвиноз қаламашро гум кард.

Вафо дар бозор падарашро гум кард.

Ба шаҳри бегона рафтӣ, гирду атрофро бодикӯат тамомо шо кун, то раҳгум назани.

Доро илочи корро наёфта, роҳгум зад.



#### Машқи 123. Саволҳоро хонед ва шифоҳӣ ҷавоб дихед.

Одамон чиҳоро гум мекунанд?

Оё шумо ҳам чизеро гум кардаед? Чиро? Дар гум кардан киро гунаҳкор меҳисобед?

Оё забонро ҳам гум карда мешавад? Киро забонгумкарда мегӯянд?



#### Машқи 124. Шеърро хонед ва гӯед, ки киро забонгумкарда мегӯянд?

### ЗАБОНГУМКАРДА

(муҳтасар)

Аз тамоми ину он гумкардагон

Зиштрӯтар нест дар рӯйи ҷаҳон.

З-он, ки гум карда забони модарӣ,

Ҳарф гӯяд бо ту бо ҷандин забон.

Бок не, гар доварӣ гум кардааст,

Ё умеди сарварӣ гум кардааст.

Захр бодо шири модар бар касе,

Кӯ забони модарӣ гум кардааст.

Лоиқ Шерали

З-ОН КИ – аз он ки

ЗИШТРӯ – баднамо, бадафт

**ҳарф** – сухан

**бок не** – ҳеч гап не

**довварӣ** – одилона хукм кардан, ҳукмронӣ кардан

**к-ӯ** – ки ӯ



## **Машқи 125. Матиро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Бигӯед, ки киро забонгумкарда мегӯянд?**

### **ЗАБОН ГУМ КАРДААСТ**



Расул Фамзатов – адиби машҳури дөғистонӣ, боре ба Фаронса сафар карда, дар шаҳри Париж бо як рассом – ҳамшахрии ғариби худ вомехӯрад. Он рассом дар айёми ҷавониаш ватани худро тарқ намуда, дар ҳориҷа таҳсил карда, рассоми машҳур шудааст. Он ҷо оила бунёд кардааст. Ҳарчанд ғаму ғуссаи дурӯй аз ватанро ҳӯрад ҳам, ба ватан баргаштан намехостааст.

Расул Фамзатов аз Париж баргашта, хешу табори он рассомро ҷустуҷӯ мекунад. Модараш зинда будааст. Хешу табор ҳикояи ӯро дар бораи фарзанди ғариби дур аз ватанафтода бо дили пурҳасрат гӯш мекунанд. Ҳабари зинда будани ӯро шунида шод ҳам мешаванд. Баногоҳ модараш мепурсад:

– Ба қадом забон гап задед?

– Ман ба русӣ, писаратон ба фаронсавӣ, – мегӯяд Расул.

Модар рӯяшро бо рӯймоли сиёҳ мепӯшонад, чунон ки ҳангоми шунидани марғи писар мепӯшонанд ва пас аз ҳомӯшии дуру дароз мегӯяд:

– Ту ғалат кардӣ. Вай писари ман нест. Писари ман кайҳо мурдааст. Писари ман забони модарии худро набояд ғаромӯш мекард.

*Мазмун az Rasul Famzatov*

**Фаронса** – номи мамлакат дар Аврупо  
**Париж** – пойтахти Фаронса  
**хорича** – берун аз кишвар  
**пурхасрат** – пур аз ғаму дард



**Машқи 126.** Машқи имло. Ибора ва таркибҳои зеринро бо-навбат ба шарикатон бигӯед ва нависед. Сипас дафтархоя-тонро иваз карда, ба кори ҳамдигар баҳо бидиҳед.

Шаҳри Париж, ҳамшахрии ғарibi худ, дар айёми ҷавонӣ, ғаму ғуссаи дурӣ аз ватан, хешу табори он рас-сом, бо дили пурҳасрат, рӯймоли сиёҳ, ҳомӯшии дуру дароз.



**Машқи 127.** Модар мегӯяд, ки забони модарии худро набояд фаромӯш мекард. Одам боз чиро набояд фаромӯш кунад? На-висед.

*Намуна:* Одам набояд некии дигаронро фаромӯш кунад.



**Машқи 128.** Порчаи шеъри «Забонгумкарда»-ро аз ёд ку-нед.

## 2. СУХАН ДОНИСТА ГҮЙ



**Машқи 129.** Дар нақша номи узвҳои бадан ва амалу ҳарака-ти онҳоро чой дихед.

Чӣ?	Чӣ кор мекунад?
Чашм	мебинад.
Бинӣ	
Забон	
Дандон	
Гӯш	

## ОИНА



Буд, набуд, як Каркадан буд. Вай одате дошт, ки ҳамаро масхара мекард.

Уштурро барои қӯҳони пушташ мазоҳ кард.

– Ман қӯҳон дорам? – ҳашмгин шуд Уштур. – Агар пуштам се қӯҳони дигар медошт, ман боз хушрӯйтар мешудам.

– Эй пӯстғафс! – гуфт Каркадан ба Фил. – Бинии ту кани, думат дар кучост? Чаро ман онҳоро фарқ карда наметавонам?

– Вай ба ман чӣ ин қадар часпида истодааст? – тааҷҷуб кард фили меҳрубон.

– Ман бо хартуми худ меболам, он ҳеч гоҳ ба дум монанд нест!

– Амакҷон, гунчишкро дошта мон! – Заррофаро мазоҳ кард Каркадан.

– Худат бисёр зебоӣ-дия! – аз ким-кадом баландӣ ҷавоб дод Заррофа.

Боре дӯston оина ёфтанд, ба ҷустуҷӯйи Каркадан баромаданд. Ин вақт вай ба Шутурмурғ мегуфт:

– Эй мурғи парканда! Пойлучак! Парвоз карда наметавонию худро паранда меномӣ!

Шутурмурғи бечора аз озурдагӣ ҳатто сарашро дар зери болаш пинҳон кард.

– Эй ҷӯра, гӯш кун! – гуфт Уштур ба Каркадан наздиктар омада. – Наход, ту худатро хушрӯй шуморӣ?

– Албатта! – ҷавоб дод Каркадан. – Ба зебоии ман шубҳа мекунед?

– Мана, як худатро бин! – гуфт Фил ва оинаро ба Каркадан дароз кард.

Каркадан ба оина назар кард ва хандид:  
—Ха-ха-ха! Ҳо-ҳо-ҳо! Ин бадафт чист, ки ба ман нигоҳ ме-  
кунад? Дар болои биниаш чӣ дорад?

—Ҳо-ҳо-ҳо! Ҳа-ҳа-ҳа!

Ҳангоме, ки вай худро дар оина дида меҳандид, Фил,  
Заррофа, Уштур ва Шутурмурғ фаҳмиданд, ки Каркадан  
тамоман беақл ва аҳмақи гузаро будааст ва дигар аз ӯ на-  
ранциданд.

*Мазмун аз С. Михалков*



Дар матн сухан дар бораи чӣ меравад?  
Каркадан чӣ одат дошт?  
Гуфтору кирдори Каркаданро номбар кунед.  
Ба гуфтору рафтори Каркадан баҳо дихед.  
Дар симои Каркадан кадом одамон тасвир шудаанд?  
Ба фикри шумо, чаро одамон чунин одат доранд?  
Ба фикри шумо, муаллиф бо навиштани ин матн ба мо  
чиро таъкид мекунад?



**Машқи 130. Мисолхоро хонед ва рохи ҳалро нишон  
дихед. Оҳанг, гуфтор ва имову ишораи мувофиқро интихоб  
кунед.**

1. Шумо, Шаҳло ва Ирода дар синфи чорум меҳонед.  
Рӯзе пас аз дарс Шаҳло ва Ирода ҳамроҳ ба хона рафтанд.  
Субҳи дигар Ирода ба саломи шумо алайк нагирифт ва бо  
шумо гап ҳам назад. Ба фикри шумо, чаро Ирода чунин раф-  
тор кард? Шумо чӣ кор мекунед?

2. Зебуннисо гирякунон ба синф даромад. Шумо аз ӯ  
сабаби гиря карданашро пурсидед. Вай гуфт, ки дар саҳ-  
ни мактаб Лолаи ҳамсинфашон барои як қалам шуда, «ту  
безебӣ» гуфта таъна кардааст. Шумо чӣ кор мекунед?

3. Рұзе шумо вориди дарсхона шудед, ки ҳамсинфон бо ҳам ҳазлу шүхій карда меканданд. Шумо чī кор мекунед? Ба фикри шумо, кадом ҳазлу шүхій хуб асту кадомаш бад?

4. Фарҳод ҳанғоми ба назди лавҳи дарсхона баромадан нохост афтид. Ҳама хандиданд. Фарҳод шарм дошта суп-сурх шуд. Шумо чī кор мекунед?



### **Машқи 131.** Матиро хонед. Аз матн ба چойи нұқтахо си-фатхой мувофиқ ёғта нағисед.

Ман худро дар оина мебинам. Мебинам, ки гапаш дуруст аст: мұйҳоям ҳалқа-ҳалқаи мавқдоранд, абрувонам камоншакл, аз қашмонам шуыла мерезад. Рухсорай ҳамчу анору дандонхой биринчиамро тамошо мекунаму аз хурсандй ба куртаам намегүнчам...

Қашмони (чī хел?) шуълабор. Мұйҳои (чī хел?) .....  
Абрувони (чī хел?) ..... Мижгони (чī хел?) ..... Рухсорай (чī хел?) .....



### **Машқи 132.** Расми духтарақ ва писаракро бо- диққат нигоҳ кунед. Онҳо- ро хаттī тасвир кунед. Ҳан- ғоми тасвир аз калимахой машқи боло истифода ба- ред.



### **Машқи 133.** Муво- фиқи хошиш монанди на- мунахой боло симои худ, модар, падар ё дүсті худро хаттī тасвир кунед.

### 3. СУХАНИ ХУШ МОРРО АЗ ХОНААШ БЕРУН МЕБАРОРАД



**Матиро хонед ва мазмunaшро нақл кунед.**

Замоне як писари дағалу чанчолӣ зиндагӣ мекард. Ӯ ҳамеша ба дигарон сухани бад мегуфт. Рӯзе падараш ба ӯ як халта мех дод ва гуфт, ки ҳар дафъае, ки ба ягон кас сухани бад гуфтани мешавад, меҳоро ба тахтай девори ҳавлӣ бизанад. Дар рӯзи аввал ӯ ба тахта сию ҳафт мех зад. Баъди чанд рӯз ӯ мушоҳида кард, ки ӯ метавонад, худашро аз гуфтани сухани дағал нигоҳ дорад. Қӯшиш мекард аз гуфтани сухани дағал худдорӣ кунад. Миқдори меҳхое, ки ӯ ҳар рӯз ба тахта мезад, оҳиста-оҳиста кам мешуд. Ӯ ҳис кард, ки сухани бад нагуфтан аз задани мех беҳтар аст.

Ҳамин тавр, рӯзе расид, ки писарак ба девор мех назад. Ӯ инро ба падараш гуфт. Падараш ӯро таъриф карда, маслиҳат дод:

– Акнун ҳар рӯзе, ки ба касе сухани бад намегӯйӣ, як меҳро аз девор бикан. Чанд вақт гузашт. Писар ба назди падар омада, гуфт, ки дар девор дигар мех намондааст.

Падар дasti писарро гирифта, назди девор рафт. Ӯ гуфт:

– Офарин, писарам, ту рафтори хуб кардӣ! Акнун бигӯй, ки дар девор чӣ мебинӣ?

Писар гуфт:

– Сӯроҳиҳо, пайи меҳҳоро мебинам.

– Ана дидӣ, писарам, девор ҳеч вақт мисли пештара на-мешавад. Бидон, ки вақте ту ба дигарон сухани бад мегӯйӣ, дар дили онҳо заҳм мегузорад. Ҳатто агар баъди суханҳои бад бахшиш пурсӣ ҳам, заҳми сухани ту дар дили онҳо боқӣ мемонад. Қӯшиш кун, ки минбаъд аз гуфтаҳои худ пушай-мон нашавӣ.



1. Дар матн сухан дар бораи кӣ меравад?
2. Барои чӣ муаллиф писарро дағалу чанчолӣ мегӯяд?

3. Барои чӣ падар ба писар як халта мех дод?
4. Барои чӣ писар рӯзи аввал сию ҳафт мех зад?
5. Барои чӣ писарак ба тахтай девор кам мех зад?
6. Барои чӣ писарак рӯзе ба тахтай девор мех назад?
7. Барои чӣ писарак ба қандани мөхӯро сар кард?
8. Барои чӣ дигар дар тахтай девор мех намонд?
9. Барои чӣ пайи мөхӯро монд?
10. Барои чӣ захми сухан боқӣ мемонад?
11. Барои чӣ падар писарашро ҷазо надод ё насиҳат на-карду ба девор мех заданро фармуд?
12. Ба фикри шумо, нависанда бо навиштани ин ҳикоя ба мо чиро таъкид мекунад?



### **Машқи 134. Калима ва ифодаҳоро аз рӯйи ҷадвали зер гурӯҳ-бандӣ қунед:**

ассалом, салом, бубаҳшед, ташаккур, раҳмат, субҳ ба ҳайр, ҳоҳиш мекунам, рӯз ба ҳайр, шом ба ҳайр, дуруд бар шумо, то дидор, ҳайр, баҳшиш мепурсам, миннатдорам, саломат бошед, мебаҳшед, лутфан бигӯед, илтимос мекунам, ҳоҳишмандам, сипосгузорам.

Одоби салому ҳайрухуш	Одоби пурсидан ва ҳоҳиш кардан	Одоби узр пур- сидан	Одоби мин- натдорӣ
Салом, ...	Лутфан бигӯед,	Бубаҳшед, ...	Ташаккур, ...



### **Машқи 135. Ба саволҳо шифоҳӣ ҷавоб дихед.**

1. Дар қадом мавридҳо салом медиҳанд?
2. Дар қадом мавридҳо узр мепурсанд?
3. Дар кучо миннатдорӣ баён мекунанд?



### Машки 136. Масъалаҳоро хонед ва дар гурӯҳҳо маслиҳат карда, роҳи ҳалро нишон дихед.

1. Гулрӯ духтари қобил аст. Вай китобҳои бисёр дорад. Як хислати ациб дорад. Ҳаргиз китобҳояшро ба дигарон барои хондан намедиҳад. Шумо ӯро розӣ карда метавонед, ки китобашро барои хондан ба шумо бидиҳад? Шумо чӣ тарз ӯро розӣ мекунед?

2. Ёсуман як ҳафта пеш аз дӯсти худ ранцида бо ӯ қаҳрӣ шуда буд. Акнун вай иштибоҳи худро фаҳмида пушаймон шудааст. Ӯ меҳоҳад, ки бо дӯсти худ оштӣ кунад. Дар нақши Ёсуман бозӣ карда, бо дӯсти худ оштӣ кунед. Суханро аз чӣ оғоз мекунед? Баъд чӣ мегӯед?

3. Шумо дар шаҳр роҳгум задед. Телефони ҳамроҳ надоред ва номи кӯчаро ҳам намедонед. Дар кӯча одамони зиёд равуо доранд. Ба шумо лозим меояд, ки самти даркориро ёбед. Ё ба падару модари худ занг зада, ҷоятонро бигӯед. Шумо чӣ кор мекунед? Муоширатро чӣ тарз оғоз мекунед?

4. Шаҳром бачаи зирак, аммо танбалу гапногир аст. Ӯ дар маҳфилҳои синфӣ иштирок кардан намехоҳад. Шумо чӣ тавр ӯро розӣ мекунед, ки дар маҳфилҳои синфӣ иштирок намояд?



### Машки 137. Навиштани нома.

а) Ба дӯсти худ дар бораи матни имрӯза нома нависед. Дар номаи худ аз калимаю ибораҳои ифодакунандай одоби муошират истифода баред.

б) Номаи худро хонед.

в) Номаи ҳамдигарро арзёбӣ кунед.



### Машки 138. Дарси имрӯзаро бо ахли хонавода муҳокима кунед. Аз онҳо хоҳиш кунед, ки фикри худро дар ин бора гӯянд.

Ҳикояи онҳоро дар хотир гиред ва дарси оянда барои ҳам-синфонатон нақл кунед.

## 4. ЧАРОФ БАРОИ КЎРДИЛОН



Матиро аз рўйи нақшҳо хонед.

### ҲИКОЯТИ НОБИНО

Нобиное дар шаби торик дар китф кўза ва дар даст чароф дар кўча мерафт. Яке аз роҳгузарон ўро нигоҳ дошту гуфт:

– Эй нодон, барои чашми ту рўшноиву торикий баробар аст, ин чарогро фоида чист?

Нобино бихандид ва гуфт:

– Ин чарогро ман на аз барои худ гирифтаам, балки барои кўрдилоне монанди ту гирифтаам, ки ба ман барнахўранд ва кўзай маро нашикананд.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*



1. Шахси нобино дар кучо мерафт?
2. Ў дар китф ва дасташ чӣ дошт?
3. Роҳгузар аз ў чӣ пурсид?
4. Роҳгузар бо кадом оҳанг савол дод? Бо оҳангига таънаю маломат ё меҳрубонӣ?
5. Шахси нобино чӣ ҷавоб дод?
6. Ба фикри шумо, чаро шахси нобино чунин ҷавоб дод?
7. Оёроҳгузар кори хуб кард? Чаро?
8. Агар ба ҷойи шахси нобино мебудед, чӣ ҷавоб медодед?
9. Агар ба ҷойи роҳгузар мебудед, чӣ тарз мепурсидед, ки қаҳри марди нобино наояд?
10. Манижа мегӯяд, ки агар ман ба ҷойи раҳгузар мебудам, ин тавр мегуфтам:
  - Бубахшед, агар зид набошед, ман ба шумо ёрӣ расонам?
11. Агар ба ҷойи он мард мебудед, ба Манижа чӣ ҷавоб медодед?
12. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



### Машки 139. Таркибхой зеринро ба ду гурӯҳ чудо карда нависед:

1. Раҳмдилӣ- ....., ....
2. Бераҳмӣ- ....., ....

Ба шахси муҳтоҷ ёрӣ расондан, қалами ҳамсинфро шикастан, ба парандаҳо лона соҳтан, думи сагчаро кашидан, шахсони нотавонро таъна задан, масхара кардан, аз зӯрии худ истифода карда дигаронро азоб додан, дасти мӯйса-федро гирифта аз роҳ гузарондан, ба гулу ниҳолҳо об додан, шоҳаҳои дараҳтро шикастан, лонаи парандаҳоро вайрон кардан.



### Машки 140. Масъалаҳоро хонед ва роҳи ҳалро нишон дихед.

1. Шумо ба дарс дер карда истодаед. Соати якум аз фани математика кори хаттӣ доред. Дар роҳ пиразани нотавоне аз шумо хоҳиш мекунад, ки ӯро аз роҳ гузаронед. Агар ба ӯ ёрӣ дихед, аз кори хаттӣ дер мемонед. Шумо чӣ кор мекунед?

2. Шумо ба мағоза барои харидани яхмос меравед. Аммо дар роҳ шахси бечорае аз шумо илтиҷо мекунад, ки ба ӯ як сомонӣ садақа бидиҳед. Агар ба ӯ як сомонӣ бидиҳед, пулатон ба яхмос намерасад. Шумо чӣ кор мекунед?

3. Дар роҳ ба сӯйи мактаб, дар назди ҷароғаки роҳнамо як мӯйсафед ва як духтараки хурдсол истодаанд. Ҳар ду аз шумо хоҳиш мекунанд, ки барои гузаштан ба онҳо ёрӣ расонед. Аввал ба кӣ ёрӣ мерасонед?



### Машки 141. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Аввал ба исмҳо, баъд ба феълҳо савол гузоред.

*Намуна: Парандаҳо (**Чиҳо?**) парвоз мекунанд (**Чӣ кор мекунанд?**).*

Офтоб (**Чӣ?**) пинҳон шуд (**Чӣ кор кард?**).

Хазандаҳо меҳазанд.

Моҳиён шино мекунанд.  
Гулҳо мерӯянд.  
Сабзаҳо месабзанд.  
Борон меборад.  
Офтоб паси кӯҳҳо пинҳон шуд.

Мо ҳар рӯз амал ва ҳаракатҳои гуногуноро ичро мекунем: *мехезем, мешинем, хӯрок меҳӯрем, роҳ меравем, китоб меҳонем, ҳикоя менависем, хоб меравем*.

Ҳамаи ин калимаҳоро феъл мегӯянд. Феълҳо ба саволҳои **чи қор кард?** **чи қор карда истодааст?** **чи қор мекунад?** **чи мешавад?** ҷавоб мегӯянд.

Нобиное дар кӯча (**чи қор мекард?**) мерафт. Нобино (**чи қор кард?**) бихандид ва гуфт.



### Машки 142. Феълҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо карда нависед.

1. Феълҳое, ки ҳаракатро ифода мекунанд: *медавид, ...*
2. Феълҳое, ки ягон амалро мефаҳмонанд: *сохтанд, ...*

Медавид, сохтанд, меҳазад, шукуфтанд, рафта истодааст, дидам, омад, нишаста буд, меҳонад, намеравем, хоҳам рафт, менавишт, гуфта истодай, хандид, ҷаҳид, равон шуд, пурсид, гузашт, парвоз кард.



### Машки 143. Ба ҷойи нуқтаҳо феълҳои мувоғиқ гузошта, ла-тифаро нависед.

Духтаре оинаро аз сари роҳ ... Ӯ оинаро бар ... ва худро дар он ... Духтар зуд оинаро ба замин ...у гуфт: «Бубахшед, намедонистам, ки оина аз они шумо будааст».

## 5. АЪЗОИ БЕҲТАРИН ВА БАДТАРИН



1. Вазифаи забон аз чӣ иборат аст?
2. Забонро ба чӣ гуна суханҳо гуфтан бояд одат диҳем?
3. Аз чӣ гуна суханҳо бояд парҳез кунем?



## Матиро аз рўйи нақшҳо хонед ва ба саволҳои зери матн ҷавоб бигўед.

Луқмони ҳаким дар ҷавонӣ хидматгари хочае буд. Хоча дар гуфтори вай осори илм ва ҳикмат мушоҳида мекард ва рӯзе хост ўро имтиҳон кунад.

Гуфт:

– Гӯсфанде бикиш ва беҳтарин аъзои онро назди ман ор. Луқмон гӯсфандро бикишт ва дилу забонаш пеши ў овард.

Як рӯзи дигар гуфт:

– Гӯсфанде бикиш ва бадтарин аъзояшро назди ман биёвар.

Луқмон бикишт ва боз дилу забон пеши хоча овард.

Гуфт:

– Ин кори ту чӣ маънӣ дорад? Гуфт:

Ҳеч чиз беҳтар аз дилу забон нест, агар пок бошад ва ҳеч чиз бадтар аз он нест, агар нопок бошад.

**Дар гуфтори ў осори илм ва ҳикмат мушоҳида мекард.** – Дар гуфтори ў нишонаи донишмандиро мушоҳида мекард.



1. Луқмони ҳаким дар ҷавонӣ чӣ кор мекард?
2. Хоча маротибаи якум ба вай чӣ фармон дод?
3. Маротибаи дуюм-чӣ?
4. Чаро ҳоча аз Луқмони ҳаким овардани беҳтарин ва бадтарин аъзоро талаб кард?
5. Чаро Луқмони ҳаким маҳз дилу забонро овард?
6. Чаро Луқмони ҳаким дилу забонро беҳтарин ва бадтарин аъзо гуфтааст?
7. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



### Машки 144. Зарбулмасалхоро шарҳ дихед.

1. Одамиро аз дилу забон мешиносанд. Ҳомӯшӣ низ ҷавоб аст.

Касе, ки бисёр қасам меҳӯрад, бисёр дурӯғ мегӯяд.



2. Сирри худро дили худ беҳтар нигоҳ медорад. Гунги доно беҳ аз абллаҳи сергап.

Сухани ҳақ монанди дору аст, ки аксаран талх, аммо шифобаҳаш мебошад

3. Агар медонӣ, бигӯй, агар намедонӣ, гӯш кун.

Агар бисёр хӯрӣ, таъмро гум мекунӣ, агар бисёр ҳарф занӣ, суханҳои оқилонаро гум мекунӣ.

Сергап аз муомила бо гунг хаста шуд.



**Машқи 145. Феълҳоеро, ки пок ва нопок будани забонро нишон медиҳанд, ба ду гурӯҳ ҷудо карда нависед. Интихобан бо онҳо ҷумла тартиб дихед.**

Панду насиҳат мегӯяд, дурӯғ мебофад, таъриф мекунад, ғайбат мекунад, дашном медиҳад, аҳсанту оғарин меҳонад, меҳрубонӣ мекунад, ғамгин мекунад, тухмат мебофад, ситоиш мекунад, ҳақ мегӯяд, фиреб медиҳад.

1. Амалҳои пок: панду насиҳат мегӯяд, ...., ...., ....
2. Амалҳои нопок: дурӯғ мебофад, ...., ...., ....



**Машқи 146. Машқи имло. Пандҳоро бонавбат ба ҳамдигар бихонед ва нависед. Дафтарҳои худро иваз намуда, ғалатҳоро ислоҳ қунед.**

1. Ваъда кардӣ, вафо кун.
2. Бетамизиҳои мардум аз сухан пайдо шавад.
3. Забони ширин морро аз хонааш берун мебарорад.
4. Захми табар мераваду захми забон не.



**Машқи 147. Аз рӯйи ҳикояи «Аъзои беҳтарин ва бадтарин» нақли хаттӣ нависед.**



**Машқи 148. Ифоданок хондани ҳикояи «Аъзои беҳтарин ва бадтарин»-ро машқ қунед. Меърҳои хониши ифоданокро риоя намоед.**

## 6. ЗАБОН ДҮСТИ ОДАМ АСТ



**Машки 149.** Ҷумлаҳоро бихонед ва нависед. Маънои калимаҳои ишорашударо бигӯед.

1. Модари Наргис **ҳарирбоф** аст. Вай матои нозук мебофад.
2. Сурайё, ки дуҳтари ягонаи хонавода буд, табъи **латиф** дошт.
3. Падарам охири моҳро мунтазир буд, то **дастхарҷ** гирифта, ба бозор равад.
4. Мо рӯзи **мавлуди** модарам ба вай гул тухфа мекунем.
5. Раъно либосҳои зебодӯхташударо **дебо** мегуфт.
6. Юсуф чунон зебо буд, ки дар ҷаҳон **назир** надошт.



**Машки 150.** Ба калимаҳои сутуни якум аз сутуни дуюм шарҳи мувофиқ интихоб кунед. (Бо пайкон ишора кунед.)

Ҳарирбоф	либоси аз матои зебо дӯхташуда
Табъи латиф	боғандай матои нафис, шоҳибоф
Дастхарҷ	нозук, зудранҷ
Мавлуд	мисл, монанд
Дебо	зодрӯз
Назир	музд, маош, музди каме барои харочот

## ДҮСТИ ОДАМ ҲАМ – ЗАБОН, ДУШМАНИ ОДАМ ҲАМ – ЗАБОН



Одам ҳар чӣ бинад, аз забони худ мебинад – оқибати кори ҳамон ҳарирбофи машҳур барин. Он ҳарирбоф матое мебофт, ки дар ҳафт иқлим назир надошт. Агар он матоъро назди шоҳ мебурд, аз сарааш тангаву тилло мерехт. Вале аз бурдан метарсид. Аз забони худ ҳавф дошт. Забон ҳамеша хости худро мегӯяд, дар ҳолате ки хости дигаронро бояд гӯяд. Бояд тавре сухан гуфт, ки ба табъи латифи ҳазрати шоҳ

мувофиқ бошад. Бинобар он ба умеди дастхарче ёфтан дебое барои шоҳ мебофт ва мунтазам – шинад ҳам, хезад ҳам, бо илтиҷо мегуфт: «Эй забон, сарамро нигаҳ дор!». Рӯзе, ки дебо тайёр шуд ва қабули ҳазрати шоҳ мебурд, дар роҳ ҳам мегуфт: «Эй забон, сарамро нигаҳ дор!». Дебо ба шоҳ маъқул шуд, шод шуд ва аз боғандаги пурсид: «Бо ин хушӣ ба чӣ кор ояд?». Забони марди ҳарирбоф ҷавоб дод: «Рӯзи мавлуди аълоҳазрат ин дебо муҳайё набуд, ҳоло бифармоед, дар ҳазина нигоҳ доранд, ба сари тобуташон меандозанд».

*Урун Кӯҳзод*

**ҳарирбоф** – боғандай матои нафис

**назир** – мисл, монанд

**табъи латиф** – табъи нозук

**дастхарҷ** – музд, маош

**дебо** – матои абрешимӣ, либоси аз дебо дӯхташуда

**мавлуди аълоҳазрат** – зодрӯзи шоҳ



1. Дар матн сухан дар бораи кӣ меравад?
2. Вай чӣ кор мекард?
3. Матоъҳои бофтаи ӯ чӣ гуна буданд?
4. Ӯ аз чӣ метарсид?
5. Деборо ба назди кӣ бурд?
6. Дар роҳ аз забони худ чӣ илтиҷо мекард?
7. Оё дебо ба подшоҳ маъқул шуд?
8. Подшоҳ чӣ пурсид?
9. Забони марди ҳарирбоф чӣ ҷавоб дод?
10. Оё кори дуруст кард? Барои чӣ?
11. Ба фикри шумо, ӯ бояд чӣ мегуфт?
12. Ба фикри шумо, баъди ин ҷавоб марди ҳарирбоф дар амон мемонад? Чаро?
13. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



## Машки 151. Пандро хонед ва супоришҳои зери онро ичро кунед.

Сухан бисёр дону андаке гӯй,  
Якеро сад магӯй, садро яке гӯй.

### 1. Ба чойи рақамҳо номашонро нависед.

Сухан бисёр дону андаке гӯй,  
Якеро сад магӯй, садро яке гӯй.

### 2. Калимаҳои муқобилмаъни «андак» ва «як»-ро ёфта нависед.

андак –

як –

### 3. Панд нисбати кӣ гуфта шудааст?

- А) шахси сергап;
- Б) шахси дурӯғгӯй;
- В) шахси бадандеш;
- Г) шахси камгап.

### 4. Пандро маъниидод кунед.



## Машки 152. Масъалаҳоро бо ҳамсинфон хонед ва мухокима кунед. Роҳи ҳалро нишон дихед.

1. Фарруҳ бачаи меҳнатдӯст бошад ҳам, як одати бад дорад. Ў росту дурӯғ аз ҳар бобат сухан карда, корҳои худро таъриф мекунад. Вале суханҳои дигаронро қадр накарда, ба онҳо имконияти гап задан намедиҳад. Шумо ўро маслиҳат дода метавонед, ки рафторашро ислоҳ кунад? Ба ў чӣ маслиҳат медиҳед? Суханро аз чӣ оғоз мекунед? Баъд чӣ мегӯед?

2. Шумо дар маҳфили шеърҳои иштирок мекунед. Дар он ҷо хонандагони дигар низ зиёданд. Бачаҳое низ ҳастанд, ки беҳуда вақти зиёдро мегиранд ва ба дигарон имкони сухан гуфтан намедиҳанд. Шумо ҳам хоҳиши шеър хондан доред. Чӣ кор мекунед, ки боиси малоли дигарон нашавед? Суханро аз чӣ оғоз мекунед?

3. Хуршед писари шүх аст. Вай ҳамеша дар назди ҳамсолон ва калонсолон шүхӣ мекунад. Хоҳ маъқул бошад, ҳоҳ не. Соли гузашта бачаи ҳамсоя ўро барои шўхихои ноҷояш лату кӯб ҳам карда буд. Шумо ба ў чӣ маслиҳат медиҳед?

4. Сарвиноз сардори синфи 4 «а» аст. Ў ба хонандагон маҷлиси синфӣ гузаронд. Дар маҷлис бояд масъалаи натиҷаи ҷамъбости моҳи сентябрро муаррифӣ мекард. Аммо Сарвиноз худашро таъриф карда, «ман ин хелу ман он хел кардам» гуфтан гирифт. Дар бораи дигарон ҷизе нагуфт. Агар шумо он ҷо мебудед, чӣ мегуфтед?



**Машки 153.** Матиро хонед ва аз рӯйи мазмуни он мувофиқи нақша нақли ҳаттӣ нависед.

## ҚИССАИ ГУНЧИШКЕ, КИ БА УҶОБ БАРОБАР ШУДАН МЕХОСТ

Рамай гӯсфандон аз кӯҳ поён мефуромад. Банохост аз осмон уқобе парида омаду барраеро бардошта бурд. Гунчишкаке ин воқеаро дида менишаст. Ў ба худ гуфт: «Чаро ман ҳам уқоб барин накунам. Барра не, гӯсфанди калонро бардошта мебарам.

Гунчишк парида баландтар баромад, қанотҳояшро ҷамъ карда, худро ба поён андоҳт. Кор ба ин анҷомид, ки гунчишк ба шоҳи гӯсфанд зад ва ҷо ба ҷон дод.

*Нақша:*

1. Мушоҳидаи уқоб
2. Шикори гунчишк
3. Хулоса

## 7. ЗОФ ВА КАРГАСИ ЛОФЗАН



Осмон соғ буд. Мурғакони зиёд ба ҳар сӯ парвоз мекарданд. Ногоҳ зогу каргас ҳампарвоз шуданд. Зоғ ба каргас гуфт:

– Эй дӯст, бол зану болотар парвоз кун.

Каргас бо такаббуру ҳуднамой лоф зад:

– Эй зоф! Ту кучою ҳампарвозӣ бо ман кучо? Оё ту мисли ман ба авчи осмон баромада метавонӣ?

Зоф бо хоксорӣ гуфт:

– Ман каргас набошам ҳам, шояд тавонам.

Каргас як печутоб заду боз гуфт:

– Шояд ҳамчун ман парвоз карда тавонӣ. Аммо чун ман дурбин буда наметавонӣ. Ман аз баландии баландиҳо донро дар замин мебинам.

Зоф ба қар-қар даромад:

– Бовар намекунам, ки аз ин баландӣ донро дида тавонӣ.

Исбот кун.

Каргас бо фахру виқор боз баландтар баромад ва зогро гуфт:

– Ба ман баробар шав. Ба ту донро нишон медиҳам.

Зоф ба ӯ баробар шуд. Каргас ба як гӯшиаш дашти бекарон ишора карда гуфт:

– Эй зоф, нигаҳ кун. Ҳо, дар зери бутта чанд дона гандум ҳаст. Мебинӣ?

Зоф ҳарчанд кӯшиш кард, чизеро надид.

– Не, каргас, чизеро намебинам.

Каргас ба ӯ наздик омаду гуфт:

– Биё, поин мефуроем ва ман исбот мекунам, ки дар ҷаҳон мисли ман дурбин нест. Донҳои гандуми зери буттаро бо ҳам меҳӯрем.

Онҳо ба сӯйи он донҳо парвоз карданд. Каргас бо худнамоӣ худро зери бутта гирифт ва ба доми сайёд афтод...

*Мазмун аз “Бӯстон”-и Саъдии Шерозӣ*



Дар матн сухан дар бораи чӣ меравад?

Гуфтору кирдори Каргасро нақл кунед.

Ба гуфтору рафтори Каргас баҳо дихед.

Дар симои Каргас кадом одамон тасвир шудаанд?  
Ба фикри шумо, чаро одамон чунин одат доранд?  
Ба фикри шумо, муаллиф бо навиштани ин матн ба мочиро таъкид мекунад?



**Машқи 154.** Порчай матнҳоро хонед. Лофзанӣ ё дурӯғ будани суханони симоҳоро муайян кунед. Фикри худро исбот намоед.

1. Хурдӣ (гунчишкак) малаҳро ҳӯрду парвоз карда ба пеши модараш рафт ва бо мағрурӣ лаққидан гирифт.

– Гурбаро чунон тарсондам, ки қариб дилкаф шуда буд. Эҳтимол, аз тарс мурда бошад. Ҳамин ки маро дид, дар як мижа задан аз назарам ғоиб шуд.

2. Зоғе кирморо ба нӯли худ гирифта, барои ҳӯрдани он ба шохи дараҳт нишаст. Кирм дид, ки кор бад аст, нобуд шуда истодааст. Ба зоғ гуфт:

– Ман падару бобои туро медонам, онҳо парандагони бисёр нағз буданд.

3. Рӯзе пас аз борон офтоб аз таги абрҳо баромад. Тирукамони ҳафтранг пайдо шуд. Ҳама тирукамонро тамошо мекарданд. Тирукамон аз зебоии худ мағрур шуд.

– Ман аз офтоб ҳам зеботарам, – мегуфт вай.



**Машқи 155.** Қалимаҳои ишорашудаи матни «Зоғ ва Каргаси лофзан»-ро нависед ва савол гузоред. Ба фикри шумо, воқеае, ки дар ин матн оварда шудааст, кай рӯй додааст? Дар замони гузашта ё ҳозира?

Феъл се замон дорад: гузашта, ҳозира ва оянда.

Феъли замони гузашта амал ва ҳаракати анҷомёфттаро мефаҳмонад. *Сарвиноз рӯзномаро (чӣ кор кард?) хонд.*

Феъли замони ҳозира амал ва ҳаракатеро мефаҳмонад, ки ичро шуда истодааст.

*Сарвиноз рӯзнома (чӣ кор мекунад) мехонад.*

*Сарвиноз рӯзномаро (чӣ кор мекунад?) хонда истодааст.*

Феъли замони оянда амал ва ҳаракати то ҳол оғознаёфттаро мефаҳмонад.

*Сарвиноз рӯзномаро пагоҳ (чӣ кор мекунад?) мехонад.*

*Сарвиноз рӯзномаро (чӣ кор хоҳад кард?) хоҳад хонд.*



### Машки 156. Ҷумлаҳоро ба се гурӯҳ чудо карда нависед.

Боре мо ба **шикор рафтем**. Мо ба **шикор рафта истодаам**. Ҳафтаи оянда мо ба **шикор меравем**. Се қўлро дидем. Се қўлро **мебинем**. Се қўлро **хоҳем дид**. Ман китоби «Тазкираи адабиёти бачагона»-ро **хондам**. Ман китоби «Тазкираи адабиёти бачагона»-ро **хонда истодаам**. Ман китоби «Тазкираи адабиёти бачагона»-ро **баъдтар мехонам**.

Замони гузашта: ....

Замони ҳозира: ....

Замони оянда: .....



### Машки 157. Ҷумлаҳоро хонед. Феълҳои замони гузаштаро ба замони ҳозира ва оянда баргардонед.

**Намуна:** Сарвиноз рӯзномаро **хонд**. Сарвиноз рӯзномаро **мехонад**. Сарвиноз рӯзномаро **хоҳад хонд**.

Сарвиноз рӯзномаро **хонд**. Фаришта ба корҳои хона ёрӣ дод. Дехқонон аз замин ҳосили хуб рӯёнданд. Дириз дар мактаб озмун баргузор шуд. Тарма фуромад. Ман аз пайраҳаи борики пеҷдарпеч гузаштам. Сиёвуш субҳона хўрд. Комрон радио гӯш кард.



**Машки 158.** Хонед ва шарҳ дихед. Замони феълҳоро муайян кунед.

## БАЧАИ РОСТҚАВЛУ РОСТКОР

Бачаи ростқавлу росткор асло дурӯғ намегӯяд. Ба ҳеч кас зарап намерасонад. Чизи касро бе иҷозат намегирад. Аз мактаб ва аз ҳар ҷой чизе, ки ёбад, ба соҳибаш мерасонад.

*Садриддин Айнӣ*

## 8. КАДОМ СУХАНҲОРО БОЯД ФАРОМӮШ НАКУНЕМ?



**Машки 159.** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Ҷумлаҳои сутуни якум ва дуюмро муқоиса кунед. Фарқи онҳоро бигӯед.

Меҳмононро интизор будам.	<b>Ман</b> меҳмононро <b>интизор будам.</b>
Фарҳод писари амакашро интизор буд.	<b>Вай</b> писари амакашро <b>интизор буд.</b>
Раъно, бояд маро интизор мешудӣ.	Ту маро <b>интизор будӣ?</b>
Ман, Барно ва Нозанин дар кӯча ҳамсинфамонро интизор мешавем.	Мо дар кӯча ҳамсинфамонро <b>интизор мешавем.</b>
Диловару Шаҳло, пагоҳ моро интизор шавед.	<b>Шумо</b> пагоҳ моро <b>интизор шавед.</b>
Мижгона, Хушнуд ва Нилуфар, пагоҳ моро интизор мешаванд.	<b>Онҳо</b> пагоҳ моро <b>интизор мешаванд.</b>

Калимаҳои ман, ту, вай, ӯ, мо, шумо, онҳо ҷонишиҳоянд. **Ҷонишиҳо** дар гуфтор ва навишт барои такрор нашудани исмҳо истифода мешаванд, то ки ҳусни баён коҳиш наёбад. Масалан, агар мо дар бораи Нилуфар: «*Нилуфар* дуҳтари доност» бигӯем, дар ҷумлаи дуюм ба ҷойи Нилуфар ҷонишиҳои «вай» ё «ӯ»-ро истифода мекунем. «*Вай* ҳамеша дарсҳояшро тайёр мекунад».

## Чонишинҳо ва феълҳо се шахс ва ду шумора доранд.

Шахс	Шумораи танҳо	Шумораи ҷамъ
Шахси якум	Ман мехонам.	Мо мехонем.
Шахси дуюм	Ту мехонӣ.	Шумо мехонед.
Шахси сеюм	Вай (ӯ) мехонад.	Онҳо мехонанд.



### Машқи 160. Хонед ва ба ҷойи нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқ гузошта нағисед.

1. Ман-....иро бисёр истифода бурдан нишонаи худпизандӣ аст. 2. .... ягона калимаест, ки як ҳарф дорад. 3. ... дар коре якҷо, иттифоқ буданро нишон медиҳад. 4. Шахсони ҳамсинну сол ба якдигар ва калонсолон нисбат ба хурдсолон ... гуфта муроҷиат мекунанд. 5. Аз рӯйи одоб ҳангоми муроҷиат кардан ба падару модар, ҳоҳару бародари калон, калонсолон, меҳмон ва одамони ношинос ҳатман .... мегӯем. 6. Агар дар бораи касоне, ки бо мо нестанд, гап занем, ҷонишини ...ро истифода мебарем.



### Машқи 161. Ба ҷойи нуқтаҳо феълҳои мувофиқ гузошта нағисед.

1. Ман имрӯз ба китобхона ....
2. Мо имрӯз ба китобхона ....
3. Ту имрӯз ба китобхона ....
4. Шумо имрӯз ба китобхона ....
6. Вай имрӯз ба китобхона ....
6. Онҳо имрӯз ба китобхона ....



### Машқи 162. Ба ҷойи нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқ гузошта ҷумлаҳоро бинависед.

1. ... дар вақти таътил ба театр меравам.
2. ... дар вақти таътил ба театр меравӣ.
3. ... дар вақти таътил ба театр мера-вад.
4. ... дар вақти таътил ба театр меравем.
5. ... дар вақти таътил ба театр мера-вад.
6. ... дар вақти таътил ба театр мера-ванд.



### Машқи 163. Ҷумлаҳои сутуни якум ва дуюмро хонед. Онҳо аз ҳам чӣ фарқ доранд?

Дар наздикии деҳаи <b>мо</b> Сари Пули Эшон ном бозорчае буд, ки аз хонаи <b>мо</b> ду километр дурӣ дошт.	Дар наздикии деҳаи <b>онҳо</b> Сари Пули Эшон ном бозорчае буд, ки аз хонаи <b>онҳо</b> ду километр дурӣ дошт.
Рӯзе <b>маро</b> падар ба он ҷо фиристод, ки намак харида биёрам.	Рӯзе <b>вайро</b> падар ба он ҷо фиристод, ки намак харида биёрад.
Дар <b>бозгаштам</b> аз бозор аз шиносҳои <b>падарам</b> касе ба <b>ман</b> воҳӯрда, ҷанд гап таъйин кард, ки ба ӯ <b>гӯям</b> .	Дар <b>бозгашташ</b> аз бозор аз шиносҳои <b>падараш</b> касе ба <b>вай</b> воҳӯрда, ҷанд гап таъйин кард, ки ба ӯ <b>гӯяд</b> .
<b>Ман</b> то ба хона омадан на танҳо суханони ӯро, ҳатто худи ӯро ҳам аз ёд баровардаам.	<b>Вай</b> то ба хона омадан на танҳо суханони ӯро, ҳатто худи ӯро ҳам аз ёд баровардааст.



**Матнро хонед ва мазмуни онро аз номи шахси сеюми танҳо нақл қунед.**

## ДАРСИ ИБРАТ

Дар наздикии деҳаи мо Сари Пули Эшон ном бозорчае буд, ки аз хонаи мо ду километр дурӣ дошт. Рӯзе маро падар ба он ҷо фиристод, ки намак харида биёрам. Дар бозгаштам аз бозор аз шиносҳои падарам касе ба ман воҳӯрда, ҷанд гап таъйин кард, ки ба ӯ гӯям. Ман то ба хона омадан на танҳо суханони ӯро, ҳатто худи ӯро ҳам аз ёд баровардаам.

Вақте ки падарам аз шиносҳо дар бозор кихоро диданамро пурсид, он одам ба ёдам омад ва ба ӯ хабар додам, ки фалониро дидам.

– Ҷӣ гуфт? – гуфта пурсид падарам.

Чун ҳамаи гапҳои вай аз ёдам баромада буданд, дар ҷавоби ин пурсиш ҷанд даҳан гап аз худ соҳтаву бофта, гуфтам.

Магар он суханони ман бемантиқ ва дурӯғ буданашон зоҳир будааст, ки падар боз пурсид:

- Шояд гапҳои дигар гуфта бошад?
- Не, ҳамин тавр гуфт, – гӯён дурӯғи худро таъкид кардам.

Баъд аз чанд рӯзи дигар он одам ба хонаи мо омад. Падарам баъд аз ба меҳмонхона дароварда шинонидани ўмаро ҷеф зада, ба пешӣ ўшинонд ва аз вай пурсид:

- Шумо ба воситаи ин ба ман чиҳо гуфта фиристода будед?

Ўгапҳои таъйинкардаашро баён кард, ки аз гапҳои ман гуфтагӣ тамоман фарқ доштанд. Ман аз хичолат дар зери обу арақ мондам. Падарам ба ман гуфт:

– Баъд аз ин ҳар чизро, ки бинӣ, бодиққат зеҳн монда нигоҳ кун, ҳар гапро, ки шунавӣ, бодиққат гӯш андоз ва агар касе ба ту ҷизе гӯяд ё коре фармояд, фаҳмида бошӣ ҳам, дубора пурсида ба ёд гир. Ва эҳтиёт кун, ки гап аз ёдат набарояд. Аммо ҳеч гоҳ дурӯғ нагӯй, ки ҳам шарманда мешавӣ, ҳам бадном. Ҳоло ту ду гуноҳ дорӣ – якум он ки гапи таъйинкардаро аз ёдат баровардӣ, дуюм он ки ба ҷойи он гап-ҳо аз худ дурӯғ бофта гуфтӣ. Агар ҳамон вақт ту «гапҳои таъйинкардаашро фаромӯш кардаам», мегуфтӣ, ман туро ба пешӣ ин кас шарманда намекардам. Рав, бозӣ кун!

Ин барои ман як таълими бисёр фоидаманд шуд, ки дар ҳаётам таъсири калон кард ва маро бо диққаткорӣ тарбия намуд, фаромӯш накардани гапҳо, ҳодисаҳо, ҷизҳо ва одамҳоро ба ман ёд дод. ... Ин натиҷаи ҳамон танбеҳи падар аст, ки ман дар паси вай ба идмони (тренировкаи) хотира ва ҳофиза машғулӣ намудам.

(порча аз «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ)

тренировка – машқ  
ҳофиза – хотира



1. Мазмуни матнро муҳтасар нақл кунед.
2. Мазмуни матнро интихобан баён кунед.
  - а) Ҳамон лаҳзаеро, ки дар он дурӯғгӯйии симои матн фош мешавад, нақл кунед.
  - б) Лаҳзай танбеҳ додани падарро баён кунед.

в) Лахзаеро гүед, ки муаллиф дар бораи дарси ибрат шудани танбеҳи падар сухан меронад.

3. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Машки 164.** Порчай матнро хонед. Тасаввур қунед, ки ба ҷойи «акаатон» шуморо мефиристанд. Ин суханҳоро чӣ тарз дар хотир мегиряд? Аз рӯйи ин порчай матн нақша тартиб дода метавонед?

Падарам аз кисааш як танга бароварда, ба акаам дода, гуфт:

– Аз ҷӯйи осиё, ки гузаштӣ, пули рӯд сар мешавад, ҳавлии калон рӯ ба рӯйи пули рӯд аст, ин ҳавлии Усто Бароти ҳалвогар аст. Дар даруни ҳавлӣ як хонаи калон ҳаст, ки вай ҳалвогархона аст, ба ҳамон хона даромада, ба ҳар касе, ки дар он ҷо бошад, салом дода, маро ном гирифта ҳамин як тангаро дех ва «Маро фиристоданд, ки як қабза ҳалво барам» – гӯй. Як қабза ҳалворо дар коғаз печенда медиҳад, гирифта меорӣ.



**Машки 165.** Порчай матнро хонед ва бигӯед, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Оё шумо ҳам «тӯтивор» аз ёд мекунед? Чаро? Ҷӣ тавр аз ёд мекунед?

Дарсхое, ки аз абҷад (ҳисоби маҳсуси арабие, ки ҳар ҳарф рақамеро ифода мекунад) гирифта будам, аз ёд ҳонда додам.

– Ҳа... ту – тӯтӣ! – гуфт падарам. – Ту ҳар чизро мегӯйӣ, ҷӣ гуфтанатро намедонӣ.

Он вақт дар дилам гузашт, ки бояд тӯтӣ як чизи бисёр баде бошад. Лекин сонитарҳо фаҳмидам, ки тӯтӣ як мурғи зебои зирақ будааст. Ҳар чизро ба вай талқин қунанд, ёд мегирифтааст ва тақрор карда мегуфтааст. Аммо, азбаски вай одам нест, маъниашро намедонистааст. Бинобар ин қасонеро, ки маънии чизро надониста онро ёд кардаанд, ба тӯтӣ монанд мекардаанд.



**Машки 166.** Панди зерро хонед ва бигӯед, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Нависед, ки чиро аз хотир намебароред ва чиро фаромӯш мекунед?

Як мард аз донишманде пурсид:

– Чиро дар хотир нигоҳ доштан даркор ва чиро бояд фаромӯш кард?

Донишманд гуфт:

– Агар одамон ба ту некӣ карда бошанд, инро аз хотир набарор ва агар худи ту ба касе некӣ карда бошӣ, фаромӯш кун.



**Чиро бояд фаромӯш накунем? Нависед.**

*Намуна:* Аниса рӯзе дasti хоҳари маро гирифта аз роҳи мошингард гузарондааст. .....



**Чиро бояд фаромӯш кунем? Нависед.**

*Намуна:* Рӯзе ман хоҳари Анисано аз роҳи мошингард гузаронда будам.



**Машки 167. Аз рӯйи мазмуни матн нақли хаттӣ нависед.**

**Нақша:**

1. Ба бозор рафтани Садриддин
2. Воҳӯрӣ бо шиноси падар
3. Фаромӯш кардани суханҳои шиноси падар
4. Фош шудани гапҳои дурӯғ
5. Дарси ибрат

## 9. КАДОМ СУХАНҲОРО БОЯД ФАРОМОӮШ КУНЕМ?



1. Дар дарси гузашта мо дар бораи он сухбат карда будем, ки кадом суханҳоро набояд фаромӯш кунем. Имрӯз дар бораи он сухбат мекунем, ки кадом суханҳоро мо бояд фаромӯш кунем.

2. Чӣ гуна шахсро суханчин мегӯянд?

3. Оё хабаркашӣ кори хуб аст? Барои чӣ?

4. Мақоли зерин чӣ маъно дорад? «Сухани хуш морро аз хонааш берун меораду сухани бад шамшерро аз ғилоф».



**Машки 168.** Җумлахоро хонед ва нависед. Дар ҳар чуфти ҷумлаҳо калимаҳои ишорашударо шарҳ дихед.

1. Сарвиноз ба Омина **хусумат** дошт. Мегӯянд, ки ў ҳамеша ба Омина **душманий** мекунад. 2. Шокир дар мактаб бо **суханчиний** машҳур шуда буд. Ӯро **ҳабаркаш** мегуфтанд. 3. Ҳасан ҳамеша **ҳашмгину асабониӣ** буд. Вайро Ҳасани **таҷанг** мегуфтанд.



**Матнро хонед ва мазмуни онро аз номи шахси сеюми танҳо нақл кунед.**

## СУХАНЧИН НАШАВЕД

Суханчин кист, медонед? Суханчин одамест, ки айби қасро ба дигаре гуфта, дар байни онҳо низоъ, яъне душманий, хусумат ва ҷангу ҷанҷол мекезонад. Бузургон дар ҳаққи суханчин, яъне одами ҳабаркаш гуфтаанд: «Суханчин шарики шайтон асту душмани инсон!»

Суханчинҳо қўтоҳандеш ва берӯ мешаванд, аз касе сухане шунаванд, онро ба дигарон бурда мерасонанд. Ба ҳудашон дахл надошта бошад ҳам, ба сұхбати одамон гӯш медиҳанд, ки чӣ мегӯянд. Ҳатто кунҷковӣ карда аз шумо гап мегиранду ба каси дигар мегӯянд. Ин гуна одамон бо ин хислаташон боиси дилхунукиҳо ва ноҳушиҳо мешаванд.

Воқеаи Ҳоркаши суханчинро шунидаед? Вай чунин аст:

Рӯзе ҳамсояҳо Алию Валий саргарми сұхбат буданд. Ҳоркаш дурттар аз онҳо тӯббозӣ мекард. «Онҳо чиҳо мегуфта бошанд?» – гӯён тӯбро баҳона карда, ба онҳо наздик шуд. Онҳо дар бораи Ҳасан ном шахсе сухан мегуфтанд. Ҳоркаш ҳамаи гапҳояшонро магнитафон барин чида гирифт. Се рӯз нагузашта, дар маҳалла мағали калон сар шуд. Аз афташ, номи ҳамсояи дигар ҳам Ҳасан будааст. Писари Ҳасан – Ҳалим ҳамроҳи Ҳоркаш меҳондааст. Ҳоркаш худи ҳамон рӯз ба Ҳалим гуфтааст:

– Медонӣ, Ҳалим, ҳамсояҳоятон – Алию Валий, дар бо-

раи падарат гапҳои ганда гуфтанд: «беандеша» гуфтанд, «бевичдон» гуфтанд. Аз кор ҳай мекунем, дар маҳалла радди маърака мекунем, –гуфтанд.

– Ба ту кӣ гуфт? – пурсидааст Ҳалим.

– Ман бо гӯши худам шунидам, – ҷавоб додааст Хоркаш.

Ҳалим ҳам нарезондаю начаконда ин хабарро ба падар расондааст. Падараш дар ғазаб шуда ба хонаи ҳамсояҳо шитобидааст. Мочаро то ба занозаний расидааст. Ҳамсояҳои дигар, раиси маҳалла, ҳатто нозири тартибот омада, онҳоро ба муросо оварда натавонистаанд. Аз камоли ғазаб Ҳасан яке аз онҳоро як мушт задааст. Оқибат чӣ шудааст? Ҳасанро ҳамчун авбош суд карда, понздаҳ рӯз аз озодӣ маҳрум намудаанд.

Ин аз як тараф. Аз тарафи дигар, Ҳалим бо писарони Алию Валий занозаний кардааст. Ӯро ҳам дар ҷамъомади мактаб муҳокима кардаанд.

Рӯзҳо, ҳафтаҳо гузаштанд. Алию Валий фикр карданд, ки чаро ҳамсояаашон Ҳасан беҳуда мағал бардошт, номашро ба авбошӣ баровард.

– Ҳе-е, медонӣ, барои чӣ ин тавр кард? Ҳамон рӯз мо коргари худамон –Ҳасани таҷангро сарзаниш карда будем.

– Вай аз маҳаллаи дигар-ку?

– Гап дар ҳамин-дия. Гумон кардааст, ки мо ӯро муҳокима кардем.

– Аз кучо донистааст?

– Ҳангоми сухбатамон Хоркаш дар атрофамон бозӣ ме-кард. Шояд ӯ нафаҳмида моро ба ҷанг андохта бошад.

– Дуруст мегӯйӣ. Файр аз ӯ дигар касе гапҳои моро нашунида буд!

Ана дидед, азизонам, суханчинию ҳабаркашӣ ба чӣ хел оқибатҳои ногувор бурда мерасонад.

Хоркаш қўтоҳандешӣ кард. Фикр накард, ки оқибаташ бад мешавад.

Одами боақл ба гапи дигарон гӯш намекунад, чунки ин

аз рӯи одоб не. Ба фикри ман, Хоркаш бо ин рафтори нодурусти худ ба се хато роҳ дод: аввалан, ба гап гӯш кард, дуюм, хабаркашӣ кард, сеюм, дар байни онҳо ва бачаҳояшон ниҳоъ андохт.

Калонсолон байни худ сухбат карда истода бошанд, бачаҳо бояд худро оҳиста ба канор гиранд. Илочи рафтани на бошад, ба гапашон гӯш накунанд. Мабодо сухбати онҳоро шунида монанд, бояд ба кассе нагӯянд. Мумкин, гапи онҳо ҷиддӣ бошаду фақат ба худашон даҳл дошта бошад. Мумкин, ҳазл карда истода бошанд. Нафаҳмида монанди Хоркаш ин гапҳоро ба каси дигар бигӯед, сабаби мочарои ноҳақ шуданатон мумкин аст.

Ҳа, азизонам, суханчинӣ хислати ниҳоят бад аст. Фақат бачаҳои беақл ва қӯтоҳандеш ин тарз рафтор мекунанд.

*Ҳоҷӣ Содиқ*

**хусумат** – душманиӣ  
**суханчин** – хабаркаш



1. Киро суханчин мегӯянд?
2. Ҳамсояҳо дар бораи кӣ сухбат мекарданд?
3. Хоркаш ба чӣ кор машғул буд?
4. Хоркаш хабарҳои шунидаашро ба кӣ гуфт?
5. Ҳалим сухани шунидаашро ба кӣ гуфт?
6. Ҳалим чӣ кор кард?
7. Оқибати хабаркашӣ ба чӣ овард?
8. Ҳамсояҳо дар бораи қадом Ҳасан гап мезадаанд?
9. Хоркаш ин хабарро ба кӣ расонд?
10. Ҳамсояҳо чӣ тарз фаҳмиданд, ки Хоркаш суханчин будааст?
11. Хоркаш чӣ хато кард?
12. Оё гӯш кардани сухани калонсолон аз рӯи одоб аст?
13. Шумо ба ҷойи Хоркаш мебудед, чӣ тарз рафтор мекардед? Барои чӣ?
14. Агар ба ҷойи ҳамсояҳо мебудед, чӣ кор мекардед? Чаро?

15. Агар Хоркаш ҳамсинфи шумо мебуд, ба ӯ чӣ маслиҳат медодед?

16. Оё чунин одамон дар синфи шумо низ ҳастанд? Ба онҳо низ маслиҳат дода метавонед?

17. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



1. Мазмуни матнро аз рӯйи нақшай зер нақл кунед.
2. Суханчин кист?
3. Хислатҳои суханчинҳо
4. Суҳбати ҳамсояҳо
5. Хабаркашии Хоркаш
6. Ҳалим суханҳои Хоркашро ба падар мерасонад
7. Мочарои калон
8. Фош шудани хабаркашии Хоркаш
9. Ҳатои Хоркаш
10. Хулоса



### Машки 169. Пандро хонед ва маънидод кунед.

Суханчинро мадеҳ дар назди худ ҷой,

Ки дар як дам кунад сад фитна барпой.

«Ахлоқи Муҳсинӣ»



**Машки 170. Машки имло.** Сарҳати аввали матнро нависед, ҳонандай А меҳонад, ҳонандай Б менависад ва баръакс. Ҳангоми ҳондан бояд ба оҳанги аломатҳои китобат риоя кунед. Сипас дафтарҳои худро иваз намуда, ғалатҳоро ислоҳ кунед.



**Машки 171. Барои тақрор наёфтани исмҳо дар ҷумлаи минбаъда ба ҷои нуқтаҳо ҷонишинҳои мувоғиқ гузошта нависед.**

1. Хоркаш беандеша гап зад. ... оқибати корро фикр накард. 2. Ману Фарзона аз ин ҳикоя хулоса баровардем. ..... ҳаргиз суханчин намешавем. 3. Ҳамсояҳо бо ҳам ҷанҷол карданд. ... хабарро носанцида ба ин кор даст заданд.



## Машқи 172. Ба чойи нүктахо чонишинҳои мувофиқро гузашта нависед.

1. ... фасли тирамоҳро дўст медорам. 2. ... фасли тирамоҳро дўст медорӣ? 3. ... фасли тирамоҳро дўст медорад. 4. ... фасли тирамоҳро дўст медорем. 5. ... фасли тирамоҳро дўст медоред? 6. ... фасли тирамоҳро дўст медоранд.



## Машқи 173. Ба чойи нүктахо феълҳои мувофиқ гузашта нависед.

Ман фасли тирамоҳро дўст .... 2. Мо фасли тирамоҳро дўст .... 3. Ту фасли тирамоҳро дўст .... 4. Шумо фасли тирамоҳро дўст .... 5. Вай фасли тирамоҳро дўст .... 6. Онҳо фасли тирамоҳро дўст ....

### Дар хотир нигоҳ доред!

Феъли шахси дуюми танҳо ҳамеша бо й навишта мешавад:  
*гуфтӣ, рафтӣ, хондӣ, омадӣ, навиштӣ, нишастӣ, давидӣ, расидӣ, баён кардӣ, нақл кардӣ, интизор шудӣ.*



## Машқи 174. Бозии «Кӣ бештар?» Феълҳои шахси дуюми танҳоро фикр карда нависед.



## Машқи 175. Навиштани нақли ҳаттӣ

Аз рӯйи мазмуни матни «Суханчин нашавед» нақли ҳаттӣ нависед. Шахсу шумораи чонишин ва феълҳоро бамаврид истифода баред.

## БОБИ 5. ҚАҲРАМОНОНИ ТОЧИКИСТОН

### 1. САДРИДДИН АЙНӢ



**Машки 176.** Матнро хонед ва дар бораи Садриддин Айнӣ маълумот дихед.

Садриддин Айнӣ 15-уми апрели соли 1878 дар Бухоро таваллуд шудааст. Падари ў – Сайдмуродхоча худ соҳиби хату савод буд ва кӯшиш мекард, ки фарзандонаш низ соҳиби хату савод бошанд. Садриддин Айнӣ ҳанӯз дар овони хурдсолӣ аз падару модар ва одамони деҳа нақлу ривоятҳои аҷоибу гароиб, суруду таронаҳои дилчасп, латифа ва зарбулмасалҳои пурҳикмати ҳалқиро шунида, ба адабиёт ва шеъру шоири дил мебандад.



Ӯ бо асарҳои безаволи хеш «Одина», «Марги судхӯр», «Дохунда», «Чаллодони Бухоро», «Ғуломон», «Ёддоштҳо» шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард. Асари ў «Намунаи адабиёти тоҷик» арзишмандтарин китоб маҳсуб меёбад.

Ҳоло ба номи Садриддин Айнӣ як ноҳия ва якчанд кӯчаву маҳаллаҳо гузошта шудаанд. Соли 1977 мӯжассамаи азиму нимпайкараҳояш дар пойтаҳт ва ҷандин шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон қомат афроҳтанд. Осорхонаи адабии Садриддин Айнӣ дар шаҳри Душанбе зиёратгоҳи аҳли фарҳанги ҷаҳон гардидааст. Дар шаҳри Душанбе Боги фароғат ва истироҳати ба номи Садриддин Айнӣ ва Мақбараи Айнӣ низ бунёд шудааст.

Садриддин Айнӣ 15-уми июли соли 1954 дар шаҳри Душанбе аз олам ҷашм пӯшид.

Бо фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон 8-уми сентябри соли 1997 ба асосгузори адабиёти мусири тоҷик Садриддин Айнӣ унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



**Матнро хонед ва мазмунашро аз номи шахси сеюм нақл кунед.**

## **ПОРЧА АЗ КИТОБИ “ЁДДОШТҲО”-И САДРИДДИН АЙНӢ**

Дар мадраса Абдулҳаким китобфурӯшӣ мекард. Ӯ як бағал китобҳои дарсиро бардошта, ба бозор бурда, мефурӯҳт.

Ӯ китобҳоро ягон-ягон ба даст гирифта, бо таъбироти савдогарона таъриф мекард. Харида гирифтани онро ба бинандагон таклиф менамуд.

Ман ҳам он китобҳоро аз назар мегузаронидам. Дар он миён ногоҳ аз даруни як китоб як китобчай шеър баромад. Аз навиштаҳои пушти ин китобча дар Ҳиндустон чоп шуда-наш ва «Маҳмуд ва Аёз» ном доштанаш маълум мешуд.

Ман:

– Ин китобчаро чанд пул харидед? – гуфта пурсидам.

– Ин китобча як чизи бекор аст. Ман инро дар қатори як китоби даркорӣ ночор шуда харидам. Ту дувоздаҳ танга дода, ҳамин китобро бихар. Ман ин китобчаро ба ту бепул ба тарзи партав медиҳам.

Ман он китобро барои поси хотираи фурӯшгор як варақ зада баромада, ба ӯ гуфтам:

– Ин китоби «хуб аст», аммо ҳоло ба ман даркор нест. Модом ки «як чизи бекор будааст», ҳамин китобчай чопаро ба ман фурӯshed.

– Ин китоб, – гӯён ҳошияи Мулло Абдулғафурро ба ман нишон дода давом кард, – «як чизи камёб аст», «касмаҳару касмаёб аст». Вақте ки даркор шавад, аз чое намеёбӣ. Аммо

ин китобча, – китобчай шеърро нишон дода, – як чизи саф-сата аст, ба харидан намеарзад.

– Ман барои харидани ин китоби калон пул надорам. Агар арzon карда диҳед, ҳамин китобчаро меҳарам, – гуфтам.

– Хуб, майлат, як танга дех, гир, – гуфт,

– Ҳозир пул меорам, – гӯён ман ба ҳучра давидам, аз хурсандӣ бошитоб аз ду қатор зинаи печопеч чӣ навъ давида баромада ба ҳучра расиданамро надониста мондам. Дар он ҷо аз панҷ тангаи аз саҳро овардагиам як тангаашро гирифта, аз зинаҳо боз тозон-тозон фуромада, ба пеши китобфурӯш расида, пулро ба ӯ дода, китобчаро моли худ кардам.

Он рӯз дар мадрасаи Мири Араб барои ман Наврӯз буд – он рӯз як рӯзи наве буд, ки аз ғайри ҷашмдошти ман ба ман бахти нав оварда буд. Китобчаро ба даст гирифта, давон-давон дубора ба ҳучра баромада, шитобкорона вайро варақ зада сар то поящро аз назар гузаронидам: дар он вақт ба назари ман чунон муҳим намуд, ки ба дунё меарзид. Агар фурӯшгор барои ман он қадар муҳим будани он китобчаро мефаҳмид, китобчаро ба ман намедод. Ин китобчае буд, ки яке аз шоирони ҳушҳавсалай Ҳиндустон бо усули «байтбарак» тартиб додааст. Аҳаммияти ин китобча барои ман дар ин ҷо буд, ки агар ман ғазалҳои вайро аз ёд карда гирам, касе маро дар байтбарак банд карда наметавонист.

**таъбироти савдогарона** – ибораҳое, ки бо он савдогарон мақсадро баён мекунанд

**ба тарзи партав** – бепул, ба тарзи илова ба ҷизи ҳаридашуда ҳамроҳ карда додан

**китобчай чопа** – китобчай чопӣ, чопшууда



1. С. Айнӣ қадом китобро ҳарид?
2. Ин китобча дар бораи чӣ будааст?
3. Он мард китобро ҷанд пул нарх кард?

4. Садриддин чӣ тарз барои овардани пул рафт?
5. Оё Садриддин аз китоби харидааш хурсанд буд?
6. Дар бораи хурсандии худ чӣ мегӯяд?
7. Барои чӣ мегӯяд, ки ин китобча ба як дунё баробар буд? Дар кадом вақт ин тавр мегӯянд?
8. Баъди харидани китобча барои чӣ давида ба хона меправад?
9. Аввал бо китобча чӣ кор кард?
10. Ин китоб барои ў чӣ аҳаммият доштааст?
11. Оё пеш аз ин Садриддин байтбарак мекард?
12. Аз мазмуни кадом ҷумлаҳо инро муайян кардан мумкин аст?
13. Оё шумо ҳам боре китоб харидаед? (Ё барои шумо китоб харидаанд?)
14. Баъди ба даст гирифтани китоб нахуст чӣ кор мекунед?
15. Барои чӣ варақгардонӣ мекунед?
16. Акнун яке аз сабабҳои машҳур шудани С. Айниро гуфта метавонед?
17. Шумо ҳам китоб меҳонед? Кадом китобҳоро?

### **1. Нақли интиҳобӣ**

- Лаҳзаи савдо кардани китобро баён кунед.
- Лаҳзаи барои пул рафтани Садриддинро бигӯед.
- Лаҳзаи хурсандии Садриддинро баён кунед.



**Машки 177. Калимаҳоро хонед. Онҳоро аз рӯйи намуна гурӯҳбандӣ кунед ва бинависед.**

Сурҳ, нек, хурд, талҳ, сафед, ширин, сабз, хушрӯй, васеъ, танг, часур, кабуд, хурд, тунд, норинҷӣ, зирак, турш.

*Намуна:*

Калимаҳои ифодакунандай ранг: сурҳ, ...., ...., ...., ..., ....

Калимаҳои ифодакунандай ҳаҷм: васеъ, ...., ...., ....,

Калимаҳои ифодакунандай маза: талх, ...., ...., ..., ....

Калимаҳои ифодакунандай хислати одамон: зирақ,  
.....,....., .....

Калимаҳое, ки ранг, бўй, маза, аломат, хислатро ифода карда, ба саволҳои чӣ ҳел? чӣ гуна? ҷавоб мешаванд, **сифат** номида мешаванд.

Калимаҳои **сурх, васеъ, ширин, нек** ва гайра сифатанд.

*Намуна: когази (чӣ ҳел?) **сафед**, дарвозаи (чӣ гуна?) **оҳанӣ**, писари (чӣ гуна?) **зирақ** ва гайра.*



### **Машки 178. Калимаҳоро хонед ва дар ду қатор нависед.**

1. Сифатҳое, ки ба одамон дахл доранд: меҳнатдӯст, ...
2. Сифатҳое, ки ба ашё дахл доранд: рангоранг, ...

Рангоранг, меҳнатдӯст, сабз, сурх, қадбаланд, доно, ғамхор, суратдор, шавқовар, меҳрубон.



### **Машки 179. Дарсхои хониши берун аз синфро ба ёд биёред ва дар бораи китоби аввалин ё китоби хотирмони худ як ҳикояи хурд нависед. Ҳангоми навиштани ҳикоя меъёрҳои зеринро ба эътибор бигиред:**

1. Номи матн (ҳикоя, афсона, китоб);
2. Муаллиф;
3. Жанр (афсона, ҳикоя, шеър);
4. Мазмуни мухтасар;
5. Лаҳзаҳои гуворо ё ногувор (маъқул шуд/нашуд, ба-рои чӣ?);
6. Хуласа.



### **Машки 180. Аз падару модаратон дар бораи китоби дӯстдошта ё китоби хондаашон пурсед. Номи китоби дӯстдошта ва дар бораи чӣ будани онро бо се-чор ҷумла бинависед.**

*Намуна:*

Падари ман китоби «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айниро дӯст медорад. Он дар бораи саргузашти Айни ҳикоят мекунад. Падарам ин китобро гаштаю баргашта меҳонад.

## 2. БОБОЧОН ФАФУРОВ



**Машки 181.** Матиро хонед ва дар бораи Бобоҷон Ғафуров маълумот дихед.

Бобоҷон Ғафуров 31-уми декабри соли 1908 дар рустои Исфисор, ҳоло ноҳияи Ғафурови вилояти Суғд ба дунё омадааст. Дар ташакқули ў, чун инсони комилу хоксор, ватандӯст, олими нуктасанҷ падарааш Сангинов Ғафур ва хусусан модарааш шоира Розия Озод таъсири мусбат расонидаанд. Бобоҷон Ғафуров дар баробари хизматҳои шоёнаш дар давлату давлатдории тоҷикон боз бо шоҳасари худ «Тоҷикон» маҳбубу машҳур гардидааст.



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ин китоб чунин навиштааст: «Ман ин асари аҷоибро ҳанӯз солҳои донишҷӯй мутолиа карда, аз ҳунари давлатдории гузаштагонамон меболидам. Баъзан аз шикасти ҳукумат, ҷоҳталабӣ, ҷангу ҷидоли бародарон ба хотири тоҷу таҳт ва шуҳрату нафс, ки теша ба решай давлат задааст, ба андеша меафтодам. Академик Бобоҷон Ғафуров бо чопи шоҳасари бузурги худ – «Тоҷикон» на танҳо миллати тоҷик, балки тамоми форсизабонони олам, сокинони Осиёи Марказиро бо як сарчашмаи нерубаҳшу пурбаҳо шодком соҳт».

Бобоҷон Ғафуров яке аз аввалин сарбозони инқилоби фарҳангӣ, яке аз арбобони намоёни давлатӣ буда, саҳми ў дар тараққиёти иқтисодиёт ва фарҳанги Тоҷикистон хеле бузург аст. На танҳо таърихи ҳалқи тоҷик, балки илми шарқшиносии ҷаҳонро бе номи ў тасаввур кардан номумкин аст.

Бобоҷон Ғафуров 12-уми июляни соли 1977 вафот кардааст. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон 8-уми сентябри соли 1997 ба таърихшинос ва шарқшиноси шинохтаи тоҷик, академик, муаллифи китоби «Тоҷикон» Бобоҷон Ғафуров унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



**Машқи 182.** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни ҷумлаҳои ҳар қаторро муқоиса қунед. Ҳаммаънои қалимаҳои ишора-шудаи сутуни якумро аз сутуни дуюм муайян қунед.

*Намуна:*

**Сипоҳ** – артиш, лашкар,  
**Нафрат** – бадбинӣ

- Искандар фаҳмид, ки мутеъкардани халқи Суғд осон нест.
- Онҳо як **сипоҳи** қалони мақдуниҳоро нест карданд.
- Нафрати** аҳолӣ нисбат ба **истилогарон** беш аз пеш зиёд мешиуд.
- Спитамен лашкари Искандарро **торумор** карда, **Марокандро** ишғол мекунад.

- Искандар фаҳмид, ки ғулом кардани халқи Суғд осон нест.
- Онҳо як артиши қалони мақдуниҳоро нест карданд.
- Бадбинии аҳолӣ нисбат ба забт-қунандагон беш аз пеш зиёд мешиуд.
- Спитамен лашкари Искандарро несту нобуд карда, Самарқандро ишғол мекунад.

## КИТОБИ «ТОҶИКОН» ДАР БОРАИ ЧИСТ?



Матнро хонед ва бигӯед, ки ҷаро Искандар аз марги Спитамен афсӯс мехӯрад.

## АФСŪС ХӮРДАНИ ИСКАНДАР АЗ МАРГИ СПИТАМЕН

Тақрибан 2300 сол пеш аз ин лашкари юонону мақдуниҳо бо сардории Искандар ба ватани қадимии тоҷикон – Суғд ҳуҷум мекунад.

Халқи Сүгд ба истилогарон таслим намешавад. Вай бо сарварии ватандұsti бузург – Спитамен барои озодии ватанаш бармехезад. Халқи точик ба истилогарон сахт муқобилат мекунад. Ин аввалин муқобилати сахте буд, ки лашкари Искандар дар давоми забткории истилогаронааш дучор шуд.

Искандар фаҳмид, ки мутеъ кардани халқи озодихоҳи Сүгд осон нест, бинобар ин вай дар Мароканд лашкаргоҳи худро гузошта, сўйи дарёи Сир ҳаракат кард. Аскарони Искандар дар роҳи худ ҳамаи шаҳру деҳаҳоро поймолу хароб мекарданд.

Нафрати аҳолӣ нисбат ба истилогарон беш аз пеш зиёд мешуд. Онҳо як сипоҳи калони мақдунихоро нест карданд. Дар ақибгоҳ шўришгарон бо сардории Спитамен аз паҳлуи лашкари Искандар ҳуҷум карда, ба аскарони ўзарбаҳои сахт мезаданд. Спитамен лашкаргоҳи дар ҷойҳои гуногун гузоштаи Искандарро торумор карда, Марокандро ишғол мекунад. Мақдунихо маҷбур мешаванд, ки дар қалъа пинҳон шаванд. Искандар ба ёрии онҳо сипоҳи калон мефиристад.

Спитамен аз омадани душман хабардор шуда, аз шаҳр берун мешавад ва чунин вонамуд мекунад, ки гӯё ақибнишинӣ карда истодааст. Лашкари душман аз қафои ўз меравад. Спитамен лашкари Искандарро ба ҷое мебарад, ки он ҷо кувваи ҳарбии душман бомуваффақият ҷанг карда наметавонад. Дар соҳилҳои дарёи Зарафшон Спитамен ба мақдунихо ҳуҷум карда, якчанд ҳазор аскари онҳоро несту нобуд месозад ва аз нав Марокандро ишғол мекунад.

Спитамен дар ҳама ҷо лашкаргоҳи душманро торумор кардан мегирад.

Ҳамин тариқ, Искандар барои мутеъ кардани Сүгд тақрибан се сол ҷанг карда, талафоти зиёд медиҳад.

Гузаштагони қадими халқи точик бо сардории марди қаҳрамон Спитамен барои истиқлоли ватани худ ҳамин тарз мубориза мебурданд.

Искандари Мақдунй ба часурию далерй ва нотарсии Спитамен ҳасад мебурд. Баъди аз тарафи ҳокимони хиёнаткори Суғд ба қатл расидани Спитамен, Искандар бисёр афсұс мекұрад, ки чунин шахсияти бузург ноодилона күшта шудааст.

(Мазмун аз «Тоҷикон»-и Бобоҷон Гафуров)



1. Ба ватани қадимии тоҷикон – Суғд кӣ ҳучум кард?
2. Ҳалқ бо сардории кӣ бар зидди душман бармехезад?
3. Барои чӣ нафрati аҳолӣ nisbat ба istilologaron besh-tar shud? Askaroni Искандар чӣ kor mekarданد?
4. Спитамен кадом шаҳрро iшғол кард?
5. Мақдунихо дар кучо пинҳон шуданд?
6. Спитамен чӣ гуна лашкари мақдунихоро firib мединад? Барои чӣ?
7. Ҷанг чанд сол давом кард?
8. Чаро Искандар az марги Спитамен афсұс xўрд?
9. Шумо боз кадом қаҳрамонҳоро medonед?



**Машқи 183. Ибораҳои зерини матнро нависед. Воситаи алоқаи байни исму сифатро муайян қунед.**

Ватани қадимӣ, ватандӯсти бузург, муқобилати саҳт, ҳалқи озодихоҳ, сипоҳи калон, зарбаи саҳт, марди қаҳрамон.

Исму сифат бо воситаи бандаки изофии «-и» алоқаманд шуда, ибора месозанд. Мисол:

*Ватани қадимӣ, ватандӯсти бузург.*



**Машқи 184. Тарзи талаффуз ва навишти «и» ва «ӣ»-ро дар ибораҳо машқ қунед. Фарқи онҳоро гӯед.**

кори синфи  
саҳрои васеъ

дафтари корӣ  
олучай саҳроӣ

чони ширин	дўсти чонӣ
шахри Душанбе	хонаи шаҳрӣ
дўсти ҳақиқӣ	кӯчаи Дўстӣ



**Машки 185.** Дар ибораҳои зер ба ҷойи нуқтаҳо ҳарфи «и» ва «ӣ» гузошта онҳоро нависед.

Мард... ҳақиқ..., суруд... озод..., мурғ... дашт..., табар... тилло..., тухм... мурғоб..., рӯй... ҳавл..., санъат... мусик..., ҷонишинҳо... шаҳс....



**Машки 186.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳарфи «и» ва «ӣ» гузошта шеърро нависед.

Анис... кунҷ... танҳо... китоб аст,  
Фурӯғ.. субҳ... доно... китоб аст.

Абдураҳмон... Ҷом...



**Машки 187.** Монанди намунаҳои боло панҷто ибора тартиб дихед.



**Машки 188.** Озмуни «Хушнависӣ». Ду ҷумлаи охири матни «Афсӯс хӯрдани Искандар аз марги Спитамен»-ро зебо, хонава бегалат нависед.

1. Дафтари худро бо дафтари ҳамсинфон иваз кунед.
2. Бисанҷед.
3. Фалатҳоро якҷоя ислоҳ кунед.



**Машки 189.** Дарси имрӯзаро бо аҳли хонавода мухокима кунед. Дар бораи бобою бибии худ ҳикояи қўтоҳ тартиб дихед ва хислатҳои неки онҳоро номбар кунед.

*Намуна:*

Ман бобои меҳрубон дорам. Номи ў Хуршеди Раҳимӣ аст. Вай як марди ҳалиму хоксор ва ҷаҳондида аст. Бобоям китобҳои шавқоварро бисёр хондааст. Ба ман дар бораи китобҳои хондааш ҳикоя мекунад. Ман бобоямро дўст медорам.

### 3. ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



**Машки 190.** Матнро хонед ва дар бораи Асосгузори сулху вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маълумот дихед.

Асосгузори сулху вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 5-уми октябри соли 1952 дар ноҳияи Данғараи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи дехқон таваллуд шудааст. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки пеши роҳи хатари нобудшавӣ ва парокандагии миллат ва давлатро гирифта, сулху вахдатро пойдору устувор намуда, бо корҳои азими созандагиаш эътибори сиёсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ афзун намояд.



Бо саъю талошҳои Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бузургтарин иншооти кишвар – роҳҳо, нақбҳо, корхонаҳои бузурги саноатӣ, неругоҳҳои барқи обии бузург ва хурд, хатҳои интиқоли барқ, мактабу боғчаҳо сохта шуда, бисёр корҳои дигари созандагию бунёдкорӣ идома доранд.

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои муҳимтарини ояндаи инсоният низ муносибати дурбинона ва ҷиддӣ дорад. Бо пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-юмро Соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005–2015-ро даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт» ва солҳои 2018–2028-ро даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои рушди усту-

вор» эълон намудааст. Айни ҳол аксари чорабиниҳои ҷаҳонию минтақавии вобаста ба об дар ҷаҳорчӯбай ҳамин даҳсола гузаронда мешаванд. Ин иқдоми Сардори давлат боиси ифтихору сарфарозии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст.

Бо қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 11-уми декабри соли 1999 ба Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



**Машки 191.** Номи неругоҳҳо, шоҳроҳҳо ва нақбҳои бузурги асрро, ки бо саъю талоши Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соҳта шудаанд, нависед ва дар хотир нигоҳ доред.

**Неругоҳҳои барқи обӣ:** Роғун, Санѓтӯда-1, Санѓтӯда –2

**Шоҳроҳҳо:** Душанбе – Қӯлоб – Ҳоруғ – Қулма,

Душанбе – Ҳуҷанд – Ҷаноқ,

Душанбе – Рашт – Лаҳш,

Душанбе – Ҷоҳтар – Ҷончи Поён.

**Нақбҳо:** Истиқлол, Шаҳристон, Озодӣ, Ҳатлон.



**Шеърро ифоданок ҳонед ва ҳамроҳи омӯзгор маънидод қунед.**

Чун ҳалқи холиқи мо ҳар сӯзи ҳам ҷудо шуд,

Бечо ба зери гардун барҷои мо зи ҷо шуд

Ҳарфи муҳаббати ту, ҳарфи зи вахдати ту

Бар ҷумла ҷони ҳаста монандай даво шуд,

Номи туро нависем, эй қаҳрамони вахдат,

Бо оби ноби тилло дар тоқи Қасри миллат!

Номус парчамат шуд, бас ёди нанг кардӣ,

Дар роҳи сулҳи миллат бо ҷанг ҷанг кардӣ.

Садҳо гирех қушодӣ, пайваста қалбҳоро,

Бо меҳр сад бағалро ҳолӣ зи санг кардӣ.

Номи туро нависем, эй қаҳрамони ваҳдат,  
Бо оби ноби тилло дар тоқи Қасри миллат!

Ҳар роҳи ту чу роҳи баҳти сафеди халқ аст,  
Неругаҳат чу барқи чашми умеди халқ аст.  
Чун марди ваҳдатовар ҳастӣ саодатовар,  
Ҳар рӯзи неки умрат рӯзи саиди халқ аст.

Номи туро нависем, эй қаҳрамони ваҳдат,  
Бо оби ноби тилло дар тоқи Қасри миллат!

Сад минбари баландат маъвои роз бodo,  
Иқболи халқи хешат, умри ниёз бodo  
Кӯтоҳ агар бигӯем, сӯйи саодати халқ  
Дастат дароз бodo, умрат дароз бodo!

Номи туро нависем, эй қаҳрамони ваҳдат,  
Бо оби ноби тилло дар тоқи Қасри миллат!

*Бозор Собир*



**Шеърро аз ёд қунед.** Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон боз қадом шеърҳоро медонед?



**Машки 192. Нависед ва дар хотир нигоҳ доред.**

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.



**Машки 193. Бо ибораҳои “Қаҳрамони ваҳдат”, “Қасри миллат”, “сулҳи миллат”, “марди ваҳдатовар” чумла тартиб дода нависед.**



**Машки 194.** Аз падару модаратон дар бораи корнамоиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бипурсед. Корнамоиҳои Пешвои миллатро бо се-чор ҷумла нависед.

## 4. МИРЗО ТУРСУНЗОДА



**Машки 195.** Матиро хонед ва дар бораи Мирзо Турсынзода маълумот дихед.

Мирзо Турсынзода 2-юми майи соли 1911 дар деҳаи хушманзари Қаратоги водии Ҳисор ба дунё омадааст. Турсынзода ҳамчун фарди фарҳангии фаъол ва мубориз дар навсозии Тоҷикистон ва тараққиёти адабиёту ҳунар дар ин сарзамин саҳми арзанда гузоштааст. Ӯ ба сифати муборизи ростини сулҳ ва дӯстии ҳалқҳо ба бисёр мамлакатҳои ҷаҳон сафар карда, аз минбарҳои баланди байналмилалӣ суханронӣ карда, ҳалқи тоҷикро чун миллати сулҳпарвар, башардӯст ва фарҳангию хирадманд ба оламиён муаррифӣ намудааст. Шоир 24-уми сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе вафот кардааст.



Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон 7-уми майи соли 2001 ба фарзанди бошарафи ҳалқи тоҷик, Шоири ҳалқии Тоҷикистон, ходими намоёни ҷамъиятӣ Мирзо Турсынзода унвони олии «Ҷаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



**Шеърро ифоданок хонед ва маънидод қунед.**

### ДӮСТОНРО ГУМ МАКУН

То тавонӣ, дӯstonro gum makun,  
Dӯstoni mehrubonro gum makun.  
Dar ҷaҳon bе dӯst budan mушкиl ast,  
Mushkilosonkun kasonro gum makun.

Дўстро аз дўст, чонам, фарқ кун,  
 Дўсти пайванди чонро гум макун.  
 Чашмаи илҳоми мо халқ асту бас,  
 Халқи машҳури чаҳонро гум макун.  
 Зинати боғ аз гули хандон бувад,  
 Мисли гул хандонлабонро гум макун.  
 Дўст ояд, гарм дар оғӯш гир,  
 Расми хуби тоҷиконро гум макун.  
 Халқи олам дўст бо мо гаштааст,  
 Ваҳдати халқи чаҳонро гум мақун.

*Mирзо Турсунзода*

**мушкилосонкун қасон** – одамоне, ки дар лаҳзаи душвор ба ёрӣ меоянд

**хандонлабон** – одами чеҳраҳандон



Расми хуби тоҷикон чӣ будааст?  
Шоир бо навиштани ин шеър чиро ба мо талқин мекунад?



Шеърро аз ёд кунед.



**Машки 196.** Машки имло. Чор мисраи шеърро бонавбат ба ҳамдигар хонед ва нависед. Дафтарҳои худро иваз карда, бисанҷед. Агар ғалатҳо бошанд, фахмонда ислоҳ кунед.



**Машки 197.** Ибораҳои сутуни якум ва дуюмро хонед ва нависед. Онҳо чиро ифода мекунанд?

одами чеҳраҳандон	дўстони меҳрубон
дуҳтари абрӯкамон	марди накуном
ракқосаи хушхиром	писари болаёқат

Одамон хусни зохирӣ ва ботинӣ доранд.

Хусни зохирӣ: *одами чеҳраҳандон, қади баланд, қади паст, мӯйи сиёҳ, ҷаими кабуд, рӯйи зебо.*

Хусни ботиниро хислат низ мегӯянд, ки ҳам мусбат ва ҳам манғӣ мешавад. Одам ҳам хислатҳои мусбат, ҳам манғӣ дорад. Хислатҳои мусбат: *дуҳтари зирак, писари ҷасур, одами ҳайрҳоҳ.*

Хислатҳои одамонро аз рӯйи амал (гуфтору кирдор) муайян ме-кунанд. Масалан, агар одам дурӯғ гӯяд, ҷанҷол бардорад, танбалӣ кунад, мегӯянд, ки вай одами бад аст.

Агар одам рост бигӯяд, ба одамон ёри расонад, кор кунад, мегӯянд, ки вай одами хуб аст.



### **Машқи 198. Ибораҳоеро, ки ҳусни зохирӣ ва ботиниро ифода мекунанд, муайян карда, дар ду қатор нависед.**

Дуҳтари зебо, рафтори дуруст, бачаи доно, шахси меҳнатдӯст, мижгони сиёҳ, қомати рост, абруи ҳамида, одоби ҳамида, сухани нек, ҷеҳраи зебо,

*Намуна:*

Ҳусни зохирӣ: дуҳтари зебо, ...

Ҳусни ботинӣ: рафтори дуруст, ...



### **Машқи 199. Ибораҳоеро, ки хислатҳои хуб ё бадро ифода мекунанд, муайян карда, дар ду қатор нависед.**

Шахси дурӯғгӯй, одами ростгӯй, модари меҳрубон, пи-сари ҷанҷолӣ, падари ғамхор, марди кордон, марди танбал, шахси ҳабаркаш, дуҳтари китобдӯст, одами бетамиз.

*Намуна:*

Хислатҳои хуб: одами ростгӯй, ...


Хислатҳои бад: шахси дурӯғгӯй, ...

## 5. НУСРАТУЛЛО МАХСУМ



**Машқи 200.** Матиро хонед ва дар бораи Нусратулло Махсум маълумот дихед.

Нусратулло Махсум 1-уми июли соли 1881 дар деҳаи Чашмаи Қозии ноҳияи Рашт дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Ҷасорату матонати Нусратулло Махсум аз давраи дар роҳбарияти ҳокимиияти Бухорои Шарқӣ буданаш баръало эҳсос шуд. Талошҳои пайиҳами ў ва чанд тан сарсупурдагони миллат боис шуд, ки моҳи октябрини соли 1929 Тоҷикистон Ҷумҳурии ҳафтуми Иттиҳоди Шӯравӣ эълон шуд.



Дар ҳамон солҳо бунёди як қатор иншоотҳои муҳим, ки дар пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе сурат гирифт, ба маҳорату ҳунари роҳбарӣ ва сиёсати давлатдории ў алоқаманд аст. Соҳтмони аввалин фурудгоҳ, вокзали роҳи оҳан ва ғайра аз ҳамин қабиланд. Саҳми Нусратулло Махсум дар бунёди соҳторҳои давлати Тоҷикистон қалон аст. Ў дар корҳои ободонии ноҳияҳои водии Ваҳшу Ҳисор, ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, вилоятҳои Бадаҳшону Суғд ва гурӯҳи ноҳияҳои водии Рашт ҷонбозиҳо кардааст.

Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон 27-уми июни соли 2006 ба фарзанди барӯманди ҳалқи тоҷик Нусратулло Махсум (Лутфуллоев Нусратулло) барои фаъолияти бунёдкоронаи давлатӣ ва хизматҳои бузург дар поягузории истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



## **Машки 201.** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни чумлаҳои ҳар қаторро муқоиса кунед. Ҳаммаънои қалимаҳои ишорашудаи сутуни якумро аз сутуни дуюм муайян кунед.

1. Ӯ хондани осори **классикон**-ро дўст медошт.
2. Падар бо даст ишора кард, ки **тавакқуф** кунад.
3. Забономӯзӣ барои **сайқал додани** донишҳо ба Нусратулло дарҳои навро кушод.
4. Хондани китобҳо бо забонҳои дигар ҷаҳони маънавии Нусратуллоро боз ҳам **фароҳтар** мекард.
1. Ӯ хондани китобҳои устодони барҷастаи адабиёти форсу тоҷикро дўст медошт.
2. Падар бо даст ишора кард, ки ист кунад.
3. Забономӯзӣ барои такмил додани донишҳо ба Нусратулло дарҳои навро кушод.
4. Хондани китобҳо бо забонҳои дигар ҷаҳони маънавии Нусратуллоро боз ҳам васеътар мекард.

*Намуна:*

**Тавакқуф** кунад – истад.



**Матнро хонед ва дар бораи Нусратулло Махсум маълумот дихед.**

### **ПАНДИ ПАДАР**

Нусратулло аз хурдӣ дар кори саҳро ба падар ёрӣ месрасонд. Падар дар дил орзу дошт, ки ӯро илм биомӯзонад. Нусратулло акнун хонда метавонист ва ҳатти зебое дошт. Устодаш ба ӯ забони арабӣ омӯзонд. Ӯ хондани осори классиконро дўст медошт. Ҳар шаб баъди тайёр кардани дарсхо, Нусратулло достонеро аз «Шоҳнома» қироат мекард.

Рӯзе Нусратулло ин байтро хонд:

Ҳама сар ба сар тан ба қуштан дихем,  
Аз он беҳ, ки кишвар ба душман дихем.

Падар пиёлаи чойро ба дастурхон гузошта, ашки чашмонашро пок кард. Овози ларзону меҳрубононаи падар ба гӯши писар расид:

— Дидӣ, чӣ хел ниёгони мо барои ҳар қатра обу ҳар порча хоки Ватан ҷон фидо кардаанд. Онҳо миллати худро дӯст медоштанд. Ту ҳам бояд аз онҳо ибрат бигирӣ!

Падар аз хурдсолӣ дар дили Нусратулло шуълаи гарми меҳри Ватанро афруҳт. Ҷавон байти зеринро хонд:

Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,  
Ба дониш дили пир барно бувад.

Падар бо даст ишора кард, ки таваққуф кунад.

— Шитоб накун. Ба маъни шеъри шоир диққат дех. Ҳадафи шоирро фаҳмидӣ? Шоир мегӯяд, ки барои одам ду чиз аз ҳама заруртар аст. Аввал ақл, баъд дониш. Ту бояд ҳонӣ, шахси тавони миллат шавӣ,— мегуфт падар.

Аз ҳамон лаҳза дар дили Нусратуллои ҷавон ҳисси ватанпрастӣ, ҳудшиносии миллӣ бедор шуд. Зиндагии вазни мардуми деҳаро дид, соатҳо ба андеша фурӯ мерафт.

Рӯзе падар Нусратуллоро ба наздаш даъват кард:

— Баъди ду-се сол туро бояд ҳонадор кунам, vale қудратам намерасад. Ҳуб мешуд, ки ба Фарғона рафта, каме кор кунӣ.

Нусратуллои ҷавон бо чанде аз ҳамдехагон ба Фарғона рафта мардикорӣ кард. Баъд ба Қӯқанд рафта, дар корхонае ба кор даромада, коргар шуд. Дар ин ҷо дӯстони зиёде пайдо кард, забонҳои русӣ ва ўзбекиро омӯҳт. Забономӯзӣ барои фарогирии донишҳо ба Нусратулло дарҳои навро күшод. Ҳондани китоб ба забонҳои дигар ҷаҳони маънавии Нусратуллоро боз ҳам фароҳтар мекард. Ўакнун ҷаҳонро бо ҷашми дигар мединд. Силоҳи ў донишу хирад буд. Дар дилаш орзуи беҳтар кардани зиндагии мардум рӯз то рӯз шуъла мезад. Дастанҷамъӣ беҳтар аз танҳо кор кардан аст. Ҳуди ў ҳамеша такрор мекард: «Мушт беҳтар аз ангушт аст». Нусратулло Махсум умри худро дар талоши ободӣ, зинда нигоҳ доштани миллат сарф кард.

*Аз маҷаллаи «Саҳар»*

**осори классикон** – китобҳои устодони барчастаи адабиёти форсӯ тоҷик

**тавакқуф** – бозистодан, дар چое нигоҳ доштан

**фароҳтар** – васеътар



1. Падари Нусратулло чӣ орзу дошт?
2. Оё падар дар хондани Нусратулло ёрӣ мерасонд? Ҷӣ тарз?
3. Нусратулло қадом забонҳоро медонист?
4. Доностани забонҳои дигар ба ӯ барои чӣ лозим буд?
5. Нусратулло ҳамеша чӣ мегуфт?
6. Падараш ҳамеша бо ӯ китоб меҳонд. Оё падар ё модаратон бо шумо китоб меҳонанд?
7. Падараш ба вай фахмидани маъни чизи хондаро таъкид мекард. Шумо ҳам вақти хондан ба маъни калимаҳо диққат медиҳед? Ҷӣ тавр?
8. Нусратулло забонҳои гуногунро медонист. Шумо қадом забонҳоро медонед?
9. Акнун яке аз сабабҳои машхур шудани Нусратулло Махсумро гуфта метавонед?
10. Шумо ҳам ба хондани китоб меҳр доред?
11. Ба китобхонӣ меҳр доштанро чӣ хел мефаҳмединд?
12. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Аз матн ҷумлаҳоеро, ки ибораҳои «ҳати зебо», «шуълаи гарми меҳри Ватан», «шахси тавоно» доранд, нависед ва маънидод қунед.**



1. Мисраи «Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад...»-ро падари Нусратулло Махсум чӣ гуна маънидод кардааст?
2. Шарҳ диҳед:

«Нусратулло Махсум акнун ҷаҳонро бо ҷашми дигар мебид. Силоҳи ў донишу ҳирад буд. Дар дилаш орзуи беҳтар кардани зиндагии мардум рӯз то рӯз бештар шуъла мезад».

Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми ҳирад,  
Не бад-он ҷашм, к-андар ў нигарӣ.  
Ҳамчӯ дарёст в-аз нақуқорӣ  
Кишиғе соз, то бад-он гузарӣ.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

3. Мазмуни чор ҷумлаи охири матнро бо ҳикояи «Ангушт ва мушт» муқоиса кунед.



**Машқи 202.** Монанди намуна аз рӯйи амал хислатҳои Нусратулло Махсумро муайян кунед.

Ба ҷойи нуктаҳо дар ҷуфти ҷумлаҳои дуюму сеюм сифатҳои мувоғиқ гузошта нависед.

*Намуна:*

1. Нусратулло китоби бисёр меҳонд. Вай шахси китобдӯст буд.
2. Нусратулло чанд забонро омӯҳт. Вай шахси ..... аст.
3. Вай ҳамеша ғами дигаронро меҳӯрд. Ў шахси ..... аст.

Одамон хислатҳои хуб ва бад доранд. Меҳнатдӯстӣ, ростгӯйӣ, боодобӣ хислатҳои неканд. Танбалӣ, дурӯғгӯйӣ, беодобӣ хислатҳои бад мебошанд.

Хислати одамонро аз рӯйи амалашон муайян мекунанд.

*Масалан, Нусратулло аз ҳурдӣ дар кори саҳро ба падар ёрӣ мерасонд. (амал)*

*Вай шахси меҳнатдӯст аст. (хислат).*



**Машқи 203.** Монанди намунаҳои боло аз рӯйи амал (чӣ кор мекунад?) хислатҳои неки (чӣ хел?) чанд ҳамсинфи худро муайян кунед.

Кӣ?	Чӣ кор мекунад?	Чӣ хел хислат дорад?
Фарзона	китоби бисёр меҳонад.	Вай китобдӯст аст.
Фарҳод	ба ҳамсинфон ёрӣ ме-расонад.	Вай меҳрубон аст.



**Машқи 204.** Бозии «Кист он?» Шарти бозӣ: хонандагон бо навбат ба назди таҳтаи синф мебароянд ва амалҳои неки ягон шахсро номбар мекунанд. Масалан, як нафар мегӯяд, ки (*Ўндару модараширо эҳтиром мекунад...*) ва мепурсад: кист он?

Дигарон бояд хислати ин шахсро муайян кунанд ва бигӯянд (*Вай шахси боодоб аст*).



**Машқи 205.** Ба исмҳои сутуни якум аз сутуни дуюм сифатҳои мувоғиқ ёфта, нависед.

осмон	нарм
одам	сард
замин	бузург
барг	соғ
зимистон	гарон
бор	арғувонӣ

**1. Ба чойҳои холӣ қалимаҳои мувоғиқ гузошта, нависед.**

- А) Ту бояд хонӣ, шахси тавонои миллат ..., – мегуфт падар.  
 Б) Нусратулло хатти ... дошт.

## 6. ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР



**Машки 206.** Матиро хонед. Дар бораи Шириншоҳ Шоҳтемур маълумот дихед.

Шириншоҳ Шоҳтемур соли 1899 дар деҳаи Поршневи ноҳияи Шуғнон ба дунё омадааст. Падару модараш ба ғаллакорӣ машғул буданд. Вақте ки Шириншоҳ 8-9- сола буд, падару модараш вафот карданд. То дувоздаҳсолагӣ бо бародараш зиндагӣ кардааст.

Шириншоҳ Шоҳтемур аз чумлаи фаъолтарин муборизони роҳи озодиву истиқлолият ба шумор меравад. Ӯ дар аёми ҷавонӣ бо инқилобчиён ҳамроҳ шуда, аз онҳо дарси ватандӯстиву озодиҳоҳӣ ва адолатпарастиву инсондӯстӣ омӯхтааст. Шириншоҳ бо шарофати дониши мукаммал ва кордониву зирақиаш хеле зуд ба мақомҳои баланди роҳбарӣ расида, дар бунёдгузории пойдевори Ҷумҳурии Тоҷикистони Шӯравӣ саҳми бузург гузоштааст.



Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон 27-уми июни соли 2006 ба фарзанди барӯманди ҳалқи тоҷик Шириншоҳ Шоҳтемур барои фаъолияти бунёдкоронаи давлатӣ ва хизматҳои бузург дар поягузории истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.



1. Матни «Шириншоҳ Шоҳтемур»-ро хонед ва ҳаёти Шириншоҳ Шоҳтемурро бо ҳаёти Нусратулло Махсум муқоиса кунед. Ҷӣ монандӣ дар ҳаёти ҳар ду Қаҳрамони Тоҷикистон мебинед? Баён кунед.

2. Хислат ва амалҳои Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемурро муқоиса карда, дар диаграммаи Вени нишон дихед. Аҳаммияти муқоиса карданро дар ҳаёт мухокима на-моед.

3. Дар бораи аҳаммияти забономӯзӣ фикри худро баён кунед. Ҳангоми баён кардан ба меъёрҳои нутқи шифоҳӣ диққат дихед.



**Машки 207.** Монанди намуна аз рӯйи амал хислатҳои Шириншоҳро муайян кунед. Ба ҷойи нуқтаҳо дар ҷуфти чумлаҳои дуюму сеюм сифатҳои мувоғиқ гузошта нависед.

*Намуна:*

1. Шириншоҳ Шоҳтемур бисёр корҳоро ичро мекард. Вай шахси кордон буд.
2. Шириншоҳ Шоҳтемур чанд забонро омӯҳт. Вай шахси..... аст.
3. Шириншоҳ Шоҳтемур шабу рӯз кор мекард. Ӯ шахси ..... аст.

## БОБИ 6. ЗИМИСТОН

### 1. НАВИСАНДА ЗИМИСТОНРО ЧЙ ГУНА ТАСВИР МЕКУНАД?



Матиро хонед ва дар бораи нишонаҳои фасли зимистон маълумот диҳед.

#### САҲРОИ ПУРБАРФ

Роҳ хеле васеъ буд. Дар инроҳ тӯдаҳои барф набуданд, лекин ба ҷойи онҳо сар то сари роҳро, гӯё ки мумфарш карда бошанд, яҳи саҳти сиёҳчаранг пӯшонда буд.

Ду тарафи роҳ майдонҳои кишт, кӯлҳои обпарто, заҳқашҳо, чӯйҳо, ҷарҳо ҳамию пастиҳо, ва баландиҳо бо барф пур шуда, ҳамвор гашта буданд. Бар ҳар тараф, ки нигоҳ қунед, барфи дурахшони сафед ҷашматонро мебурд.

Дарахтони бед, гучум ва тут ҳам монанди зардолуҳои баҳорон шукуфта, шукуфазореро ба назаратон ҷилва мекарданд. Ҳайро, ки аз тарси ҳароб шудани ҷашм ин «шукуфазор»-ро бо серӣ тамошо кардан мумкин набуд.

Дар саҳро ҳеч ҷонзоде наменамуд, танҳо зоғҳои ало гурӯҳ-гурӯҳ барфбозӣ карда мегаштанд. Ҷунон ки мурғҳои ҳонагӣ ҳокбозӣ қунанд, онҳо ба сари синаашон ба барф хобида, бо панҷаҳояшон барфҳоро ба зери болҳояшон пош медоданд ва ба тариқе, ки мурғобиҳо сари ҳудро ба об фурӯ медиҳанд, инҳо ҳам сари ҳудро ба барф меғӯтонанд. Ҳомӯшии ин саҳрои пурбарфро танҳо қар-қари ҳамин зоғҳо халлдор мекард.

*Садриддин Айнӣ*

Гучум – дарахти сершоҳу барги сояфкан, ки сада як навъи он аст



**Машқи 208.** Расми манзараи зимистонро тасвир қунед. Мазмуни расмро бо ду-се ҷумла нависед. Аз қалима ва ибораҳои матн истифода баред.



**Машки 209.** Матиро бори дигар хонед. Бигүед, ки дар он сұхан дар бораи қадом душвориҳои фасли зимиston меравад?



**Машки 210.** Дар матн ибораҳоеро, ки нишонаҳои зимиstonро ифода мекунанд, ёфта, нависед.

*Намуна:* тӯдаҳои барф – Ҳар ҷо-ҳар ҷо тӯдаҳои барф буданд.



**Машки 211.** Ба қалимаҳои *васеъ*, *сафед*, *пастӣ*, *хонагӣ* қалимаҳои зидмаъно биёред.

Интихобан бо ду қалима аввал ибора, баъд ҷумла тартиб дода, нависед.

*Намуна:*

Васеъ – танг, роҳи васеъ – роҳи танг. Ҳавлии мо дар шафати роҳи васеъ ҷойгир буд. Мо аз кӯча бо роҳи танг сӯйи сахро мерафтем.



**Машки 212.** Дар мавзуи «Дар фасли зимиston аз чӣ эҳтиёт шудан лозим аст?» шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед.



**Машки 213.** Дар бораи манзараи зимиstonи маҳаллаи худ ҳикояи қӯтоҳ нависед.

## 2. ОЛИМ ЗИМИSTONRO ЧӢ ГУНА ТАСВИР МЕКУНАД?



**Матиро хонед.** Сабаби боридан ва сафед будани барфро шарҳ дихед.

### ЧАРО БАРФ САФЕД АСТ?

Барф чист? Дар фасли зимиston барфрезаҳои нозуки дурахшон ба рӯйи замину болои дараҳтон ва боми хонаҳо мерезанду мерезанд. Барф аз зарраҳаҳои яхкардаи об ба вуҷуд омадааст. Онҳо низ мисли борон аз абр меборанд, аммо шакли барф ба борон монанд нест. Борон аз қатраҳои

хурду калони об, барф аз яхпораҳои тунуки ба ҳам часпида иборатанд. Агар шумо донаи барфро аз наздик мушоҳида кунед, мебинед, ки он шаклҳои ачиби ниҳоят зебо дорад ва ба ситорачаи панҷ ё шашгӯша монанд аст.



Мехоҳед, фаҳмед, ки барф чӣ гуна пайдо мешавад?

Вақте ки ҳаво гарм аст, об аз рӯйи замин бухор шуда, хеле баланд, ба ҷое, ки ҳаво сард аст, мебарояд. Аз таъсирӣ сармои боло бухори об ба яхпораҳои хурд-хурд табдил мёёбад. Яхпораҳо ба ҳамдигар мечаспанд ва вазнин шуда, ба поён, ба рӯйи замин меафтанд. Дар ин вақт барф шакли муайяни зебо надорад. Ҳангоми ба замин афтидан ҳаво қанорҳои яхпора (барф)-ро ҳӯрда, гӯё онро шона мекунад ва донаи барф то ба рӯйи замин расиданаш шакли зебои ситорачаро мегирад.

Чаро ранги барф сафед аст?

Ҳар як донаи барф (ҳар як ситорачаи барфӣ) бетартиб болои ҳамдигар афтида, ковок, анбӯҳ шуда меҳобанд. Нури офтоб ё равшанини рӯз дар дохили зарраҳои барф пароканда мешавад ва ба ҳар тараф паҳн шуда, онро равшан (сафед) мекунад. Барои ҳамин мо барфро ба ранги сафед мебинем. Ҳамин тариқ, сафедии барф ба равшанини атроф вобаста будааст.



1. Дар фасли зими斯顿 кадом беморӣ бештар мушохида мешавад?
2. Аз зуком худро чӣ тавр эҳтиёт мекунед?
3. Дар роҳҳои пурбарф ва лағжонак чӣ тавр эҳтиёт мекунед?



#### **Машки 214. Калимаҳоро хонед. Онҳоро аз рӯйи намуна гурӯҳбандӣ кунед ва нависед.**

Сафед, нек, калон, тез, ҳилагар, ширин, маккор, зебо, оҳанӣ, сиёҳ, баодоб, васеъ, часур, талх, қаҷпо, қабуд, ҳурд, ғофил, сурҳ, ҳарис, пахтагӣ, тунд, гулобӣ, кӯтоҳ, ботамиз, турш, чӯбӣ.

##### **Намуна:**

Сифатҳои ифодакунандай ҳаҷм: калон, ...., ...., ...., ..., ....

Сифатҳое, ки аз чӣ соҳта шудани ашёро ифода мекунанд: чӯбӣ., ...., ....

Сифатҳои ифодакунандай ранг: сафед, ...., ...., ...., ....

Сифатҳои ифодакунандай маза: ширин, ...., ...., ..., ....

Сифатҳои ифодакунандай аломати ҳайвонот: маккор, ...., ...., ...., ....

Сифатҳои ифодакунандай хислати одамон: нек, ...., ...., ....



#### **Машки 215. Муайян кунед, ки сифатҳои зер аломати чихоро ифода мекунанд.**

**Намуна: сафед** – гули **сафед**, мӯйи **сафед**, пахтаи **сафед**, барфи **сафед**, ...

**калон** – хонаи **калон**, кӯчаи **калон**, ...., ...., ..., ....

**ширин** – ...., ...., ...., ..., ....

**зебо** – ...., ...., ...., ..., ....

**васеъ** – ...., ...., ...., ..., ....

**чӯбӣ** – ...., ...., ...., ..., ....

### 3. МАРОСИМИ «БАРФЙ»



— Манижа, ана зимистон ҳам фаро расид. Ҳамин ки барфи аввал борид, биё ба ягон кас «Барфй» нависем, — пешниҳод кард Бежан.

— Барфиаш — чӣ? Ман бори аввал мешунавам, — ҳайрон шуд Манижа.

— Ин як навъ бозӣ аст, ки одамон дар фасли зимистон бо ҳамдигар ҳазлу шӯҳӣ мекунанд.



#### Матнро хонед ва дар бораи маросими «Барфй» маълумот дихед.

Маросими «Барфй» яке аз анъанаҳои бостонии мардуми тоҷик ба шумор меравад, ки ба муносибати боридани барфи нахустин дар оғози фасли зимистон баргузор мешавад.

Кишоварzon дар фасли тирамоҳ пас аз ҷамъоварии ҳосил то фаро расидани фасли зимистон заминҳои киштро шудгор мекунанд, то ки замин барф ҳӯрда, дам гирад. Вақте замин дар зимистон ях мекунад, тухми алафҳои бегонаю ҳашароти зарапор мебошад. Бинобар ин, кишоварzon дар давраҳои қадим боридани барфи аввалинро истиқбол мегирифтанд. Онҳо паёми «Барфй» иншо намуда, онро ба ёру дӯстон ва хешовандону наздиқон мефиристоданд.

Дар номаи «Барфй» номи шахсе, ки ба ў паём мерасад, бояд саҳҳ навишта шуда бошад. Сарвари хонавода рӯзи боридани барфи аввал номаро дар киса пинҳон мекард ва бо баҳонае ба хонаи ягон дӯсташ мерафт. Номаро пинҳон дар хонаи дӯсташ монда, пас ба ягон нафари онҳо хабар дода, худаш мегурехт. Чунки агар дастгир мешуд, худаш талаботи навиштаашро ичро мекард. Дар номаи «Барфй» ҳоҳишу талабҳои шахси номабар бо шӯҳиҳои аҷоибу ширингуфтториҳои дилишиҳин баён мешуданд. Як намунаи номаи «Барфй» бо шеър навишта мешуд, ки чунин аст:



Зарра-зарра барф меборад сафед,  
Як зиёфат аз шумо дорам умед.  
Сандалиро гарм созед аз алав,  
Ширбиринчу мантуву оши палав.  
Кулчаҳои кунҷитии қуббадор,  
Себу ангури дилафрӯзу анор.  
Ҳофизи хушхону танбӯру дутор,  
Ною ғижак, ҷӯраҳои беғубор.  
Чормагзу тутмавизи соягӣ,  
Баҳри мо тайёр кун аз ҷӯрагӣ.

Баъд шахси номабар соҳиби хонаро аз овардани нома огоҳ карда, мегурехт. Соҳибони хона аз паси он шахс медавиданд. Агар ў ба дасти соҳибхона наафтад, талабҳояшро ичро мекарданд. Агар он шахс дур гурехта натавонаду ба дасти соҳибхона афтад, талаби қардаашро худаш ичро мекунад.

Маросими «Барфӣ»-ро мардуми тоҷик чун анъана ва бо-  
зии дилхушкунанда то ҳол баргузор мекунанд.

*Pӯзӣ Аҳмадов*

**иншо** – эҷод кардан, навиштан

**саҳех** – дуруст, дақиқ

**қуббадор** – гунбазмонанд



1. Маросими «Барфӣ» кай баргузор мегашт?
2. То фаро расидани зимистон кишоварзон чӣ кор ме-  
карданд?
3. Боридани барфи аввалро онҳо чӣ тавр пешвоз меги-  
рифтанд?
4. Шумо ҳам «Барфӣ» навиштаед?



**Машқи 216.** Хонед ва муайян қунед, ки дар ин «Барфӣ»-ҳо  
чиро умед мекунанд.

Зарра-зарра барф меборад сафед,  
Як зиёфат аз шумо дорам умед.

ё

Зарра-зарра барф меборад сафед,  
Мехрубонӣ аз шумо дорам умед.



**Машқи 217.** «Барфӣ» нависед. Ба ҷойи нуқтаҳо монанди на-  
мунаҳои боло хоҳиши худро бинависед.

Зарра-зарра барф меборад сафед  
..... аз шумо дорам умед.



**Машқи 218.** Бозии «Барфӣ». Шарти бозӣ чунин аст:

Як нафарро назди таҳтаи синф даъват карда, ҷашмо-  
нашро бандед.

Аз байни хонандагон интихобан як нафар баромада, ба  
дасти ӯ «Барфӣ» медиҳад.

Чашми нафари аввалро күшоед ва аз ў хоҳиш намоед, ки «Барфӣ»-и гирифтаашро хонад. Агар шахси барфинависро ёбад, чояшро ба ў медиҳад. Агар наёбад, як хоҳиши барфинависро ичро мекунад. Масалан, рақс мекунад.



**Машки 219** Аз матни «Маросими барфӣ» истифода карда қалимаҳои муқобилмаъноро ёбед.

оҳирин –

фоидаовар –

дур –

хунук –



**Машки 220.** Сифатҳои муқобилмаъноро нишон дихед.

Яке фарбех, дигаре ҳароб, яке дароз, дигаре кӯтоҳ, яке хушрӯ, дигаре безеб, вале моҳияти амалашон чун як себи дукафон ба ҳамдигар шабех аст.

Урун Кӯҳзод



**Машки 221.** Монанди дарси имрӯза барои ҳоҳару бародарон «Барфӣ» навиштанро машқ кунед.



**Матниро ҳонед ва дар бораи ҷаҳони Сада мълумот дихед.**

Ҷаҳони Сада ҳар сол дар даҳуми баҳмани солшумории ниёғони мо, баробар ба 30-юми январ ҷаҳони Сада гирифта мешавад. Аз рӯйи тақвими ҳалқӣ баъди поён ёфтани сардтарин рӯзҳои зимистон дар табиат тағйироте ба вуҷуд меояд ва ба қавли Абурайҳони Берунӣ, «Офтоб аз ҳонааш берун мебарояд ва ба баҳор майл мекунад». Дехқонон аз ҳамин айём ба корҳои кишоварзӣ омодагӣ мебинанд ва ин ҳолат

панчоҳ рӯзу панчоҳ шаб пеш аз ҷашни Наврӯз сурат ме-гирад. Аз ин рӯ, ин ҷаширо «Сада» гуфтаанд, ки маънояш адади сад аст.

Дар ин бора шоир Манучехри Домғонӣ гуфтааст:

Инак, биёмадаст ба панчоҳ рӯз пеш,  
Ҷашни Сада талоши Наврӯзи навбаҳор.

Шоир Фаррухии Сиистонӣ низ ба ин ишора кардааст:

Сада омад, ки туро мужда диҳад аз Наврӯз,  
Мужда бипазири бидех хильъату кораш битароз.

Дар ҷашни Сада дехқонон рӯз то бегоҳ оташ меафрӯ-занд. Ҳамагон дар гирди оташ ҷамъ шуда, раксу суруд меҳо-нанд. Аз ҳамин рӯз иборат дехқонон ба қиштукори баҳорӣ омодагӣ дид, боғу дараhtonро ба тартиб меоваранд. Ба заминҳо яхоб мемонанд, тухмии серҳосил ҷустуҷӯ ва барои қишиф омода мекунанд.

Ҷашни Садаро дар замони мо ҳам истиқбол мегиранд. Дар ин ҷаши мардум ҳар гуна озмунҳо ташкил мекунанд. Дехқонону боғдорон анъанаҳои гузаштагони худро идома медиҳанд.

*Аз маҷаллаи «Масъалаҳои маориф»*



1. Барои чӣ ин ҷаширо Сада мегуфтаанд?
2. Садаро кай ҷаши мегиранд?
3. Дар ҷандуми моҳи баҳман онро ҷаши мегирифтанд?
4. Дар замони пеш Садаро чӣ тавр ҷаши мегирифтанд?  
Дар замони мо ҷӣ хел ҷаши мегиранд?



**Машки 222.** Агар 30-юми январ ба 10-уми баҳман баробар бо-шад, якуми баҳман ба ҷандуми январ рост меояд? Ҳисоб ку-нед.



**Машқи 223.** Дәхқонон ба киштукори баһорӣ омодагӣ мебинанд. Шумо ба чӣ омодагӣ мебинед? Бинависед.

*Намуна.* Мо ба омадани меҳмонон омодагӣ мебинем.




**Машқи 224.** Ба ифтихори ҷаҳони Сада ҳамдигарро аввал шифоҳӣ, баъд ҳаттӣ табрик қунед.



**Машқи 225.** Машқи навиштани эълон. Доир ба баргузории ҷаҳони Сада эълон нависед.



**Машқи 226.** Ибораҳои зеринро дар дафтар, дар катакҳо мувоғиқ гузоред ва монанди он кроссворд тартиб дихед: *қӯҳи баланд, пуштаҳои сабз, манзараи гуворо, насими форам, оби соғ.*



## БОБИ 7. РАСМУ ОИНҲОИ МО

### 1. НИЯТИ НЕК



**Машқи 227. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни чумлаҳои ҳар қаторро муқоиса кунед. Хулосаатонро бигӯед.**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Вай бечуръатона гуфт.  | 1. Вай тарсида гуфт.                                     |
| 2. Офтоб аз паси қуллаҳои <b>сарба-фалаккашида</b> рух вонамуд. | 2. Офтоб аз паси <b>кӯхҳои хеле ба-ланд</b> рух вонамуд. |
| 3. Ба шумо панҷ дақиқа <b>фурсат</b> медиҳам.                   | 3. Ба шумо панҷ дақиқа <b>вакти муносиб</b> медиҳам.     |



**Матиро хонед ва бигӯед, ки чаро Шариф чумла нанавишт?**

Ин ҳодиса дар дарси забони модарӣ рух дод. Омӯзгор ба ҳар кас як-ду калима доду фармуд:

– Бо ҳамин калимаҳо чумла тартиб дихед. Ба шумо панҷ дақиқа фурсат медиҳам...

Панҷ дақиқа гузашт. Саид аз мизи якум дафтарашро гирифта, барҳест. Вай бечуръатона гуфт:

– Калимаи ман «**сарбафалаккашида**» аст, – ва чумлаашро хонд:

– Офтоб аз паси қуллаҳои сарбафалаккашида рух вонамуд.

– Бад нест, – розӣ шуд муаллима. – Қабул!

Навбати Маъмур. Маъмур дар паҳлуи Саид менишааст. Калимаи вай «**роҳ**» будааст.

– Кӯҳ ҳар қадар баланд бошад, боз ҳам аз сари худ роҳ дорад, – гуфт вай.

– Олӣ! – хитоб кард муаллима.

Навбати Шариф расид, аммо вай аз чой нимхез шуда буд, ки замин ларзид. Аввал шишаи тирезаҳо паст-паст садо баровард. Баъд замин саҳт такон хӯрд ва шишае ҷарангос-занон фурӯ рехт. Аз сақф пораҳои тунуки гаҷ ба сару рӯйи бачаҳо афтиданд...

– Ба берун! – дод зад муаллима ва давида рафту дари синфро кушод.

Аҳли синф бод барин ба долон ва аз он чо дар як мижа задан ба саҳни мактаб баромаданд. Ҳама рангпарида, хавотир менамуданд. Ҷанд духтарак гиристанд. Кадоме бехуш шуда буд. Омӯзгор ба рӯяш об зада, ўро ба худ овардан меҳост.

Ҷанд дақиқа гузашт. Замин дигар наларзид. Аммо касеро чуръати ба дарун даромадан набуд. Тарсу ҳарос аз вуҷуди бачаҳову омӯзгорон рафтан намехост...

Сарвари мактаб – Муродӣ эълон кард, ки боз даҳ-понздаҳ дақиқа мунтазир мешавем.

Ниҳоят барои давом додани машғулиятҳо иҷозат шуд.

Вақте ки бачаҳо ба дарсхона даромада, ба ҷойҳояшон нишастанд, муаллима озурдахотир, гӯё худ ба худ гуфт:

– Аҷаб кори нохуб шуд!

– Не, кори хуб шуд, – пиҷиррос зад Шариф ба гӯши ҳампартааш – Набӣ. – Ман ҳанӯз ҷумла наёфта будам. Агар замин намеларзид, баҳои «ду» мегирифтам.

– Калимаҳоят кадом? – пурсид Набӣ.

– «Ният» ва «дил», – ҷавоб дод Шариф.

– Навис, – гуфт Набӣ, – «Буздил бадният мешавад!»

*Азизи Азиз*

**фурсат** – вақти муносиб

**бечуръатона** – тарсида-тарсида

**кӯҳи сарбағалаккашида** – кӯҳи хеле баланд

**замин саҳт такон ҳӯрд** – замин саҳт ларзид

**ният** – қасд, азм, фикр, андеша, хаёл



1. Чаро Шариф ҷумла нанавиштааст?
2. Воқеа дар кучо рӯй дод?
3. Ин ҳодиса дар кадом дарс рух дод?
4. Омӯзгор ба хонандагон чӣ вазифа дод?
5. Саид чӣ хел ҷумла гуфт? Маъмур-чӣ?
6. Барои чӣ Шариф ҷумла нанавишт?

7. Ҳангоми заминларза хонандагон чӣ кор карданд?
8. Баъди ба дарсхона баргаштан муаллима чӣ гуфт?
9. Шариф чӣ ҷавоб дод? Чӣ тарз ҷавоб дод?
10. Маънои «ният» чӣ будааст?
11. Агар шумо мебудед, чӣ кор мекардед?
12. Ба мазмuni матн қадом сарлавҳа мувофиқ аст?
13. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



1. Мазмуни ҳикояро муфассал ва муҳтасар нақл кунед.
2. Дар нақши Шариф ва Набӣ бозӣ кунед. Ба оҳанги гуфтори онҳо риоя намоед.
3. Қадоме бехуш шуд. Муаллима ба рӯяш об зада ба ҳуд овардан меҳост. Агар хонандае дар назди шумо бехуш шавад, шумо чӣ кор мекунед?



**Машки 228. Қоидаҳои рафторро ҳангоми заминларза хонед ва дар хотир гиред.**

#### **Қоидаҳои рафтор ҳангоми заминларза**

- аввал ҷойи бехатарро ёбед ва бинишинед;
- сар ва гарданро бо дастон пӯшонед;
- ба ягон ҷизи устувор такя намоед;
- нафаси чуқур қашида ором шавед;
- то ба охир расидани заминларза дар ҳамон ҷое, ки қарор доред, бимонед, агар дар дохили бино бошед, ба таги мизи устувор дароед, ҳудро аз тирезаҳо дурттар гиред, дар наз-ди кунҷҳои дарунии деворҳои асосӣ ва дарҳо паноҳгоҳ ҷӯед;
- агар дар берун бошед, кӯшиш кунед, ки ба ҷойи кушод бароед, ҳудро аз биноҳо, ҳатҳои барқ ва дараҳтон дур гиред;
- агар дар автомобил бошед, ба ҷойи кушод баромада, мошинро аз ҳаракат боздоред;
- агар дар кӯчаҳои танги шаҳр бошед, ҳудро ба ҷойи бехавф, аз биноҳои бисёрошёна дурттар гиред.

**Дар вақти заминларза аз амалҳои зерин даст қашед:**

- ба тарафи зинаҳо ва дарҳои баромад надавед;
- ба сўйи айвон надавед;
- аз айвон ё тиреза ба поён напаред;
- лифтро истифода накунед.

**Баъд аз заминларза чӣ бояд кард?**

- аз ашёи шикаста ва аз боло афтанда худро эҳтиёт кунед;
- дари ҷевонро эҳтиёткорона кушоед;
- хонаатонро аз назар гузаронед, агар дар дохили хона будан хатарнок бошад, ҳамаро берун бароред;
- ба ҳамсояҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд, ёрӣ расонед;
- аз ноқилҳои барқии афтида ё қубурҳои кандашудаи газ эҳтиёт шавед;
- барои аз назар гузаронидани хона аз ҷароғаки дастӣ ё ҷароғи нерудор истифода баред;
- ҷунбишҳои баъдинаро мунтазир бошед;
- ҳабарҳои радио ва телевизионро гӯш кунед
- агар оташро мушоҳида кардед, ҳудатон хомӯш кунед ё ба 01 занг занед.



**Машқи 229. Машқи имло. Ҷумлаҳои тартибдодай Саид ва Маъмурро бонавбат ба ҳамдигар бигӯед ва нависед. Дафтара-тонро бо шарикатон иваз карда, дурустии навиштро бисанҷед. Фалатҳои ҷойдоштаро фахмонда, ислоҳ кунед.**



**Машқи 230. Машқи «Худамро месанҷам».**

Забони модарӣ, бечуръатона, сарбафалаккашида, Маъ-мур, ҷаравгосзанон, рангпарида, озурдаҳотир.



**Машқи 231. Бо қалимаҳои машқи боло ҷумла тартиб дихед. Дафтарҳои худро бо шарикатон иваз карда, санҷед. Фалатҳои ҷойдоштаро фахмонда, ислоҳ кунед.**



### Машқи 232. Хонед:

- Калимаҳоят кадом? – пурсид Набӣ.
- «Ният» ва «дил», – ҷавоб дод Шариф.
- Навис, – гуфт Набӣ, – «Буздил бадният мешавад!»
- Агар шумо мебудед, бо калимаҳои «ният» ва «дил» чӣ хел ҷумла тартиб медодед? Нависед.



### Машқи 233. Ниятҳои некро номбар карда нависед.

*Намуна:* Бигзор ҳамеша сулҳ бошад.

## 2. ЭҲТИРОМИ ПАДАРУ МОДАР ВА КАЛОНСОЛОН



### Машқи 234. Матиро хонед ва бигӯед, ки барои чӣ мо бояд падару модарро эҳтиром қунем.

Падару модарро иззат кардан, онҳоро бузургу калон донистан, аз гуфтаи онҳо набаромадан, суханашонро рад накардан, ҳамеша дар ҳама кор ризои онҳоро ҷустан барои ҳар қас лозим аст. Падару модар дар тарбияти мо бисёр ма-шаққатҳо қашиданд ва ба хуни ҷигар парвариш намуда калон карданд. Ба синни ҳафтсолагӣ ба мактаб фиристоданд. Алъон мо дар мактаб меҳонем, ҳеч ғам надорем. Ҳӯроку пӯшёки моро онҳо тайёр мекунанд. Акнун моро лозим аст, ки қадри падару модарро донем, онҳоро бисёр иззат қунем, бе иҷозати онҳо коре нақунем. Агар ба коре иҷозат надиҳанд, «ҷавоб дихед» гуфта зӯр назанем, зеро ки кори нағзу бадро онҳо медонанд. Ба ҳар коре, ки онҳо ҷавоб надиҳанд, албатта заарнок аст.

*Садриддин Айнӣ*

**алъон – ҳоло**

Ҳафт сабаби эҳтиром кардани падару модарро аз матн муайян қунед.



### Машқи 235. Машқи имло. Ҷумлаи якуми матиро нависед. Дафтаратонро бо шарикатон иваз қунед. Ғалатҳои чойдоштаро муайян ва ислоҳ қунед.



**Машки 236.** Замира мегӯяд, ки ифлос накардани либос ҳам эҳтироми падару модар аст.

– Ба дарс бо тайёрии пухта омадан ҳам эҳтироми падару модар аст, – мегӯяд Фарзона.

Боз кадом корҳо нишонаи эҳтироми падару модар аст? Нависед.

Раҳим мегӯяд, ки дар қӯча сухани дағал нагуфтан ҳам эҳтироми падару модар аст.



**Машки 237.** Ҷумлаҳоро хонед. Дуруст ё нодуруст будани рафтторро муайян кунед. Дар дафтар танҳо рафтори дурустро нависед.

Рафтор	Дуруст	Нодуруст
Ман ҳар субҳ ба падару модарам салом мединҳам.		
Ман ба шахсони калонсол салом медиҳам.		
Ман ба падару модарам сухани рост мегӯям.		
Ман ба калонсолон сухани рост мегӯям.		
Ман ҳангоми салом додан ба калонсолон даст дароз мекунам.		
Ман ҳангоми салом бо калонсолон даст дароз намекунам, то онҳо даст дароз нақунанд.		
Ман дар автобус ба шахсони калонсол ҷой медиҳам.		
Ман ба калонсолон ёрӣ намерасонам, зеро онҳо ҳам фарзанд доранд.		
Агар калонсолон аз ман ёрӣ пурсанд, тайёр ҳастам, ки ба онҳо ёрӣ расонам.		
Ман ба падару модар ва калонсолон «шумо» гуфта муроҷиат мекунам.		



**Машки 238.** Дар бораи эҳтироми падару модар шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед. Меърҳои нутқи шифоҳиро ба эътибор гиред.



**Машки 239.** Ҳамроҳи ахли хонавода нишонаҳои эҳтиром кардани падару модар ва шахсони калонсолро муайян кунед ва рӯйхати нав тартиб дихед.

*Намуна:* 1. Ҳаргиз падару модарро наранҷонед.  
2.....

### 3. «ТУ» ВА «ШУМО»



Аз рӯи одоби тоҷикон, аксарияти мардум, дар вақти бо волидайн, бародару хоҳари калон, меҳмон, калонсолон, шахсони ношинос, роҳбар ва омӯзгор муроҷиат намудан, ҳатман «шумо» мегӯянд.

Фақат шахсони ҳамсинну сол, аз хурдӣ дар як чо калон-шуда ихтиёर доранд, ки «ту» ё «шумо» гуфта, ба ҳамдигар муроҷиат кунанд. Калонсолон ҳам нисбат ба хурдсолон «ту» гуфта муроҷиат менамоянд.

«Шумо» гуфта муроҷиат кардан маъни хушомад ё тарс надошта, балки ҳурмату эҳтироми яқдигарро ифода менамояд.

Каломи ширин, ахлоқи ҳамида, муносибати боодобона ба монанди насими саҳарӣ табъи шахсро хушу асабро ором мекунад.

Агар ба шахсе, ки ҳамеша «шумо» гуфта муроҷиат кардаанд, якбора калимаи «ту»-ро истифода баранд, табъаш хира мешавад. Ин гуна рафторро чун беэҳтиромӣ қабул мекунад. Ҳол он ки муроҷиаткунанда, мумкин аст, аз рӯи одат, нафаҳмида, ғайри ихтиёр «ту» гуфта бошад. Дар ин ҳолатҳо ҳафа шудан лозим нест, чунки дар баъзе лаҳҷаҳои мо «ту» гуфта муроҷиат намудан низ маъмул аст. Дар вақти сӯҳбат гоҳ бо калимаи «ту», гоҳ «шумо» муроҷиат намудан аз рӯи одоб нест.

Аммо ҳамеша қўшиш кардан лозим аст, ки бо меҳмон, калонсолон, шахсони ношинос, роҳбар, омӯзгор бо чонишни «шумо» мурочиат кунем. Зеро дар баробари шахсони номбурда истифода кардани калимаи «шумо» вазифаи ахлоқист.



1. Аз рўйи одоб мурочиат ба дигарон чӣ гуна бояд бошад?
2. Вақти мурочиат ба одам калимаи «шумо» чиро мефаҳмонад?
3. Калимаи «ту» ҳангоми мурочиат ба шахси калонсол чӣ таъсир мерасонад?
4. Дар маҳаллае, ки шумо зиндагӣ мекунед, ҳангоми мурочиат ба одам аз қадом ҷонишинҳо истифода мебаранд?
5. Шумо ҳангоми мурочиат ба калонсолон қадом ҷонишинҳоро ба забон меоред?
6. Баъд аз хондани матн андешаи шумо дар ин бора тағиyr ёфт ё не? Баён кунед.



#### **Машки 240. Ба чойи нуқтаҳо калимаҳои мувофиқ гузашта нависед.**

Шахсоне, ки «ту» гуфта мурочиат мекунем: ҳамсолон, ...

Шахсоне, ки «шумо» гуфта мурочиат мекунем: падар, ...



#### **Машки 241. Озмуни хушнависӣ. Бандҳои чоруму панҷуми матни «Ту» ва «шумо»-ро хушнависӣ кунед.**



#### **Машки 242. Дарси имрӯзаро бо аҳли хонавода муҳокима кунед. Ҳамроҳи онҳо мавридҳои истифодаи «ту» ва «шумо»-ро муайян кунед ва рўйхати нав тартиб дихед.**

*Намуна:*

1. Ҳамаи хурдсолон ба калонсолон «шумо» гуфта мурочиат мекунанд.
2. .....

## 4. ОДОБИ МЕҲМОНДОРӢ



**Машқи 243.** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни чумлаҳои ҳар қаторро муқоиса кунед. Хулосаатонро бигӯед.

1. Бе даъват даромада омаданд.	1. Бепарвоёна даромада омаданд.
2. Меҳмонон нақшаҳои барои моҳавфноктар қашидан гирифтанд.	2. Меҳмонон нақşaҳои барои моҳурхатар қашидан гирифтанд.
3. Дандон ба дандон монда оқибати кори ин меҳмонҳои азхудрафтаро мунтазир будам.	3. Тоқат карда оқибати кори ин меҳмонҳои азхудрафтаро интизор будам.
4. Духтарчаам ошуфтаҳолона пурсид.	4. Духтарчаам парешонхотир пурсид.

### ХОНА ДАР ХОНА

#### I



Онҳо қариб як моҳ аст, ки сокини хонаи моянд. Рости гап, бе ҳеч даъват даромада омаданду дигар ихтиёри рафтанд накарданд.

Ҳардуяшон ҳам базеб, хушандом, дӯстрӯ. Лекин як хислати ациб доранд: ҳамин ки нишастанд, ҳоҳ ба диламон ғунҷаду ҳоҳ не, бо ҳамдигар байтбарак мекунанд. Ман ҳарчанд забони онҳоро нафаҳмам ҳам, ба овози форам ва дилрабоҷон бодикӯат гӯш мекунам. Ҳис кардан мумкин аст, ки аз хониши онҳо оҳангӣ зиндагӣ, ҳаётдӯстӣ, оромиу осоиш ба гӯш мерасад. Дертар меҳмонон нақshaҳои барои моҳавфноктар қашидан гирифтанд.

#### II

Ба фикри онҳо, агар мо минбаъд, ба чое рафтани шавем, бояд дару тирезаро кушода монем. Охир, худатон тасаввур кунед, ки мо чӣ тавр дару тирезаи хонаро кушода, рафта мегавонем? Не, ин кори ношудани!

Лекин яке аз меҳмонон газаби маро дида, ба сўйи тиреза ишора кард. Ман фаҳмидам: ў гуфтан меҳоҳад, ки «Дарро қулф кунед ҳам, ақаллан даричаи тирезаро кушода монед!»

Хайр, агар меҳмон дарро монда, аз дарича медаромада бошад, ба инаш розӣ шудан мумкин. Даричаи тирезаро кушода мондам. Ҳамин тавр, дарича дари онҳо шуд.

Мо рафта-рафта ба ин кори меҳмонон ҳам одат кардем. Ягон соат наомада монанд, духтарчаам мепурсид:

– Дада, онҳо ба кучо рафтанд?

Як рӯз меҳмонон байни худ ким-чӣ хел аҳду паймон карданд, ки дар як кунчи хонаи мо хона созанд. Аҷабо! Ин чӣ гап-а? Наход меҳмон ҳамин хел шавад!

### III

Ҳарчанд асабҳоям таранг шуда бошанд ҳам, дандон ба дандон монда, оқибати кори ин меҳмонҳои азхудрафтаро мунтазир будам. Рӯзи дигар онҳо ба ноҳост ба кор сар карданд. Яке лой меовард, дигаре об. Хонасозӣ сар шуд. Аз як тараф газабам ояд, аз тарафи дигар ба меҳнатдӯстии онҳо қоил мешудам. Охир, яке лойро эҳтиёткорона ба кунчи хона мегузошт ва дигаре об оварда, онро андова мекард, сайқал медод. Дар тамоми муддати хонасозӣ, ки он қариб як моҳ давом кард, ман надидам, ки ба рӯйи қолин як гард хоку лой афтида бошад.

Меҳмонон пас аз буд шудани хона ба мо ҳарфе назада дар он зиндагӣ кардан гирифтанд.

Пас аз чанде меҳмонони мо – фароштурукҳо, бо оилаи худ кӯчида рафтанд. Духтарчаам ошуфтаҳолона пурсид:

– Дада, онҳо аз мо ранциданд?

– Не, наранциданд. Қоидаашон – ҳамин. Ба мамлакатҳои гарм мераванд. Хонаи онҳо ҳамчун нишонаи дӯстӣ дар хонаи мо бοқӣ хоҳад монд.

Бигзор, хонаи онҳо ҳеч гоҳ вайрон нашавад!

Ибодулло Файзуллоев

**мунтазир** – интизор  
**сайқал додан** – суфта кардан  
**дандон ба дандон мондан** – тоқат кардан  
**фароштурук** – парасту, достак  
**ошуфтахолона** – бо ҳаячон, парешонхотирона

1. Мазмуни ҳикояро муфассал ва муҳтасар нақл кунед.
2. Дар бораи одоби меҳмондорӣ мулоҳизаатонро баён кунед.
3. Дар нақши падару духтарча бозӣ кунед. Ба оҳанги гуфтори онҳо риоя намоед.
4. Дар бораи фароштурук ягон суруд сароед.
5. Расми фароштурукро тасвир кунед.
6. Дар бораи фароштурук маълумот дихед.



### **Машқи 243. Машқи имло.**

Сокини хонаи мо, хислати ачиб, овози форам, оҳанги зиндагӣ, тирезаи хона, даричаи тиреза, нишонаи дӯстӣ.



### **Машқи 244. «Дандон ба дандон монда, оқибати кори ин меҳмонҳои азхудрафтаро мунтазир будам», – мегӯяд соҳиб-хона.**

Боз дар қадом мавридҳо «дандон ба дандон монда, мунтазир шудам» мегӯянд?

Нависед.



### **Машқи 245. Аввал ҷумлаҳои сутуни якумро хонед. Бигӯед, ки чӣ фаҳмидед?**

Ҷумлаҳои сутуни дуюмро хонед. Акнун чӣ фаҳмидед?

Ҷумлаҳои сутуни якум ва дуюмро муқоиса кунед.

Ҷумлаҳои сутуни дуюмро нависед.

Моҳрӯ омадани меҳмонон дастархон орост.	Моҳрӯ то омадани меҳмонон дастархон орост.
Рустам донишгоҳ таҳсил мекунад.	Рустам дар донишгоҳ таҳсил мекунад.
Моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, дег шинӣ, сиёҳ шавӣ.	Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ.
Кӯча шахси ношинос мегузашт.	Аз кӯча шахси ношинос мегузашт.
Бобоям ман гул тухфа карданд.	Бобоям ба ман гул тухфа карданд.

Калимаҳои **ба, бо, то, аз, дар**-ро пешоянд меноманд. Пешоянҷо барои алоқаманд кардани калимаю ибораҳои ҷумла заруранд. Агар пешоянҷо набошанд, мо ба гуфтори ҳамдигар сарфаҳм намеравтем. Пешоянҷо аз калимаҳои дигар чудо навишта мешаванд.



### Машки 246. Аз рӯйи намуна ба саволҳо ҷавоб нависед.

Одамон дар **кучо** таҳсил мекунанд?

Одамон дар **мактаб, литсей, гимназия, коллеч, омӯзишгоҳ, донишкада, донишгоҳ** таҳсил мекунанд.

Шумо **бо кӣ** ҳӯрок меҳӯред?.....

Роҳ **то кучо** мебарад?.....

Шумо **аз чӣ** хурсанд мешавед?

Гулро **ба кӣ** тухфа мекунанд?.....



### Машки 247. Дарси имрӯзаро бо аҳли хонавода муҳокима кунед. Якҷоя рӯйхати одоби ба меҳмонӣ рафтаниро фикр карда, нависед.

*Намуна:*

1. Бе даъват ба меҳмонӣ нарав.

2. .....

## 5. ҲАР КАСЕРО БАҲРИ КОРЕ СОХТААНД



### Машки 248. Бозии «Бинго». Ҷадвали 4x4-ро тасвир карда, дар он номи 16 қасбро интихобан нависед.

Омӯзгор, навозанда, бастакор, ошпаз, бофанда, барзгар, мутриб, варзишгар, дуредгар, милиса, нонво, оҳангар, тарҷумон, муҳандис, нозири андоз, ронанда, ҳавонавард, соҳтмончӣ, барқҷӣ, дӯзанда, рассом, андовагар, табиб, агроном, дехқон, рӯзноманигор, наворбардор, муҳофиз, ҳамшираи шафқат, қаннод, кайҳоннавард, меъмор, китобдор, посбон.



### **Машқи 249. Монанди намунаи зер дар бораи панҷ қасбу кори гуногун маълумот дихед.**

Номи қасб	Чӣ кор мекунад?	Барои чӣ даркор аст?
Намуна:		
Омӯзгор	Хонандагонро таълим мебарҳад, тарбия мекунад.	Мо донову тавоно шуда, қасб меомӯзем.
Муҳандис	Тархи биноро мекашад	Мо дар биноҳои зебою барҳаво зиндагӣ мекунем.
Адвокат		
Дӯзанда		
Милиса		
Табиб		
Андовагар		



### **Машқи 250. Маҳсулоти зеринро аз рӯйи намунаи ҷадвал гурӯҳбандӣ қунед:**

Манту, анор, помидор, кулчақанд, сабзавоти тару тоза, санбӯса, сижкабоб, хурмо, кулча, карам, нок, нон, карамшӯрбо, гандум, шафттолу, картошка, афлесун, шалғам, оши палав, ширбериинч.

Боғбон	Нонво	Қаннод	Дехқон	Ошпаз
анор	кулча	кулчақанд	помидор	манту



### Машки 251. Махсулоти зеринро аз рӯйи намунаи ҷадвал гурухбандӣ қунед:

Табақи сафолӣ, зардӯзӣ, чӯроб, гӯшвор, коса, қолин, дар, даствона, кӯза, тиреза, бозубанд, болишт, тоқӣ, чӯбкорӣ, сабад, гулдӯзӣ, дарваза.

Заргар, кулол, кандакор, қашидадӯзӣ, бофанда.



### Машки 252. а) Дар мавзуи «Қасби дӯстдоштаи ман» аз рӯйи нақша ҳикоя нависед.

б) Ҳикояҳои худро бо ҳамсинфон иваз карда, ғалатҳоро ислоҳ қунед.

в) Ҳикояи худро хонед.

*Нақша:*

Номи қасби дӯстдоштаатон чист?

Чӣ кор мекунед?

Барои мардум чӣ манфиат меоред?



### Машки 253. Дарси имрӯзаро бо аҳли хонавода муҳокима қунед. Дар бораи қасби дӯстдоштаи худ ба онҳо ҳикоя қунед.

Монанди ҳикояи навиштаи худ (машки боло) дар бораи қасби падар, модар ё дигар аъзои хонавода ҳикояи кӯтоҳ (5–6 ҷумла) нависед.

## 6. ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ



### Матиро хонед ва ба саволҳо ҷавоб бигӯед.

Ҳунари чӯроббофии занони Бадаҳшон аз замонҳои хеле қадим оғоз ёфта, то имрӯз идома дорад. Ҷӯроббофӣ аз бофанда ҳунари баландро талаҷ мекунад.

Ҷӯробро ҳанӯз дар қарнҳои VII–VIII ба меҳмонони олимақом чун тухфа тақдим мекарданд. Ҷӯробҳои боftai ҳунармандони тоҷикро аз Бадаҳшон ба кишварҳои Чин, Покистон, Ҳиндустон мебурданд.



Намунаҳои ҳунари бонувони ҳунарманди Бадахшон дар осорхонаҳои Руисия, Олмон, Инглистон, Украина ва Беларус ба намоиш гузашта шудааст. Ҳунари баланди боғандагии бонувони Бадахшон донишмандони соҳаи фарҳангу ҳунар ва ҳунармандон, этнографҳоро дар ҳайрат мегузорад. Ҷӯробҳо дар шаклҳои гуногун бофта мешаванд: ҷӯроби кӯтоҳи то буҷулак, то зону ва аз зону боло низ мебофанд.

Ҷӯробҳоро асосан аз пашми гӯсфанд, бузи ангорӣ ва уштур тайёр мекунанд. Барои бофтани ҷӯроб танҳо мӯйи дар фасли баҳор тарошидаро истифода мебаранд, чунки сифати он баланд аст. Сараввал мӯйинаро бо химчай бед қӯфта мулоим карда, барои ресидан омода мекунанд. Баъди омода намудани мӯйина бо дастгоҳи ресандагӣ – ҷарҳи дастӣ ё бо ҷарҳи одии дастии «ҷалак» онро мересанд. Баъди омода шудани мӯйина, риштаҳоро бо рангҳои табиӣ ранг мекунанд. Барои ранг кардани риштаҳо аз рангҳои гуногуни табиӣ ба таври фаровон истифода мебаранд. Рангҳоро аз рустаниҳо, гули рустаниҳо ва решай дараҳтон тайёр мекунанд. Ҳунармандон ранги гулобиро аз рустанини рӯян, ранги зардро аз гули хӯҷ, ранги сурҳро аз решай гули хӯҷ, ранги зарди тиҷарро аз жогари зардолу ё дараҳти чормағз, ранги сиёҳро аз пӯстлоҳи чормағз омода мекунанд.

Дар байни ҷӯробҳо нақшу ниғори гуногун дида мешаванд, ки ба номашон хеле мувофиқанд. Масалан, аловгул, пари товус, синаи боз, ҷарҳгардонак, пайи гурба, пайи гург, пайи гунчишк, пайи мурғ, ноҳуни паланг, ҷашмак, гандумак, чапу рост, далқангул (кӯзагул) ва ғайра.

**бонувон** – занон

**қарн** – аср, садсола

**олимақом** – баландпоя

**этнограф** – олиме, ки урфу одат ва маданияти ҳалқҳоро меомӯзад, мардумшинос.

**рӯян** – гиёҳе, ки баргҳои нӯѓтез ва гулҳои зарди майдо дорад. Аз решай он моддаи сурхранге ҳосил мешавад, ки дар рангрезӣ ба кор меравад.



1. Ҳунари ҷӯроббофӣ дар Бадаҳшон аз кай оғоз ёфтааст?
2. Ҷӯробро аз мӯйинаи қадом ҳайвон омода мекунанд?
3. Ҷӯробҳо чӣ гуна нақшу нигор доранд?



**Машқи 254.** **Машқи имло.** Бадаҳшон, Чин, Покистон, Ҳиндустон, Афғонистон, Туркманистон, Русия, Олмон, Инглистан, Украина ва Беларус.



**Машқи 255.** Сарҳатти охири матнро нависед. Дикқат дихед, ки аломати вергул пас аз ҷиҳо гузошта шудааст?



**Машқи 256.** Ба ҷойи нуқтаҳо номҳои мувоғиқро ёфта, нависед.

- ... ва ... дӯсти ҷонӣ мебошанд.
- ..., ... ва ... ба қитобхона мераванд.
- ..., ..., ... ва ... хубии одамро нишон медиҳанд.



**Машқи 257.** **Машқи тартиб додани дастур.**

1. Паҳми бузро метарошанд.
2. Мӯйинаро бо химҷаи бед мuloим мекунанд.
3. Мӯйинаро мересанд ва ришта ҳосил мекунанд.
4. Риштаҳоро ранг мекунанд.
5. Бо риштаҳо ҷӯроб мебоғанд.



**Машқи 258.** Дарси имрӯзаро бо аҳли ҳонавода мӯҳокима қунед. Доир ба тарзи тайёр кардани ягон чиз дастур тартиб дихед:

*Намуна:*

Тартиби пухтани кулчақанд: 1. .... 2. ....

Тартиби соҳтани лонаи парандагон: 1. .... 2. ....

## 7. ЁДИ ВАТАН



1. Шумо асбоби мусиқии найро медонед?
2. Шакли он чӣ гуна аст?
3. Онро ҷӣ тарз менавозанд?
4. Вай ҷӣ гуна садо мебарорад?



## **Машки 259. Матиро хонед ва бо ҷавобҳои худ муқоиса кунед.**

Най рустаниест, ки танааш борик асту дарунаш – холӣ. Най ҷо-ҷо ҳалқабанд дорад ва дар соҳили рӯду ҷойҳои сернам мерӯяд. Най маъни дигар ҳам дорад: асбоби мусиқии нафасиест, ки аз ҷӯби дарунсӯроҳ сохта мешавад. Шумо доностан меҳоҳед, ки найи рустаний бо найи асбоби мусиқӣ чӣ алоқамандӣ дорад? Бисёр хуб!

Мо имрӯз матнеро меҳонем, ки ба ин суол ҷавоб мегӯяд.



## **Матиро хонед ва мазмунашро нақл кунед.**

Дар соҳили нонамоёни дарё найи қавӣ ва баланде рӯйид. Най ба хушӣ ва оромӣ зиндагӣ мекард ва дар миёни дӯстонаш бо вазидани насими нарм мерақсид.

Рӯзе найро аз бехаш буриданд. Ҳангоме ки аз байнӣ дӯстонаш чудо мешуд, дарди саҳте вайро фаро гирифт.

Пас аз муддате най худро дар коргоҳи санъатгаре ёфт. Марди санъатгар бо ҳилае дохили найро то пурра холӣ шудан тоза кард. Он гоҳ ба сӯроҳ кардани як тарафи най пардоҳт.

Мард дар болои най муддати зиёде кор кард, пора-пора аз он мебурид ва онро шаклу сайқал медод.

Ниҳоят марди санъатгар корашро тамом кард. Найи дурӯши канори дарё ба як найи борик ва дурахшанд табдил ёфт.

Мард найро ба лаби худ ниҳод ва ба навохтан оғоз кард. Солҳои зиёде гузаштанд. Мусиқии най машҳур ва мавриди писанди ҳамагон шуд. Аммо ӯ ҳаргиз натавонист, ки соҳили дарё – ватани худро фаромӯш кунад. Ҳар бор ки онро менавохтанд, орзу мекард, ки бо дӯстони азизаш дар соҳили дарё бошад.

*(Мазмун аз «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Балҳӣ)*



1. Най аввал дар кучо мезист?
2. Бо вай чӣ кор карданд?
3. Мусиқии най машҳури олам гашт, онро одамон гӯш карда ҳаловат мебурданд. Барои чӣ най, бо вуҷуди машҳур шуданаш соҳили дарёро ёд мекунад?
4. Барои чӣ най нола мекунад?
5. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



### **Машқи 260. Калимаҳоро аз рӯйи маъно гурӯҳбандӣ кунед.**

Дара, най, баланд, тоза кард, рӯйид, ў, мерақсид, дӯстон, табдил ёфт, санъатгар, борик, қавӣ, мусиқӣ, орзу мекард, дурӯшт, навоҳт, нарм, буриданд.

Исм	Чонишинҳои шахсӣ	Феъл	Сифат

Калима аз овозҳо иборат аст. Калимаҳо аз ҷиҳати маъно ва вазифаашон дар нутқ ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: мустақилмаъно ва ёридиҳанда.

Калимаҳои мустақилмаъно: қалам, нон, мо, шумо, рафтан, сафед, сурх ва ғайра. Ин калимаҳо ном, аломат ва амалу ҳаракатро ифода мекунанд.

Калимаҳои ёридиҳанда: *аз, бо, то, дар, ва, ки* ва ғайра. Инҳо калимаҳо мебошанд, ки барои алоқаманд кардани калимаҳои ҷумла хизмат мекунанд.

Калимаҳои **ба, аз, дар, то** пешоянд ва калимаҳои **ва, ки** пайвандак мебошанд.



### **Машқи 261. Бо таркибҳои «ба меҳмонӣ», «дар меҳмонӣ», «аз меҳмонӣ», «то меҳмонӣ» ҷумлаҳо созед ва мазмуни ҷумлаҳо ро муқоиса кунед.**



### **Машқи 262. Машқи имло. Сарҳати якуми матни «Ёди Ватан»-ро ба ҳамнишини худ хонед ва нависед. Дафтарҳоро иваз карда, санҷед. Ғалатҳои ҷойдоштаро ислоҳ кунед.**

## 8. МО ВА ОИНАИ НИЛГУН

**Матнро хонед ва ба суолҳои зери он ҷавоб ғӯед.**



Ҳамаи мо дар хонаамон телевизор (оинаи нилгун) ва мавҷгир (антенна) дорем. Ҳар рӯз мо телевизор тамошо мекунем, радио ғӯш мекунем. Албатта, бо мақсади муайян тамошо мекунем. Масалан, ҳаловат мебарем, аз ҳабарҳои кишвари ҳуд ва берун аз он оғаҳӣ пайдо мекунем, чизро мемӯзем.



Барномаҳои телевизионӣ се хел мешаванд: иттилоотӣ, маърифатӣ ва фарҳангии фарогатӣ.

Барномаҳои *иттилоотӣ* дар бораи воқеаю рӯйдодҳои гуногуни Тоҷикистон ва ҷаҳон ҳабар медиҳанд. Барномаҳои *маърифатӣ* дар бораи олами атроф, илму техника, ҳодисаҳои табииӣ ва тарзи муоширати одамон маълумот медиҳанд. Барномаҳои *фарҳангии фарогатӣ* фильмҳои ҳунарӣ, тасвирӣ, консертҳо, намоишномаҳои бачагона ва озмунҳои гуногунро дар бар мегиранд. Тамошои телевизор ҳам қоида дорад. Қоидаҳои зеринро дар хотир гиред ва риоя кунед.

- Барномаҳои телевизиониро ҳатман ҳамроҳи аҳли ҳонавода тамошо кунед. Чизҳои нафаҳмидаatonро аз онҳо бипурсед.

- Телевизорро дар вақти муайян тамошо кунед.
- Асосан барномаҳои телевизиони «Баҳористон»-ро тамошо кунед. Шабакаҳои дигар барои қалонсолонанд. Барномаҳои шабакаҳои дигарро бо маслиҳати хонавода тамошо кунед.
- Аз телевизор ду-се метр дурттар бинишингдайдик.
- Ба як нуқта нигоҳ карда наистед.
- Ҳангоми таблиғот (реклама) чашмон бояд истироҳат кунанд.
- Ҳангоми хондану навиштан ва ҳўрдан тамошо кардани телевизор фоида надорад. Беҳтараш як корро кунед.

Дар хотир доред! Аз экрани телевизор нурҳои зарарнок паҳн мешаванд. Бисёр тамошо кардани он чашмони шуморо хира мекунад.

**Ин ачиб аст!** Ихтироъкори шотландӣ Ҷон Лочи Берд соли 1926 системаи телевизионии нахустинро намоиш дод. Он аз қуттии кухна, сихҳои чӯроббоғӣ, қуттии тунука ва фонуси велосипед соҳта шуда буд.



1. Кадом шабакаҳои телевизионии Тоҷикистонро медонед?
2. Тамошои барномаҳои телевизионӣ чӣ аҳаммият дорад?
3. Барномаҳои телевизионӣ чанд хел мешаванд? Кадомҳо?
4. Қоидаҳои тамошои телевизорро номбар карда метавонед?
5. Дуру дароз тамошо кардани телевизор чӣ зарар дорад?
6. Аввалин телевизор аз чӣ соҳта шуда буд?



1. Тарзи гуфтори наттоқон (барандагон)-и барномаҳои Муассисаи давлатии телевизиони қӯдакону наврасони «Баҳористон»-ро нишон дихед.

2. Тарзи сароидани сурудҳои бачагонаи барномаҳои «Баҳористон»-ро нишон дижед.

3. Мазмуни филмҳои тасвирии тамошокардаатонро нақл кунед.



### Машқи 263. Машқи «Худамро месанҷам».

Телевизор, телевизионӣ, барномаҳои маърифатӣ, фарогатӣ, хабарӣ, филмҳои ҳунарӣ, филмҳои тасвирӣ.



### Машқи 264. Фоида ва зарари тамошои телевизионро дар дӯқатор нависед.

*Намуна:*

**Фоида.** Мо бо хабарҳои ҷаҳон шинос мешавем. ....

**Зарар.** Дуру дароз тамошо кардани телевизор ҷашмро хира мекунад. ....



### Машқи 265. Дар бораи барномаҳои телевизион маълумот дода, аз рӯйи намунаи зер ҷадвалро пур кунед.

Номи барнома	Дар он сухан дар бораи чӣ меравад?	Кадом навъи барнома аст?
Бозиҳои варзишии «О-фа-рин!»	Қӯдакон аз рӯйи бозиҳои гуногуни варзиший мусобиқа мекунанд.	Барномаи фарҳангии фарогатӣ



### Машқи 266. Дар бораи барномаи дӯстдоштаатон аз рӯйи нақша ҳикояи қӯтоҳ нависед.

1. Номи барнома
2. Дар он сухан дар бораи чӣ меравад?
3. Барои чӣ он ба ман писанд аст?
4. Аз он ҷиҳо омӯхтам?



### Машқи 267. Бо аҳли хонавода дар бораи дарси имрӯза сухбат кунед. Ҳамроҳи онҳо «Қоидаҳои тамошо»-ро тартиб дижед.

*Намуна:* 1. Ман телевизорро пас аз ичрои вазифаи хона-  
й тамошо мекунам.

2. .....

## 9. КИТОБХОНА



**Матиро хонед ва дар бораи Китобхонаи миллии Тоҷикистон  
маълумот бидиҳед.**



### КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Китобхонаи миллии Тоҷикистон 20-уми марта соли 2012  
дар шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст.

Китобхона 40 толори хониш, 22 маҳзан, маҷлисгоҳҳо ва  
чопхона дорад. Дар китобхона беш аз 10 миллион нусха китоб  
ва дигар маводди хаттӣ нигаҳдорӣ мешаванд. Бинои нави ки-  
тобхона 167 метр дарозӣ ва 52 метр баландӣ дошта, аз чор қисм  
иборат аст.

Хонандагон метавонанд, аз рӯйи хоҳиш ва қасб аз то-  
лорҳои китобхона истифода намоянд.

Дар толори маҳсус китобҳои гуногун ба намоиш гу-  
зошта мешаванд. Дар толори матбуоти даврӣ рӯзномаву  
маҷаллаҳо нигоҳ дошта мешаванд.

Дар Китобхонаи миллӣ марказҳои фарҳангии якчанд  
кишварҳои дунё таъсис ёфтааст. Онҳо китобу нашрияҳои худ-

ро барои хондан пешкаш намуда, чорабиниҳои гуногун ме-гузаронанд. Марказҳои фарҳангии Амрико, Маркази иттилоотии Олмон, Бахши фарҳангии Эрон, Маркази фарҳангии Чин, Маркази фарҳангии Корея китоб ва рӯзномаву маҷаллаҳоро бо забонҳои инглисӣ, олмонӣ, форсӣ, чинӣ, кореягӣ барои истифода пешниҳод мекунанд. Ин марказҳо дар бораи кишвари худ маҳфилҳо ташкил мекунанд.

маҳзан – хазина



**Машқи 268.** Машқи имло. Сарҳатти охири матиро бонавбат ба ҳамнишинатон бигӯед ва нависед. Дафтарҳои худро бо ҳамдигар иваз карда, ғалатҳои ҷойдоштаро муайян ва онҳоро ислоҳ кунед.

**Машқи 269.** Китоби дарсӣ ва бадеиро муқоиса карда, монандӣ ва фарқи онҳоро дар диаграммаи Венн нишон дихед.



**Машқи 300.** Рӯзнома ва маҷалларо муқоиса карда, монандӣ ва фарқи онҳоро дар диаграммаи Венн нишон дихед.



**Машқи 301.** Монанди намунаи зер шарҳи қалимаҳоро нависед.



Калима	Шарҳ
Китобхонаи миллӣ	Китобхонаи миллии Тоҷикистон қалонтарин китобхонаи кишвар буда, дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Он беш аз 10 миллион нусха китоб ва толору шуъбаҳои зиёд дорад.
Китоби дарсӣ	
Китобҳои бадеӣ	
Рӯзнома	
Маҷалла	



**Машқи 302.** Бо таркибҳои «ба китобхона», «дар китобхона»,

«аз китобхона», «то китобхона» чумлаҳо созед ва мазмуни онҳоро муқоиса кунед.



**Машқи 303.** Рӯйхати китобҳои хондаатонро мувофиқӣ тартиби алифбо нависед.

*Намуна:*

Азизи Азиз. «Агар дӯстат туро нафаҳмад...» – Душанбе, 2012.

## 10. ТЕАТР



**Машқи 304.** Матнҳоро муқоиса кунед.

<p>Падару модар гапҳои чандин бор гуфтаашонро бори дигар такрор карданд:</p>	<p><b>Падару модар:</b> Писарам, аз кӯдакҳо ҳам эҳтиёт шав! Баъзеи онҳо аз гурба ҳам бадтаранд! Агар бачае ҳам шуда, санг ё қулӯхеро аз замин гирифтани шуд, фавран парвоз кун, шунидӣ, писарам?</p>
<p>– Вале агар санг дар бағал ё кисаашон бошад-чӣ? – бо қунҷкобӣ пурсид Хурдӣ. – Оҳ ин бачаи яқрав! – гуфт модараш ғамгинона. – Аввал гапи маро то охир гӯш кун! Ана, бубин, ҳоҳарҳоят ва акаҳоят чӣ хел қобили гапдароянд. – Ҳамаи онҳо тарсончаканд! – гуфт Хурдича мағруронда. – Аз гурба метарсанд. Аз бачаҳои хурдсол, ки ҳанӯз биниашонро пок карда наметавонанд, метарсанд.</p>	<p><b>Хурдӣ (бо қунҷкобӣ):</b> Вале агар санг дар бағал ё кисаашон бошад-чӣ? <b>Модар (ғамгинона):</b> Оҳ ин бачаи яқрав! Аввал гапи маро то охир гӯш кун! Ана, бубин, ҳоҳарҳоят ва акаҳоят чӣ хел қобили гапдароянд. <b>Хурдӣ (мағруронда):</b> Ҳамаи онҳо тарсончаканд! Аз гурба метарсанд. Аз бачаҳои хурдсол, ки ҳанӯз биниашонро пок карда наметавонанд, метарсанд.</p>



**Матиро хонед ва дар бораи театр маълумот дихед.**

## **БИЁ, БА ТЕАТР МЕРАВЕМ**

Рӯзи шанбе буд. Падар ба фарзандон гуфт:

– Фарзандонам, тайёр шавед, пагоҳ ба театр меравем.

Хусноро гуфт:

– Театр чист?

Падар ҷавоб дод:

– Театр ду маъно дорад: 1) санъати намоиш додани асари драмавӣ дар саҳна, 2) биное, ки дар он асари драмавӣ ба намоиш гузошта мешавад. Театр биноест, ки дар он намоишномаҳо (спектакл, концерт, воҳӯриҳо) баргузор мешаванд. Намоишнома ҳамеша дар саҳна меғузарад, то ки тамошобинон онро баҳузур тамошо карда тавонанд. Дар саҳна ҳунармандон (актёрон) нақш бозӣ меқунанд.

Дар театр ҳунармандон дар нақшҳои гуногун бозӣ меқунанд. Онҳо ҳам дар нақши одамон ва ҳам дар нақши ҳайвонҳо бозӣ меқунанд. Ҳунармандон ба воситаи забон, ҳиссиёт ва имову ишора нақшофарӣ меқунанд. Ҳиссиёт ва табъи ҳунармандон вобаста ба нақш метавонад гуногун бошад: хурсандӣ, ғаму андуҳ, аз гиря то шӯхӣҳои пургулгула ва қаҳру ғазаб.

Ба ҷуз ҳунармандон дар театр кормандони дигаре ҳастанд, ки барои омода шудани намоишнома (спектакл) саҳм меғузоранд. Онҳо коргардон, пардозгар, равшанидиҳанда, ороишгар ва рассом мебошанд.



Театри давлатии лӯхтаки шаҳри Душанбе

Коргардон ба ҳунармандон тарзи гузоштани намоишнома, пасту баланд кардани овоз ва имову ишора карданро нишон медиҳад. Ороишгар саҳнаро оро медиҳад. Пардозгар барои ҳунармандон мувофиқи нақш сарулибос интихоб мекунад, ниқоб месозад ва сару рӯйи онҳоро рангу бор мекунад.

Театр ҳамчун санъат аз замонҳои қадим ба вучуд омадааст. Он аз ҷашни маросимҳои мардумӣ сарчашма мегирад. Дар аввал дар ин намоишномаҳо ҳама иштирок менамуданд. Бо мурури замон барои ин кор аз байни одамон шахсони боистеъоддро интихоб мекардагӣ шуданд. Оҳиста-оҳиста дар театр касбҳои нав пайдо шуданд: ҳунарманд, коргардон, пардозгар ва ғайра.

Тамошои театр монанди дигар ҷойҳои ҷамъияти одобу рафтори муайянро талаб мекунад. Сари вақт ба намоишнома омадан, дар вақти намоишнома бо овози баланд сухан накардан, толори театрро ифлос накардан, наранҷондани тамошобинон, дар ҷойи муайян нишастан қоидаҳои асосии театр мебошанд.

**асари драмавӣ** – асари бадеӣ, ки барои дар саҳнаи театр гузоштан навишта мешавад

**бо мурури замон** – бо гузаштани вақт

**саҳна** – чойи намоиш ва бозӣ дар театр



1. Театр чӣ маъно дорад?
2. Ҳунармандон дар кучо ҳунарнамоӣ меқунанд?
3. Ҳунармандон ба воситаи чӣ нақш меофаранд?
4. Ба ҳунармандон нақшбозиро кӣ ёд медиҳад?
5. Кӣ онҳоро оро медиҳад?
6. Дар театр қадом қоидаҳо бояд риоя шаванд?



1. Дар бораи театр маълумот дихед.
2. Дар нақши шахси ғамгин бозӣ кунед. Ба табъи ғамгиона сухан бигӯед.
3. Дар нақши шахси шоду хурсанд бозӣ кунед. Ба табъи шод сухан бигӯед, имову ишора кунед.
4. Дар бораи намоишномаи тамошокардаатон ҳикоя кунед.
5. Ҳаракати ягон ҳунармандро нишон дихед.



**Машқи 305. Матнро бори дигар хонда, ҷадвали зеринро пур кунед. (Ҷумлаҳоро дар дафтар нависед.)**

Муаллифи сенария	чӣ кор меқунад?	
Ҳунарманд		
Пардозгар		ниқоб месозад ва сару рӯйи ҳунармандонро рангубор меқунад.
Ороишгар		
Тамошобин		
Рассом		



### Машқи 306. Машқи «Худамро месанчам».

Театр, сахна, спектакл, ҳунарманд, тамошобин.



### Машқи 307. Дар сканворд калимаҳои ифодакунандай театрро муайян карда, дар дафтар нависед.

В	Д	П	Б	П	Г	К	Б	А	Х
Ч	А	А	Р	А	Й	Ҷ	Б	И	У
Ғ	В	Р	А	С	С	О	М	П	Н
Ҳ	Ж	Д	Е	М	Д	Н	Е	Ё	А
А	М	О	Р	О	И	Ш	Г	А	Р
Е	Г	З	З	Ғ	В	А	Б	О	М
Қ	Р	Г	Б	Л	Я	Қ	А	В	А
С	Т	А	М	О	Ш	О	Б	И	Н
Қ	О	Р	Г	А	Р	Д	О	Н	Д



### Машқи 308. Бо таркибҳои «ба театр», «дар театр», «аз театр», «то театр» ҷумлаҳо созед ва мазмуни онҳоро муқоиса қунед.

## 11. БИЁ, БА ОСОРХОНА БИРАВЕМ



### Машқи 309. Ба суолҳо шифоҳӣ ҷавоб дихед.



Оё ба Осорхонаи миллӣ (вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, мактабӣ) рафтаед? Кай? Ҳамроҳи кӣ? Дар он ҷо чиро дидед? Ба шумо бештар чӣ маъқул шуд? Барои чӣ?

**Матнро хонед ва дар бораи осорхона маълумот дихед.**

### ОСОРХОНА

Одамон дар хонаашон бозича, либос, расм, китоб ва дигар ашёе доранд, ки онҳоро дӯст медоранд. Ин ашё барои одамон ачиб, шавқовар ва зебо буда, онҳоро солҳои зиёд нигоҳ медоранд.



Баъзехо ба чамъ кардани тангаҳои қадима шавқу ҳавас доранд, баъзехо гирд овардани расм ё зарфу қолинҳои қадимиро дўст медоранд. Онҳо ашёи дўстдоштаи худро ба меҳмонон нишон медиҳанд. Дар бораи онҳо бо шавқу ҳавас сухбат мекунанд. Ин одат аз замонҳои қадим барои одамон анъана шудааст.

Одамони қадим ашёи гирдовардаашонро барои тамошо аввал дар хонаҳои хурд мегузоштанд. Сипас биноҳои калони маҳсус сохта, ашёи таърихи мегузоштанд, то ки одамони бисёртар онҳоро бубинад. Ҳамин тавр, аввалин осорхонаҳо пайдо шуданд.

Осорхона ҷоест, ки дар он ёдгориҳои таърихӣ, санъат, дастовардҳои илму техника нигаҳдорӣ ва омӯхта мешаванд. Онҳоро барои тамошо низ мегузоранд. Ба таври дигар, осорхона ҷоест, ки дар он ҷизҳои қадимӣ ва ачибу зебо: қӯзаҳои қадимӣ ва зарҳалий, расм, устухони фил, либос, пойафзол, яроқу аслиҳа ва намунаҳои асбобҳои техниکӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Ёдгориҳои таърихӣ ашёро мегӯянд, ки таърихи садсолаю ҳазорсола доранд. Ёдгориҳои санъат асарҳои барҷастаи ҳунарҳои кулолӣ, кандакорӣ, заргарӣ, наққошӣ, рассомӣ ва файраро дар бар мегиранд. Ба осори дастовардҳои илму техника намунаҳои аввалини техникии кишоварзию коргарӣ дохил мешаванд.

Осорхона барои чӣ даркор аст? Нигораҳои осорхона дар бораи тарзи ҳаёту рӯзгордорӣ ва ҳунарҳои зебои аҷдоди мо нақл мекунанд. Одамон ба осорхона рафта, дониши худро афзун мегардонанд. Бисёр ашёро мебинанд, ки дар ҳаёти ҳаррӯза дида намешаванд. Одамон бо ҷашми худ мебинанд, ки аҷдодони мо чӣ гуна зиндагӣ мекардаанд, чӣ хел либос мепӯшидаанд, аз қадом асбобҳои рӯзгор ва яроқу аслиҳа истифода мебурдаанд.



Дар Тоҷикистон осорхонаҳо бисёранд. Машҳуртари ни онҳо Осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошад, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Он аз ҷаҳор ошёна иборат буда, беш аз 20 толори намоиш дорад. Ошёнаи аввали осорхона «Табитшиносӣ» ном дорад, ки дар он намунаҳои ашёи геологӣ, сарватҳои зеризаминиӣ, олами набототу ҳайвоноти Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд. Ошёнаи дувуми осорхона осору бозёфтҳо, нигораҳо ва нақшу нигори замони қадимро дар бар мегирад. Ошёнаи сеюми осорхона намунаҳои осори давраи Сомониёнро дар бар гирифта, ошёнаи чорум осори асри 20, яъне даврони шӯравӣ ва замони истиқлоли Тоҷикистонро намоиш медиҳад. Ҳамчунин, дар қабати ҷаҳоруми осорхона толори маҳсусе ҳаст, ки тухфаҳои дар муддати 20 соли охир ба Президенти Тоҷикистон тақдимшуда нигаҳдорӣ мешаванд.

Даромадгоҳ ва саҳни бинои Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо мӯҷассамаҳои Куруши Кабир, Исмоили Сомонӣ, Абӯалӣ ибни Сино ва дигар ҷаҳору ҷаҳору таърихиву фарҳангии миллати тоҷик оро ёфтааст.

Тамошои осорхона тартибу қоида дорад. Дар осорхона

бо овози баланд гап задан мумкин нест. Роҳбалади осорхонаро бояд бодиқат гӯш кунед, то дар бораи нигораҳо маълумоти бештар пайдо кунед. Ба нигораҳои осорхона дастнарасонед.



1. Одамон дар хонаашон чиро нигоҳ медоранд? Барои чӣ?
2. Аввалин осорхонаҳо чӣ тавр пайдо шуданд?
3. Осорхонаҳо барои чӣ даркоранд?
4. Калонтарин осорхонаи Тоҷикистон чӣ ном дорад?
5. Дар ошёнаи якум чӣ ҷойгир аст? Дар ошёнаҳои дигар-чӣ?
6. Саҳн ва даромадгоҳи Осорхонаи миллӣ бо чӣ оро ёфтааст?



### **Машқи 310. Нигораҳои зеринро аз рӯйи намуна гурӯҳбандӣ кунед:**

Табақи сафолӣ, зардӯзӣ, қӯзапора, дастгоҳи ресмонобоғӣ, гӯшвори қадими тиллӣ, аввалин трактор, силоҳҳои қадимаи шикорӣ, чӯбкорӣ, сабад.

Ёдгориҳои таъриҳӣ	Ёдгориҳои санъат	Дастовардҳои илму техника
қӯзапора		



### **Машқи 311. Матнро бори дигар хонда, ҷадвали зеринро пур кунед. (Ҷумлаҳоро дар дафтар нависед.)**

Калима	Шарҳ
Осорхона	Осорхона ҷой ё биноест, ки дар он ёдгориҳои таъриҳӣ, санъат ва дастовардҳои илму техника нигоҳ дошта мешаванд. Онҳоро олимон меомӯзанд. Ёдгориҳоро ба маърази тамошо мегузоранд.

Ёдгориҳои таърихӣ	
Ёдгориҳои санъат	
Дастовардҳои илму техника	



**Машки 312.** Ба тарзи навишти калимаҳои *ашё*, *ёдгорӣ*, *ёфтан*, *Сомониён*, ошёна диққат дихед. Боз қадом калимаҳо бо ҳарфи «ё» навишта мешаванд. Нависед.



**Машки 313.** Бо таркибҳои *ба осорхона*, *дар осорхона*, *аз осорхона*, *то осорхона* чумлаҳо созед ва мазмуни онҳоро муқоиса кунед.



**Машки 314.** Дарси имрӯзаро бо аҳли хонавода мухокима кунед. Аз онҳо дар бораи ёдгориҳои оилавӣ пурсон шавед. Аҳамияти нигоҳ доштани онҳоро пурсед ва ҳикояи хурд нависед. (Дар ҳар оила аз падару модар, бобокалону модаркалон ягон ёдгорӣ нигоҳ медоранд ва он таъриҳдорад. Масалан, чойники қирмизии аз бобокалон меросмонда, расмҳои чандин даҳсола пеш, муҳраҳои сурхи модаркалон).

*Намуна.* Дар хонаи мо як чойники қирмизии калон ҳаст, ки дар болои ҷевон истодааст. Ин чойник аз бобоям ба модарам мерос мондааст...

## 12. ЗОДРӮЗ



1. Ба саволҳо шифоҳӣ ҷавоб дихед.
2. Зодрӯз чӣ маънно дорад?
3. Зодрӯзро кай ёдоварӣ мекунанд?
4. Шумо кай таваллуд шудаед?
5. Зодрӯзро чӣ гуна ёдоварӣ мекунад?
6. Ба ифтиҳори зодрӯз чӣ гуна дастурхон паҳн мекунанд?
7. Ба ҳамдигар чихо тухфа мекунанд?

## РҰЗИ ТАВАЛЛУДИ БИБІЙ (мухтасар)



Рұзи таваллуди бибиямон буд. Ману Барзу аз пагохай боз давутоз ва маслиҳат дорем, ки ба он кас чай тухфа кунем. Чизе, ки ман меҳоҳам, ба Барзу маъқул намешаваду чизе, ки Барзу меҳоҳад, ба ман.

Барзу мегүяд, ки ба бибиямон дастпұшаки чомашүйін ва собуну вазелин харида дихем.

Ман мегүям, ки як куртавори чит бихарем. Чити арzonакак, vale зебо, гулҳои ачоиб дошта бошад. Ман мединам, ки вай ба бибиямон бисёр маъқул мешавад. Ба ин фикри ман Барзу розй нашуд.



«Пуламон намерасад», – мегүяд ў.

Барои бибиямон, ба қавли Барзу, бо пule тухфа бихарем, ки аз меҳнати худамон бошад...

– Фарқаш чай, ин ҳам пули худамон-ку, – мегүям ба ў.

– Фарқаш калон, – мегүяд Барзу. – Як қисми ин пулҳоро худи бибиямон ба мо додагй-ку. Чай хел мешудааст, ки аз пули худашон чиз харида, ба худашон тухфа мекунем?

Гапи Барзу ҳам рост барин. Вале чай кор кунем?

– Хайр, ту чай фикр мекунй? Чай илоч? Мо-ку кор намекунем. Мактабхон ҳам неstem, ки баҳои чору панҷ гирифта, бигүем: «Ин барои Шумо – тухфа, бибичон!»

Вай китф дар ҳам кашида, мегүяд:

– Хайр, Шаҳноз, ту аз ман қариб ду сол калон, баъди як сол мактабхон мешавй, ягон фикр кун. Бибиям мегүянд, ки ақли духтар аз бачаҳо тезтар мерасад.

– Охир, ту ба таклифи ман розӣ нестӣ-ку? – мегӯям ман.  
– Ба ҳар ҳол пули дар пулдон будагӣ – пули худамон. Ҳамонро гирем ва чунон ки калонсолон мегӯянд, ҷон ҳалосу вассалом....

– Не! – гуфт Барзу. – Ёфтам.  
– Чиро ёфтӣ?  
– Илочи пул кор карданро!  
– Ҷӣ хел?  
– Гӯш кун, Шаҳноз. Дар хона шишаҳои холӣ бисёранд.  
Бурда мефурӯшем.

– Майлаш, – гуфтам ман, – фикри ациб.  
Ману Барзу шишаҳои холиро ба сумкаи калон андохта, ба дукони амаки шишаҳар бурдем. Вай пулашро ба мо дод...

Мо боз баҳсу мунозира кардем, ки чӣ бихарем. Баъд як собуни дастурӯйшӯйӣ, як шишаҷа атр ва як қуттӣ вазелин гирифтем.

Сипас ба даруни он як акси гул мондем.  
Мо шоду хурсанд ба хона омадем. Бибиям болои кати айвон нишаста, ҷӯроб метанид. Тухфаро мо оҳиста ба як ҷойи дилҳоҳ пинҳон кардем.

Бегоҳӣ ба хонаи мо меҳмонон омаданд. Ҳама бибиямонро табрик мекарданд. Ба бибиямон тухфаи бисёр оварданд. Мо ҳам тухфаи худро бурда додем. Бибиямон хурсанд шуда, моро бӯсиданд.

*Акобир Шариғӣ*



1. Ин ҳикоя аз номи шахси чандум баён мешавад?
2. Суҳан дар бораи зодрӯзи кӣ меравад?
3. Набераҳо ба бибӣ чӣ харидан меҳоҳанд?
4. Шаҳнозу Барзу шишаҳоро чӣ кор карданд?
5. Ба пули шишаҳо чӣ хариданд?
6. Агар шумо мебудед, чӣ кор мекардед?



1. Хонед ва муайян кунед, ки Шаҳноз ва Барзу чандсола-анд. Барзу гуфт:

– Хайр, Шаҳноз, ту қариб аз ман ду сол калонӣ, баъди як сол мактабхон мешавӣ, ягон фикр кун.

2. Дунафарӣ дар нақши Шаҳноз ва Барзу бозӣ кунед.



**Машқи 315.** Бозӣ: «Орзуи аз ҳама дарозтарин». Шарти бозӣ: орзухо, тухфаҳоеро, ки меҳоҳед дар зодрӯзатон бигиред, на-висед.



**Машқи 316.** Бо таркибҳои ба зодрӯз, дар зодрӯз, аз зодрӯз, то зодрӯз ҷумлаҳо созед ва мазмуни онҳоро муқоиса кунед.

*Намуна:* То зодрӯзи ман 22 рӯз монд.



**Машқи 317.** Ба муносибати зодрӯзи падару модар, хоҳару ба-родар ё дӯсти худ табрикнома нависед.

*Намуна:*

Падарҷони меҳрубон!

Шуморо бо зодрӯзатон табрик гуфта, хоҳони онам, ки ҳамеша сиҳату саломат бошед.



**Машқи 316.** Дар мавзуи «Агар ман як сандуқ пул ёбам, онро ба ҷӣ сарф мекунам?» ҳикояи хурд нависед. Ҳикояро ин тавр оғоз кунед:

Агар ман як сандуқ пул ёбам, як қисмашро барои .....  
(давом диҳед).


## БОБИ 8

### 1. ҚАДАМИ НЕКИ БАҲОР

Шеърро ифоданок хонед.

#### БАҲОРОН ШУД!

Ҳаво гарму  
Замин нарму  
Гулу себарга рақсон шуд.  
Баҳорон шуд!  
Баҳорон шуд!  
Табиат боз хандон шуд!  
Зи нав ҳар сўй  
Оби чўй  
Шитобон шуд, шитобон шуд.  
Ба васли гул  
Кунун булбул  
Зи хушнудӣ ғазалхон шуд,  
Баҳорон шуд!  
Баҳорон шуд!  
Саҳоб аз осмон  
Гаҳе фуррон,  
Гаҳе гирён  
Гурезон шуд, гурезон шуд,  
Кучое рафт, пинҳон шуд.  
Зи нав шамси чаҳоноро  
Дураҳшон шуд,  
Дураҳшон шуд,  
Чӣ хуш, фасли баҳорон шуд!  
Чӣ хуш, фасли баҳорон шуд!



Наимчон Назирӣ

саҳоб – абр  
шамс – офтоб



1. Чаро дар сарлавҳаи шеър аломати хитоб омадааст?
2. Дар шеър кадом нишонаҳои баҳор номбар шудаанд?
3. Чаро шоир «Гулу себарга рақсон шуд», «Табиат боз хандон шуд» гуфтааст?
4. Оё гулу себарга рақс мекунанд?
5. Табиат хандон мешавад?
6. Шоир чиро дар назар дорад?



**Машқи 317.** Машқи имло. Панҷ мисраи аввали шеърро бо-навбат ба ҳамдигар хонед ва нависед. Ғалатҳои ҷойдоштаро фаҳмонда ислоҳ қунед.



**Машқи 318.** Нишонаҳои баҳорро аз шеър ёфта, нависед.

*Намуна:*

Дар баҳорон ҳаво гарм ва замин нарм мешавад. Гулу себарга мерӯяд.

Ҳисоб қунед, ки ҷанд ҷумла навиштед? Ҳусусиятҳои ҷумларо номбар қунед.

Мисол,

1) Ҷумла аз калима ва ибораҳои алоқаманд ташкил мейбад.

2) Аввали ҷумла бо ҳарфи калон навишта мешавад.



**Машқи 319.** Шифоҳӣ дар бораи фасли баҳор ҳикоя тартиб дихед. Қаблан меъёрҳои ҳикояи шифоҳиро муҳокима қунед. Ҳикояҳои худро гӯед ва бо ҳамсинфон муҳокима қунед.



**Машқи 320.** Шеъри «Баҳорон шуд!»-ро аз ёд қунед. Ҳангоми қироат кардан ба оҳанги мувоғик риоя қунед.

## 2. ҶӢ МАНЗАРАИ ЗЕБО!



**Матиро ифоданок ҳонед.**

Сабзаҳои худрӯйи лаби ҷӯйчаҳо ва рӯйи рошҳо замини пурнами сиёҳтоби баҳориро тамоман пӯшонда буданд.

Сахро дар ин вақт ҳақиқатан дилрабо ва фараҳафзо буд. Сабзаҳо гӯё баҳмали сабзпате буданд, ки бар рӯйи сахро ба пешвози Наврӯзи дилафрӯз густурда шуда буданд. Ҳавои форами баҳорӣ бо бӯйи хуши сабзаҳои навхези атромез ба кас рӯҳи тоза ва шодмонии беандоза медод. Кас меҳост, ки даҳонашро қалон күшода, он насими диловези анбаромезро, то метавонад, фурӯ кашад. Парчаҳои абрҳои парокандай сафеду сурху зарду бунафштоб, ки дар ҳаво ҳаракат мекарданд, ба осмони кабуд зинати рангоранг медоданд ва сояҳои ҳудро бар замини сабзи якранг афканда, гӯё бартарии ҳаворо аз замин намоишкорона эълон менамуданд. Ҳулоса, замину осмон дар ҷӯши рангангезӣ буд ва табиат саргарм аз навхезӣ.

Дар рӯйи киштзорҳои тарабафзо такутози бачагони парандабоз тамошои дигар дошт: баъзе бачагон саъва, баъзеҳо зогча ва баъзе дигар соҷҳоро дар даст дошта, бо бозии ҳуд дар ҷӯшу хурӯш буданд. Ин парандагон дастомӯз шуда буданд, ки бо ишорат ва имои соҳибони ҳуд фармонбардорона ҳаракат менамуданд.

*Садриддин Айнӣ*



**рош** – канораҳои кишт, марза  
**густурда** – паҳнкарда  
**тарабафзо** – шодиовар  
**насими диловези анбаромез** – шаббодаи дилкаши хушбӯ  
**табиат саргарм аз навхезӣ буд** – ҳар лаҳза сабзаҳо мерӯйиданд ва замин сабзтар мешуд  
**ҷӯшу хурӯш** – ба авчи аъло, ба нуқтаи баланд расидани коре



1. Чаро дар сарлавҳай матн аломати хитоб гузашта шудааст?
2. Сабзаҳои худрӯй чиро пӯшонда буданд?
3. Саҳро чӣ хел буд?
4. Сабзаву майсаҳо ба чӣ монанд шудаанд?
5. Ҳавои форами баҳорӣ чӣ хел бӯй дорад?
6. Ҳавои форами баҳорӣ ба кас чӣ мебахшад?
7. Барои чӣ нависанда мегӯяд, ки одам меҳоҳад, даҳонашро кушода ин насими диловезро фурӯ кашад?
8. Чӣ гуна абрҳо дар осмон харакат мекарданд?
9. Абрҳо осмонро чӣ гуна оро медоданд?
10. Бачаҳо дар киштзорҳо чӣ кор мекарданд?
11. Дар матн кадом фасли сол тасвир ёфтааст?



**Машки 321.** «Бозӣ дар ҷӯшу хурӯш буд», – омадааст дар матн. Боз чӣ дар ҷӯшу хурӯш мешавад? Нависед.

*Намуна:*

Кор дар ҷӯшу хурӯш буд.



**Машки 322** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Монандӣ ва фарқи онҳоро бигӯед.

Абрҳои сафеду сурху зарду бунафштоб дар фазо харакат мекарданд.

Абрҳои сафед, сурх, зард ва бунафштоб дар фазо харакат мекарданд.



**Машки 323.** Монанди ҷумлаҳои машки боло ду ҷумла тартиб дихед.



**Машки 324.** Калимаҳои сабзаҳо, ҷӯйчаҳо, рошҳо, парчаҳо, абрҳо, сояҳо, киштзорҳо, бачагон, соҷҳо, парандагон-ро дар шумораи танҳо нависед.



**Машки 325.** Имлои эҷодӣ.

**Калимаю ибораҳо барои истифода:** сабзаҳои худрӯйи лаби ҷӯйчаҳо, замини пурнам, манзараи дилрабо ва фарҳафзо, ҳавои форами баҳорӣ, бӯйи ҳуши сабзаҳо, хурсандӣ, абрҳо, осмони кабуд, бачагон, бозӣ.



**Машки 326.** Хонед ва нависед. Бигӯед, ки нависанда барои тасвири манзараи баҳор аз қадом сифатҳо истифода карда аст. Агар ин сифатҳоро истифода намекард, оё тасвири ӯ фахмо мешуд?

Қад-қади ҷуйборҳо ва лаб-лаби киштзорҳо гулҳои хушрангу дилрабо мерӯиданд. Дар ҷариҳо ва саҳроҳо лолаҳои гуногунранги роғӣ мерӯиданду мешукуфтанд. Вале онҳо хурду заиф буданд. Барои ин ҳам мо онҳоро фақат тамошо карда, ба чиданашон ҷуръат намекардем.

*Mирсаид Миршакар*



**Машки 327.** Дар мавзуи «Чаро ман баҳорро дӯст медорам?» ҳикояи хурд нависед. Ҳикояро ин тавр оғоз кунед:

Ҳамаи фаслҳои сол зебоянд, аммо ман бештар фасли баҳорро дӯст медорам.

### 3. ДӮСТРӴЯКОНИ МОДАР



**Матиро хонед ва мазмунашро аз номи шаҳси сеюми танҳо нақл кунед.**

Он рӯз ману Шукуфа хеле хурсанд будем. Рӯзи офтобии баҳор буд. Пагоҳии ҷашни Наврӯз. Ман ба теппай аз ҳама баландтари пушти хонаамон баромада, бо тамоми овозам:

– Шу-ку-фа! Шу-ку-фа! – гӯён фарёд мекардам.

Аммо Шукуфа, гүё фарёди маро намешунида бошад, ба кори худ андармон буд. Ү алаф мечид. Модарам меугутанд, ки барои пухтани самбӯсаи алафӣ ҳафт хел алаф даркор. Турушаку қоқу, саримсоқу ҷағҷағ ва себарга дар ин ҷо беҳисоб буд. Пудинаи боғиро аз қад-қади ҷӯйбор пайдо кардем. Баъди чанде Шукуфа аз алафчинӣ сар бардошта:

– Ҷӣ ин қадар бехуда фарёду даводав дорӣ? Беҳтараш поёнтар фуромада, ба ман ёрӣ дех, – гуфта кор фармуд.

Ноилоч поён фуромадам. Шукуфа гулдастаро дида, магар аз гуфтааш пушаймон шуд, ки аз пешониам бӯсид.

– Лолаҷон, хоҳаракам, ту ҷӣ хел боақлӣ, – гуфта таърифам кард.

Мо алафҳоро ба халтаи латтагӣ андохтем.

– Ҳозир меравему то омадани модарам ҳама корҳоро анҷом медиҳем. Ту хонаҳоро рӯбучин мекунӣ, ман зуволаи самбӯсаро мегирам.

Мо дар ихтиёри худ беш аз се соат вақт доштем. Шукуфаи чаққонак дар ин муддат қариб тамоми корҳоро ба ҷо овард. Зирбаки ошро тайёр кард, самбӯсаи алафӣ пухт. Дастархон орост. Ман, албатта, дар иҷрои ин корҳо ба вай мадад расондам. Занги дарвоза моро аз омадани касе хабар кард.

Хоҳарам Шукуфа:

– Модарҷонам омаданд, модарҷонам! – гуфта тозон сӯйи дарвоза давид.

Аммо дар пушти дарвоза падарам меистоданд. Рости гап, аз сафари хидматӣ омаданашонро имрӯз интизор набудем. Мо аз омадани он кас шод шуда, қарсак задем. Падарам ҳам моро ёд карда будаанд. Ҳамаамонро ба оғӯш кашида, аз пешониҳоямон бӯсиданд. Падарам дар даст коғазпечи зебое доштанд. Маълум, ки тухфаи идонаест барои модарам.

Падарам хонаҳои рӯфта, хӯрокҳои бо ҳавас пухтаи Шукуфаро дида, хурсанд шуданд ва ба ҳамаамон оғарин гуфтанд.

Он бегоҳ модарам аз кор омада, хушҳол шуданд.

Баъд мо хама гирди миз нишаста, ошу самбӯсаҳои бома-заро нӯши чон кардем. Ман ҳам қандинаи пухтаамро рӯйи дастархон гузоштам. Бахтиёр лолаҳои аз кӯҳ чидаашро ба модарам дароз карда, бо зодрӯзашон ва ҷашни Наврӯз, ки ба як рӯз рост омада буд, табрик кард. Ман дидам, ки ин дам модарам гулҳои дasti додаракамро дида, гул-гул шукуфтанд. Дар ҷеҳраашон аломати ифтихору фараҳмандӣ падидор шуд.

(Аз маҷаллаи «Истиқбол»)



1. Хоҳарон чӣ ном доштанд? Бародарашон-чӣ?
2. Онҳо ба кучо ва барои чӣ рафтанд?
3. Онҳо аз алафҳои чидаашон чӣ пухтанд?
4. Фарзандон падарро чӣ тавр пешваз гирифтанд?
5. Падару модар аз чӣ хурсанд буданд?
6. Оё фарзандон аз кори кардаи худ розӣ ҳастанд?
7. Падару модар-чӣ?
8. Шумо ҳам ба корҳои хона ёрӣ мерасонед? Чӣ тарз?
9. Ба фикри шумо, хушбахтии падару модар дар чист?
10. Нависанда бо навиштани ин ҳикоя ба мо чиро таъкид мекунад?



### Машқи 328. Машқи «Худамро месанҷам!»

Турӯшаку қоқу, ҳалтаи латтагӣ



### Машқи 329. Номи симоҳои матнро нависед.

Симои якум: Шукуфа

Симои дуюм: .....

Симои сеюм: .....

Симои чорум: .....

Симои панҷум: .....



### Машқи 330. Хислатҳои симоҳои матнро шарҳ дихед. Ба ҷойи нуқтаҳо қалимаҳои ифодакунандай хислатро нависед.

Намуна: Лола – ёрирасон, ....

Шукуфа – .....

Модар – ....  
Падар – .....  
Бахтиёр – .....



### Машки 331. Ба саволҳо шифохӣ ҷавоб гӯед.

1. Агар касе амру фармон дихад, бо қадом оҳанг сухан мегӯяд?
2. Агар аз омӯзгор, падару модар ё ҳамсинфон чизеро пурсидани шавед, бо қадом оҳанг сухан мекунед?
3. Агар ҳодисаи дар кӯча дида ё шунидаро баён карданӣ шавед, бо қадом оҳанг сухан мекунед?



### Машки 332. Матнро ифоданок хонед. Ба оҳангӣ талаффузӣ ҷумлаҳо риоя қунед.

Баҳор, боз омадӣ?  
Биё! Марҳабо!  
Биё, акнун ман душмани ту наям.  
Баҳор, маро бубахш!  
Магар ёдат намеояд? Замоне буд, ки ману ту ҷангӣ шудем ...

Дар хона, мактаб ва кӯча шумо бо ҳамдигар дар ҳар боб сухбат мекунед. Чизеро мепурсед ё амру фармон медиҳед. Аз омадани шахсони наздик ва тамошои ҷизҳои ҳайратовар ба ҳаяҷон сухан мекунед.

Ҷумлаҳо аз рӯйи оҳангӣ гуфтор чор хел мешаванд: **Ҷумлаҳои ҳикоягӣ (ҳабарӣ)** – *Абр осмонро фаро гирифт.* **Ҷумлаҳои саволӣ** – *Чаро баргҳо зард мешаванд?* **Ҷумлаҳои хитобӣ** – *Зинда бод сулҳ дар рӯйи ҷаҳон!* **Ҷумлаҳои амрӣ** – *Синфро тоза нигоҳ доред!*

Дар охири ҷумлаҳои ҳикоягӣ аломати нуқта(,), ҷумлаҳои саволӣ аломати савол (?), ҷумлаҳои хитобӣ ва амрӣ аломати хитоб (!) гузошта мешавад.



### Машки 333. Аз матни «Дӯстрӯякони модар» бо хелҳои ҷумла мисол оварда, ба оҳангӣ онҳо риоя намуда хонед.



**Машқи 334.** Аз рўзнома ва маҷаллаю китобҳои бадей бо хелҳои чумла мисол оварда нависед.

Бо оҳанги мувофиқ хондани онҳоро машқ кунед.

#### 4. МОДАР



**Матнро хонед ва ба саволҳои зери он ҷавоб ёбед.**

Шабе модаре аз фарзанди худ об хост. Чун кӯзай об биёвад, модар ба хоб рафта буд. Фарзанд то бомдод кӯза дар даст рост истод. Бомдод оби кӯза дар дasti ўз сармо ях карда буд.



1. Дар матн сухан дар бораи кӣ меравад?
2. Модар аз фарзандаш чӣ ҳоҳиш кард?
3. Ин воқеа кай рух дод?
4. Фарзанд дар чӣ об овард?
5. Вақте фарзанд об овард, модар чӣ ҳол дошт?
6. Фарзанд хоби модарро дида чӣ кор кард?
7. Фарзанд то кай рост истод?
8. Ба оби кӯза чӣ ҳодиса рух дод?
9. Чаро модар аз оби овардаи фарзанд нанӯшид?
10. Кадом фасли сол буд?
11. Агар ба ҷойи фарзанд шумо мебудед, чӣ кор мекардед?
12. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Машқи 335.** Матни «Модар»-ро аввал ҳомӯшона хонда, ба хониши ифоданок тайёр шавед. Меърҳои хониши ифоданокро ба хотир биёред.

Ба нураш гарчи ин хуршеди ховар  
Фаро гирад ҷаҳонеро саросар,  
Намегардад валекин он баробар  
Ба ин пурқувватӣ бо меҳри модар.  
Фақат модар ба ҳар гармову сармо  
Ҳамеша бар сари гаҳвораи мо

Накарда мижа таҳ биншаста шабҳо  
Калон кард ў чу чон бигрифта дар бар.  
Вучудаш чун ба фарзанд аст пайванд,  
Варо хонад ба худ чону чигарбанд.  
Агар хоре халад бар пойи фарзанд,  
Дили модар шавад маҳзун муқаррар.  
Барои фикру ёди пурумедакаш,  
Барои хурмати мӯйи сафедаш,  
Ба чон ҳам хизмату хурмат кунедаш,  
Набошад то ки чашмаш ҳеч гаҳ тар.

*Аминҷон Шукӯҳӣ*

**хуршеди ховар** – офтоби шарқ  
**маҳзун** – гамгин



1. Ба меҳри модар чӣ баробар шуда наметавонад?
2. Дар шеър кадом заҳматҳои модар номбар шудаанд?
3. Барои хурмати модар чӣ бояд кард?



**Машки 335.** Матнҳои ба модар баҳшидаро муқоиса карда, дар диаграммаи Венн нишон дихед.



**Машки 336.** Баҳшида ба «Рӯзи модар» ҳамсифон, хоҳарон ва модару бибии худро аввал шифоҳӣ, баъд ҳаттӣ табрик кунед.

*Намуна:*

Модарҷони азизу ғамхорам!

Шуморо ба муносабати Рӯзи модар – 8-уми март табрик мекунам. Бароятон саломатӣ меҳоҳам.

Бо эҳтиром, писаратон – Бежан.



**Машки 337.** Баҳшида ба баргузории чорабинии идона эълон нависед.



## 5. ХОДИСАХОИ ФАСЛИ БАҲОР

**Машқи 337.** Ҷумлахоро хонед ва нависед. Маънини калимаҳои ишорашударо шарҳ дихед.

Дар доманаи кӯҳ кабки хушхиром лона дошт.

Девору сутунҳои чойхона **мунаққаш** аст.

Хуршед ба рӯйи гулу сабзаҳо **партавфишонӣ** мекард.



**Шеърро ифоданок хонед.**

### ТИРУКАМОН

Дирӯз баъди борон тирукамон баромад,  
Байроқи навбахорон партавфишон баромад.

Аз қатраҳои борон дар офтоби тобон  
Рухсора тар намуда, абрукамон баромад.

Бо рангҳои дилкаш, бо чехраи мунаққаш  
Ҳусни замин дамида, фавворасон баромад.

Аз кӯҳ то ба кӯҳе, аз дашт то ба даште  
Товуси хушхироми Ҳиндустон баромад.

Мурғи қафасшикаста аз банди зулм раста,  
Чун рамзи дӯстии халқи ҷаҳон баромад.

Кардам гумон, ки аз дил савти ҳазор манзил  
Чун мавҷҳои соҳил дар як замон баромад.

*Мирзо Турсынзода*

Хондед? Бисёр хуб. Дар шеър сухан дар бораи чӣ мера-  
вад? Он дар қадом мисраъҳо ифода ёфтааст?



**Машқи 338.** Матнро хонед ва мазмуни онро бо мисраъҳои се-  
юму чоруми шеъри «Тирукамон» муқоиса қунед. Сабаби ба-  
ромадани рангикамонро бигӯед.

Фаридуну Мехрафзо дар назди тиреза нишаста, бори-  
дани борони найсонро тамошо мекарданд. Талу теппаҳои  
гулзор гӯё зери борон оббозӣ мекарданд. Ногоҳ шамоли  
нимсарде вазид ва як қисми абрҳоро парешон кард. Як та-  
рафи осмон соғ шуд ва офтоби дурахшон нурафшонӣ кард.

Дар тарафи дигар борон мебориду меборид. Дар ҳамин вақт Мехрафзо дар уфук байни ду теппа рангинкамонро дид. Вай ба вачд омада, фарёд кард:

—Тирукамон баромад! Тирукамон!



Падар аз фарёди дұхтар ба ташвиш афтода, назди онҳо омад. Ү фарзандонро машғули тамошои тирукамон дид, ба онҳо ҳамроҳ шуд. Он тараф манзараи афсонавӣ намудор буд. Ба теппаю даштҳои гулпӯш, дараҳтони гарқи гул рангинкамон зебоии хосса зам мекард. Фаридун аз падар пурсид:

—Чаро тирукамон мебарояд?

Падар ба осмони нимсоғу нимабр ишора карда гүфт:

— Нурхой офтоб аз паси абрҳо ба сўйи замин ҳаракат на-муда, дар роҳ ба қатраҳои борон бархўрда, мешикананд ва рангҳо пайдо мешавад.



**Машқи 339. а) Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни онро бо мисраъҳои панҷуму шашуми шеъри «Тирукамон» муқоиса кунед.**

Тирукамон монанди камон аст. Дар он рангҳои сурҳ, норинчӣ, зард, сабз, кабуд, нофармон (нилобӣ), бунафш бо тартиб аз боло ба поён ҷой гирифтаанд.

б) Агар шумо рассом мебудед, тирукамонро чӣ тарз тасвир мекардед? Аз қадом рангҳо истифода мекардед? Расми тирукамонро тасвир қунед.



**Машки 340.** Матиро хонед, нависед ва бо мисраъҳои ҳафтум ва ҳаштуми шеъри «Тирукамон» муқоиса қунед. Шоир тирукамонро ба чӣ монанд кардааст? Дар бораи товус чӣ медонед? Дар бораи Ҳиндустон-чӣ?

Товус парандай зеботарини рӯйи замин аст. Парҳои рангоранги товус дили қасро мафтун менамоянд. Аз замонҳои қадим товусро барои зебу зинати багу бӯstonҳо истифода мекарданд. Макони зисти вай аслан Ҳиндустон аст. Хиромидани товус хеле зебо буда, ба шоирон илҳом мебахшад.



**Машки 341.** Шеъри «Тирукамон»-ро аз ёд қунед ва бо оҳанг сароед.

Барои сурудан чиро бояд ба эътибор гирем?

- Қадом калима ё ибора нофаҳмост?
- Тамдиidi онро чӣ гуна бояд ичро кард?
- Ба хотир оред!

## 6. ҶАШНИ НАВРӯЗ



**Машки 342.** Мағхумҳои зеринро бо як калима чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?

Суманак, гӯштигирӣ, рақсу бозӣ, сурудан, гулгардонӣ, ҳафтшин, ҳафтисин, бузкашӣ.



**Матиро хонед ва дар бораи Наврӯз маълумот дихед.**

## **НАВРŪЗ – ҶАШНИ БАҲОР**

Баҳор фасли дилафрӯзи сол аст. Онро бесабона интизор мешаванд. Ин фаслро фасли зиндашавии табиат, арӯси сол меноманд. Дар ҳакиқат ҳам, фасли зебову дилрабост фасли баҳор! Кӯху дара, боғу роф сабзу хуррам аст. Бӯйи хуши сабзай навхез ва гиёҳҳои гуногуни худрӯй ба тани одам рӯхи тоза мебахшад.



Кӯхсорони сарсафед домани худро бо сабзаю гул пӯшонда ба ҷашни баҳор шукӯҳ мебахшанд. Дашту сахро ба сар ҷодари рангин мегирад. Обшорон таронаи наврӯзӣ меҳонанд. Насими форам ба ҳар кӯй мужда мебарад.

**Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар  
Аз бӯйи хуши лолаву райхону санавбар.**

Наврӯз яке аз ҷашиҳои қадими мардуми тоҷик аст. Онро ҳар сол ба муносибати расидани баҳор ва ибтидои кишту кор 21-уми март ҷаши мегиранд.

Навои карнаю сурнай ҳалқро ба ҷаши даъват мекунад. Ҳурсандии мардум ҳадду канор надорад. Дорбозону масхарабозону мутрибон ҳунари худро намоиш медиҳанд. Ҳама аз омадани баҳор ҳурсанд, либосҳои зебову ороста дар тан, ба ҳамдигар ҳушнудиву ҳушбахтӣ орзу мекунанд.

**чодар** – парда

**мужда** – ҳабари ҳуш, навид



1. Баҳор чӣ гуна фасл аст?
2. Наврӯзо барои чӣ ҷаши мегиранд?
3. Ба муносибати ин ҷаши одамон чӣ кор мекунанд?



**Машки 343.** Аз рӯи матн саволҳо тартиб дихед ва бо ҳамсинфон саволу ҷавоб қунед.



**Машки 344.** Дар ҷумлаҳои зерин ба ҷойи исмҳо ҷонишинҳои шаҳсии мувоғиқро гузошта, ба дафтарaton нависед.

1. Занон суманак мепазанд.
2. Ҷавонон гӯштӣ мегиранд.
3. Марди деҳқон ҷуфт мекунад.



**Машки 345.** Имлои эҷодӣ.

Фасли дилафрӯз, арӯси сол, ҷаши баҳор, ҷодари рангин.



**Машки 346.** Бозии «Орзухо».

Ҳонандагон дар доира ҷамъ мешаванд. Ҳар як ҳонандадар дар дасти худ гул дорад. Ҳонанде гул дар даст мегӯяд: «Бигзор ин сол соли равшану бобарор бошад. Ман Шуқронаро бо ҷаши Наврӯз табрик гуфта, барояш ҳониши хубу аъло орзу мекунам». Сипас гулро ба ҳампаҳлуюш медиҳад. Рафиқаш амали ўро такрор мекунад.



### Машқи 347. Аз рўйи намуна орзухои наврӯзии худро нависед.

«Орзу дорам, ки ... . Ба ман дар чашни Наврӯз .... тухфа кунанд».

*Намуна:*

«Орзу дорам, ки падару модарам саломат бошанд. Бисёр орзу мекардам, ки падарам ба ман имсол компьютер тухфа кунанд».



### Машқи 348. Аз модар, падар ва ё хоҳару бародари худ орзухои наврӯзиашонро бипурсед ва онҳоро нависед. Аз намунаи боло истифода баред.

## ҲАФТШИН ВА ҲАФТСИН

Бежан аз Манижа дар бораи чӣ гуна оростани дастархони наврӯзӣ пурсид:

*Манижа ҷавоб дод:*

– Дар ҳонадони мо рўйи дастархони наврӯзӣ ҳӯрокҳои хуштаъми гуногун мегузоранд. Ҳӯрданӣ ва ҷизҳое, ки бо ҳарфи «син» сар мешаванд: суманак, сабза, сипанд, санҷид, себ, сир, сирко – бояд ҳатман рўйи дастархон бошанд. Боз ҳӯрданӣ ва ҷизҳое, ки бо ҳарфи «шин» сар мешаванд: шамъ, шириń, шир, шакар, шона, шарбат ва ҳӯши шамшод болои дастархон гузошта мешаванд. Ин анъана «ҳафтсин» ва «ҳафтшин» ном дорад.



### Шеърро ифоданок ҳонед.

## ХОНИ НАВРӮЗӢ

Дар гирди хони Наврӯз хешу табору ёрон,  
Дуранд ё ки наздик, бояст ҷамъ оянд.

Бошад ки сер бинанд соли дароз ҳамроҳ,  
Бо ҳамдигар бисозанд, бо ҳамдигар бипоянд.

Дар рӯйи хони Наврӯз бояд ки боз бошад  
Ҳам шоҳаи гули тар, ҳам неши сабзи гандум.  
Бошад ки бахти одам бошад чу гул шукуфон,  
Бошад ки сер бошад аз нон тамоми мардум.

Дар рӯйи хони Наврӯз рамзи баҳори дунё,  
Ё ҳафт син бибояд ё ҳафт навдаи он.  
То боди ҳафт иқлим рӯйи хазон набинад,  
То боди умр бошад то ҷовидон гулафшон.

*Лоиқ Шералий*



1. Дар гирди дастархони наврӯзӣ киҳо бояд ҷамъ шаванд?
2. Барои чӣ онҳо бояд дар гирди хони наврӯзӣ ҷамъ шаванд?
3. Чаро шоир мегӯяд, ки дар рӯйи хони Наврӯз бояд ҳам шоҳаи гули тар ва ҳам сабзаи гандум бошад?
4. Чизҳоеро, ки бо ҳарфҳои «шин» ва «син» сар мешаванд, номбар кунед.
5. Оё шумо дар хонаатон дастархони наврӯзӣ паҳн мекунед?
6. Дар рӯйи он чӣ мегузоред?

7. Дар рӯйи дастархон шоҳаи гули тар ва сабзай гандум мегузоред?
8. Оё ҳафтшин ё ҳафтсин низ мегузоред?



**Машқи 349.** Хонед ва маънидод қунед. Бигӯед, ки ин маънӣ дар қадом банди шеъри «Хони наврӯзӣ» ифодааст.

«Ҳар ки рӯзи Наврӯз ҷаҳн бигираад ва ба ҳуррамӣ пайвандад, то Наврӯзи дигар умр дар шодиу ҳуррамӣ гузаронад».

Умари Хайём



**Машқи 350.** Машқи имло. Гуфтаҳои Умари Хайёмро бо навбат ба ҳамдигар бигӯед ва нависед.

- Дафтари худро бо шарикатон иваз намоед.
- Бисанҷед.
- Ғалатҳоро ислоҳ қунед.



**Машқи 351.** Бозии «Киштӣ». Бачаҳо, тасаввур қунед, ки мо имрӯз дастархони наврӯзӣ меором. Ба мо чӣ лозим аст? Номи маҳсулоту ашёро, ки барои дастархони наврӯзӣ заруранд, нависед.

Намуна: сабзӣ, суманак, ....



**Машқи 352.** Хонед ва муҳокима қунед.

Рӯзе Бежан аз Манижа пурсид:

– Дар ҷаҳни Наврӯз модарону ҳоҳарон ба чӣ кор машғул мешаванд?

Манижа ҷавоб дод:

– Модарону ҳоҳарон дар Наврӯз ҳӯрокҳои болаззат тайёр мекунанд ва ҳатман суманак мепазанд.

– Маросими пухтани суманак чӣ гуна аст?

– Барои ин пешакӣ гандумро шуста, ба табақҳои қалон мегузоранд, баъд ба болояш об мерезанд. Вақте ки гандум сабзид, фурсати пухтани суманак мерасад. Онро як шабу рӯз мепазанд.

Занону духтарон чамъ мешаванд, суруд меҳонанд, ме-  
раксанд ва бо навбат суманакро дар дегҳои калон кафгир  
мезананд. Ҳар касе, ки кафгир дар даст суманакро мегардо-  
над, ният мекунад. Мегӯянд, ки ҳар нияти нек ҷомаи амал  
мепӯшад. Бежан пурсид:

- Ҷӣ ният мекарда бошанд?
- Агар таронаи ҳалқиро бихонӣ, ба ин суоли худ ҷавоб  
хоҳӣ ёфт.



## СУМАНАК

Суманак дар ҷӯш, мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб, мо дафча занем.

Суманак назри баҳор аст,  
Милаи шабзиндадор аст.  
Ин хушӣ соле як бор аст,  
Соли дигар ё насиб.

Суманак дар ҷӯш, мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб, мо дафча занем.

Орзу имшаб хурӯшад,  
Суманак дар худ бичӯшад,  
Дилхушӣ ҷома бипӯшад,  
Соли дигар ё насиб.

Суманак дар ҷӯш, мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб, мо дафча занем.

Ин гули фасли баҳорон,  
Дилхушӣ дорад ҳазорон,  
Хоса бар шабзиндадорон,  
Соли дигар ё насиб.

Суманак дар ҷӯш, мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб, мо дафча занем.

**кафча** – белча, кафгирча, кафгир

**дафча** – дойра

**мила** – сурмачӯб, чӯби қаламчашакли нӯгборик, ки бо он ба чашм сурма мемоланд, чашн

**шабзиндадор** – он ки шаб бедор бошад

**ҳазорон** – булбулон

**хурӯшад** – бонг задан



1. Чиро суманак мегӯянд?
2. Дар бораи маросими «Суманакпазӣ» чӣ медонед?
3. Дар ин бора аз калонсолон бипурсед.



**Машқи 353.** Суруди «Суманак»-ро аз ёд кунед ва бо ҳамсин-фон сароед.



**Машқи 354.** Монанди намуна дастархони наврӯзиро тасвир кунед.

#### *Намуна:*

Имрӯз аҳли хонаводаи мо бисёр хурсанданд. Ба шарофати Наврӯзи дилафрӯз дастархони идона оростем. Дар мобайни дастархон гулдони пур аз сиёҳгӯшу баҳман (бойчечак) ва як табақ суманак меистод. Аз тарафи рости он сабзӣ, сипанд, санҷид, себ, сир ва сирко дастархонро зеб медоданд. Аз тарафи чапи он шамъ, ширинӣ, шир, шарбат, шакар, шона ва ҳӯши шамшод гузошта шуда буд. Гирдогирди дастархонро табақчаҳои кулчақанду шоколад, себу нок ва ананасу банан ҳусни тоза мебахшиданд. Пистаю чормағз ва мавизҳои сурху сиёҳ ҷойҳои боқимондаи дастархонро пур карда буданд. Аҳли хонавода ҳамдигарро бо Наврӯз муборакбод мегӯянд.

## 7. МАРОСИМИ ГУЛГАРДОҢЙ



**Машки 355.** Бозии «Бинго». Дар дафттар катағи 3x3 тасвир карда, дар он номи 9 гулро нависед.



**Машки 356.** Хонед ва бигүед, ки Манижаю Бежан дар бораи чӣ сӯҳбат мекунанд.

Бежан аз Манижа дар бораи аввалин нишонаҳои баҳор пурсид:

Манижа ҷавоб дод:

– Баъди зимистон дар талу теппаҳо гули аввалини баҳор – баҳман (бойчечак) аз таги барф сар берун мекунад. Чӣ айёми хуше барои кӯдакон! Онҳо гул мечинанд, баъд ба ҳавлиҳои мардум бурда, ҳадя мекунанд. Соҳибони хона гулро гирифта, ба бачаҳо ширини мединанд ва шеър замзама мекунанд.



**Шеърро ифоданок хонед.**

### ГУЛГАРДОҢЙ

Гул овардам ба **мехмонӣ**,  
Ки орад гул **фаровонӣ**,  
Марезон баргҳояшро,  
Ту қадри гул агар **донӣ**.

Гул овардам ман аз сахро,  
Гули наврустаи зебо,  
Бубин рӯйи варо, бӯ кун,  
**Намонӣ** дар **пушаймонӣ**.

Саропо атрбор дар он,  
Паёме аз баҳор дар он.  
Гузашт айёми дай, омад  
Дами гарму **гулафшонӣ**.

Дилоро рӯйи гул бошад,  
Фанимат бӯйи гул бошад.  
Фанимат мисли гул охир  
Ману ту низ, **медонӣ**.



Манам имрӯз гулгардон,  
Ба ҳар дар гул кунам меҳмон.  
Чу умеди самар **дорӣ**,  
Бикун гулро **нигахбонӣ**.

Ба истиқболи гул фардо  
Зиёфат мекунам барпо.  
Ба рӯйи дашти маҳмалпӯш  
Шавад базму **ғазалхонӣ**.

*Aшӯр Сафар*

**дай** – 1. зимистон, мавсими сармо; 2. номи яке аз моҳҳои зимистон дар тақвими пешин (аз 22 декабр то 21 январ)

**ғанимат** – ҳар чиз ва фурсати ба кас мусоид, ки дар он дам дастрас буда, vale зуд аз даст рафтанаш мумкин аст.



**Машқи 357.** Бозии «Гулбазм». Хонандагон дар доира мегистанд. Хонандае дар даст гул гирифта, назди нафари якуми давра шеър меҳонад ва гул тухфа мекунад. Вай гулро ба шарикаш дода, шеър мегӯяд. Ҳамин тавр хонандагон гулбазм ё гулгардонӣ мекунанд.



**Машқи 358.** Озмуни «Ҷумлаи дарозтарин». Ба ҷойи тирехо номи гулҳоро нависед.

Гулҳои \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ шукуфтанд.

Гулҳои \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ шукуфтанд.

Гулҳои \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ шукуфтанд.

Гулҳои \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ шукуфтанд.

Гулҳои \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ шукуфтанд.



**Машқи 359.** Аз шеъри «Гулгардонӣ» калимаҳоеро, ки бо ҳарфи сиёҳ чоп шудаанд, нависед.



**Машқи 360.** Ба ҷойи тирехо «и» ё «ӣ» гузашта нависед.

Чу гулзор\_ шукуфонӣ, ҷавон\_,  
Баҳор\_ умри инсонӣ, ҷавон\_.  
Даме оҳангӣ хомӯшӣ надор\_,  
Ту чун дарё ҳурӯшонӣ, ҷавон\_....

*Алӣ Бобоҷон*



**Машқи 361.** Бозии «Қишиғӣ». Бачаҳо, фасли баҳор аст ва моя ба гулчинӣ меравем. Моя бо ҳуд танҳо ҷизҳоеро мегирим, ки дар фасли баҳор барои гулчинӣ заруранд. Номи ашёро, ки барои сафар заруранд, нависед.

*Намуна:* чатр ё либоси боронӣ, ..., ...



**Машқи 362.** Шифоҳӣ. Дар бораи маросими «Гулгардонӣ»-и маҳаллаи ҳуд ҳикоя тартиб дихед.

## ЧАШНИ НАВРӮЗ ДАР ТОЧИКИСТОН



Манижа аз Бежан дар бораи чӣ гуна ҷаши гирифтани Наврӯз дар минтақаҳои Тоҷикистон пурсид:

Бежан ҷавоб дод:

– Баъди зимистон дар талу теппаҳо гулҳои аввалини баҳор – сияҳгӯш ва баҳман (бойчечак) аз зери барф сар берун мекунад. Чӣ айёми хуше барои қӯдакон! Онҳо гул мечинанд, баъд ба ҳавлиҳои мардум бурда, ҳадя мекунанд. Соҳибони хона гулро гирифта, ба бачаҳо ширинӣ медиҳанд ва шеър замзама мекунанд.

Дар минтақаҳои ҷануби қишварамон дар мавсими Наврӯз аз суманак кулчаҳои ҷанголӣ мепазанд. Гандум, нахӯд,

донаи каду ва кунцидро бирён мекунанд ва ба рӯйи дастархони наврӯзӣ мегузоранд. «Агар дастархони наврӯзӣ пур аз хӯрданӣ бошад, сол пурбаракат мешавад», – мегӯянд. Боз як одати дигар ҳаст. Баъзан баҳор хушк меояд, замин бе об мемонад, имкони кишти гандум ва сабзавот намешавад. Он гоҳ рӯзи Наврӯз хӯсае месозанд ва онро месӯзонанд. Мегӯянд, баъд аз сӯхтани хӯса ҳатман борон меборад. Ин маросим «Ашагулон» ном дорад.

Дар Бадахшон тайёри ба Наврӯз чанд муддат пеш оғоз мешавад. Мардум хонаҳоро тоза ва ороста мекунанд. Баъд тоқиҳоро ордолуд карда, ба девори хонаҳо мезананд. Пайи орд ба офтоб ва гулҳои зебо монанд мешавад. Мегӯянд, ки ин намуд гулкорӣ ба хонадон некӣ, беҳбудӣ ва баракат мөорад.

Хонаи бадаҳшониҳо одатан панҷ сутун дорад. Дар шифти хона равзана мавҷуд аст. Дар арафаи Наврӯз дар шоҳсугун – сутуни асосии хона аз шоҳчаҳои арча ҷароғи қалон соҳта меовезанд. Дар сутунҳои дигар ва ҷорӯри қунци хона ҷароғҳои хурдтар мегузоранд. Ин ҷароғҳо гайр аз равшани бӯйи хуш низ медиҳанд.

Бачаҳо аз равзанаи бом ҳалтacha (қӯлвор) дароз карда чиз металабанд. Ба соҳиби хона «Шогун баҳор муборак! Бочак (чормағз) биёр, кар-кар бикин! Равған биёр, шаршар бикин!» мегӯянд. Инчунин шеъру суруд меконанд. Соҳибхонаҳо «Барои шумо муборак!» – гуфта ҷавоб медиҳанд ва ҳар ҷизро, ки қӯдакон талаб кардаанд, ба ҳалтachaҳо меандозанд. Рӯзи Наврӯз бояд ҳоҳиши касе рад карда нашавад.

Ин маросимро дар Бадахшон «Куло ғуз-ғуз» меноманд. Дар қадим хӯчандиён Наврӯзо аз дигарон барвақттар – аввали моҳи март, пешвоз мегирифтанд. Рӯзҳои Наврӯз ҷавонон ва наврасон бо бозиҳои гуногун машгул мешаванд.

Бодбарак месозанд. Бодбараки касе рангингтар ва калонтар бошад ва баланд парвоз кунад, соҳибаш ғолиб дониста мешавад. Инчунин, аргамчинбозӣ мекунанд. Дар ин бозӣ касе ғолиб мебарояд, ки аргамчинро ба тарафи худ кашида тавонад.

Дар маркази шаҳру вилоятҳо қӯдакон ҳамроҳи падару модарон ба хиёбону гулгаштҳо баромада, дар маҳфилу ҷорабинихои наврӯзӣ иштирок мекунанд.

**чанголӣ** – як навъ хӯроке, ки аз фатиру маска тайёр мешавад, як навъи фатирмаска

**равзана** – тиреза



1. Хелҳои нақлро ба хотир оред.
2. Мазмуни матнро занҷирвор, муҳтасар ва интихобан нақл кунед.



**Машки 363.** Дар бораи ҷашини Наврӯз дар маҳаллаи худ шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед.



**Машки 364.** Дар мавзуи «Наврӯзи Тоҷикистон» ҳикояи кӯтоҳ нависед.

## БОБИ 9. БУЗУРГИИ ИНСОН

### 1. НЕРУХОИ ТАБИАТ



**Машқи 365.** Шеърро ифоданок хонед ва бо ёрии омӯзгор маънидод кунед. Ба фикри шумо, абр, бод, маҳтоб, офтоб, осмон ба инсон барои чӣ заруранд?

Абру боду маҳу хуршеду фалак дар коранд,  
То ту ноне ба каф ориву ба гафлат нахӯрӣ.

*Саъдии Шерозӣ*



**Машқи 366.** Нерухои табиат ба инсон барои чӣ заруранд? Ка-лимаҳоро бо шарҳашон дар ҷадвали зер мувофиқ гузоред ва нависед.

*Намуна: 1-Б,*

1. Абр	A. Дар торикий раҳнамост, кайҳоннавардон ба он ҷо парвоз мекунанд, мувофиқи он тақвим соҳта шудааст.
2. Бод	B. Барои сероб шудани дарёҳо, барои хурраму сарсабз шудани боғҳо, дашту сахроҳо зарур аст.
3. Моҳ	V. Мавҷгир (антенна)-ҳо бо ёрии он кор мекунанд, ба воситаи он қутбнамо самтро нишон медиҳад, аз ҳавои гарми тоқатфарсо начот медиҳад.
4. Офтоб	G. Барои парвози тайёраҳо, кишиҳои кайҳонӣ, барои наззора кардани ситораҳо хизмат мекунад.
5. Осмон	F. Гармӣ мебахшад, барои пухта расидани меваҳо даркор аст, ҳама ҷоро равшан мекунад, аз оғози рӯзи наҳабар медиҳад.



**Матиро аз рӯйи нақшҳо хонед.**

## СУРУДИ ОДАМ (қисми якум)

Бахри кабуд беором меҳурӯшид. Мавҷҳои пурталотуми сафед ба ҳамдигар бархӯрда шалаппос мезаданд. Танаи баҳрро бурида, кӯҳи сиёҳу найзашакле ба даруни он дароз мешуд. Вай сари сафедашро худбоварона ба осмон кашида буд.

Дар болои ҳамаи инҳо офтоби оламтоб нурпошӣ мекард. Ногоҳ баҳр аз қаъри худ бонг баровард:

– Ман – Об, аз ҳама заруртарам!  
Агар ман намешудам, зиндагӣ ҳам намешуд. Ин манам, ки ба абр мубаддал мегардам ва заминро обёрий мекунам, зеботар месозам, ҳаёт мебахшам.


Баҳр аз худ мамнун гашт, фахр кард ва мавҷҳои худро хеле хурд соҳту оромтар шуд.

Ин вақт аз даҳони кӯҳ садое, ки сарашро ба ларза овард, бо дуди оташбор баромада, осмонро сиёҳ намуд.

– Ман Ҳокам, аз ман бойтар касе ҳаст магар? Не, нест! Қабат-қабати ман бо зару сим пур аст, сангҳои гаронбаҳо кӯҳ-кӯҳ шуда хобидаанд. Ҷондорон дар рӯйи ман мегарданд, ҳӯрокворӣ мейбанд, ба худ бошишгоҳҳо месозанд, ба воситай ман ҳаёт доранд. Ман метавонам, бо як ғурриши худ ҳамаро ба ларза орам.

Кӯҳ ором шуд, дуди гафси худро борик соҳт, вазнин-вазнин нафас гирифта хомӯш шуд.

Баноҳост аз тарафи гарб уллоси шуме барҳост ва бо шиддат вазид. Баҳр аз вай ноором гашт.



– У-у-у-у! Ҳой, Ҳок! Эй об! Ин ман – Бодам, ки ту – Обро ба талотум меорам, аз ту гирдбод ба вучуд меорам. Бигүед, дар вақти тафси ҳаво, ки нафаскашӣ мушкил мегардад, рустаниҳо дар зери найзаҳои сӯзони Офтоб сар хам мекунанд, парандаҳо сурудхониро як сӯй гузашта, дар лонаҳояшон пинҳон мешаванд, аз насими навозишгар чӣ чиз беҳтар аст?

Бод уллосе кашиду ором шуд.

– Ҳа-ҳа-ҳа! – хандид Офтоб. – Шумо маро аз ёд баровардед? Охир шумо-ку аз ман вучуд доред! Бигӯ, Об! Агар ман намебудам, магар ту ин тарз тобида метавонистӣ? Агар ман намебудам, ба қӯҳи яхбаста мубаддал мешудӣ.

Баҳр бо эҳтиром ҳомӯш монд.

– Ҳок! Ту бо он фаҳр кардӣ, ки ҷондорон дар рӯйи ту мегарданд.

Бигӯ, агар ман намебудам, онҳо дар торикӣ якумрӣ магар ба вучуд омада метавонистанд?

Ҳок бо эҳтиром сӯкут кард.

– Эй Бод! Бигӯ, магар ман нестам, ки ба ҳар тараф туро медавонам. Бидонед! Ҳеч қадоми шумо бо ман баробар шуда наметавонед. Ин ман – Офтобам, ки боғҳои дилкушо, водиҳои дилнишин, дарёҳо, қӯҳҳои яхӣ – ҳамаро оғаридаам! Ман – Офтоб, шоҳи шумоям! Ҳа – ҳа – ҳа!

Офтоб ҳандаашро бас карду мисли пештара нури дураҳшонашро ба замину осмон паҳн кард.

Об, Ҳок, Бод – ҳама эҳтироми Офтобро ба ҷо оварда, ҳомӯш буданд.



*Пӯлод Толис*



1. Дар хикоя сухан дар бораи чихо меравад?
2. Онҳо дар бораи чӣ баҳс мекарданд?
3. Об худро таъриф карда чӣ гуфт?
4. Хоку боду офтоб-ҷӣ?
5. Кадоме аз онҳо зӯр баромад? Барои чӣ?



**Машки 367.** Ба ҷойи нуқтаҳо қалимаҳои мувофиқро фикр карда нависед.

Об – ҷашма, кӯл, ....

Бойигариҳои хок – тилло, нуқра, нафт, ...



**Машки 368.** Номи симоҳои матнро бо тартиби дар матн омада нависед.

Симои якум – .....

Симои дуюм – .....

Симои сеюм – .....

Симои чорум – .....



**Машки 369.** Аз сутуни якум номи симоҳо ва аз сутуни дуюм суханони онҳоро бодикӣат ҳонед. Номи симо ва суханони онҳоро мувофиқ гузоред.

*Намуна: 1-В,*

1. Об	A. – Аз ман бойтар касе ҳаст магар? Не, нест! Қабат-қабати ман бо зару сим пур аст, сангҳои гаронбаҳо кӯҳ-кӯҳ шуда хобидаанд. Ҷондорон дар рӯйи ман мегарданд, ҳӯрокворӣ меёбанд, ба худ бошишгоҳҳо месозанд, ба воситай ман ҳаёт доранд. Ман метавонам, бо як ғурриши худ ҳамаро ба ларза орам.
2. Хок	B. – Ин манам, ки ту – Обро ба талотум меорам, аз ту гирдбод ба вучуд меорам. Бигӯед, дар вакти тафси ҳаво, ки нафаскашӣ мушкил мегардад, рустаниҳо дар зери найзаҳои сӯзони Офтоб сар ҳам мекунанд, парандаҳо сурудхониро як сӯй гузошта, дар лонаҳояшон пинҳон мегарданд, аз насими навозишгар чӣ чиз беҳтар аст?

3. Офтоб	В. – Ман аз хама заруртарам! Агар ман намешудам, зиндагӣ ҳам намешуд. Ин манам, ки ба абр мубаддал мегардам ва заминро обёрий мекунам, зеботар месозам, ҳаёт мебахшам.
4. Бод	<p>Г. – Шумо маро аз ёд баровардед? Охир шумо-ку аз ман вучуд доред! Бигӯ, Об! Агар ман намебудам, магар ту ин тарз тобида метавонистӣ? Агар ман намебудам, ба кӯҳи яхбаста мубаддал мегаштий.</p> <p>– Хок! Ту бо он фахр кардӣ, ки чондорон дар рӯйи ту мегарданд.</p> <p>Бигӯ, агар ман намебудам, онҳо дар торикии якумрӣ магар ба вучуд омада метавонистанд?</p> <p>– Эй Бод! Бигӯ, магар ман нестам, ки ба ҳар тараф туро медавонам. Бидонед! Ҳеч қадоми шумо бо ман баробар шуда наметавонед. Ин манам, ки боғҳои дилкушо, водиҳои дилнишин, дарёҳо, кӯҳҳои яхӣ – ҳамаро оваридам!</p>



**Машқи 370.** Монанди намунаҳои зер дар ҳар қатор ду ҷумла тартиб дода бинависед.

**Об** – 1. Об ташнагиро мешиканад. 2. Бо об дасту рӯјмонро мешӯем. 3. .......

**Хок** – 1. Аз хок ҳосил мерӯёнанд. 2. Аз қаъри хок тилло истеҳсол мекунанд. 3. .......

**Бод** – 1. Бод рустаниҳоро гардолуд мекунад. 2. Неругоҳи барқи бодӣ қувваи барқ истеҳсол мекунад. 3. .......

**Офтоб** – 1. Офтоб ба мо гармӣ медиҳад. 2. Офтоб ба мо равшани мебахшад. 3. .......



**Машқи 371.** Ба ҳелҳои ҷумла аз рӯйи оҳанги гуфтор аз матн мисол оварда нависед. Онҳоро бо оҳанги мувоғиқ хонед.

*Намуна:*

– Аз ман – Хок, бойтар касе ҳаст магар? Не, нест!



**Машқи 372.** Мазмуни матни «Низоъ бадбахти мөораду дӯстӣ – хушбахти»-ро ба хотир биёред. Дар бораи зарари об ва офтоб ҷумла тартиб дода, бинависед.

## СУРУДИ ОДАМ ( қисми дуюм)



### Матиро аз рұйи нақшшо хонед:

Ногоҳ аз байни дарахтони водій одаме баромад. Вай арақи қабинашро пок карду ба офтоб рұ овард:

– Эй Офтоб!

Ба боди нонамоён нидо кард:

– Эй Бод!

Пас ба қуллаи құх чашм афканد:

– Ту ҳам – Хок!

Баъд қадаме сүйи баҳр ниҳод:

– Ҳой, Об!

Ҳама ҳайрон шуда ба вай менигаристанд. Одам суханшашро давом дод:

– Ҳамаатон гүш кунед! Ман – Одам, баҳси шуморо шунида омадам, то ҳақиқатро исбот намоям.

– Ҳой, Об! Ту дуруст гуфтай, ки чизи зарурӣ ҳастай. Бале, ҳаёт ва кори ман бе ту номумкин аст. Ту барои киштзору боғҳои ман лозим ҳастай.

– Хок! Ту ҳам дуруст гуфтай, ки бойигариҳо дорӣ, бар дӯши худ маро бардоштай.

– Бод! Ту ҳам рост гуфтай, ки барои зиндагии ман ба кор меравӣ, бо насими ҷонбахшат маро навозиш мекунӣ. Ин ҳам дуруст аст.

– Эй Офтоби ҷаҳонтоб! Ту ҳам рост гуфтай, боиси зиндагии ҳама шудай.

Баҳр бо ҳурсандӣ шалаппос мезад. Боди хушнуд оҳиста ҳуштак мекашид. Офтоб ҳушвақтона медураҳшид.

– Бале, – боз гуфт Одам, – ҳамаи ин рост аст. Вале шумо бояд аз ин огоҳ шавед, ки ман аз ҳамаи шумо пурзӯргаррам.

– Ҷӣ? – бонг зад Офтоб.

– Ҷӣ тавр? – уллос кашид Бод.

– Ҳа? – садо дод құх.

– Ҷӣ гуфтай ? – шалаппос зад баҳр.

Вале одам табассум карду гуфт:

– Ман инро ҳозир исбот мекунам. Эй Об! Бигү, ин ту нестӣ, ки ман кучо хоҳам, ба ҳамон тараф ҷорӣ мешавӣ, маҷбур шуда равшани медиҳӣ, дастгоҳҳои маро ба кор медарорӣ?

– Дуруст, – пичиррос зад баҳр.

Одам ба Ҳок рӯй овард:

– Ҳок! Ин манам, ки баданатро бурида, бойигариҳоро боло мебарорам, аз ту ҳосил мегирам. Дуруст мегӯям?

– Бале, дуруст мегӯйӣ, – гуфт кӯҳ.

Одам ба боди нонамоён гуфт:

– Ҳой Бод!

– Ү-ү-ү-ү!.. – уллос қашид Бод.

– Ман – Одам, дили туро бо мурғи оҳанинбол бурида мегузарам! Ман ба воситаи ту ба одаме, ки аз ман бисёр дур аст, гап мезанам. Ту хизматгори манӣ!

Бод ором шуд.

Одам ба Офтоб назар андоҳт.

– Эй Офтоб! Хабар дорӣ, ки ман дар ҷойҳои барфпӯшида гул мепарварам? Бигӯ, магар ман нурҳои туро маҷбур накардаам, ки обҳои бисёро гарм кунанд.

Одам қадами дигаре тарафи баҳр монд.

– Ман – Одам, бо дӯстии бародарони худ маглубнашавандам! Пас, ман – Одами озод, аз ҳамаи шумо пурзӯтарам!

– Рост! – розӣ шуд Офтоб .

– Оре! – гуфт Бод.

– Бале, ин дуруст аст! – хитоб кард Ҳок.

– Ҳақиқат аст ин, ҳақиқат! – мавҷзанон тасдиқ кард Об.

*Пӯлод Толис*



1. Одам ба Об чӣ гуфт?

2. Ба Ҳоку Боду Офтоб-чӣ?

3. Оё неруҳои табиат бузурганд? Бузургии онҳо дар чист?

4. Ба фикри шумо, дар ин қисми матн кӣ зӯр баромад?

Барои чӣ?

5. Бузургии одам дар чист?



**Машки 373.** Суханони одамро аз сутуни яқум хонед. Ин суханҳо нисбат ба қадом неруҳои табият гуфта шудааст? Муайян кунед.

*Намуна: 1-Г,*

1. – Ман дили туро бо мурғи оханинбол бурида мегузарам! Ман ба воситаи ту ба одаме, ки аз ман бисёр дур аст, гап мезанам. Ту хизматгори манӣ!	<b>A. Об</b>
2. – Бигӯ, ин ту нестӣ, ки ман кучо хоҳам, ба ҳамон тараф чорӣ мешавӣ, маҷбур шуда равшанӣ медиҳӣ, дастгоҳҳои маро ба кор медарорӣ.	<b>Б. Хок</b>
3. – Ин манам, ки баданатро бурида, бойигариҳоро боло мебарорам, аз ту ҳосил мегирам.	<b>В. Офтоб</b>
4. – Ҳабар дорӣ, ки ман дар ҷойҳои барфпӯшида гул мепарварам? Бигӯ, магар ман нурҳои туро маҷбур накардаам, ки обҳои бисёро гарм кунанд.	<b>Г. Бод</b>



**Машки 374.** Аз рӯйи намуна дар бораи фоида ва зарари об, хок, бод ва офтоб ҷумла тартиб дода нависед.

**Фоидаи об** – Бо об ифлосиҳоро тоза мекунем. ...

**Зарари об** – Борони бисёр сел шуда заминҳоро шуста мебарад. ...

**Фоидаи хок** – Ҳосил медиҳад...

**Зарари хок** – Лағжида ярчро ба вучуд меорад...

**Фоидаи бод** – Бӯйи гулҳоро ба машом меорад...

**Зарари бод** – Боди саҳт хонаҳоро вайрон мекунад...

**Фоидаи офтоб** – Гармӣ мебахшад...

**Зарари офтоб** – Офтоби сӯзон гулу гиёҳҳоро пажмурда мегардонад...



**Машки 375.** Барои пешгирии зарари об, бод, хок ва офтоб чӣ кор мекунед? Шифоҳӣ ҳикоя кунед.



**Машки 376.** Ба ҳелҳои ҷумла аз матн мисол овареду онҳоро нависед.

*Намуна:*

– Эй Офтоб!

Хабар дорӣ, ки ман дар ҷойҳои барфпӯшида гул мепарварам?

Одам қадами дигаре тарафи баҳр монд.



### **Машқи 377. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Ба исму феълҳо са-вол гузоред.**

Об мешорад. Бод мевазад. Офтоб медурахшад. Хок ҳосил медиҳад.

*Намуна:*

Чӣ? – об. Чӣ кор меқунад? – мешорад.

Исм ва ҷонишинҳои шахсӣ дар ҷумла ба вазифаи мубтадо меоянд. Феълҳо дар ҷумла ба вазифаи хабар меоянд.

Исму ҷонишинҳои шахсӣ = мубтадо

Феъл = хабар

Аломати шартии мубтадо як ҳати рост \_\_\_\_\_

Аломати шартии хабар ду ҳати рост аст.\_\_\_\_\_



### **Машқи 378. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед.**

Ороста ба мактаб рафт. Вай дар синфи чорум таҳсил меқунад.

Бачаҳо барои парандагон лона соҳтанд. Онҳо табиатро муҳофизат меқунанд.

– Дилором, ба дарс меравӣ? Ту имрӯз навбатдорӣ.

## **3. ОДАМОН ЧӢ ТАВР КОРИ ХУДРО ОСОН МЕҚУНАНД?**



Матиро хонед ва дар бораи асбобҳои техникии рӯзгор маълумот дихед.

## АСБОБХОИ ТЕХНИКИИ РЎЗГОР



Олимон барои беҳтар кардани зиндагии одамон техникаҳои «боақл» ё «доно»-ро ихтироъ кардаанд. Магар техника ҳам «доно» мешавад? Бале, техника ҳам доно мешавад. Техникаеро, ки бо воситай смс-паёмак ба соҳибхона дар бораи кори худ хабар мерасонад, техникаи «доно» мегӯянд.

Чӣ тавр асбобҳои техникии рўзгорро «доно» мекунанд? Ба асбобҳои техникии рўзгор асбоби маҳсуси сенсорӣ насл мекунанд. Сенсорҳо монанди аъзои ҳисси одам буда, ба воситай рамзҳои маҳсус кор мекунанд ва онҳо бо смартфон идора мешаванд.

Асбобҳои техникии донои рўзгор ба мо дар кори хона ёрӣ мерасонанд. Мо ин асбобҳоро дар ҳама ҷо истифода мебарем. Барои ин танҳо зер кардани як тугмача басандা аст.

Саҳарӣ ҳангоми ба кор рафтани модари шумо ба даруни тафdon гӯшт, картошка ё дигар маҳсулотро тоза карда, меандозад. Пеш аз ба хона омадан ба воситай смартфон ба он фармон медиҳад. Чун ба хона меояд, ҳӯрок аллакай омода аст.

Яхdonҳои навин имкон доранд, ки хунукиро ба тамоми

камераҳои яҳдон баробар тақсим намуда, маҳсулотро тару тоза нигоҳ доранд. Маҳсулоти гуногун шароити гуногуни нигаҳдорӣ доранд. Дар ин гуна яҳдонҳо бе яҳқунонӣ ба ҳар як қисм хунуқӣ баробар тақсим карда мешавад. Яҳдонҳои «доно» маҳсулотро дар ҳарорати муайян нигоҳ дошта, дар бораи вайрон шудани ягон маҳсулот ё тамом шудани муҳлати истеъмоли он хабар медиҳанд. Масалан, агар тухм вайрон шуда бошад ё муҳлати истеъмоли дору гузашта бошад, зуд ба смартфони шумо ба воситаи смс – паёмақ хабар мерасонад.

Мошинҳои ҷомашиӯии «доно» либосҳоро шуста, хушк карда, дар бораи анҷоми кор ба воситаи рамзҳои маҳсус хабар медиҳанд. Мошинаҳои ҷомашиӯии «доно» ҷараёни шустушӯйро беҳтар мекунанд ва аслан каммасрафанд. Буғи маҳсусе, ки он истиҳроҷ мекунад, бо об омехта шуда, ҳал шудани хокай ҷомашиӯиро метезонад ва ба дохили риштаҳои матоъ ворид шуда, онро эҳтиёт мекунад, ифлосиҳоро мебарорад.

Чангкаши ҳудкори беноқил аз паси соҳибхона аз як ҳучра ба ҳучраи дигар ҳаракат карда, чангӯ ғуборро ҷаббида мегирад.

Бо ин навъи чангкаш дар муддати кӯтоҳ ҳонаҳоро рӯбучин кардан хеле осон аст.

Тафдонҳои «доно» дар муддати кӯтоҳ барои одамон ҳӯрокҳои лазиз тайёр мекунанд.

Чунонки медонем, маҳсулоти физоӣ аз витаминҳо бой аст. Ҳангоми дар дег пухтани ҳӯрок қисме аз ин витаминҳо нобуд мешаванд. Аммо тафдонҳои «доно» тарзе соҳта шудаанд, ки ҳангоми пухтани физо витаминҳои маҳсулотро бештар нигоҳ медоранд. Тафдонҳои доно инчунин дар бораи омода шудани ҳӯрок ба смартфони соҳибхона паёмақ мефиристанд. Тафдонҳои навин истеъмоли қувваи баркро то 30% кам мекунанд.

**насб** – шинондан, ҷойгир кардан

**смартфон** – телефоны ҳамроҳ (мобилий), ки вазифаи компьютерро низ иҷро мекунад.

**беноқил** – бесим



1. Чиро техникаи «доно» мегӯянд?
2. Барои чӣ онҳоро «доно» мегӯянд?
3. Техникаро чӣ тавр «доно» мекунанд?
4. Дар матн дар бораи кадом асбобҳои «доно»-и рӯзгор сухан меравад?
5. Дар бораи онҳо маълумот дода метавонед?
6. Оё ҳамаи телефонҳоро смартфон гуфтан мумкин аст? Чаро?
7. Асбобҳои техникии «доно»-и рӯзгорро чӣ тавр дар хона, кӯча, ҷойи кор истифода мебаранд?
8. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



### **Машки 379. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Ба зери мубтадоҳо як ва ба зери хабар ду ҳатти рост қашед.**

Олимон техникаҳои гуногунро ихтироъ кардаанд.

Яхдонҳо маҳсулотро тару тоза нигоҳ медоранд.

Мошинҳои ҷомашӯйӣ либосҳоро мешӯянд ва хушк мекунанд.

Чангкашҳои худкор ҷангӯ губорро ҷаббидар мегиранд.

Тафдонҳои «доно» барои одамон ҳӯрокҳои лазизу ҳуштаъм тайёр мекунанд.



### **Машки 380. Мубтадо ва хабарҳои машқи болоро дар шумори танҳо нависед.**



### **Машки 381. Мубтадою хабарҳоро дар ҷуфтӣ ҷумлаҳо мӯқоиса кунед ва фарқи онҳоро бигӯед.**

1. Олим техникаҳои гуногунро ихтироъ кардааст. Олимон техникаҳои гуногунро ихтироъ кардаанд.

2. Яхdon маҳсулотро тару тоза нигоҳ медорад. Яхdonҳо маҳсулотро тару тоза нигоҳ медоранд.

3. Мошини ҷомашӯйӣ либосҳоро мешӯяд ва хушк мекунад. Мошинҳои ҷомашӯйӣ либосҳоро мешӯянд ва хушк мекунанд.

4. Чангкаши худкор ҷангӯ губорро ҷаббидar мегирад. Чангкашҳои худкор ҷангӯ губорро ҷаббидar мегиранд.

5. Тафдони «доно» барои одамон хӯрокҳои лазизу хуштаъм тайёр мекунад. Тафдонҳои «доно» барои одамон хӯрокҳои лазизу хуштаъм тайёр мекунанд.

Хабар аз рӯи шахс ва шумора ба мубтадо мувофиқат мекунад. Агар мубтадо дар шуморай танҳо ояд, хабар ҳам дар шуморай танҳо меояд. Агар мубтадо дар шуморай ҷамъ ояд, хабар ҳам дар шуморай ҷамъ меояд.



**Машки 382.** Асбобҳои техникӣ (телевизор, яхdon, тафдон, чангкаш, мошинаи ҷомашӯйӣ)-и хаёлиро тасаввур намоед. Яке аз онҳоро интиҳоб қунед. Расми онро тасвир қунед ва дар бораи он ҳикояи кӯтоҳ нависед.



**Машки 383.** Ҳамроҳи аҳли ҳонавода дар бораи риояи техникаи бехатарӣ ҳангоми истифодай асбобҳои барқии рӯзгор сӯхбат қунед. Рӯйхати қоидаҳои техникаи бехатариро тартиб дихед.

*Намуна:*

1. Ман бе иҷозати падару модар асбобҳои техникии рӯзгорро ба кор намедарорам.
2. ....

#### **4. ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМУ ТЕХНИКА. АЗ «ГИЛЕМИ ПАРРОН» ТО ФАТҲИ КОИНОТ**



**Матнро ҳонед ва ба суолҳои зери он ҷавоб ғӯед.**

Одамон парвози парандагонро мушоҳид карда завқ мебурданд. Орзу мекарданд, ки мисли онҳо парвоз қунанд. Дар бораи парвози одамон ҳар гуна афсонаю ривоятҳо мебофтанд. Афсонаи «Гилеми паррон» ё ривояти «Дедал ва Икар» аз ҷумлаи онҳост.

Оҳиста-оҳиста одамон ҳондану навиштан ва соҳтани ҳар гуна ҷизҳоро ёд гирифтанд. Мурғи оҳанӣ – ҳавопаймо ҳам месоҳтагӣ шу-



данд. Барои он ҳавопаймо мегӯянд, ки он на дар замин, балки дар ҳаво роҳ мепаймояд. Ҳавопайморо одам идора мекунад.

Аввалин ҳавопайморо 17-уми декабри соли 1903 дар Амрико бародарон Райт сохтаанд, ки «Флаер-1» ном дошт.

Флаер-1 бори аввал дар баландии қариб се метр 37 метр масофаро дар 12 сония тай кард. Худи ҳамон рӯз ин ҳавопаймо ба масофаи 260 метр парвоз кардааст. Он ҳамагӣ 4 маротиба парвоз кардааст.

Флаер-1 асосан аз чӯб сохта шуда буд. Он танҳо дар сурагати вазидани бод ва танҳо аз рӯйи релсҳои мувофиқ парвоз мекард. Дарозии қанотҳояш 12 метр ва вазнаш 283 килограммро ташкил медод.

Ҳавопаймоҳо ниҳоят гуногун мешаванд ва кори одамонро осон мекунанд. Шаҳру мамлакатҳои гуногунро мепайванданд. Аз ин сӯ ба он сӯйи замин дар соатҳои муайян парвоз мекунанд.



Ҳавопаймои аз ҳама калонтарини мусофирибар «Аэрбас А 380» аст. Ин ҳавопаймо аз ду ошёна иборат буда, баландиаш 24 метр аст. Дарозии он 73 метр ва дарозии қанотҳояш 80 метрро ташкил медиҳад. Ин ҳавопаймо якбора метавонад 555 нафар мусофириро аз як макон ба макони дигар бибараад.

Он 22 чарх дорад. Ҳавопаймои мазкур каммасраф буда, ма-софай то 15 000 км-ро бемамониат тай меқунад.

Ҳавопаймои аз ҳама калонтарини боркаш Ан-225 «Мрия» мебошад. Паҳноии он шашумим метр буда, дарозии қанотхояш қариб ба 89 метр баробар аст. Баландии он баробари бинои панҷошёна – 18 метр аст. Дарозии ин ҳавопаймо 43 метрро ташкил дода, то 250 тонна борро бурда метавонад. Ҳавопаймои Ан-225 32 чарх дорад.

### Киштиҳои қайҳонӣ

Фатҳи коинот диққати олимони соҳаи гуногунро аз қадим ба худ ҷалб карда буд. Бори аввал, пеш аз он ки одам ба қайҳон сафар кунад, бо киштии «Союз» сагеро бо лақаби Лайка фиристоданд. Баъди ин таҷрибаи бомуваффақият одамон ба қайҳон роҳ кушоданд. Соли 1961 қайҳоннаварди рус Юрий Гагарин аввалин бор ба қайҳон парвоз кард. Соли 1969 астронавтҳо бо фалакпаймои «Апполон» ба моҳ фуруд омаданд. Олимон то ҳанӯз Моҳро омӯхта истодаанд.

Дар дили шумо низ ҳаваси ҳавонаварду қайҳоннавард шудан пайдо шуд? Офарин! Барои ин бисёр ҳондан ва эҷод кардан даркор аст.



1. Одамон аз чӣ завқ мебурданд?
2. Одамон чиро ёд гирифтанд?
3. Чиро ҳавопаймо мегӯянд? Киро ҳавонавард мегӯянд?
4. Аввалин ҳавопаймо кай ва дар кучо соҳта шуд?
5. Ҳавопаймои аввалин аз чӣ соҳта шуда буд?
6. Калонтарин ҳавопаймои мусофири бар чӣ ном дорад?

Он чӣ имкониятҳо дорад?

7. Калонтарин ҳавопаймои боркаш чӣ ном дорад. Он чӣ имкониятҳо дорад?
8. Ҳавопаймо дар зиндагии мо чӣ зарурат дорад?
9. Аввалин бор қадом ҷонвар ба қайҳон фиристода шуд?
10. Аввалин қайҳоннаварди олам чӣ ном дорад?
11. Одамон кай ба Моҳ фуромаданд?
12. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Машки 384.** Ҳавопаймои А-380 555 ҷойи нишааст дорад. Дар синфи шумо 15 нафар хонанда таҳсил меқунад. Ҳисоб кунед, ки хонандагони чанд синф дар ин ҳавопаймо нишааста метавонанд?



**Машки 385.** Агар дарозии қанотҳои ҳавопаймо 80 метр бошад, дарозии як қаноташ ба чанд метр баробар аст?



**Машки 386.** Ҳавопаймои «Мрия» 250 тонна борро мебардорад. Агар вазни як хонандаи синфи чорум 25 кг бошад, ин ҳавопаймо вазни чанд нафар хонандаро бардошта метавонад?



**Машки 387.** Матиро бори дигар хонда, маълумотномаҳои зерро пур кунед.

Навъи ҳавопаймо	«Аэрбас А-380»	Навъи ҳавопаймо	«Мрия Ан-225»
Баландӣ		Баландӣ	18 метр
Дарозӣ		Дарозӣ	
Дарозии қанотҳо		Дарозии қанотҳо	
Борбардорӣ		Борбардорӣ	
Микдори ҷарҳҳо		Микдори ҷарҳҳо	



**Машки 388.** «Кӣ зуд ва бехато?». Он қисми матиро, ки сухан дар бораи ҳавопаймои А-380 меравад, зуд ва бехато нависед.



**Машки 389.** Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Ба зери мубтадою ҳабар ҳат кашед.

Одамон парвози парандагонро мушоҳида мекарданд. Ҳавопаймоҳо кори одамонро осон меқунанд. Олимон барои соҳтани ҳавопаймои аз ҳама қалонтарин даҳ сол сарф кардаанд. Кайҳоннавардҳо бо фалакпаймои (киштӣ, дастгоҳ)-и кайҳонии «Апполон» ба рӯйи моҳ фуруд омаданд.

## 5. РОБОТХО ЁРИРАСОНИ ОДАМ



### Матиро хонед ва дар бораи роботҳо маълумот дихед.

Роботҳо – дастгоҳҳои худкор (автоматӣ) мебошанд, ки аз рӯйи барномаи пешакӣ тартибдода фаъолият мекунанд. Роботҳо метавонанд, мустақилона ё ба воситай пулт идора карда шаванд. Онҳоро чӣ тавр идора мекунанд? Роботҳо аз рӯйи барномаи компьютерие, ки дар дохилашон ҷойгир карда шудааст, корҳои гуногунро ичро мекунанд. Роботҳо ба воситай датчикҳо фармон мегиранд. Датчикҳо асбоби маҳсусанд, ки аз кори қисмҳои компьютерии роботҳо хабар медиҳанд. Датчикҳо монанди аъзои ҳисси одамон (шунавоӣ, биноӣ ва гайра) хабар мебаранд. Роботҳо метавонанд, мустақилона ё аз рӯйи фармонҳо кор қунанд. Калимаи «робот»-ро аввалин бор нависандай чех Карел Чапек дар асари «Р.У.Р.» – «Роботҳои Унверсалии Россум» истифода кардааст. Калимаи «робот» қариб ба ҳамаи забонҳои дунё ворид шудааст.

Соҳт ва шакли роботҳо вобаста ба соҳаи фаъолияташон гуногун мешаванд. Дар соҳаи истеҳсолот роботҳое истифода мешаванд, ки ба соҳти бадани одам тамоман монандӣ надоранд. Ин гуна роботҳо дар корхонаҳои саноатӣ ва дар корхонаҳое, ки барои саломатии инсон ҳавфноканд, кор мекунанд. Як робот метавонад, дар як дақиқа кори ҳазорон нафарро ичро қунад.

Роботҳоеро, ки аз рӯйи соҳт ба одамон шабоҳат доранд, роботҳои андроидӣ мегӯянд.



### Ин ачиб аст!

Аввалин роботи «сухангұ», ки баъзе ҳаракатқа ва суханҳои одамонро тақрор мекунад, соли 1927 сохта шудааст.

Дар артишҳои гуногуни қаҳон қарыб 15 ҳазор робот хизмат мекунанд.

Аз 21 то 23 июня соли 2010 дар Қин олимпиадаи роботҳои андроид баргузор шуд. Роботҳо дар навъҳои гуногуни варзиш мусобиқа карданд.



1. Робот чӣ хел дастгоҳ аст?
2. Роботҳо ба воситай чӣ идора карда мешаванд?
3. Робот ба воситай чӣ фармон мегирад?
4. Калимаи «робот» аз кучо пайдо шудааст?
5. Чӣ хел роботҳоро роботи андроид мегүянд?



**Машқи 390.** Машқи имло. Ду құмлаи аввали матиро бо навбат ба ҳамдигар хонед ва нависед. Навиштаҳои ҳамдигарро санчед. Агар ғалатқа бошанд, фахмонда ислоҳ кунед.



**Машқи 391.** Құмлаҳои сутуни яқум ва дуюмро муқоиса күнед.

Одамон ихтироъ карданд.	Одамон роботро ихтироъ карданд.
Роботҳо кор мекунанд.	Роботҳо мустақилона ё бо воситай пулт кор мекунанд.

Одамон барои баён кардани фикри худ гоҳо аз мубтадою хабар истифода мебаранд. Масалан, «**Роботҳо кор меқунанд**». Ин чумлаҳо бисёр кӯтоҳанд. Одамон, агар фикри худро пурратар баён карданӣ шаванд, ба ғайр аз мубтадою хабар боз дигар калимаҳоро истифода мебаранд: «**Роботҳо шабу рӯз дар корхонаҳо кор меқунанд**». Ана ҳамин калимаҳои дигарро дар чумла **аъзои пайрав** мегӯянд. Аъзои пайрав ба суолҳои киро? чиро? чӣ тарз? кай? дар кучо? барои чӣ? ҷавоб мешаванд.

Кихо?	Чихоро?	Ҷӣ кор карданд?
Одамон	роботҳоро	иҳтироъ карданд.

Чихо?	Кай?	Дар кучо?	Ҷӣ кор меқунанд?
Роботҳо	шабу рӯз	дар корхонаҳо	кор меқунанд.



**Машқи 392.** Монанди намунаи боло ҷумлаҳо тартиб дихед ва аъзои пайрави ҷумларо нишон дихед.

Чихо?	Кай?	Дар кучо?	Ҷӣ кор меқунанд?



**Машқи 393.** Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқро гузошта нависед.

Як робот метавонад дар як дақиқа кори ҳазорон нафарро иҷро ...

Роботҳое, ки аз рӯйи соҳт ба одамон шабоҳат доранд, роботҳои андроидӣ ... Аввалин роботи «сухангӯ» соли 1927 соҳта ...

Роботҳо дар навъҳои гуногуни варзиш мусобиқа ...



**Машқи 394.** Агар шумо муҳандис мешудед, ҷӣ хел робот ме-соҳтед? Расми роботро тасвир кунед. Ба он ном гузоред ва ҳикояни кӯтоҳ нависед. Дар ҳикоячаи худ қайд намоед, ки он ҷӣ корҳоро иҷро карда метавонад.

## 6. МУЪЧИЗАИ НАХУСТИНИ ОЛАМ



Бежан гуфт:

– Ман дирӯз аз оинаи нилгун барномаи «Сайри олам»-ро тамошо кардам.

– Ба ман ҳам ин барнома писанд омад. Бигӯй, ки ин дафъа чиро намоиш доданд? – пурсид Манижа.

– Дар бораи ҳафт муъчизаи олам нақлҳои акоиб карданд ва он мавзеъҳоро ҳам намоиш доданд. Нахустин муъчиза, чизи ҳайратовари олам ахроми Мисри қадим будааст.



**Матиро хонед ва дар бораи ахроми Миср маълумот дихед.**

### АҲРОМИ МИСРИ ҚАДИМ

**Аҳром** шакли ҷамъи **ҳаром** аст. **Ҳаром** ҷисми сегӯшаро гӯянд. Чун қабрҳои бузурги фиръавинҳо ба ҳамин шакл соҳта шудаанд, онҳоро аҳром (а) мегӯянд. Дар сарзамини Мисри қадим, дар соҳили дарёи Нил беш аз ҳаштод аҳроми хурду бузург ба ёдгор мондааст. Мисриёни қадим аз таҳтасангҳои яклюҳти ҷаҳорқунҷа аҳромҳое соҳтаанд, ки то имрӯз боқӣ монда, бо бузургию шукӯҳашон ҷаҳониёнро дар ҳайрат меғузоранд.

*Чаро фиръавинҳо аҳром месоҳтанд?*

Подшоҳони Мисри қадимро фиръавн мегуфтанд. Фиръавинҳои Мисри қадим чун ба таҳти давлат менишастанд, ба-рои худ соҳтани ҳарамеро мефармуданд, ки қариб нисфи дороиву иқтидори давлат сарфи он мешуд. Бунёди аҳром, агар аз як тараф шукӯҳу ҳашамати фиръавинҳоро дар ҷашми мардум нишон диҳад, аз тарафи дигар ҳамчун манзили дафни часади фиръавинҳо хидмат мекард. Дар ҳар ҳаром ҷаҳони мумиёни фиръавн ва дороии он нигаҳдорӣ мешуд.

*Дар сохтани аҳром кадом усулро истифода мебурданд?*

Аввал аз силсиликӯҳҳои Араб сангҳои чортарошро то соҳили дарёи Нил оварда, аз он ҷо тавассути фӯлааробаҳо то макони сохтмон мекашонданд ва баъдан онҳоро бо душвории гарон суфта мекарданд. Ҳунармандон дар оғози кор ҳарсангҳоро дар тани шах интихоб намуда, дар ягон гӯшааш тарқиш мекушоданд. Сипас ба тарқиш фонаҳои чӯбӣ зада, дар соатҳои муайян ба тани фона об мерехтанд. Фонаҳои чӯбӣ аз ҷаббидани об варам карда сангро мекафонданд. Сипас, санги кафидаро аз ҳарсанги бузург ҷудо намуда, бо олоти мисӣ тарошида, суфта мекарданд.

*Даромадгоҳи аҳром чӣ асрор дошт?*

Аҳромҳои муълизавӣ дар нигоҳи аввал кӯҳтеппаҳои яклухти сангиро мемонданд, ки дари даромад надоранд. Вале дар яке аз рӯяҳои аҳром дар гӯшай яке аз таҳтасангҳои рамзӣ барҷастагии чун варақи коғаз ноаёнро гузошта буданд, ки ҳангоми зер кардани он таҳтасангӣ бузурге тоб хӯрда, роҳи тираву торики аҳром қушода мешуд. Барои воридшавандагон дар сари ҳар гардиш шамъ гузошта буданд. Асрори даромадгоҳи аҳром саҳт пӯшида буд ва онро фиръавнҳо аз насл ба насл нигоҳ дошта, танҳо ба ворисони қонуни таҳту точи шоҳӣ мекушоданд.



Аз миёни аҳромҳои сершумор танҳо се ҳарами бузург – ҳарами Хеопс, Ҳафрен ва Мекерин муъҷизаи нахустини

олам эътироф шудаанд. Мухандисон шумурдаанд, ки барои бунёди ҳарами Хеопс қариб дуюним миллион тахтасангҳои хурду калон сарф шудааст. Барои аз як чой ба чойи дигар бурдани ин тахтасангҳо имрӯз камаш 20000 поездӣ боркаш лозим аст, ки ҳар қадомаш дорои сӣ қатор вагон бошад. Харсангҳо бо як маҳорате болои ҳам чида шудаанд, ки дар байнашон ҳатто сӯзан чой намегирад.

*аз «Донишномаи қӯдакон ва наурасон»*

**фиръавн** – подшоҳони Мисри қадим

**муъциза** – чизи ҳайратовар



1. Чиро аҳроми Миср мегӯянд?
2. Дар сарзамини Мисри қадим чанд ҳарами хурду бузург ҳаст?
3. Ин аҳром дар соҳили қадом дарё ҷойгир шудаанд?
4. Мисриёни қадим аҳромро аз чӣ месохтанд?
5. Чаро фиръавнҳо аҳром месохтанд?
6. Киҳоро «фиръавн» мегуфтанд?
7. Дар аҳром чӣ нигаҳдорӣ мешуд?
8. Дар соҳтани аҳром қадом усулро истифода мебурданд?
9. Даромадгоҳҳои аҳром чӣ сир доштанд?
10. Аҳромҳои бузургтарин қадомҳоянд?
11. Барои аз як чой ба чойи дигар бурдани ин тахтасангҳо имрӯз чанд қатораи боркаш лозим аст?



**Машқи 395.** Агар як қатора 30 вагон дошта бошад, 20 000 қатора чанд вагон мешавад? Ҳисоб кунед.



**Машқи 396.** Машқи «Худамро месанҷам».

Мисри қадим, Нил, Араб, Хеопс, Ҳафрен ва Мекерин



### Машки 397. Ба чойи нүктахо хабархои мувофиқро гузашта нависед.

Намуна:

Мисри қадим дар соҳили дарёи Нил воқеъ аст.  
Подшоҳони Мисри қадимро фиръавн ...  
Фиръавнҳои Мисри қадим барои худ ҳарам ...  
Хунармандон сангҳоро ...  
Онҳо ба тарқиши фонаҳои чӯбӣ ...  
Фонаҳои чӯбӣ аз ҷабидани об варам карда сангро ...



### Машки 398. Бозӣ: «Кӣ зирақу чаққонтар?» Бо ҳамсинфони худ аз қоғази саҳт қолаби аҳром созед.

## 7. ТОЧМАҲАЛ



Омӯзгор ба хонандагон гуфт:

- Шумо дар бораи кишвари Ҳиндустон чӣ медонед? Манижа:
- Дар кӯчаҳои Ҳиндустон филҳоро дучор шудан мумкин аст.

Бежан:

- Ҳавои Ҳиндустонро гарму тоқатфарсо мегӯянд.
- Бале, шумо дуруст гуфтед, вале боз Ҳиндустон бо қасру биноҳои зебо машҳур аст. Аз ҳама иморати зебо дар ин кишвар Тоҷмаҳал аст, – гуфт омӯзгор.



### Матнро хонед ва дар бораи Тоҷмаҳал маълумот дихед.

Дар кишвари афсонавии Ҳиндустон ёдгориест, ки он дар шаҳри Агра воқеъ аст. Ин ёдгорӣ ҳамчун муъҷизаи но-такорори дунё шинохта шудааст. Таърихи бунёди он хеле ачиб аст.



Подшоҳи кишвар – Шоҳҷаҳон, завҷааш – Мумтозмаҳалро беҳад дӯст медошт. Мумтоз хеле ҷавон аз дунё чашм мепӯшад. Шоҳҷаҳон аз марги ҳамсар ғамгину ошуфтаҳол мешавад. Вай меҳоҳад, ки ба поси хотири ў ёдгории зебову нотакрор ва ҷовидон бунёд қунад. Шоҳҷаҳон меъмори маъруфи Ҳинд Усто Исоро даъват мекунад. Ўлоиҳаи мақбараи Тоҷмаҳалро мекашад. Сипас ба кумаки ў меъморони Истанбул, Самарқанд, Лохур, сангтарошони Дехлию Қандаҳор, ороишгарони Бухоро, Димишқ, Бағдод ва Шероз меоянд. Дар бунёди Тоҷмаҳал ҳаждаҳ сол зиёда аз 20 ҳазор нафар коргар, рассом, наққош, қандакор заҳмат қашидаанд.

Пойдеворе, ки Тоҷмаҳал дар рӯйи он қарор дорад, дар соҳили рӯди Ҷамна ҷой гирифтааст. Иморат бо мармари сафед рӯйқаш шуда, 74 метр баландӣ дорад. Дар ҷончи иморат ҷор ҷонораи мавзун соҳта шудааст. Ҷевори бино аз регсанги сурх буда, гунбазҳояш аз мармари сафед аст. Шабонгаҳ гунбази марказӣ муаллақ ба назар мерасад. Рӯйи деворҳо вобаста ба ҳаво ва вақт тағири ҷило мекунанд. Ороишоти дохилии Тоҷмаҳал нафис, дилрабо аст ва гӯё тамоми фаршу деворҳои он қолинпӯшанд. Оромгоҳи Мумтоз қандакории ниҳоят ҷолиб дорад. Он бо сангҳои қиматбаҳо – лочвард, яшм, нил ороиш ёфтааст. Мақбараи Тоҷмаҳал дурдонаи нодири санъат буда, аз мӯъцизаҳои беназири дасти инсон шинохта шудааст.

**муъцизаи нотакрор** – кори ҳайратовар  
**поси хотир** – эҳтироми хотири касе ё чизе  
**ёдгории ҷовидон** – нишонаи аз касе бозмонда, ки сабаби ёдоварии вай мешавад  
**муъцизаофар** – шахсе, ки муъциза меофарад  
**лоиҳа** – тарҳ, нақша  
**гувоҳӣ додан** – шаҳодат додан



1. Тоҷмаҳал дар кадом шаҳр ҷойгир аст?
2. Тоҷмаҳалро кӣ сохтааст?
4. Лоиҳаи Тоҷмаҳалро кӣ қашид?
5. Пойдевори Тоҷмаҳал дар соҳили кадом дарё ҷойгир аст?
6. Баландии бинои Тоҷмаҳал чанд метр аст?
7. Тоҷмаҳал дар чанд сол соҳта шудааст?
8. Дар соҳтмони Тоҷмаҳал чанд нафар кор кардаанд?



### **Машқи 399. Ҷуфти ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Фарқи онҳоро бигӯед.**

1. Подшоҳ дӯст медошт. Подшоҳ завчааш – Мумтозро бехад дӯст медошт.
2. Шоҳҷаҳон ғамгин мешавад. Шоҳҷаҳон аз марги ҳамсараш ғамгин мешавад.
3. Вай бунёд кард. Вай ба поси хотири завчааш ёдгории ҷовидон бунёд кард.



### **Машқи 400. Мисли намуна фикратонро аввал мухтасар, баъд пурратар баён қунед. Фарқи онҳоро гӯед.**

*Намуна:* Ман меравам. Ман барои варзиши бадан ба майдончай варзиш меравам.



### **Машқи 401. Аз рӯйи нақшаҳои зер ҷумла тартиб дихед ва фарқи онҳоро бигӯед.**

---

---

---

---




**Машки 402.** Машки имло. Исмҳои хосси матнро ба ҳамдигар хонед ва нависед. Дафтарҳои худро иваз кунед ва навиштаҳо-ятонро бисанҷед. Ғалатҳои чойдоштаро ислоҳ кунед.



**Машки 403.** Кроссвордро дар дафтар бикашед ва аз боло ба поён пур кунед.

1. Номи завҷаи шоҳ
2. Дар чор кунци иморат сохта шудааст
3. Номи рӯд
4. Кори ҳайратовар
5. Номи санг
6. Номи подшоҳ
7. Номи шаҳр
8. Номи санг



**Машки 404.** Ба дӯсти худ дар бораи «Точмаҳал» ҳикоя карданро машқ кунед. Ҳикояро ин тавр оғоз кунед:

«Имрӯз мо дар дарси забони модарӣ матни «Точмаҳал»-ро хондем. «Точмаҳал».....» (давом дӯхед).

## 8. МОҲИГИР ВА ЧИН



**Афсонаро хонед ва мазмунашро нақл кунед.**

Буд, набуд, дар даврони пешин моҳигире буд. Ӯ зан ва се фарзанд дошт. Моҳигир он қадар камбағал буд, ки наметавонист, баро зану фарзандонаш нон пайдо кунад. Ӯ ҳар рӯз моҳигирӣ мерафт. Моҳигир фақат се маротиба ба дарё тӯр меандоҳт.

Рӯзе вай субҳи барвақт ба соҳили дарё рафт. Вақте ба соҳили дарё расид, тӯри моҳигирашро бо тамоми неру ба дарё андоҳт. Сипас ӽ тӯрашро ҷамъ кард. Ҳангоме ки тӯрашро ба ақиб мекашид, он вазнинтару вазнинтар мешуд. Ӯ ҳайрон

буд, ки дар тӯраш чиро пайдо хоҳад кард. Моҳигир тӯрро базӯр ба соҳил кашид. Вай бесаброна тӯрро боз кард. Вақте ки моҳигир дар тӯраш хари мурдаро дид, дилаш қариб аз тапиш бозистод. Бисёр ғамгин шуд.

Моҳигир дубора тӯрашро ба дарё андохт. Ин бор дарёфт, ки он аз дафъаи аввал ҳам вазнинтар аст. Ӯ хаёл мекард, ки тӯраш пур аз моҳӣ аст ва онро ба соҳил кашид. Вай дубора ноумед шуд. Дар даруни тӯр ғайр аз кӯза, устухон ва шишаи шикаста дигар ҳеч чиз набуд.

Моҳигир бори савум тӯрашро ба дарё андохт. Ин бор ӯ кӯзай биринчии калон пайдо кард. Кӯза гардани дарози бо-рик дошт ва даҳони кӯза бо муҳри ачибе баста шуда буд.

Моҳигир худ ба худ гуфт: «Дар даруни кӯза чӣ бошад?» Ӯ даҳони кӯзаро қушод ва якпаҳлу кард, то бубинад, ки дар даруни он чист. Аммо аз он чизе берун наомад. Кӯза холӣ буд.

Моҳигир хастаю ғамгин шуд, меҳост ба хона баргардад. Бо вучуди қӯшиши бисёр карданаш ӯ натавонист, ки ақаллан якто моҳӣ бигирад. Фарзандонаш имрӯз ҳам гурусна хоб мераванд. Ҳангоме ки моҳигир ба сӯйи хонааш равон шуд, ногаҳон ҷашмаш ба дуде афтод, ки аз даруни кӯза ҳориҷ мешуд. Дуди бисёре аз кӯза баромад ва даҳони моҳигир аз ҳайрат воз монд. Дуд ба рӯйи замин ва дарё паҳн шуд ва сипас баланд шуда, осмонро тира кард.

Ногаҳон дар пеши ҷашми моҳигири ҳайратзада дуд оҳиста-оҳиста шакл гирифт. Пас аз лаҳзае ҷини бадҳайбат, ки пойҳояш дар дарё ва сараш дар осмон буд, дар болои сари моҳигир истод.

Чун моҳигир ҷини зиштсуратро дид, саҳт тарсид.

Чин рӯй ба моҳигир карду гуфт:

– Эй пирамард, чӣ тарз меҳоҳӣ бимири?

Моҳигир, ки ин суолро ҷашмдор набуд, гуфт:

– Ё ҷини шариф, аз қуштани ман туро чӣ суд? Магар ман набудам, ки туро аз кӯза озод кардам?!

Чин چавоб дод:

– Ман дар даруни ин күза муддатхо зинда будам. Саранчом сабрам ба сар омад. Ба худ гуфтам, ки ҳамаи ганҷҳои заминро ба касе медиҳам, ки маро дар чаҳорсад соли оянда озод кунад. Аммо чорсад сол гузашт ва ҳеч кас маро аз банд раҳой надод. Сипас ба худ гуфтам: «Подшоҳ месозам касеро, ки маро дар дусад соли оянда озод кунад». Вале дусад сол гузашт ва ҷандин соли дигар аз он даврон сипарӣ шуд. Мутаассифона, касе маро озод накард. Баъд аз он ман ҳеле ҳашмгин шудам ва қарор додам, ки касе маро раҳой дихад, ўро мекушам. Баъд аз муддати қӯтоҳ ту омадӣ ва маро озод кардӣ. Ҳоло бигӯ, ки чӣ гуна меҳоҳӣ, бимирий?»

Чун моҳигир қиссаи ҷинро шунид, пойҳояш бемадор шуданд. Моҳигир бо илтиҷо гуфт:

– Эй ҷини меҳрубон, ба хотири ин ки туро аз кӯза озод кардам, маро раҳо кун, то бираравам.

Аммо ҷин ба ҳарфи моҳигир гӯш накард ва исрор кард:

– На, ту бояд бимирий. Бигӯ, чӣ гуна меҳоҳӣ бимирий? Моҳигир донист, ки зориу илтиҷо ба ҷин бефоида аст.

Дар ин лаҳза фикре ба хотири моҳигир расид. Ӯ ба худ гуфт: «**Ин аҷуба фақат ҷин аст ва ман инсон ҳастам, ки метавонам фикр кунам. Ҷин метавонад, ки маро сехру ҷоду кунад, аммо ман метавонам ақламро кор фармуда, бо ӯ маслиҳат кунам.**»

Моҳигир рӯй ба ҷин овард ва гуфт:

– Пеш аз он ки маро бикушӣ, бигӯй, ки оё ту воқеан дар даруни ин кӯза будӣ? Ин кӯза барои ҷисми ту ҳеле хурд аст. Ҳатто ангушти хурдат дар он намегунҷад. Ҷин ба газаб омад ва ҷавоб дод:

– Албатта, ман дар ин кӯза будам.

Моҳигир гуфт:

– Ман ба ту бовар намекунам.

Чин аз моҳигир ранцид ва бе гуфтугӯ ба дуди дарозе табдил ёфта, ба қӯза даромад. Баъд аз лаҳзае вай аз даруни қӯза овоз баровард:

– Моҳигир, ман дар даруни қӯза ҳастам, акнун бовар мекунӣ?

Моҳигир ҷавоб надод ва фавран даҳони қӯзаро маҳкам баст. Акнун чин пай бурд, ки моҳигир ӯро фиреб додааст.



1. Моҳигир дар кучо зиндагӣ мекард?
2. Вай чӣ тавр рӯз мегузаронд?
3. Бори аввал ба тӯри моҳигир чӣ афтод?
4. «Моҳигир бисёр ғамгин шуд» – омадааст дар афсона.

Ба фикри шумо, вай барои чӣ ғамгин шуд?

5. Маротибаи дуюм ба тӯри моҳигир чӣ афтод?
6. Маротибаи сеюм-чӣ?
7. Чин барои чӣ қасди күштани моҳигирро кард?
8. Моҳигир барои муҳофизати худ чӣ нақша кашид?
9. Оё нақшай ӯ амалӣ шуд? Чӣ тарз?
10. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



1. Хелҳои нақлро ба хотир оред. Мазмуни матнро аввал муфассал, баъд муҳтасар нақл кунед.
2. Нақли интихобӣ
  - а) Лаҳзаи роҳи ҳалосӣ ёфтани моҳигирро баён кунед.
  - б) Лаҳзаи дар қӯза маҳкам кардани чинро бигӯед.



**Машки 405.** Соҳтори афсонаро аз рӯйи тартиби зер муайян кунед.

1. Афсона бо қадом қалимаҳо оғоз шуд?

.....

2. Симоҳои афсонаро номбар кунед.

1. .....

2. .....

3. Симоҳои афсонаро аз рӯйи хислаташон ба ду гурӯҳ ҷудо кунед.

Қувваи некӣ--.....

Қувваи бадӣ – .....

4. Дар афсона кадом гуфтору рафтори ғайриодӣ (аз ҳақиқат берун) мушоҳида мешавад? Чор ҷумла нависед.

*Намуна:*

Ҳамаи ганҷҳои заминро ба қасе медиҳам, ки маро дар ҷаҳорсад соли оянда озод қунад. ....

5. Афсона чӣ тарз ба анҷом расид?



**Машқи 406.** Монанди намунаи машқи боло ягон афсонаи ҳондаатонро таҳлил қунед.



**Машқи 407.** Афсонаи ҳурд нависед.

Афсонаро ин тарз оғоз қунед:

Буд, набуд, як писараку як духтарак буд...

## 9. ҲАҚИҚАТИ ТАЛХ

(муҳтасар)



**Ҳикояро ҳонед ва мазмунашро аз номи шахси сеюми танҳо нақл қунед.**

... Рӯзе ману Салим ба кӯҳ аз барои ҳезум рафтем. Кӯҳ аз хонаи мо дур не, агар пиёда бебор равед, якоата роҳ. Сагчаамон – Алопар ҳам аз қафоямон мерафт. Сагча ҳанӯз ҳурд буд, думоҳа ё семоҳа. Ману Салим қучое равем, чӣ коре қунем, Алопар ҳамроҳ буд. Афтону ҳезон аз пуштамон меомад. Агар бишинем, менишаст, тозем, метоҳт. Агар қасе аз ҳамсояҳо ё хешу табори наздик ба ҳавлӣ дарояд, як-ду бор аккос зада, моро ҳабардор мекард. Агар ягон одами бегона ё ношинос дарояд, то мо аз хона баромада, «Ҳап шав!» нагӯем, ором намешуд. Алопар ҳатто молҳои моро аз моли бегона фарқ мекард. Агар ягон мол тартибро вайрон карда ба тарафи дари хона гузаштани шавад ё ба ҳавлӣ ягон моли бегона дарояд, Алопар валвала сар мекард.

Мо ду пуштора ҳезуми хушкро баста, акнун ба роҳ даромадани будем, ки аз пушти ёлаи кӯҳ рама баромада омаду ду

саги хирс барин бадвоҳима аккосзанон ба сўйи мо тохтанд. Ҳар ду аз тарс саросемавор ба як дараҳт баромадем. Бечора Алопар дар бехи дараҳт тарсону ларзон он ду балоро пешвоз гирифт. Мо дод зада чўпонро ба ёрӣ ҷег задем. Сагҳои рама бо фукҳои ғафсу ваҳмангези худ Алопарро бўй-бўй кардан-ду бо он шўхию бозӣ сар карданд.

Аз ҳаракаташ маълум буд, ки Алопар чандон рағбати бозӣ надошт ва канортар гурехтан меҳост. Хайрият, чўпон расида омаду сагҳояшро ронд. Ману Салим аз дараҳт фуромадем.

– Хайрият аз дараҳт дурттар набудед, – изҳори малулий кард чўпон. Чашми чўпон ба Алопар афтоду «баҳ-баҳ» гуфта доштаний шуд, аммо сагбача нияти ӯро пай бурда дур гурехт.

– Ҷеғ зан сагатро, як бинам, – хоҳиш кард вай. Баъд гуфт:  
– Зотӣ барин.

Ман Алопарро доштам. Вай дандонҳояшро гиз карда, чўпонро наздик омадан намемонд. Аммо даҳмарда чанг зада аз ёли Алопар бардошт. Сагча бо ғазаб ба чўпон дарафтод. Ва аз чангиги ӯ раҳо шуда, онсўтар гурехт. Баъд ҳимоятчўёна ба назди Салим рафту кинаҳоҳона ба тарафи чўпон аккос задан гирифт.

– Сагбачаро ба мо дех, пеши сагҳои мо калон шавад, – гуфт чўпон ба ман хитобан бо як оҳанги омирана.

– Ҳудамон ҳам калон мекунем.

– Ҳайф мекунӣ. Саг – саги рама. Миёни мардум вайрон мешавад. Ма, – вай як панҷоҳсомонаро аз кисабагалаш бароварда, ба ман дароз кард.

– Не-е, даркор не, – гуфтам ман хичолат кашида.

Ба ман чунин намуд, ки панҷоҳ сомониро дида чашмам сиёҳӣ зад. Ташибишомез ба рӯйи Салим нигаристам. Вай гаранг барин даҳанаш воз, ба чўпон бо ҳайрат нигарист.

– Гир. Ту боз дигарашро меёбӣ. Дар деха сагбача пур аст.

– Не, ман ба шумо дигарашро оварда медиҳам, – нобова-

рона сухан гуфтанамро худам ҳам хис кардам. Ба панчоҳсо-  
мона дилам қашол буд, ҳатто метарсидам, ки мабодо чӯпон  
аз нияташ гашта, ба кисааш андозад.

– Ана, ма, гир. Инаш барои додарат, – чӯпон ин дафъа аз  
чайбаш се даҳсомонаи шаракқосиро бароварда ҳамроҳи он  
панчоҳсомона ба кисай ман андоҳт. Ман ҳам «не» нагуфтам.

– Хез, ту дор, ман баста мегирам, – гуфт чӯпон.

Ман Алопарро доштам, чӯпон чолокона бо чилбур онро  
bast, ба фукаш ҳалқа гузаронд, сипас ба тапар-тапару ги-  
шинг-гишинги сагбача эътиборе надода, бардошта бурд.  
Сагча чунон ҷирингос мезаду аз мо мадад меҳост, ки ман тоб  
оварда натавониста рӯямро гардондам, хостам гӯшамро ба  
карӣ занам, аммо зории Алопар аз дур ҳам ба гӯшам меомад.

Дарҳол бо Салим пулро тақсим кардем. Мо ба ин пулҳо  
чиҳо гирифтанимонро ҳам маслиҳат кардем.

– Алопарро ба чӯпон доданатро падарам фаҳманд, туро  
мекушанд! – оқибат Салим буғзи дилашро қушод.

– Барои чӣ? Чӯпон гуфт-ку, агар сагча дар рама қалон  
шавад, саги ҳақиқӣ мешавад. Мумкин Алопари мо ягон вакт  
рамаро аз ҳамлаи гургон ҳалос кунаду ном барорад. Лекин  
хушёр шав. Падарам ин гапҳоро нағз намебинанд. Агар пур-  
санд, мегӯем, ки аз пайи мо ба кӯҳ рафт, чӯпон дошта ги-  
рифту «онро барои рама дихед» – гуфт, додем, мегӯем.

– Пул гирифтем, – нагӯй, ҷанг мекунанд.

Салим розӣ шуд. Аз байн як моҳ гузашт. Дили ман кам-  
кам таскин мейфт.

Аммо ногаҳ Салим корро расво кард. Ҳамон рӯз ба ман  
супориш доданд, ки ба осиё як ҷувол ҷуворӣ бурда, орд кар-  
да, биёрам. Ба Салим амр шуд, ки барои молҳо алаф биёрад. Бобоям ҷуволи гандумро ба ҳар бор карда доданду ман ба  
болои бор савор, равона шудам. Салим «Ман ҳам ба осиё ме-  
равам», – гӯён ҳарҳаша сар кард. Салим аз паси ҳар омадан  
гирифт. Сони аз думи ҳар дошта саҳт қашид. Ҳар истод. Дар  
дастам химчай тар буд. Ҳимчаро саҳл ба сараш расондам ё не,

Салим доду вой карда мушт барин сангро гирифта, гурронд. Санг ба сарам бархұрду хүн чашма барин равон гашт. Модарам маро аз хар фуроварданду ба хона бурданد, ба қароҳат зуд намади сұхта зер карданд. Сонй «Хоб кун», – гуфтанд.

Салим гурехта рафту бо ҳамин то бегохирұзай гум шуд. Падарам аз кор омаданду воқеаро аз модарам фаҳмида, ба боми зинхона баромада, Салимро өзіндеңді:

– Салим! Ҳой Салим!

Фурсате нагузашта, Салим пайдо шуд. Вай аз замин чашм набардошта омаду дар рұй ба рұйи падарам истод.

– Ҳа, ғап зан! – падарам суханро аз зихи дандон бароварда бо ғазаб ба вай менигаристанд.

– Вай ... вай Аlopарро ба чүпон фурұхт... пулаша гирифта... – ногоҳ әйлон қард Салим.

Нафаси ман ба дарун заду на ба рұйи падарам нигаристам, на ба тарафи Салим.

– Чүпон барои рама гуфт... – ман худро сафед карданй будам, аммо падарам имкон надоданд.

– Нокас! Нокас дұсташро мефурұшад!

Падарам ба рұйи ман чунон нигаристанд, ки агар як лаҳза замин кафад, ман рост худро ба роги он меандохтам. Агар як не, даҳ шаппотй зананд аз ин хел нигоҳ авлотар. Ман аз он нигоҳи падар ҳамин як ҳақықатро дарк кардам, ки табақкориро бо ҳазор нияти нек пардапұш кунед ҳам, боз як рұз не, як рұз рұсиёхай меоварад.

*Баҳром Фирұз*

чилбұр – банд, ресмон

табақкорӣ – вайронкорӣ, бадкорӣ



1. Ҳикоя аз номи шахси чандум нақл карда мешавад?
2. Гүяндаи ҳикоя аз ухдаи кадом корхो мебаромад?
3. Бародари ү чий ном дошт?
4. Онҳо ба кучо, барои чий рафтанд?
5. Чий онҳоро ҳамроҳай мекард?

6. Аlopар чī гуна хислат дошт?
7. Bo бачаҳо чī ҳодиса рух дод?
8. Ba ёрии бачаҳо кī омад?
9. Чūпон аз писарбачаҳо чī ҳоҳиш кард?
10. Аlopар ба чūпон чī хел муносибат кард?
11. Бародарон Аlopарро ба чанд сомонӣ фурӯхтанд?
12. Бародарон чī маслиҳат карданд?
13. Сирри онҳо чī тавр ошкор шуд?
14. Ba андешаи шумо, рафтори бародарон дуруст буд?
15. Oё шумо чунин ҳодисаро мушоҳида кардаед?
16. Ba ҷойи бародари Салим мебудед, чī кор мекардед?
17. Charo падар чунин гуфт: «Нокас дӯсташро мефурӯшад!»
18. Oё сагро дӯсти одам гуфтан мумкин аст? Charo?
19. Dar қадом қисми матн сухан дар бораи ҳақиқати талҳ меравад?
20. Ҳақиқати талҳ қадом аст?



1. Мазмуни матнро мухтасар нақл кунед.
2. Нақли интихобӣ
  - а) Ҳамон лаҳзаи ҳикояро, ки сухан дар бораи савдо кардани саг меравад, баён кунед.
  - б) Ҳамон лаҳзаи ҳикояро, ки сухан дар бораи ошкор шудани сирри бародарон меравад, нақл кунед.
3. Мазмуни матнро бо матни «Танбеҳи падар» муқоиса кунед ва зарари аз падар пинҳон доштани сирро мухокима намоед.



#### **Машки 408. Фикрҳоро ба анҷом расонед:**

Дар афсонаҳо воқеаҳои ... тасвир мешаванд. Дар ҳикояҳо воқеаҳои ... тасвир мешаванд.



#### **Машки 409. Ҳикояи «Ҳақиқати талҳ» ва афсонаи «Моҳигир ва Ҷин»-ро муқоиса карда, се фарки асосии онҳоро муайян кунед.**

*Намуна:*

1. Дар афсонай «Моҳигир ва Ҷин» сухан дар бораи Моҳигир ва мавҷуди хаёлӣ – Ҷин меравад. Дар ҳикояи «Ҳақикати талҳ» сухан дар бораи саргузашти ҳаётии ду ба-родар меравад.
2. Дар афсона ҳайвонҳо ба забони одамӣ гап меза-нанд...

## 10. МАШҚИ НАВИШТАНИ ҲИКОЯ



1. Бачаҳои азиз! Мо имрӯз ҳикоянависиро машқ меку-нем.
2. Қисмҳои ҳикояро номбар кунед.
3. Дар оғози ҳикоя сухан дар бораи чӣ меравад?
4. Дар қисми асосии ҳикоя сухан дар бораи чӣ мера-вад?
5. Ҳикоя чӣ тарз анҷом меёбад?



**Машқи 410. Монанди намуна ҳикоя нависед.**

*Намуна:*

Ман рӯзе аз мактаб бармегаштам, ки дарроҳ сагчаеро дидам.

Ҳаво хеле хунук буд. Сагча, ки гурӯсна менамуд, аз ху-нуки меларзид. Диљи ман ба вай сӯхт. Ман онро ба халтачае, ки дар ҷузъдонам буд, андохта, ба хонаамон овардам. Модарам ин кори маро дида, хурсанд шуданд. Мо дар як кунци анбор барои вай ҷой омода кардем. Ҳӯрок додем.

Аз байн чанд рӯз гузашт. Сагча калонаку фарбеҳак шуд. Омадани маро муњтазир мешавад. Вақте ман аз мактаб меоям, вай дум ҷунбонда ба сӯйи ман медавад, гӯё салом медода бошад.

## 11. МАРДӢ НАБУВАД ФИТОДАРО ПОЙ ЗАДАН



**Матнро хонед ва гӯед, ки ҷаро Ҷӯбак танҳо монд.**

## ЧҮБАК

Буд, набуд, як Чүбак буд. Вай дүстони бисёр дошт, аммо рүзэ чй шуду аз дүстонаш чудо афтод ва раҳгум зада ин сү рафт, он сү рафту роҳи хонаашонро наёфта, дар канори роҳе хоб кард.

Ҳаво гарм буд. Чүбак чунон тасфид, ки кам монда буд, сўхта хокистар шавад. Хушбахтона, шамоли саҳт хесту вайро бардошта, ба назди тўдаи хасҳо бурд. Чүбак худро ба паноҳи тўдаи хасҳо гирифт. Вале хасҳо вайро бегона гирифтанд, «дафъ шав!» гуфта пеш кардан.

– Эй Чүбаки олупта, – гуфтанд онҳо, – ба кучо сафар доштӣ, ки дар сояи мо роҳат кардан меҳоҳӣ?

Чүбак гуфт:

– Ман раҳгум задам, бародарон. Агар шумо дар сояи худ паноҳ надиҳед, ҳамин замон сўхта, хокистар мешавам.

Хасҳо ба гапи вай бовар накардан. Онҳо баланд хандида, Чүбакро масхара намуданд.

– Дурӯғро бинед-а! – гуфтанд онҳо. – Мо тобистони дароз дар офтоб намесӯзemu ин чўбак сўхта хокистар мешудааст!

Чўбак боз ба зорӣ даромад.

– Аз шумо чй меравад? – гуфт вай. – Шумо соҳиби соя ҳастед. Агар дар сояи шумо хоб равам, ягон чойи шумо кам намешавад. Баръакс, шумо ба ман некӣ карда, савоб мегиред!

Бо вуҷуди ин хасҳо чўбакро ба сояи худ роҳ надоданд.

– Ту дар пеши мо ист, – гуфтанд онҳо бо тамасхур. – Кани бинем, чй хел сўхта хокистар мешавӣ.

Чўбак ночору ноилоч монд, дар пеши хасҳо дар офтоби сўзон истода, муҳточи раҳму шафқат шуд. Як лаҳза истод, ду лаҳза истод, се лаҳза истод. Вақте ки офтоб ба қиём расид, каллачай чўбак лаҳча барин тафсон шуду ба ноҳост вағфи карда даргирифт. Оташ дарҳол ба хасҳо расид. Хасҳо, ки хушк буданд, якбора оташ гирифтанд ва баробари чўбак сўхтанду хокистар гаштанд...

Дигар чӣ гӯем? Охир, ин чӯбак чӯбаки одӣ не, гӯгиридҷӯб буд, гӯгиридҷӯби ҳақиқӣ...

*Азизи Азиз*

**тамасхур** – масхара кардан

**офтоб ба қиём расидан** – вақти гармии офтоб, нисфириӯзӣ



1. Чаро Ҷӯбак танҳо монд? Ҷӯбак ба назди чиҳо омад?
2. Аз онҳо чӣ ҳоҳиш кард?
3. Онҳо ба ӯ чӣ ҷавоб доданд?
4. Ҷӯбак чӣ кор кард? Дар кучо истод?
5. Бо Ҷӯбак чӣ ҳодиса рӯҳ дод? Бо ҳасҳо-чӣ?
6. Оё ин воқеаро пешгирий кардан мумкин буд? Чӣ тарз?

1. Ҳамон қисми матнро, ки дар он Ҷӯбак аз ҳасҳо ёрӣ мепурсад, баён кунед. Ба оҳанги гуфтори Ҷӯбак дикқат дихед. Оё вай хурсанд буд? Барои чӣ?

Ҳасҳо чӣ ҷавоб доданд?

Агар шумо мебудед, чӣ ҷавоб медодед?

2. Дар нақши симоҳои матн бозӣ кунед.



**Машқи 411.** Дар матн сӯхтори Ҷӯбаку ҳасҳоро ба воситаи сӯхторро ҷадвал мебарошад. Ҳамон қисми матнро, ки дар он Ҷӯбак аз ҳасҳо ёрӣ мепурсад, баён кунед. Ба оҳанги гуфтори Ҷӯбак дикқат дихед. Оё вай хурсанд буд? Барои чӣ?

Дар ҳаёт сӯхторро чӣ тарз пешгирий кардан мумкин аст? Рӯйхати амалҳоро тартиб дихед.

*Намуна:* Бо оташ бозӣ накунед.



**Машқи 412.** Ҳангоми сар задани сӯхтор чӣ кор мекунед?

**Нависед.**

*Намуна:* Ба рақами 01 занг мезанам.



**Машқи 413.** Калимаҳои зидмаъноро бо пайконак нишон дихед.

шодӣ	бадӣ
оғоз	ғам
сабуқӣ	анҷом
некӣ	вазнинӣ



**Машки 414.** Ёфтани калимаҳои зидмаъно. Мувофиқи намунаи зер калимаҳои муқобилмаъноро ёфта нависед.

*Намуна:* сулҳ – ҷанг

Ханда, ғамгин, дӯстӣ, нав, доно, хубӣ, гармӣ, шаб, талҳ, равшанӣ.



**Масъалаҳоро хонед. Роҳи ҳалро нишон дихед.**

1. Гурба гунчишкро дошт. Ин сахнаро Бахтёр ном бача бо шавқ тамошо мекард. Бахтёр панчсола буд. Вай гурбаашро бисёр дӯст медошт. Ҳар вақте ки гурба муш ё парандаero шикор мекард, Бахтёр вайро тамошо карда, лаззат мебурд.

Ин дафъа ҳам чӣ гуна ҳаллос зада гунчишкро дошта гирифтани гурбаашро дид, хеле хурсанд шуд. Вай дид, ки гунчишк бисёр хурд аст, раҳмаш омад...

*(Порча аз ҳикояи «Гунчишики якрав»-и Акобир Шарифӣ)*

Ба фикри шумо, Бахтёр гунчишкро ҳалос мекунад?

2. Мурғ бо ҷӯчаҳояш дар кунчи ҳавли дона мекофтанд. Гурбаи бадхашм ба сӯйи онҳо давид. Мурғ гурехт. Ҷӯчаҳо танҳо монданд. Агар дар ҳамин лаҳза шумо мебудед, чӣ кор мекардед?

3. Фароштурук дар сақфи хонаи шумо лона сохтааст. Фасли тобистон бародари шумо меҳоҳад, ки сақфи хонаро таъмир қунад. Шумо чӣ тавр лонаи фароштурукро вайрон накарда сақфро таъмир мекунед?

## 12. ОРЗУХОИ ШИРИН



Шеърро ифоданок хонед.

### БАЧАГИЯМ БЕКАСУ ТАНХО ГУЗАШТ (мухтасар)

Бачагиям бекасу танҳо гузашт,  
Бо дарав, бо ҳӯшачинихо гузашт,  
Доманаш аз ҳӯша пур аз домани сахро гузашт.

Дар сари санге ҳама рӯз интизор  
Мешумурдам турнаҳоро ҳар баҳор,  
Бачагиям бо қатори турнаҳо якҷо гузашт.

Шаст меандоҳтам бар рӯди масть,  
То биафтад моҳии тилло ба шаст,  
Бачагиям бо умеди моҳии тилло гузашт.

Ханда мекардам ба сӯйи шаршара,  
Ханда меомад зи ҳар санги дара,  
Бачагиям ханда бар лаб лаб-лаби дарё гузашт.

Бачагӣ – гулгуни зарринёли ман,  
Бачагӣ – гулгуни зарринболи ман –  
Ёлу болаш гарқи гул аз роҳи умри мо гузашт...

Лоиқ Шерали

**шаст** – асбоби моҳигирӣ

**моҳии тилло** – моҳии афсонавие, ки гӯё се ҳоҳиши шахсро ичро мекардааст

**гулгун** – аспи афсонавие, ки ёл ва болҳои заррин дорад.



1. Шоир дар бораи қадом лаҳзаи ҳайти худ ҳикоя мекӯнад?
2. Ба фикри шумо, шоир лаҳзаҳои хурсандии худро ифода кардааст ё ғаму андуҳро? Барои чӣ?
3. Дар болои санг нишаста чӣ кор мекард?

4. Шумо ҳам омадани турнаҳоро тамошо кардаед? Онҳо чӣ тарз парвоз меқунанд?

5. «Ханда мекардам ба сӯйи шаршара, ханда меомад зи ҳар санги дара», – мегӯяд шоир. Ба фикри шумо, чаро аз дара ҳам садои ханда меояд? Дар бораи акси садо чӣ медонед? Баён кунед.



**Машки 415. Масъалаҳоро хонед. Дар нақшҳо бозӣ карда, роҳи ҳалро нишон дихед.**

1. Дар назди бинои мактаб як иморати нотамом буд. Хушбаҳт меҳост, ки дар болои он бозӣ кунад. Муаллима таъкид мекард, ки ба он ҷо баромадан мумкин нест, лекин Хушбаҳт ҳар лаҳза ба он ҷо баромада, бозияшро давом мебодд. Шумо ба Хушбаҳт чӣ маслиҳат медиҳед?

2. Ҳуршед қаламҳои рангаашро наовардааст. Агар аз шумо ҳоҳиш кунад, ба ў қалам медиҳед? Чаро?

3. Лола вазифаи ҳонагиро аз математика иҷро карда наставонист. Агар вай аз шумо ҳоҳиш кунад, дафтаратонро баҳрои рӯйбардор кардан медиҳед? Барои чӣ?



**Машки 416. Машки «Худамро месанҷам».**

Рӯди масти, моҳии тилло, сӯйи шаршара, лаб-лаби дарё.



**Машки 417. Агар «моҳии тилло» ба шаст афтад, аз вай чӣ ҳоҳиш меқунед? Се ҳоҳиши худро нависед.**



**Машки 418. Дар мавзуи «Орзухои ман» шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед.**

### 13. ҲУЧРАИ МАҲФӢ



**Машки 419. Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Мазмуни ҷумлаҳои ҳар қаторро муқоиса кунед. Ҳаммаънои қалимаҳои ишорашудаи сутуни якумро аз сутуни дуюм муайян кунед.**

*Намуна:*

ҷавоҳир – сангҳои пурқимат: алмос, ёқут, зару зевар, сим.

1. Аз тиллою нуқра ва <b>чавоҳири</b> хазина асаре набуд.	1. Аз тиллою нуқра ва сангҳои пурқимати хазина нишоне набуд.
2. Онҳо фақат пӯстин ва <b>чоруқи</b> кухнаи Аёзро дар он чо диданд.	2. Онҳо фақат пӯстин ва пойафзоли камарзиши кухнаи Аёзро дар он чо диданд.
3. Ҳаргиз аз мансаби ҳозираи худ <b>мағрур</b> нашавам.	3. Ҳаргиз аз мансаби ҳозираи худ ҳавобаланд нашавам.



## Матнро хонед ва мазмунашро нақл қунед.

Подшоҳе буд, ки хизматгорони зиёде дошт. Яке аз онҳоро, ки Аёз ном дошт, аз ҳама бештар дўст медошт. Ўходими дўстдоштаи шоҳ буд. Рӯзе шоҳ Аёзро хазинадори худ таъйин кард, то ўсараваташро муҳофизат кунад. Вақте ки наздикини шоҳ вазифаи нави Аёзро шуниданд, хеле нороҳат шуданд. Онҳо байни ҳам мегуфтанд, ки чӣ тавр шоҳ тавонист, гуломашро ба вазифаи муҳимми хазинадорӣ таъйин кунад.

Бо гузашти вақт атрофиёни шоҳ ба Аёз бисёртар ҳасад мебурданд. Онҳо ҳамчун ҷосус ҳамеша аз пайи Аёз буданд ва меҳостанд, ки кори нодурусташро бинанду ба шоҳ шикоят баранд. Ниҳоят онҳо дар кори Аёз чизе гайриодӣ ёфтанд ва зуд ба шоҳ шикоят карданд.

Ба ўгуфтанд, ки Аёз ҳучраи пинҳонӣ дорад, ки дар он зару симро дар кӯзае пинҳон мекунад. Вай ҳамеша дари ин ҳучраго маҳкам нигоҳ медорад ва намегузорад, ки касе вориди он гардад. Подшоҳ ҳайрон шуд, ки Аёз дар он ҳучра чиро пинҳон мекарда бошад. Пас ба дарбориёни худ фармон дод, ки нимашаб вориди он ҳучра шуда бифаҳманд, ки Аёз дар он чиро пиҳон мекунад.

Дарбориён дари ҳучраи Аёзро шикаста, ба хона даромаданд, аммо аз тиллою нуқра ва ҷавоҳири хазина асаре набуд. Онҳо дар он чо фақат пӯстин ва чоруқи кухнаи Аёзро диданд. Ночор назди подшоҳ баргаштанд ва он чиро диданд, ба подшоҳ гуфтанд. Подшоҳ аз Аёз пурсид, ки чаро ў ин пӯс-

тин ва чоруки кухнаро дар хучра нигоҳ медорад.

Аёз гуфт:

– Эй подшоҳ, инҳо либосҳои давраи ғуломии ман бу-  
данд. Ман онҳоро нигоҳ доштам, то гузаштаамро фаромӯш  
накунам. Ҳаргиз аз мансаби ҳозираи худ мағрур нашавам.

Дарбориён дар назди ӯ сар ҳам карданд ва аз подшоҳ узр  
пурсиданд. Шоҳ гуфт:

– Бахшидани шумо кори ман нест. Шумо ба Аёз бадӣ  
кардед. Акнун бояд ӯ шуморо бубахшад ё азоб диҳад.

Аёз, ки одами дилсӯзу меҳрубон буд, онҳоро бахшид.

(*Мазмун аз «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Балхӣ*)



1. Чаро подшоҳ Аёзро хазинадор таъйин кард?
2. Дарбориён барои чӣ Аёзро дӯст намедоштанд?
3. Чаро дарбориён шикоят карданд?
4. Аёз дар хучрааш чиро пинҳон карда буд?
5. Барои чӣ подшоҳ дарбориёнро набахшид?
6. Аёз бо онҳо чӣ тавр муносибат кард?
7. Агар шумо мебудед, чӣ кор мекардед?
8. Манижа мегӯяд, ки Аёз одами хуб аст. Хубии Аёзро  
дар чӣ мебинед?
9. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Машқи 420.** Пандҳоро хонед. Бигӯед, ки қадоми онҳо ба маз-  
муни матни «Хучраи маҳфӣ» мувофиқ аст?

Мағрур машав ба мол чун бехабарон,  
Зоро ки бувад мол чу абри гузарон.  
\* \* \*

Барои дӯston ҷонро фидо кун,  
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.  
\* \* \*

Урфӣ, ту маяндеш зи ғавғои рақибон,  
Овози сагон кам накунад ризқи гадоро.



**Машқи 421.** Дар гурӯҳҳо мисолҳои зеринро мухокима карда,  
фикри худро бигӯед.

1. Вақте ба подшоҳ дар бораи «хүчраи махфӣ» хабар расонданд, подшоҳ фармон дод, ки дари онро шикаста, тафтиш кунанд. Оё подшоҳ рафтори дуруст кард? Чаро?

2. Агар яке аз ҳамсинфон дӯсти шуморо гайбат кунад, ба ў бовар мекунед? Чаро? Ба ў чӣ мегӯед?

3. Дилбар ба муносибати ҷашни зодрӯз дугонаҳояшро ба хона даъват кард. Раҳимаро низ даъват намуд. Раҳима, ки дұхтари бисёр мағлур буд, розӣ нашуд. Ба ў чӣ мегӯед?

4. Як нафар ҳамсинфи шумо бачаи зираку доно, аммо бисёр мағлур аст. Бо ў чӣ хел муносибат мекунед? Чаро?



#### **Машқи 422. Номи симоҳои матнро нависед.**

Симои якум: .....

Симои дуюм: .....

Симои сеюм: .....



#### **Машқи 423. Хислати симоҳои матнро шарҳ дихед. Ба ҷойи нуқтаҳо қалимаҳои ифодакунандаи хислат ва хулқу атворро нависед.**

Аёз – росткор, .....

Подшоҳ – ....

Атрофиён – ...., ....



#### **Машқи 424. Машқи «Худамро месанҷам».**

Аёз, тиллою нуқра, хүчраи махфӣ, дарбориён.



#### **Машқи 425. Аз рӯйи нақшай зер нақли хаттӣ нависед.**

*Нақша:*

1. Подшоҳ Аёзро хазинадор таъйин мекунад.
2. Атрофиён ба Аёз баҳили мекунанд.
3. Сирри «Хүчраи махфӣ» ошкор мешавад.
4. Аёз ҳасудхӯронро мебахшад.
5. Хулоса

## БОБИ 10. МО ВА ДУНЁ

### 1. МО ВА КҮДАКОНИ ҖАХОН



**Машки 426.** Расмро бодиққат тамошо кунед ва ба саволҳо хаттӣ ҷавоб дихед.

Дар расм чанд кӯдак тасвир ёфтааст? Чанд писару чанд дуҳтар? Оё онҳо як миллату як нажоданд? Онҳо чӣ кор карда истодаанд? Онҳо дар гирди чӣ доира истодаанд? Ба фикри шумо онҳо кистанд?



**Матнро хонед ва бо ёрии омӯзгор маънидод кунед.**

#### СУРУДИ УМУМИЧАҲОНИИ КӮДАКОН

Мо сафед, зарду сурху сиях,  
Ҳамаи мо якем, одамем.

Нури ҷашмони модар-падар,  
Субҳи умеди як оламем.

То ки дар рӯйи олам дигар  
Раҳ набошад ба ҷангӣ навин,  
Даст бо даст дихед, дӯстон,  
Давра бандем ба даври замин,

Хар яки мо барои ҳаёт  
Дорад азму суботи бузург.  
Сўйи фардо гузорад қадам  
Бо умеди ҳаёти бузург.

То ки дар рўйи олам дигар  
Раҳ набошад ба чанги навин,  
Даст бо даст дихед, дўстон,  
Давра бандем ба даври замин.

Беадад гарчи моро забон,  
Беадад гарчи моро Ватан,  
Мо вале баҳри сулҳи ҷаҳон  
Яқдилу яктану яксухан.

Ин замон гарчи мо наврасем,  
Мешавад чумла фардо калон.  
Медиҳад қисмати худ ба мо  
Бо дили пур Замину замон.

То ки дар рўйи олам дигар  
Раҳ набошад ба чанги навин.  
Даст бо даст дихед, дўстон,  
Давра бандем ба даври замин!

Чўра Ҳошимӣ



**Машқи 427.** Монанди намуна мазмуни шеърро ба наср бар-гардонед.

*Намуна:* Мо сиёҳпӯст, сафедпӯст, сурхпӯст бошем ҳам,  
ҳамаи мо одамем. Нури ҷашмони падару модарем.



**Машқи 428.** Мазмуни расм дар қадом мисраъҳо ифода ёфта-аст? Ин мисраъҳоро хонед ва нависед.



**Машқи 429.** Номҳои духтаронаи миллату најодҳои гуногуни-ро бурро талаффуз кунед ва нависед.

Натсуми, Чихару, Ченифер, Элизабет, Клеопатра, Лола, Миремб, Ратха, Индира, Вера, Надежда.



**Машқи 430.** Номҳои писаронаи миллату најодҳои гуногуниро бурро талафғуз қунед ва нависед.

Хироки, Фирдавс, Киоши, Аллен, Бобби, Гугу, Анан, Биджей, Кумар, Иван, Сергей.



**Машқи 431.** Шумо бо кӯдакони миллатҳои дигар дўстӣ пайдо кардан меҳоҳед? Ба онҳо номаи дўстӣ бинависед. Дар нома дар бораи хонавода ва ватани худ маълумот дода, инро аз ӯ низ пурсон шавед.

*Намуна:* Салом, Чихару (Гугу)! Ман – Фирдавс, аз Тоҷикистон...

## 2. ҲАМДИЛИЮ ҲАМЗАБОНӢ



**Машқи 432.** Матнро хонед ва мушкилоти ҳамсафаронро осон қунед.

### ЯК ПУЛУ САД FABFO

Дар шаҳре чор нафар мардони миллатҳои гуногун бо ҳам вомехӯранд: форс, турк, румӣ ва араб. Марде ба онҳо як дирам медиҳад. Онҳо ба ҳамдигар изҳори матлаб кардан меҳоҳанд. Ҷун ҳамдигарро намефаҳманд, бо ҳам муноқиша меқунанд, яъне ба газаб омада ҷанҷол мекунанд. Нихоят марди форсизабон мегӯяд: «Биёед ҷанҷолро бас қунем. Беҳтараш, ба як дирам ангур бихарем». Марди араб розӣ намешаваду мегӯяд: «Не, не, моро фиреб макун, ангур лозим нест, ман инааб меҳоҳам». Инро шунида турк мегӯяд: «Ман инааб не, балки узум меҳоҳам». Аммо марди румӣ мегӯяд: «Биёед, баҳс накунед, ман истофил меҳоҳам».

Дар охир мардони мусоғир бо ҳам қаҳрӣ шуданд. Онҳо ба мусоғират баромада, забонҳои дигарро намедонистанд. Агар дар он ҷо шахси забондоне мебуд, ба онҳо мегуфт:...

*(Мазмун аз «Masnavии маънавӣ»- и Ҷалолиддини Балҳӣ)*

**изхори матлаб** – баён кардани мақсад

**инаб** – ангур

**истофил** – ангур

**узум** – ангур

**румй** – ба маънии аврупой

**Дар бораи аҳаммияти забондонӣ андешаи худро баён кунед.**



**Машқи 433. Симоҳои матнро муайян кунед:**

Симои якум – ....

Симои дуюм – ....

Симои савум –

Симои чорум –

Симои панҷум –



**Машқи 434. Машқи «Худамро месанҷам».** Байти зеринро аввал бодиққат хонед, сипас рӯйи онро пӯшида ба дафтар на висед. Навиштаи худро бо китоб муқоиса кунед, агар ғалат карда бошед, ислоҳ намоед.

Дӯстони якчиҳатро дур гаштан бок нест,  
Об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност.

*Мирзо Абдулқодири Бедил*



**Машқи 435. «Озмуни хушнависӣ»**

Чу гуфтори бехуда бисёр гашт,  
Сухангӯй дар анҷуман хор гашт.

*Абулқосим Фирдавсӣ*

То мард сухан нагуфта бошад,  
Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад.

*Саъдии Шерозӣ*

Бетамизихои мардум аз сухан пайдо шавад,  
Пистаи бемагз агар лаб во кунад, расво шавад.

*Мирзо Абдулқодири Бедил*

**дӯстони якчиҳат** – дӯстони чонӣ  
**бок** – бим, тарс, нигаронӣ  
**анҷуман** – маҷлис  
**нухуфта** – ноаён, пинҳон



### Машки 436. Хонед ва шарҳ дихед.

Агар дар ҷумла **мубтадо ё хабар** аз дуто зиёд бошад, мегӯянд, ки мубтадо ё хабар чида шудааст. *Мисол: Фарзона ва Фариҷун дар синфи ҷорум меҳонанд.* Дар ин ҷумла ду мубтадо ҳаст: **Фарзона ва Фариҷун**. Ҳар ду ҳам ба як суол (*киҳо?*) ҷавоб мешаванд. Агар дар ҷумла ду мубтадо ояд, дар байни онҳо пайвандаки «ва» мегузоранд. Агар дар ҷумла се мубтадо пайи ҳам ояд, масалан, Фарзона, Фариҷун ва Манижа пас аз мубтадои якум аломати вергул ва пас аз мубтадои дуюм пайвандаки «ва» гузошта мешавад. Ҳар сеяшон ҳам ба як суол (*киҳо?*) ҷавоб мешаванд.



### Машки 437. Хонед ва нависед. Ба оҳанги хониши ин ҷумлаҳо риоя қунед. Диққат дихед, ки аломати вергул пас аз чиҳо гузошта шудааст?

Фарзона ва Фариҷун дар синфи ҷорум меҳонанд.

Фарзона, Фариҷун ва Манижа дар синфи ҷорум меҳонанд.

Фарзона, Фариҷун, Манижа ва Бежан дар синфи ҷорум меҳонанд.

Фарзона, Фариҷун, Манижа, Бежан ва Бунафша дар синфи ҷорум меҳонанд.

Фарзона, Фариҷун, Манижа, Бежан, Бунафша ва Баҳодур дар синфи ҷорум меҳонанд.

Фарзона, Фариҷун, Манижа, Бежан, Бунафша, Баҳодур ва Нисо дар синфи ҷорум меҳонанд.



**Машқи 438.** Җумлаҳоро хонед ва нависед. Ба зери аъзои чидаи ҷумла ҳат қашед.

Гулдаста, Фирӯз, Шоҳин ва Шаҳло бо баҳои аъло мекунанд. Дарсхонаи мо калон, васеъ ва равшан аст. Ман ба ҳоҳарам ҳикоя, афсона, қисса нақл мекунам. Ростгӯйӣ, меҳнатдӯстӣ, баодобӣ ва донишмандӣ хислатҳои хубанд.



**Машқи 439.** Ба ҷойи нуқтаҳо мубтадои мувоғиқро ёфта на- висед. Ба оҳангӣ хониши онҳо дикқат дихед.

... ва ... дӯсти ҷонӣ мебошанд.  
..., .... ва ... ба китобхона мераванд.



**Машқи 440.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳабари мувоғиқро ёфта на- висед. Ба оҳангӣ хониши онҳо дикқат дихед.

Ман дар мактаб ... ва ....  
Ман дар мактаб ..., ... ва ....  
Ман дар мактаб ..., ..., ... ва ....  
Ман дар мактаб ..., ..., ... ва ....



**Машқи 441.** «Кӣ бештар?» Монанди машқҳои боло ҷумлаи дарозтарин нависед.

### 3. ВАРЗИШ – ҚОСИДИ СУЛҲ



**Машқи 442.** Қадом навъҳои варзишро медонед? Нависед.

*Намуна:* теннис.



**Матиро хонед ва дар бораи олимпиада маълумот дихед.**

Дар соҳаи варзиш мусобиқаҳои гуногун баргузор мегарданд. Яке аз машҳуртарин мусобиқаҳо олимпиада ном додад. Калимаи «Олимпиада» аз номи кӯҳи Олимп воқеъ дар Юнони бостон ба вуҷуд омадааст. Аввалин бозиҳои варзиш маҳз дар ҳамин кӯҳ баргузор шудаанд. Ҳоло бозиҳои олимпӣ дар чор сол як маротиба баргузор мешаванд. Дар ин бо-

зихо варзишгарон аз тамоми гӯшаҳои дунё чамъ омада, аз рӯйи навъҳои гуногуни варзиш қувва меозмоянд.

Ҳадафи бозиҳои олимпӣ тавассути варзиш барои сулҳу амнияти дунё саҳм гузоштан аст. Беҳуда намегӯянд, ки варзиш қосиди сулҳ аст. Дар замонҳои пеш ҷанговарон пешниҳод мекарданд, ки аслиҳаи низомиро як сӯ гузошта, дар майдони варзиш қувваозмой қунанд.

Аз рӯйи анъанаҳои олимпӣ ҳангоми баргузории олимпиада дар дунё бояд сулҳу осоиш ҳукмфармо бошад.

Олимпиада дорои нишон ва парчам аст. Дар нишону парчами олимпӣ панҷ ҳалқаи рангаи ба ҳам пайваст тасвир ёфтаанд, ки ифодагари рамзи панҷ қитъаи олам мебошанд: ранги кабуд – рамзи Аврупо, сиёҳ – рамзи Африқо, сурх – рамзи Амрико, зард – рамзи Осиё ва сабз – рамзи Австралия. Ба ҳам пайваст будани ҳалқаҳо маънои сулҳу дӯстии байни ҳалқу нажодҳои қитъаҳои олам аст. Ҳар як кумитаи олимпии миллӣ дар парчам ғайр аз панҷ ҳалқаи асосӣ боз рамзи кишвари худро дорад. Рамзи Кумитаи олимпии Тоҷикистон кӯҳ бо панҷ ҳалқаи олимпӣ ва се ранг (сурх, сафед, сабз) – рангҳои парчами миллии Тоҷикистон аст.

Бозиҳои олимпӣ маросим ва анъанаҳои маҳсус доранд. Олимпиада бо барафроҳта шудани парчам ва фурӯзон шудани машъали олимпӣ оғоз мешавад. Сипас ягон варзишгари номдор савганд ёд мекунад.

Мусобиқаҳо оғоз мешаванд. Варзишгароне, ки се ҷойи аввалро ишғол мекунанд, бо медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ сарфароз мегарданд. Дар вақти супоридани медалҳо парчамҳои миллии кишварҳои голибони мусобиқа ба рафроҳта мешаванд. Ба ифтихори варзишгаре, ки ҷойи ав-



валро мегирад, суруди миллии давлаташ садо медиҳад.

Варзишгарони Тоҷикистон низ дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда, соҳиби ҷойҳои сазовор мешаванд. Ҳар қадар ҷавонони мо бештар ба варзиш машғул шаванд ва дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок кунанд, ҳамон қадар миллату давлати мо дар ҷаҳон машҳур мешавад.

### Юнони бостон – Юнони қадим

#### ҳадаф – мақсад



1. Машхуртари мусобиқаҳои варзиш чӣ ном доранд?
2. Калимаи «олимпиада» аз кучо пайдо шудааст?
3. Бозиҳои олимпӣ кай баргузор мешаванд?
4. Чаро варзишро «қосиди сулҳ» мегӯянд?
5. Олимпиада чӣ хел рамз дорад?
6. Панҷ ҳалқаи ранга чиро ифода мекунанд?
7. Пайваст будани онҳо чӣ маънӣ дорад?
8. Кумитаи олимпии Тоҷикистон чӣ хел рамз дорад?
9. Олимпиада чӣ гуна оғоз меёбад?
10. Ба ғолибон чӣ месупоранд?
11. Ба ифтиҳори кӣ суруди миллии давлаташ садо медиҳад?
12. Оё варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардаанд?
13. Қадом варзишгарони Тоҷикистонро медонед?
14. Қадом варзишгарони ҷаҳонро медонед?



**Машқи 443. Навъҳои варзиш тобистона ва зимистона мешаванд. Номи онҳоро дар дӯ қатор нависед.**

1. Бозиҳои варзиши тобистона: футбол, ...
2. Бозиҳои варзиши зимистона: яхмолакбозӣ, ...

Футбол, рақси рӯйи яҳ, баскетбол, лижаронӣ, шиноварӣ, хоккей, камонварӣ, вазнбардорӣ, гурзпартоӣ, чанатозӣ, биатлон.



### **Машқи 453.** Хонед ва нависед. Дар бораи варзишгарони машхури точик маълумот дихед.

Халқи точик аз замонҳои қадим ба варзиш ва обутоби бадан машғул буд. Ҷавонон чавгонбозӣ, асптозӣ, гурзпартой ва гӯштигирӣ мекарданд. Ин анъанаи неки аҷдодонамонро варзишгарони мо идома медиҳанд. Сайдмуъмин Раҳимов, Зебуннисо Рустамова, Расул Бокиев, Мавзуна Чориева, Дилшод Назаров дар бозиҳои олимпӣ қаҳрамон ва сазовори медалҳои олимпӣ шудаанд.



### **Машқи 444.** Интихобан дар бораи қоидаҳои ягон навъи бозии варзиш шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед.



#### **Машқи «Худамро месанҷам».**

Ранги кабуд рамзи Аврупо, сиёҳ – рамзи Африқо, сурх – рамзи Амрико, зард – рамзи Осиё ва сабз – рамзи Австралия.



### **Машқи 445.** Дар бораи навъи варзиши дӯстдоштаи худ шифоҳӣ ҳикоя кунед.

## **4. АҲАММИЯТИ ЗАБОНОМӮЗӢ**



#### **Матнро хонед ва аз номи шахси сеюми танҳо нақл кунед.**

... Дар рӯйи саҳн ҷои нишасти ман дар паҳлуи Пирак рост омад. Ман, ки ҳамеша дар пайи ёфтани касони байтдон будам, бо Пирак гапзанон карда, дар омади сухан аз вай:

- Ту ягон байт медонӣ? – гӯён пурсидам.
- Агар медонистам, чӣ буд? – гуфта пурсид ў дар ҷавоби ман.
- Агар байт аз ёд медонистӣ, байтбарак мекардем, – гуфтам ман.
- Не, ман байт-майт намедонам, – гуфт ў ... ва аз ман пурсид:
- Магар ту байт медонӣ?
- Якчанд байт медонам, – гуфтам ман.

Бо ин ҷавоби ман дар чехраи ӯ сурхий шармгинона, ки дар айни ҳол як навъ ҷашки бачагонаро ифода мекард, пайдо шуд ва монанди бачагони 4–5-сола, ки бозичаҳои худро ба ҳамдигар «ҷиз-ҷизак»-кунон намоиш медиҳанд, бо як оҳанги мағурона гуфт:

– Ман як ҷизро медонам, ки ту намедонӣ.

– Ҷӣ ҷиз будааст он? – пурсидам ман бо оҳанги тааҷҷуб.

(Мумкин буд, ки ӯ на як ҷиз, балки бисёр ҷизҳоро донад, ки ман надонам. Аммо надонистани маро ӯ аз кучо медонист).

– Ман забони урусиро медонам, – гуфт бо ҳамон ғурури аввалиаш...

Ба ӯ гуфтам:

– Канӣ, бо забони русӣ гап зан, шунавам, ки он забон ҷӣ гуна мешудааст?

– Русҳо соатро «час» мегӯянд, – гуфт ӯ.

– Боз ҷиҳоро медонӣ? – пурсидам ман.

– Боз ҷанд гап медонам, ки ҳоло дар ёдам нест, – гуфт ӯ, – дар коғаз навишта мондаам. Ту ягон вақт ба ҳӯҷраи ман даро, хонда медиҳам.

Ман ҳамон рӯз баъд аз шом ба ҳӯҷраи ӯ даромадам.

Пирак маро ба ҳӯҷра дароварда, дар рӯ ба рӯйи худаш – дар кодоки сандали шинонд ва бе ҳеч муқаддима аз таҳти қӯрпачае, ки бар рӯйи вай нишаста буд, коғазеро баровард...

– Хонда бин, забони урусиро ёд мегирий.

Ман коғазро ба пеши ӯ гузоштам:

– Канӣ, худат хон, – гуфтам.

– Ледина – ях, часы – соат, хлеб – нон...

Ман аз забони ӯ ин қалимаҳоро омӯхта, аммо монанди он ки шеъри тоҷикӣ меҳонда бошам, бурротар карда гуфтам:

– Ледина – ях, часы – соат, хлеб – нон.

Бо шунидани ин суханҳо аз забони ман дар чехраи ҳамсухбатам шуълаи шодӣ дамид.

*Садриддин Айнӣ*

тааҷҷубомез – бо ҳайрат



1. Дар матн сухан дар бораи кихо меравад?
2. Онҳо дар бораи чӣ сухбат мекарданд?
3. Пирак калимаҳои дар коғаз навиштаашро дар кучо нигоҳ медошт?
4. Дар коғаз кадом калимаҳо навишта шуда буданд?
5. Барои чӣ Пирак хурсанд шуд?
6. Оё бо донистани чанд калима «забонро медонам» гуфтан дуруст аст? Барои чӣ?
7. Шумо кадом забонҳоро медонед?
8. Забондонӣ чӣ аҳаммият дорад?



**Машқи 446.** Аз фанни забони русӣ матнеро ба хотир оварда, мазмунашро нақл қунед. Фикри асосии онро муайян қунед.



**Машқи 447.** Аз фанни забони англисӣ матнеро ба хотир оварда, мазмунашро бигӯед. Фикри асосии онро муайян қунед.



**Машқи 448.** Монанди намуна забони модарии миллатҳоро муайян карда нависед.

Миллатҳо: рус, олмонӣ, ҳиндӯ, араб, англис ...  
Забони модарии русҳо забони русӣ аст.



**Машқи 449.** Тарзи навишт ва талаффузи баъзе ному насаб фарқ мекунанд.

Навишту талаффузи баъзе насабҳои тоҷикӣ, ки бо пасвандҳои **-ов**, **-ев** сохта шудаанд, фарқ мекунад.

**Менависем**  
Аҳмадов  
Дӯстов  
Раҷабов

**Мехонем**  
Аҳмадуф  
Дӯстуф  
Раҷабуф



**Машқи 450.** Тарзи навишт ва талаффузи ному насабҳоеро, ки бо пасвандҳои **-ов**, **-ев** сохта шудаанд, машқ қунед.

## 5. МАРДИ ДАРВЕШ ВА МҮРЧА



**Матнро хонед ва мазмунашро муфассал, мухтасар ё интихобӣ нақл кунед.**

Марди дарвеш барои хариdi гандум ба бозор омад. Диd, ки пиразане халтаi гандум мефурӯшад.

- Салом, хонум!
- Салом!
- Қимати халтаi гандум чанд аст?
- Ду танга.

Онҳо хеле савдо карданд ва дарвеш бо нархи мувофиқ халтаi гандумро харид ва ба сари шона бардошта, ба хона овард.

Зану бачаҳояш зуд хон густурданду гандумро рӯйи он тунук карданд. Ногоҳ аз миёни донаҳои гандум мӯрчае давида баромад.

- Бачаҳо якбора фарёд карданд.
- Мӯрча! Мӯрча!

Дарвеш мӯрчаро бо эҳтиёт рӯйи каф гирифту хеле нигоҳ кард ва оҳи сард кашид.

- Зани дарвеш бо тааҷҷуб пурсид:
- Чаро оҳ кашид? Чӣ шуд?

Дарвеш мӯрчай рӯйи кафашро нишон дода гуфт:

– Ин мӯрчаро ман аз хонаву дараш дур кардам. Бачаҳо пурсиданд:

- Чӣ тавр дур кардед?

Зан ҳам суоли бачаҳоро такрор кард:

- Чӣ тавр дур кардед?

Дарвеш андешамандона ҷавоб дод:

– Ин мӯрча наздикини худро дорад, хона дорад, мумкин бачаҳои хурдсол ҳам дошта бошад.

Зан гуфт:

- Хайр, чӣ?

Дарвеш пурсид:

– Чаро “Хайр, чӣ?” мегӯйӣ? Ин мӯрча барои дон аз хона баромад. Бачагонаш шояд бозгашти вайро интизоранд, гуруsnаву ташнаанд.

Зан ғамгин шуд:

– Хайр, чӣ кор мекунем? Дарвеш бо қатъият гуфт:

– Ба бозор меравем, пиразани гандумфурӯшро мейбем.

Зан бетоқатона пурсид:

– Баъд, чӣ?

Дарвеш гуфт:

– Бо пиразан ба дехаашон меравем, хирманашонро мейбем ва мӯрчаро ҳамон ҷо сар медиҳем, то ба хонааш, ба пеши наздионаш баргардад.

Зану бачаҳои дарвеш ҳайрон-ҳайрон ба ў нигоҳ мекарданд ва намедонистанд, ки чӣ гӯянд.

Байт:

Даруни фурӯмондагон шод кун,

Зи рӯзи фурӯмондагӣ ёд кун.

(Аз ҳикояҳои “Бӯстон”-и Саъдии Шерозӣ)

**дарвеш** – нодор, бенаво, қашшоқ, факир

**хонум** – унвони эҳтиромӣ, ки ба номи занон илова карда ё вақти муроҷиат ба онон гуфта мешавад

**андешамандона** – фикр карда

**хон** – дастурхон

**бо тааҷҷуб** – бо ҳайронӣ

**бо қатъият** – бо устуворию матонат

**фурӯмондагон** – бечорагон, дармондагон



1. Марди дарвеш ба кучо омад?
2. Вай аз бозор чӣ харид?
3. Гандумро бо қадом нарх харид?
4. Дар хона чӣ ҳодиса рух дод?
5. Оё марди дарвеш аз дидани мӯрча хурсанд буд? Чаро?
6. Марди дарвеш чӣ чора андешид?
7. Зани дарвеш чӣ гуфт?
8. Ба фикри шумо, оё мӯрча хонаи худро мейбад? Чаро ин тавр фикр мекунед?
9. Оё рафтори марди дарвеш дуруст буд? Чаро?

10. Агар шумо мебудед, чӣ кор мекардед?

11. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Машқи 451.** Дар мавзуи “Фамхорӣ ба ҷонваракон” шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед. Ҳикояро ин тавр оғоз қунед: Рӯзе ман аз роҳ мегузаштам ки, .....



**Машқи 452. Калимаҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо карда нависед.**

Дарвеш, вай, мӯрча, ман, гуфт, гурӯсна, мо, пурсид, хурдсол, гуфт, ў, бачаҳо, зан.

Исл	Феъл	Сифат	Ҷонишиҳои шахсӣ



**Машқи 453. Ба ҷойи исмҳои сутуни якум дар сутуни дуюм ҷонишиҳои шахсии мувофиқро гузашта нависед.**

1. Дарвеш аз бозор як халта гандум харид. .... халтаи гандумро ба хона овард.

2. Зану бачаҳояш зуд хон густурданду гандумро рӯйи он тунук карданд. ... дар миёни гандум мӯрчаро диданд.



**Машқи 454. Ба ҷойи нуқтаҳо мубтадо ва ҳабарҳои мувофиқро гузашта нависед.**

1. ... дар варзишгоҳ ....

2. ... дар саҳро ....

3. ... дар кӯча ....

4. ... дар мактаб .... Калимаҳо барои истифода:

Мехрафзун, омӯзгор, машқ мекард, кор мекунад, оҳу, медавид, бозӣ кард, Ҳамида.



**Машқи 455. Ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул ё пайвандаки «ва» гузашта ҷумлаҳоро нависед.**

Азиз қоматбаланд ... гандумгун... хушӯбадан... камриш буд. Ҳамеша табассум мекард. Ўширинсуҳан... гармсухбат... нармгуфткор буд. Дар сӯҳбати одӣ ҳам ҳамеша нозукиҳои забони тоҷикиро бомаҳорат... бо тарзи табиӣ кор мефармуд.

Садриддин Айнӣ

## 6. НАМУНАИ АДАБИЁТИ ҶАҲОН. ШАРЛ ПЕРРО «КУЛОҲСУРХАҚ»



Матиро хонед ва бигӯед, ки барои чӣ дарахтбуррон гургро куштанд.

### КУЛОҲСУРХАҚ

Буд, набуд, дар як деҳа зане буд. Вай як духтараки хурдакак дошт. Рӯзе зан ба духтарчааш як кулоҳи сурх харида дод. Духтарак он кулоҳро чунон нағз дид, ки ҳеч вақт онро аз сараш намегирифт. Бинобар ин номи ӯро Кулоҳсурхак монданд.

Як рӯз модарааш чанд дона санбӯса пухту ӯро ҷеф зад:

– Кулоҳсурхаки ман, ин ҷо биё, ана ин санбӯса ва ин як хурмача равғанро ба хонаи бибият бару фаҳм, ки аҳволаш чӣ тавр аст.

Кулоҳсурхак зуд санбӯсаю равғанро гирифта, ба тарафи хонаи бибияш – ба деҳаи дигар равон шуд. Дар беша баноҳост аз пешаш як гург баромад. Гург Кулоҳсурхакро ҳӯрданӣ шуд, лекин натавонист, чунки дар ҳамон наздикий як гурӯҳ дарахтбуррон кор карда истода буданд. Гург аз вай пурсид:

– Кулоҳсурхак, кучо рафта истодай?

– Ман ба назди бибиям рафта меравам, ба бибиям санбӯса ва як хурмача равған мебарам, – гуфт вай.

– Хонаи бибият аз ин ҷо дур аст? – пурсид гург.

– Бисёр дур аст, – гуфт дар ҷавоб Кулоҳсурхак, – дар ақиби ҳо ана он осиёби дар пеш намоён.

– Медонӣ? – гуфт гург. – Ман ҳам ба пеши бибият меравам. Аммо ман аз ин роҳ, ту аз онаш меравӣ: мебинем, ки қадомамон пештар мерасем. Гург ба як роҳи қӯтоҳ даромада, бо тамоми қувваташ давид, аммо Кулоҳсурхак бо роҳи дарозтар равон шуд. Вай рафта истода дар роҳ аз шоҳҳои пасти дарахт ҷорӣ мегӯянд, аз замин гул чид, аз ақиби сӯзанакҳо ва шабпаракҳо давид. Ҳанӯз ба ними роҳ нарасида буд, ки гург ба хонаи кампир расида, дари ӯро мезад:

- Кист? –пурсид кампир.
- Ман – наберачаатон, Кулоҳсурхак, ба шумо санбӯса ва як хурмача равған овардам, – гуфт гургро шунида, гумон кард, ки Кулоҳсурхак омадааст ва гуфт:

Кампир бемор шудаву хоб карда буд. Овози гургро шунида, гумон кард, ки Кулоҳсурхак омадааст ва гуфт:

- Аз ҳалқааш кашида баъд дарро тела дех, кушода мешавад.

Гург ҳамчунин кард, дар кушода шуд. Гург худашро ба болои кампир партофта, дар як нафас ўро хўрд. Баъд гург дари хонаро маҳкам карду либоси кампирро пўшида, ба чойи хоби кампир даромада, дароз кашид ва омадани Кулоҳсурхакро мунтазир шуд. Кулоҳсурхак расида омад ва дарро зад: «Тук-тук-тук!»

- Кист вай? – пурсид гург.

Кулоҳсурхак овози ғафси гургро шунида, аввал тарсид, аммо баъд: «Эҳтимол бибиям зуком шуда бошад», – гуфта фикр карду ҷавоб дод:

- Ман омадам, наберачаатон – Кулоҳсурхак, ба шумо санбӯса ва як хурмача равған овардам.

Гург фарёд зад:

- Аз ҳалқааш кашида тела дех, дар кушода мешавад.

Кулоҳсурхак ҳамчунин кард, дар кушода шуд. Вақте ки вай даромад, гург ҳама ҷояшро то болои бинияш бо кўрпа панаҳ кард, то ки духтарак ўро нашиносад, баъд гуфт:

- Санбӯsavу равғанро ба ягон чой мону худат омада, ба паҳлуи ман хоб кун, ки дар роҳ монда шудай!

Кулоҳсурхак ба паҳлуи гург даромада, дароз кашиду гуфт:

- Бибичон, чаро дастҳои шумо ин қадар дароз-дароз?
- Набераҷон, инҳо барои ҳамин дароз-дароз, ки туро хубтар ба канор бигирам.
- Бибичон, чаро гўшҳои шумо ин қадар калон-калон?
- Набераҷон, инҳо барои он калон-калонанд, ки суҳанҳои туро хубтар бишнавам.
- Бибичон, чаро ҷашмони шумо ин қадар калон-калон?

– Набераочон, инҳо барои он калон-калон, ки туро хубтар бубинам.

– Бибичон, чаро дандонҳои шумо ин қадар дароз-дароз?

– Дандонҳо барои он дароз-дарозанд, ки туро бихӯрам!

Гург бо ҳамин гапҳо худашро ба болои Кулоҳсурхак андохту ӯро хӯрд.

Дар ҳамин вақт аз пеши хонаи кампир дараҳтбуррон мегузаштанд. Онҳо овози гулгуларо шуниданду давида ба хона даромаданд ва гургро кушта шикамашро чок карданд.

Аз даруни он Кулоҳсурхак ва бибияш саломат баромаданд.

(*Тарҷумаи Абдусалом Дехотӣ*)



1. Барои чӣ дараҳтбуррон гургро куштанд?
2. Барои чӣ гург духтаракро хӯрд?
3. Барои чӣ гург либоси бибияшро пӯшид?
4. Барои чӣ гург бибиро хӯрд?
5. Барои чӣ гург хонаи бибиро ёфт?
6. Барои чӣ бибӣ дарро кушод?
7. Барои чӣ гург пештар ба хонаи бибӣ расид?
8. Барои чӣ Кулоҳсурхак самти хонаи бибияшро гуфт?
9. Барои чӣ Кулоҳсурхак бо гург воҳӯрд?
10. Барои чӣ Кулоҳсурхак ба роҳи беша мерафт?
11. Барои чӣ ба хонаи бибияш равон шуд?
12. Барои чӣ модараш ӯро фарёд кард?
13. Барои чӣ ӯро Кулоҳсурхак ном карданд?



1. Мазмуни афсонаро муфассал ва муҳтасар нақл кунед.
2. Дар нақши гург ва Кулоҳсурхак бозӣ кунед. Ба оҳанги гуфтори гург ва Кулоҳсурхак риоя намоед.
3. Кулоҳсурхак аз шоҳҳои пасти дараҳт чормағз гундошт, аз замин гул чид, аз ақиби сӯзанакҳо ва шабпаракҳо давид. Ин ҳаракатҳои Кулоҳсурхакро бо имову ишора нишон дижед.

Агар шумо мебудед, кадом сурудро замзама мекардед?

5. Нақшай харакати гург ва Кулоҳсурхакро тасвир кунед.
6. Расми гург ва Кулоҳсурхакро тасвир кунед.
7. Агар шумо мебудед, кадом қисми афсонаро тағиیر мебод? Чӣ гуна?



**Машки 456.** Тартиб додани муколама. Агар дар хикояи «Кулоҳсурхак» ба ҷойи гург шер, рӯбоҳ ё хирс мешуд, Кулоҳсурхак бо онҳо чӣ гуна муколама мекард. Нависед.

*Намуна:*

Кулоҳсурхак ба паҳлуи шер даромада, дароз кашиду гуфт:

- Бибичон, ҷаро гардани шумо ин қадар мӯйҳои дароз-дароз дорад?
- Набераҷон, инҳо барои ҳамин дароз-дароз, ки ту сарратро болои он гузошта бароҳат хоб равӣ.



**Машки 457.** Ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул ё пайванда-ки «ва» гузошта нависед.

Ман ба шумо санбӯса ... як хурмача равған овардам. Вай рафта истода, дар роҳ аз шоҳҳои пасти дараҳт ҷормағз ғундошт... аз замин гул ҷид, аз ақиби сӯзанакҳо ... шабпарақҳо давид.



**Машки 458.** Қисми аввали афсонаро хонед. Онро тавре давом дихед, ки гург хонаи бибиро ёфта натавонад.

Буд, набуд як духтарақ буд. Номи ў Кулоҳсурхак буд. Рӯзе вай ба ҳабаргирии бибӣ рафт. Дар роҳи беша аз пешаш як гург баромад. Гург аз ў пурсид: «Ба кучо меравӣ?» Кулоҳсурхак гуфт, ки ба хонаи бибияш меравад. Гург дар кучо будани хонаи бибияшро пурсид. Кулоҳсурхак...

## 7. НАМУНАИ АДАБИЁТИ ҶАҲОН



Афсонаро хонед. Мазмунашро муфассал ва мухтасар накл кунед.

### МОҲИЙ ЗАРРИН (Қиссаи мардуми Ҳиндустон)

Дар соҳили дарёи бузурге дар қулбаи қуҳнаву фарсадае пири кампире зиндагӣ мекарданд. Онҳо ниҳоят қашшоқона умр ба сар мебурданд. Пирамард ҳар рӯз барои моҳигирӣ мерафт. Кампир моҳӣ мепухт. Онҳо ҳамин тавр рӯз мегузаронданд.

Боре пирамард тӯри худро аз об қашиданӣ шуда ҳискард, ки тӯр хеле вазнин аст. Бо тамоми қувват тӯрро қашида, ба соҳил баровард. Дар тӯр моҳии қалони заррин медураҳшид. Моҳии заррин ба забон омада, гуфт:

– Маро накуш, пирамард, ба хонаат набар. Маро ба дарё сар дех ва ҳар чизе ки хоҳӣ, аз ман талаб кун.

– Аз ту чӣ талаб кунам, Моҳии заррин? – гуфт пирамард. – Ман на хона дорам, на як каф биринҷ, ки гуруснагиямро рафъ кунам, на либос, ки танамро пӯшонам.

Моҳӣ гуфт:  
– Ба хотири чамъ ба хонаат рав.  
Ту акнун ҳам хона, ҳам хӯрок ва ҳам либос дорӣ.

Пирамард моҳиро ба дарё сар дод ва ба манзилаш баргашт. Омаду хонаашро нашинохт. Ба ҷойи қулбаи хасӣ иморати зебою мустаҳками чӯбӣ меистод. Дар доҳили хона барои меҳмонон мизҳои қатор, дар болои мизҳо табакҳои пур аз биринҷ меистод. Либосҳои наву зебо раҳт задагӣ буданд.



Пирамард ба кампираш гуфт:

– Дидй, кампир, баҳти мо ҳандид! Пештар мо ҳеч чиз надоштем. Ҳоло ҳама чиз дорем. Ба Моҳии заррин, ки имрӯз ба тӯри ман афтод, ташаккур бигӯ!

Кампир сухани шавҳарашро шунида, оҳ қашида, гуфт:

– Оҳ мӯйсафед, мӯйсафед! Мӯйҳоят сафед шуда бошанд ҳам, мисли кӯдак ақл надорӣ. Ин чӣ ҳоҳише буд, ки ту аз моҳӣ кардӣ?! Зуд баргарду ба назди моҳӣ рав. Аз ў панҷ хизматгор ва хонае талаб кун, ки дар он шоҳ зиндагӣ карда тавонад. Бигзор он хона аз ҳазинаҳои пур аз симу зар, дар саҳни ҳавлӣ аспу ароба қатору оғилҳо аз ғову барзагов пур бошанд. Ва боз ҳоҳиш кун, ки туро ҳоким эълон кунад.

Пирамард майли рафтан надошт, вале бо кампираш баҳс карда натавонист.

Ба лаби дарё омаду дар соҳил нишастан ва моҳиро фарёд кард:

– Аз об баро, Моҳии заррин! Ба наздам биё, моҳии сехро-фарин!

Баъд аз лаҳзасе оби дарё тира гашту аз қаъри он Моҳии заррин баромада, ба пирамард нигарист.

– Гӯш кун, Моҳии заррин, – гуфт мӯйсафед, – ман аз ту молу мулки зиёд гирифтам, вале занам норозӣ аст, меҳоҳад, ки ту маро ҳоким таъйин кунӣ.

Дигар ҳоҳишҳои кампирро низ гуфт.

Моҳии заррин суханони пирамардро гӯш карду гуфт:

– Бигзор ҳамин тавр шавад!

Моҳӣ инро гуфту зери дарё рафт.

Пирамард ба хонааш баргашт. Дид, ки ҳама мардуми гирду атроф ҷамъ шудаанду дар даст карнаю сурнай, гул-чанбару тухфаҳо доранд. Нақора заданду карнаю сурнай навохтанд, пирамардро ба таҳти равон шинонданд, ба китф бардошта ба хонааш дароварданд. Он хона не, қаср буд.

Пиру кампир акнун хушу хурсандона умр ба сар мебурданд.

Як моҳ нагузашта, кампир боз ба пирамард часпид:

Зуд ба назди моҳӣ раву гӯй, ки, туро шоҳи ҷаҳон эълон қунад! Раву гӯй, ки агар ин корро накунад, худам наздаш мераваму ҷанҷол мекунам.

– Ман намеравам, – гуфт пирамард, – аз ёд зуд баровардӣ, ки чӣ хел зиндагӣ мекардем?

Пирамард дуру дароз баҳс кард, вале пиразан қабул на-карда, бо исрор мӯйсафедро назди моҳӣ фиристод.

Пирамард омаду дар лаби дарё нишаста, нидо баровард:

– Аз об баро, Моҳии заррин! Ба наздам биё, моҳии сехро-фарин!

Пирамард як бор, ду бор ва се бор нидо баровард, вале моҳӣ аз қаъри дарё набаромад.

Мӯйсафед хеле мунтазир шуда нишааст ва баъд оҳи ваз-нине қашида, ба хона баргашт. Дар ҷойи қасри боҳашамат боз ҳамон кулбаи вайронга истодаасту дар доҳили он кампиири ҷандапӯшу ифлос.

Пирамард ба ӯ нигоҳ карда гуфт:

– Эҳ занак, занак... Охир ба ту гуфта будам, ки «Нафси бад – балои ҷон». Ҳасисию баднафсӣ қунӣ, моли доштаатро низ аз даст медиҳӣ.

**қашишоқона** – камбағалона

**сехрофарин** – муъчизаофар

**нидо** – садо, фарёд



1. Пиру кампир дар кучо зиндагӣ мекарданд?
2. Онҳо аз қадом ҳисоб рӯз мегузаронанд?
3. Боре бо мӯйсафед чӣ воқеа рух дод?
4. Ин воқеа дар кучо рух дод?
5. Мӯйсафед аз моҳии заррин чӣ талаб кард?
6. Чаро мӯйсафед аз моҳии заррин хона, биринҷ ва либос талаб кард?
7. Афсона чӣ тавр ба охир расид?
8. Мазмуни асосии матн қадом мавзуъро дар бар мегирад?



1. Мазмуни афсонаро муфассал ва мухтасар нақл кунед.
2. Дар нақши пирамард, кампир ва моҳии заррин бозӣ кунед. Ба оҳанги гуфтори онҳо риоя намоед.
3. Пирамард ба лаби дарё омаду дар соҳил нишаст ва моҳиро фарёд кард. Ин ҳаракатҳои пирамардро бо имову ишора нишон диҳед.
4. Агар пирамард ҳангоми моҳигирӣ сурудеро зери лаб месароид, ба фикри шумо, кадом сурудро замзама мекард. Агар шумо мебудед, кадом сурудро замзама мекардед?
5. Ба фикри шумо, моҳии заррин чӣ гуна аст? Расми моҳии зарринро тасвир кунед.
6. Агар шумо нависанда мебудед, кадом қисми афсонаро тағиyr медодед? Чӣ тарз?



**Машқи 459.** Агар шумо ба ҷойи пирамард ва моҳии заррин мебудед, чӣ гуна саволу ҷавоб мекардед? Муқоламаи қӯтоҳ (се саволу ҷавоб) тартиб дода нависед.



**Машқи 460. Машқи навиштани орзуҳо.**

а) Агар ба ҷойи пирамард мебудед, чӣ ҳоҳиш мекардед? Се орзуи худро нависед.

- 1.....
- 2.....
- 3.....



**Машқи 461. Мавқеи аломати вергулу пайвандаки «ва»-ро дар ҷумлаи чидаъзо ба хотир оред.**

Ҷамъомаде дар шаҳри Брест ҳеч аз ёдам намеравад. Дар интиҳои суханрониҳо Маҳмудҷон бо талаби ҳозирон ба шеърхонӣ даромад.

Аз Рӯдакӣ, Ибни Сино, Хайём, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷалолиддини Балхӣ газалҳо, қитъаҳо, рубоиёт меҳонд.



### **Машқи 462. Хонед. Ҷумлаҳоеро, ки аъзои чида доранд, нависед.**

Суратҳои китоб ба ман завқи беандоза мебахшиданд. Ман кӯшиш мекардам, он ҳайвоноти ёбой ва мурғони ачиоиbro зинда тасаввур кунам. Он гоҳ даводави онҳо, парвози онҳо, ҷанги онҳо ба назарам меомад. Наъраи ҳайвонот, хониши мурғон, шав-шави ҷангалҳо ба гӯшам мерасид. Дар хаёлам манзараҳои олами ношинос тасвир меёфтанд.

Дӯстдории китоб ва орзуи китобхоншавӣ дар дилам саҳттар ҷой гирифт.

*Сотим Улугзода*



### **Машқи 463. Озмуни «Ҷумлаи дарозтарин!» Орзухои худро нависед.**

*Намуна:*

Ман орзу дорам, ки Моҳии тилло ба ман ..... , ..... , ..... ва ..... тухфа кунад.

# БОБИ 11. ЧАШМА ВА ДАРЁХОИ ТОЧИКИСТОН

## 1. ЧАШМА



Афсонаро хонед ва мазмунашро нақл қунед.

Буд, набуд, як чашма буд.  
Боре вай ба саёҳат, ба чустуҷӯйи водӣ баромад. Вай се шабу се рӯз роҳ паймуда, ба лаби горе расид. Каме дам гирифт. Баъд ба даруни гор ниғарист. Қаъри гор бепоён буд.

– Ӯҳ, – гуфт, – ин қадар чукур!

Аз даруни гор овоз ба-  
ромад.

– Кист он чо?

– Ман, – гуфт Чашма.

– Ҳой, Чашма. Биё, ман солҳо туро интизор будам.

– Ту кистӣ? – пурсид чаш-  
ма.

– Ман Водиям, – гуфт Фор чашмаро фиреб дода.


– Омадани туро кайҳо боз интизорӣ мекашидам.

– О, ба ман гуфта буданд, ки Водӣ васеъ аст ва осмони каб-кабуд дорад. Ту бошӣ дар як ҷойи тангу торӣ. Маро фиреб мақун, аз раҳам намон.

– Аҷаб сода будай. Аз баландӣ дар назарат ин чо тангу торик менамояд. Аввал фуромада бин, чӣ қадар васеъ аст, осмонаш каб-кабуд. Фиреб намедиҳам. Дар дунё аз ман дида касе ростқавл нест.

Ҳамин тавр, Фор Чашмаро фиреб дод. Чашма розӣ шуд ва ба поён фуромад.

Фор қоҳ-қоҳ хандид.



Хаво сард буд. Чашма аз хунукӣ меларзид. Қариб буд, ки ях кунад.

– Не, ман дар ин чо намеистам, меравам.

Чашма зӯр зад, ки барояд, vale натавонист. Ғор хандида гуфт:

– Аз ин чо касе то имрӯз берун набаромадааст, зӯри бехуда мазан.

– Оҳ, фиребгар! – гуфт Чашма ва аз ғаму ғусса гиря кард. Се шабу се рӯз гиря кард. Чашмонаш суп-сурх шуданд.

Ғор ба ў гуфт:

– Гиря суд надорад, ба ман таслим шаву ором зиндагӣ кун.

– Не, – гуфт Чашма, – ҳеч гоҳ таслим намешавам. Мемурому таслим намешавам.

Аз байн солҳои зиёд гузаштанд. Муборизаи Чашмаю Ғор давом мекард. Боре замин ҷунбид, сахт ҷунбид. Ғор ба зилзила тоб наовард, фурӯ рафт. Чашма боло баромад. Ҳамон роҳи аввалаашро давом дод. Пас аз ҳафт шабу ҳафт рӯз ба водӣ расид. Дар ин чо аз беобӣ сабзаҳо ҳазон гашта, гулҳо пажмурда шуда буданд. Чашма зуд ба онҳо об дод. Сабзаҳо хестанд, гулҳо шукуфтанд.

Ана, ҳамин тавр, пас аз ҷандин сол Чашмаю Водӣ ба муоруду мақсад расиданд, мо ҳам орзу дорем, ки шумо ҳам ба муоруду мақсад бирасед.



1. Чашма дар кучо зиндагонӣ мекард?
2. Чашма ба қадом тараф раҳсипор шуд?
3. Барои чӣ Чашма ба суханони Ғор бовар кард?
4. Барои чӣ Ғор хандид?
5. Ғор ҳам меҳандад?
6. Чаро Чашма Ғорро «фиребгар» гуфт?
7. Оё ғор фиреб карда метавонад?
8. Чашмаю Ғор барои чӣ баҳс мекарданд?
9. Чӣ тавр Чашма ва Водӣ бо ҳам воҳӯрданд?
10. Чаро Чашма гиря кард?

11. Магар Чашма ҳам мегиряд?
12. Чаро ҳарфҳои аввали Чашма, Водӣ ва Фор қалонанд?
13. Фикри асосии матн аз чӣ иборат аст?



**Афсонаро дар нақши Чашма ва Фор хонед.**



**Машқи 464.** Мисолҳои афсонаи «Чашма»-ро бо хусусиятҳои афсона мувофиқа карда, хулосаатонро бигӯед.

**Мувофиқа қунед.**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ҳамеша қувваи некӣ бар бадӣ                     | A. Буд, набуд,...  |
| голиб меояд.                                       |  |
| 2. Афсона ин тавр оғоз меёбад:                     | B. – Ман Водиям, – гуфт Фор, Чашмаро фиреб дода. Баъд Чашма аз ғаму гусса гиря кард. |
| ....   |  |
| 3. Унсурҳои табиат монанди одамон рафтор мекунанд. | C. Чашма – рамзи некӣ. Фор – рамзи бадӣ.   |
| 4. Қувваи некиу бадӣ бо ҳам мубориза мебаранд.     | D. Чашмаю Водӣ ба муроду мақсадашон расиданд.  |



**Машқи 465.** Калимаҳои «садай», «будай»-ро бегалат талафуз қунед ва бо онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.



**Машқи 466.** Ба саволҳои сутуни яқум дар сутуни дуюм ҷавоб нависед.

Симоҳои афсона киҳоянд?	
Ҳодиса дар кучо рух дод?	
Воқеаи афсона кай рӯй дод?	
Барои чӣ афсона ба шумо маъқул шуд (нашуд)?	



**Машқи 467.** Ҳамроҳи омӯзгор пандҳои сутуни дуюмро маънидод қунед. Ба гуфттору рафтори симоҳои афсона аз сутуни дуюм панди мувофиқ интихоб карда нависед.

Чашма

Бародар он бувад, ки рӯзи саҳтӣ  
Туро ёрӣ қунад дар тангдастӣ.

*Носири Хусрав*

Водӣ

Ҳар ки кирдори бад раво бинад,  
Худ зи кирдори бад ҷазо бинад.

*Амир Хусрави Дехлавӣ*

Фор

Навмед набояд шудан аз гардиши айём,  
Ҳар шом, ки ояд, зи пайи он саҳаре ҳаст.

*Зебунисо*

## 2. ОБ – МУЪЧИЗАИ ҲАЁТ



– Оё шумо ягон бор ҷорӣ шудани дарё, кӯл ё ҷӯйборро  
му- шоҳида кардаед? – пурсид омӯзгор.

Манижа гуфт:

– Обро сайёҳ мегӯянд. Мо – чанд нафар ҳамсинфон аз  
қафои оби ҷӯйбор рафта-рафта, охирашро наёфта, монда  
шуда баргаштем. Аммо вай саёҳати бузурги худро давом  
дода, симояшро тағиیر медиҳад, гоҳо ба буғи сабуки шаф-  
фоғ, гоҳо ба қатраҳои хурди об, гоҳо ба яҳ мубаддал мегар-  
дад. Вай хеле боғайрат ва доим аз паси корест.

Омӯзгор аз ҷавоби хонанда хурсанд шуда гуфт:

– Бале, духтарам, обро дар ҳар замон васф кардаанд.



Шеърро ифоданок хонед.

## ОБИ ДУШАНБЕ

Аз кӯҳи баланд аст равон оби Душанбе,  
Тар карда лаби ташналабон оби Душанбе.  
Ҳарчанд ки ҷорист ба сад асрӯ замонҳо,  
Бо ёди Ватан монда ҷавон оби Душанбе.

То дашти калон сарсари санг аст равона,  
Аз мағзи дара «маҳмил»-и танг аст равона.

Ҳар қатраи худ то ба ҳама ҳалқ расонад,  
Бо монеаҳо толиби ҷанг аст равона.

Дар соҳили он манзили ман ҷой гирифтаст,  
Як боғу чаманзор саропой гирифтаст.  
Бо оби Душанбе шуда ҳамсояи наздик,  
Чо аз ҷигари мамлакати бой гирифтаст.

*Mирзо Турсунзода*

**маҳмил** – каҷова (сандуқи болокушодае, ки онро ба ду тарафи асп ё шутур баста, дар он нишаста ба сафар мерафтанд)  
**муқимӣ** – сокини доимӣ, таҳҷоӣ, маҳаллӣ



Омӯзгор аз хонандагон дар бораи шеър пурсид:  
– Бежан, ба ту қадом банди шеър маъқул шуд?  
– Ба ман ҳамаи бандҳои шеър маъқул шуданд. Мехоҳам, банди охири онро аз ёд гӯям.  
– Дар соҳили он манзили ман ҷой гирифтаст, Як боғу чаманзор саропой гирифтаст. Бо оби Душанбе шуда ҳамсояи наздик, Чо аз ҷигари мамлакати бой гирифтаст.  
– Бежан, ба фикрат, дар ин банди шеър шоир чиро дар назар доштааст?  
– Ба фикри ман, дар ин ҷо шоир умри худро ба оби равон монанд кардааст. Ӯ гуфтааст, ки умри шоир ҳам доимист. Шоир чун фарзанди ватан дар паҳлуи дарёи Душанбе зиндагӣ мекунад. Дар маконе, ки манбаи обҳои равон ва сарчашмаи обҳои минтақа аст, яъне бой аст – ҷавоб дод Бежан.

Монанди Бежан бандҳои якуму дуюми шеърро маъни-  
дод кунед.



**Машқи 468.** Аз рӯйи мазмуни банди зерини шеър чор ҷумла нависед.

Аз кӯҳи баланд аст равон оби Душанбе,  
Тар карда лаби ташналабон оби Душанбе.

Ҳарчанд ки чорист ба сад асру замонҳо,  
Бо ёди Ватан монда ҷавон оби Душанбе.

*Намуна:*

1. Дарёи Душанбе аз қӯҳи баланд равон аст.



**Машки 469.** Озмуни зуднависӣ. Яке аз бандҳои шеъри «Оби Душанбе»-ро босуръат, зебо ва бегалат нависед.

- Дафтари худро бо шарикатон иваз кунед.
- Бисанҷед.
- Фалатҳоро ислоҳ кунед.



**Машки 470.** Дар бораи тоза нигоҳ доштан ва истифодаи сар-факоронаи об фикри худро шифоҳӣ баён кунед.



**Машки 471.** Дар бораи ҷашма (дарё, қӯл, канал, фаввора)-ҳои маҳалли худ ҳикояи қӯтоҳ нависед. Дар ҳикоя муносабати худро ифода кунед.

### 3. ОБҲОИ ТОЧИКИСТОН



**Матнро хонед.** Дар бораи обҳои Тоҷикистон маълумот дихед.

Об дар қатори нури офтоб, ҳаво ва хок асоси зиндагонист. Мардум бехуда онро сарвати бебаҳо, обу ободонӣ намегӯяд ва обро мӯъцизаи табиат медонанд. Аз чор се ҳиссаи сатҳи кураи Заминро табақоти об ташкил медиҳад.

Об ҳусусияте дорад, ки агар ифлос шавад, ҳудаш ҳудашро тоза мекунад. Агар ифлосии об аз меъёр гузарад, дигар об ҳудашро поку тоза карда наметавонад. Тоҷикистони мо бо захираҳои обаш дар ҷаҳон ҷойи ҳаштумро ишғол мекунад. Тоҷикистон дарёҳои зиёде дорад. Дарёҳо асосан ба ҳавзаи дарёҳои Аму, Вахш, Сир, Зарафшон ва Панҷ мансубанд. Дар Тоҷикистон қариб 1300 қӯл ҳаст. Аксарияти онҳо дар Помир ва қӯҳистони Зарафшону Ҳисор воқеъ шудаанд.

Дар Тоҷикистон ҷашмаҳои оби зулол хеле бисёранд. Ҷашмаҳои Чилучорҷашмаи Шаҳритус, Сарҷашмаи Кӯлоб,

Ҳафтчашмаи Файзобод, Хучи болои Ҳисор, Чашмаи Нияти Панҷакент, Чашмаи Лангари моҳиёни Исфара, Чашмаи Чинори Ашт, Чашмаҳои Чоруқдарон, Учбог, Қозибиши Ҳуҷанд, Ҳавзи моҳиёни Истаравшан, Сарчашмаи Рӯшон ва гайра бо оби ширини нӯшиданиашон ном баровардаанд.

Обҳои минералӣ ва гарму ҷӯшонро бо мақсади муолиҷа, ҳамчун нӯшокӣ, барои гарм кардани биноҳои истиқомативу гармхонаҳо ва истиҳроҷи маъдан истифода бурдан мумкин аст. Чашмаҳои маъдании Ҳочаобигарм, Гармчашма, Шоҳамбарӣ, Ҳавотоғ, Ҳочасангҳок ва Анзоб дар Тоҷикистон ва берун аз он шуҳрат пайдо кардаанд.

Дар Тоҷикистон ҷашмасор бисёр аст. Мо бояд ин ҷашмаҳоро нигоҳубин кунем, дар атрофи онҳо дарахту буттаҳо шинонида, тоза нигоҳ дормем.

Мо дар ҳама ҷо бо ифтиҳор Тоҷикистонро сарчашмаи обҳои Осиёи Марказӣ мегӯем. Ва имрӯз мебояд мутобики ҳамин ифтиҳор аз он самаранок ва оқилона истифода барем. Захираҳои об ва тозагии онро ҳифз кунем, ба қадри дарё, кӯлу ҷашмаҳои худ бирасем.

*Рауф Баротов*



1. Ҷанд ҳиссаи сатҳи кураи заминро об ташкил мекунад?
2. Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои об дар ҷаҳон ҷойи ҷандумро ишғол мекунад?
3. Обҳои минералӣ ва гарму ҷӯшонро бо қадом мақсад истифода мебаранд?



**Машқи 472.** Матнро хонед. Номи ҷашмаҳои оби зулоли Тоҷикистонро нависед.



**Машқи 473.** Матнро хонед. Номи дарё ва қӯлҳои Тоҷикистонро нависед.



**Машқи 474.** Матнро хонед. Номи ҷашмаҳои маъдании Тоҷикистонро нависед.



## Машки 475. Машки имло

Дарёи сероб ва тезчараёни Вахш дар Пули Сангин аз тангно мегузарарад. Мегӯянд, ки дар вақташ саворон асп давонда, аз он парида мегузаштанд. Роҳи Душанбе –Кӯлоб аз ҳамин ҷо мегузашт ва худи ман борҳо аз болои пул гузашта, дар поён – дар байни сангҳои хоро хурӯшида, ҷӯшида равон шудани Вахшро дидаам. Ҳоло он пул ва он дарёи хурӯшон нест.

Дасти заҳмат Вахши ваҳширо маҷбур кард, ки роҳи худашро дигар қунад ва аз даруни нақб гузашта равад.

*Ҷалол Икромӣ*



## Машки 476. Матиро хонед ва ба ҷойи нуқтаҳо аломати вергул гузашта нависед. Сабаби аломати вергул гузаштанро шарҳ дихед.

Ид. Баҳор онро бо гилеми сабз... сабзаҳои навхез... хуршеди тобон... муғчаҳои ҳосилдехи дарахтон пешвоз гирифт.

Фақат дар миёнҷои баъзе кӯчаҳо кӯлмакҳо, ки чон ба рамақашон омадааст, бо тобиши хуршеди баҳорон мубориза мебурданд, аз гарданфурорӣ саркашӣ мекарданд.

Боди форам... моҳтоб дехаро зинда, мардумро бедор карда буданд.


*Ҳаким Карим*



## Машки 477. Яке аз мавзуъҳоро интихоб карда, дар бораи он ба тарзи шифоҳӣ ҳикоя тартиб дихед.

*Мавзуъҳо:*

- Об манбаи ҳаёт аст!
- Барои чӣ обро бояд сарфакорона истифода барем?
- Барои чӣ обро бояд тоза нигоҳ дорем?
- Агар бинам, ки обро ифлос мекунанд...
- Ман оби ҷашма, ҷӯйборро чӣ тавр эҳтиёт мекунам?
- Ҷаро оби ифлосро манбаи бемориҳои сироятӣ мегӯянд?



**Машки 478.** Ҳикояҳоеро, ки шифоҳӣ тартиб додаед, нависед.

**Машки 479.** Дар бораи дарси имрӯза бо аҳли хонавода сухбат кунед. Бо онҳо маслиҳат карда, рӯйхати амалҳоро барои тоза нигоҳ доштани об тартиб дихед.

*Намуна:*

1. Ҳаргиз ба об порутӯдаҳоро напартоед. 2. ....

#### **4. ОБ АЗ КУЧО МЕОЯД?**

(муҳтасар)



- Манижа, намедонӣ, об аз кучо меояд? – пурсид Бежан.
- Об аз қубур меояд, – ҷавоб дод Манижа.
- Ба қубур об аз кучо меояд? – боз пурсид Бежан.
- Намедонам, – гуфт Манижа, – шояд аз ягон ҷӯйбор ояд.



Агар аз шумо пурсанд, чӣ мегӯед? Дарсҳои табииатшиносиро ба хотир оварда, бигӯед, ки об аз кучо меояд?



**Қисмҳои ҳикояро дар гурӯҳҳо хонед ва мазмунашро нақл кунед.**

#### I

Имрӯз аз сахар ҳаво хеле гарм буд. Дар ҳавои гарм аз ҳама машғулияти форамтар чист? Албатта, оббозӣ! Самад монанди ҳаррӯза ба ҳавлии Асад омад. Аммо дар ҷӯй об набуд. Бинобар ин онҳо дар болои реги нами ҷӯй нишаста, ба бозӣ машғул шуданд. Дар болои рег қӯчаҳои нав, каналу ҷӯйборҳои нав месоҳтанд.

Аз байн қариб як соат гузашт. Ногоҳ шилдир-шилдири об ба гӯш расид. Асаду Самад ҳар ду беихтиёр ба ақиб нигоҳ карданд.

– Об омад! Об омад! – ҳурсандона фарёд карданد онҳо ва зуд куртаҳои худро кашида дарун-даруни об давидан гирифтанд.

Рӯзи дигар ба ҷӯй об наомад. Офтоб ба қиём омада, ҳаво гарм шуд. Асаду Самад ташна монда, ба айвон даромаданд,

чашмонашон ба ниҳолчай себ афтод, ки баргҳояш пажмурданамо метофт.

– Ба он ниҳол об диҳем-ҷӣ? – ба ангушт ишора кард Самад, – бечора дар зери офтоби сӯзон хуб ташна мондагист.

Асад зуд сатилчаero ёфта, об овард ва ҳар ду ба назди ниҳол рафтанд.

– Даҳони ниҳол дар кучояш? – пурсид Асад.

– Даҳони ниҳол дар поящ, – ҷавоб дод Самад.

– Аз ин мебарояд, ки даҳони ту ҳам дар поят будааст, – бо тамасхур гуфт Асад.

– Ҳайр, даҳони ниҳол дар кучо?

– Даҳон ҳама вақт дар сар мешавад. Даҳони одам, гурба, саг, мурғ дар кучо? Дар сарашон. Ҳамаи онҳо сарашонро ҳам карда об меҳӯранд.

– Ҳайр, ниҳол чӣ хел об меҳӯрад?

Асад андаке хаёл карду ҷавоб дод:

– Ниҳол аз борон об меҳӯрад. Вай даҳонашро кушода ба осмон нигоҳ карда меистад. Ҳоло борон ки нест, бечора ташна мондааст.

– Биё, сарашро ҳам карда об медиҳем.

## II

Онҳо дукаса ниҳолро ҳам карданӣ шуданд. Аммо вай хеле боқувват буд ва ҳам шудан намехост.

– Ист, – гуфт Асад, – ман ҳисобашро ёфтам, – ва зуд ба танаи ниҳол дудаста часпида болои дараҳт баромад.

Ҳар қадаре ки ӯ болотар мебаромад, ниҳол ба ҳамон андоза ба замин ҳам мешуд. Оқибат сари ниҳол омада, ба замин расид.

– Даҳонашро ёфтӣ? – пурсид Асад ниҳолро бо вазни худ дошта истода.

– Даҳонаш нест-ку... фақат шоҳу барг.

Дар ҳамин вақт модари Асад давида омада, фарёд кард:

– Ин чӣ хунари нав-а? Акнун ниҳолшиканӣ баромад-ҷӣ?

Асад зуд ниҳолро сар дода, ду-се қадам ақиб рафт. Ниҳол рост шуд.

– Мо ниҳолро шикастаний не, об доданий, – узрхоҳона шарҳ дод Самад.

– Даҳони ниҳолро ба об наздик карданӣ будем, – илова кард Асад.

Аз ин ҷавоб дар рӯйи модари Асад табассум давид.

– Даҳони ниҳол дар сараш не, балки дар поящ, дар решаш, – гуфт ӯ.

Агар об доданий бошед, ба бехаш об резед. Дигар ниҳолро хам накунед. – Модар аз паси кори худ рафт.

Бачаҳо ба зери ниҳол об рехта, ба ҳӯроки нисфириӯзӣ рафтанд.

### III

Дар ҳавои гарм, вақте ки одам шӯрбои гарм мекӯрад, ҳаво аз будаш гармтар менамояд. Бинобар ин пас аз ҳӯрдани шӯрбо Самад гуфт:

– Агар об меомад, оббозӣ мекардем.

– Биё, об кушода мебиёему оббозӣ мекунем.

– Аз кучо?

– Аз ҳавлии Тоҳирбобо.

Вақте ки Асаду Самад ба ҳавлии Тоҳирбобо даромаданд, вай дар болои суфаи таги ток чой ҳӯрда менишастан. Ӯ бачаҳоро дида зуд аз мақсади онҳо пай бурд:

– Ҳа, барои обқушоӣ омадед?

– Ҳа, барои обқушоӣ.

– Имрӯз об наомад.

– Об аз кучо меояд? – ҳайрон шуда пурсид Асад. Ӯ гумон мекард, ки сари об ҳавлии Тоҳирбобо аст.

– Об аз ҳавлии Бурҳони биҳӣ меояд.

– Лаб-лаби ҷӯй рафтан гиред, меёбед, – ҷавоб дод Тоҳирбобо.

Бачаҳо дарун-даруни ҷӯй рафта, ба ҳавлие расиданд, ки аз рӯйи гуфти Тоҳирбобо ин ҳавлии Бурҳони биҳӣ буд.

Бурхони биҳӣ! Шояд ҳавлии ин одам биҳизор бошад ё ба биҳипарварӣ ном баровардааст, ки ба охири номи ў қалимаи «биҳӣ»-ро ҳамроҳ карда буданд.

Ба ҳавлии Бурхони биҳӣ аз обмӯрии поёни боғ даромадан мумкин буд. Асад бачаи харобак ва қамиш барин борику дароз буд. Самад баръакс тарбуз барин лӯб-лӯндаи фарбех. Вақте ки Самад аз обмӯрӣ гузаштани шуд, масъала ранги дигар гирифт. Ў дар обмӯрӣ дармонд. Асад ёрӣ додани шуда дasti Самадро дошта кашола кардан гирифт. Аммо Самад чун пӯки ба даҳони шиша задашуда noctunbon шуда монд. Акнун вай на ба берун баромада метавонисту на ба боғ даромада.

#### IV

Обмурӣ гӯё ўро аз чор тараф бо тамоми қувва фишор мебод. Самад ба гиря даромад.

Соҳиби боғ – Бурхони биҳӣ, боҳабар шуда, давида омад. Вай аввал Асадро дида, ба дӯғу пӯписа сар кард.

– Хо, шайтони дупо, ба анҷирдузӣ омадӣ? Ту писари кӣ?

– Не, амак, мо барои обкушӣ омадем. Самад дармонд.

– Ана! – Асад рости гапро гуфта, Самадро нишон дод.

Бурхони биҳӣ ба аҳволи Самад қоҳ-қоҳ зада ҳандиду сонӣ рафта, як ҷӯби обмуриро андаке бардошта, Самадро кашола карда гирифт.

Бурхони биҳӣ Асаду Самадро бо анҷир зиёфат карду гуфт, ки анор пазад, ба анорхӯрӣ биёянд.

– Амак, – далер шуда ба сари мақсад омад Асад, – дар ҳавлии шумо об нест-ку? Об аз кучо меояд?

– Об аз таги Шоҳтут меояд. Аҷаб не, дар он ҷо ба пахтазор баста бошанд.

Бачаҳо вақте ки аз ҳавлии Бурхони биҳӣ берун мебаромаданд, ба хотири Самад расид, ки ин одамро Бурхони биҳӣ мегӯянд. Аммо онҳо дар боғи ў биҳиро надиданд. Бинобар он беихтиёр пурсиданд:

– Амак, биҳӣ кай мепазад?

Якбора Бурхони биҳӣ қариб девона шуд. Ӯ бо анцирҳои дар дасташ буда ба сару рӯйи бачаҳо зада, бо ҳақорату дашном ба тарафи онҳо давид. Бачаҳо гурехта халос шуданд.

Бурхонамак аз хурдӣ биҳиро бад медиҳ. Ҳар касе биҳӣ ҳӯрад, баданаш вижжос мезад. Аммо дар ҳавлиашон ду беҳ биҳӣ буд, ки падараш шинонда буд. Рафиқонаш дар сухбату чамъомадҳо даркору нодаркор биҳиро ном мегирифтанд. Вақте ки биҳӣ мепухт, бачаҳо ё одамони аз он сир бехабарро ба назди Бурхон мефиристониданд, ки биҳӣ пурсанд. Кор ба ҷое расид, ки Бурхон ду беҳ биҳии худро решакан карда партофт ва бо ҳамин лақаби «Биҳӣ» ба ӯ часпид.

## V

Бачаҳо лаб-лаби ҷӯ ба тарафи Шоҳтут раҳсипор шуданд. Таги Шоҳтут ҷойи хеле акоиб будааст. Аз зери шоҳтути қалони сершоҳу барг се ҷӯй ба се тараф мерафт. Дар як тараф ҳавзи пуроб ва дуртар аз он мазорчае буд, ки дар болои он шоҳи гӯсфанди ёбоиро монда буданд. Лаб-лаби ҷӯ се пайраҳа буд.

Дар ҷӯй об набуд. Мазаи шоҳтут ва анор қариб як хел аст. Кадоме аз онҳоро одам бинад, даҳонаш об мекушояд. Асаду Самад шоҳтутҳои рехтаро чида ҳӯрдан гирифтанд.

Барои ҷӯ ба таги Шоҳтут омадани худро бачаҳо фаромӯш карда буданд. Аммо каландчаро ёфта, об ба хотири Асад омад.

– Дар ин ҷо ҳам об нест-ку.  
– Агар лаб-лаби ҷӯй рафтан гирем, ба сари об мерасем,  
– гуфт Самад.

– Хайр, пагоҳ ба обкушой меравем ё бо ҳамин тамом? –  
пурсид Асад.

– Албатта меравем. Аммо ба ҳеч кас гап назан. Набошад, намемонанд.

Бачаҳо пинҳонӣ забон як карданд.

Он ҷоеро, ки ҷӯйи қалон ба ду тақсим мешавад, душоҳ меноманд. Аз рӯйи шуниди Асаду Самад, об аз ҳамин душоҳ

меомад, аммо, вақте ки бачаҳо ба ин чо омаданд, об набуд.

Бачаҳо дарун-даруни ҷӯй боло рафтан гирифтанд. Онҳо ба сӯйи канал мерафтанд.

*Аминҷон Шукӯҳӣ*

**пӯқ** – сарпӯши шиша

**обмурӣ** – чойи гузариши об дар зери девор



1. Симоҳои асосии матн киҳоянд?
2. Онҳо чӣ тарз ба ниҳол об додани шуданд?
3. Тарзи дуруст об додани ниҳолро кӣ нишон дод?
4. Дар ҷустуҷӯйи об онҳо ба ҳавлии кӣ рафтанд?
5. Тоҳирбобо ба онҳо чӣ маслиҳат дод?
6. Кадоме аз онҳо дар обмурӣ дармонд?
7. Ӯро кӣ халос кард?
8. Чаро Бурҳони биҳӣ мегуфтанд?
9. Асаду Самад ба кучоҳо рафтанд?
10. Оё Асаду Самад аз кучо омадани обро фаҳмиданд?
11. Шумо медонед, ки об аз кучо меояд?



**Машқи 480.** Машқи имло. Сарҳати аввали қисми панҷуми матни «Об аз кучо меояд?»-ро ёбед ва имло нависед. Хонандай А баён мекунад, хонандай Б менависад ва баръакс.



**Машқи 481.** «Кӣ зуд ва бехато менависад?». Ду сарҳати охирни матнро нависед.



**Машқи 482.** Аз қалимаҳои *об*, *инсон*, *фоида*, *табиат* истифода карда як ҳикояи хурдакак (4–5 ҷумла) нависед.



**Машқи 483.** Ба ҷойи қалимаҳои ишорашуда қалимаҳои ҳаммаъноро нависед.

1. Қалби модарро наранҷонед.
2. Ҷӯраи Зулфиқор соатсоз аст.
3. Дар осмон **ахтарон** медураҳшанд.
4. Одам бояд табиатро эҳтиёт кунад.

## МУНДАРИЧА

### БОБИ 1. ВАТАН. ВАХДАТ ВА ИФТИХОРИ МИЛЛӢ

1. Дарси сулҳ .....	4
Сулҳ .....	4
2. Таътили тобистона чӣ тавр гузашт? .....	6
Мактаби мо .....	7
3. Ватан сар мешавад аз гоҳвора .....	9
Ватан .....	9
4. Ватан .....	11
5. Тасвири Ватан аз нигоҳи нависанда .....	14
Бӯйи Ватан .....	14
6. Шаҳру ноҳияҳои Ватан .....	16
Деҳаи Гулистон .....	17
Хиёбони Рӯдакӣ .....	18
7. Сайру саёҳат ба шаҳру ноҳияҳои дигар .....	19
8. Ваҳдати мо. Суруди ваҳдат .....	23
9. Ваҳдат .....	25
10. Ангушт ва мушт .....	26
11. Низоъ бадбахтӣ меораду дӯстӣ муъчиза меофарад.	
Ҷӯҷча ва Офтоб .....	29

### БОБИ 2. ТИРАМОҲИ ТОЧИКИСТОН

1. Васфи тирамоҳ аз нигоҳи олимон. Фасли тирамоҳ кай оғоз мейёбад? .....	32
2. Васфи тирамоҳ аз нигоҳи шоир. Хони эҳсон .....	36
3. Рангҳои тирамоҳ. Баргҳои тиллой .....	38
4. Ташаккур бар ту бодо, устодам! .....	40
Шони муаллим .....	41
5. Тирамоҳ дар тасвири нависанда. Сайри шоир .....	42
6. Тасвири тирамоҳ. Як рӯзи тирамоҳ .....	44
7. Муносабати мо ба табиат. Табиат .....	48
8. Ҷашни Меҳргон .....	51

## **БОБИ 3. Д҃СТӢ**

1. Д҃стони чонӣ, нонӣ ва забонӣ .....	54
2. Д҃устон оинаи яқдигаранд. Шоколади талҳ .....	55
3. Д҃устро дар сафар бояд шинохт! .....	58
Рафиқи бад .....	60
4. Д҃уст ё бародар? Шодӣ ва Ходӣ .....	62
5. Агар д҃устат туро нафаҳмад... Сугурҷон ва Рӯбоҳак .....	64

## **БОБИ 4. ЗАБОНИ МОДАРИ ВА ОДОБИ СУХАН**

1. Қадри забони модарӣ. Забонгумкарда .....	70
Забон гум кардааст .....	71
2. Сухан дониста гӯй. ....	72
Оина.....	73
3. Сухани хуш морро аз хонааш берун мебарорад .....	76
4. Чароф барои кӯрдилон. Ҳикояти нобино .....	79
5. Аъзои беҳтарин ва бадтарин .....	81
6. Забон дӯсти одам аст.....	84
7. Зоғ ва каргаси лоғзан .....	87
8. Кадом суханҳоро бояд фаромӯш накунем? .....	91
Дарси ибрат .....	93
9. Кадом суханҳоро бояд фаромӯш кунем? .....	96
Суханчин нашавед .....	97

## **БОБИ 5. ҚАҲРАМОНОНИ ТОЧИКИСТОН**

1. Садриддин Айнӣ .....	102
2. Бобоҷон Faфуров .....	107
3. Эмомалий Раҳмон .....	112
4. Мирзо Турсунзода .....	115
5. Нусратулло Махсум .....	118
6. Шириншоҳ Шоҳтемур .....	124

## **БОБИ 6. ЗИМИСТОН**

1. Нависанда зимистонро чӣ гуна тасвир мекунад? .....	126
2. Олим зимистонро чӣ гуна тасвир мекунад? Чаро барф сафед аст? .....	127
3. Маросими «Барфӣ.» .....	130
4. Ҷашни Сада .....	133

## **БОБИ 7. РАСМУ ОИНҲОИ МО**

1. Нияти нек .....	136
2. Эҳтироми падару модар ва калонсолон .....	140
3. «Ту» ва «Шумо» .....	142
4. Одоби меҳмондорӣ. Хона дар хона .....	144
5. Ҳар касеро баҳри коре зодаанд .....	147
6. Ҳунарҳои мардумӣ .....	149
7. Ёди Ватан .....	151
8. Мо ва оинаи нилгун .....	154
9. Китобхона .....	157
10. Театр. .....	159
11. Биё, ба осорхона биравем .....	163
12. Зодрӯз. .....	167

## **БОБИ 8. ҚАДАМИ НЕКИ БАҲОР**

1. Баҳорон шуд! .....	171
2. Чӣ манзараи зебо! .....	172
3. Дӯстрӯякони модар .....	175
4. Модар .....	179
5. Ҳодисаҳои фасли баҳор .....	181
6. Ҷашни Наврӯз .....	183
7. Маросими гулгардонӣ .....	191

## **БОБИ 9. БУЗУРГИИ ИНСОН**

1. Нерухои табиат .....	196
Суруди одам (қисми якум) .....	197
Суруди одам (қисми дуюм) .....	201

3. Одамон чӣ тавр кори худро осон мекунанд? .....	204
Асбобҳои техникии рӯзгор .....	205
4. Даствардҳои илму техника. Аз «Гилеми паррон» то фатҳи коинот .....	208
5. Работҳо ёрирасони одам .....	212
6. Муъцизаи нахустини олам. Аҳроми Мисри қадим.....	215
7. Тоҷмаҳал .....	218
8. Моҳигир ва Ҷин .....	221
9. Ҳақиқати талҳ .....	225
10. Машқи навиштани ҳикоя .....	230
11. Мардӣ набувад фитодаро пой задан. Чӯбак .....	230
12. Орзуҳои ширин. Бачагиям бекасу танҳо гузашт .....	234
13. Ҳуҷраи маҳфӣ .....	235

## **БОБИ 10. МО ВА ДУНЁ**

1. Мо ва қӯдакони ҷаҳон .....	239
Суруди умумиҷаҳонии қӯдакон .....	239
2. Ҳамдилию ҳамзабонӣ. Як пулу сад ғавғо .....	241
3. Варзиш – қосиди сулҳ .....	244
4. Аҳаммияти забономӯзӣ .....	247
5. Марди дарвеш ва мӯрча .....	250
6. Намунаи адабиёти ҷаҳон. Шарл Перро «Кулоҳсурҳак» ....	253
7. Намунаи адабиёти ҷаҳон. «Моҳии заррин» .....	257

## **БОБИ 11. ҶАШМА ВА ДАРЁҲОИ ТОҶИКИСТОН**

1. Ҷашма .....	262
2. Об – муъцизаи ҳаёт. Оби Душанбе .....	265
3. Обҳои Тоҷикистон .....	267
4. Об аз кучо меояд? .....	270

**ЗИЁЕВ МУҲИДДИН, ОЛИМОВА ФАРОСАТ,  
ЗООЛИШОЕВА БИБИНАСРИН**

# **ЗАБОНИ МОДАРИЙ**

**Китоби дарсӣ барои синфи 4-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

Муҳаррир

Р. Умар

Мусаҳҳеҳ

М. Сайдова

Муҳаррири техниқӣ

Қ. Назаров

Тарроҳ

М. Ғуломзода

Ба чоп 30.06.2023 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.

Чопи оғсет. Андоза  $70\times90\frac{1}{16}$ . Ҷузъи чопӣ 17,5.

Адади нашр 30 000 нусха.

Супориши № 47/2023

Нарх 35 сомонӣ 42 дирам

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел: 222-14-66, E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҶДММ «Гулнақш» ба табъ расидааст.  
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе  
к. Борбад 1.